

МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ «КИТОБХОНАИ МИЛЛӢ» - И  
ДАСТГОҲИ ИҶРОИЯИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

STATE INSTITUTION «NATIONAL LIBRARY» OF THE EXECUTIVE OFFICE OF  
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

**ПАЁМИ  
КИТОБХОНАИ МИЛЛӢ**

*Маҷаллаи илми*  
**2023, № 4 (4)**

**ВЕСТНИК  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ**

*Научный журнал*  
**2023, № 4 (4)**

**BULLETIN  
OF THE NATIONAL LIBRARY**

*Science Magazine*  
**2023, № 4 (4)**

Душанбе – 2023

**Паёми Китобхонаи миллӣ:** маҷаллаи илмӣ / сармуҳаррир Ҷ. Ҳ. Файзализода; муҳаррири масъул Ш. Комилзода. – 2023. – № 4 (4). – 154 с.

**Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №220/МЧ-97 аз 27 сентябри соли 2021 ба қайд гирифта шудааст.**

**Маҷалла мувофиқи шартномаи литсензионии №262–12/2023 аз 18 декабря соли 2023 дар Индекси иқтибосҳои илмии Русия (РИНЦ) ворид карда шудааст ва мунтазам дар системаи индексацисионии мазкур дар бораи шумораҳои чопишуда маълумот ворид менамояд.**

**Муассиси маҷалла: Китобхонаи миллӣ**

**Файзализода Ҷумахон Ҳол**

**САРМУҲАРРИР**

доктори илмҳои педагогӣ, профессор, директори МД «Китобхонаи миллӣ» - и Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Комилзода Шариф**

**МУҲАРРИРИ МАСЪУЛ**

номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, сармуҳаррири МД «Китобхонаи миллӣ» - и Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Насридинзода Эмомалӣ  
Сайфиддин**

**ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:**

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви вобастаи АМИТ, ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа

**Саидзода Раҳим Ҳамро**

доктори илмҳои техникӣ, профессор, вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Олимов Кароматулло  
Олимович**

доктори илмҳои фалсафа, профессор, академики АМИТ, сарҳодими илмии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

**Ибодуллозода Аҳлиддин  
Ибодулло**

доктори илмҳои таъриҳ, профессор, ректори МДТ ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ

**Низомӣ Муҳридин  
Зайнiddин**

доктори илмҳои филологӣ, профессор, ректори МДТ ДДФСТ ба номи М. Турсунзода

**Латифзода Диловаршо**

доктори илмҳои педагогӣ, профессор, мувенини ректори МДТ КМТ ба номи Т. Сатторов

**Сӯфизода Шодимуҳаммад**

доктори илмҳои филологӣ, профессор, директори КМИ ба номи И. Ганди АМИТ

**Муҳиддинов Сайдалий  
Раҷабовиҷ**

доктори илмҳои таъриҳ, профессори кафедраи таърихи умумӣ ва ватании МДТ Донишгоҳи Русияву Тоҷикистон (славянӣ)

**Шосаидзода Сафар**

номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, мушовири директори МД «Китобхонаи миллӣ»-и Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Маҷалла соли 2021 таъсис ёфтааст.**

Нишинӣ: 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯчаи Техрон 5. Тел.: (+992 37) 221–04–83;  
Е mail: payom@kmt.tj

Сомонаи ПКМ: payom.kmt.tj

Дараҷаи илмии мавод, саҳехии арқом, санаду иқтибосҳо ба дӯши муаллифон аст. Бознашри мавод танҳо бо ризояти идораи нашрия ва истинод ба маҷалла сурат мегирад.

Матни мукаммали маводи чопӣ дар сомонаи расмии ПКМ ҷойгир карда шудааст.

УДК 027.54(575.3)  
В -38

**Вестник Национальной библиотеки:** научный журнал / главный редактор Дж. Х. Файзализода; ответственный редактор Ш. Комилзода. – 2023. – № 4 (4). – 154 с.

**Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан №220/МЧ-97 от 27 сентября 2021 года.**

**Журнал, на основе лицензионного договора №262-12/2023 от 18 декабря 2023 года, включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и регулярно предоставляет в РИНЦ информацию в виде метаданных.**

**Учредитель журнала: Национальная библиотека**

**Файзализода Джумахон Хол**

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**

доктор педагогических наук, профессор, директор ГУ “Национальная библиотека” Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

**Комилзода Шариф**

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР**

кандидат педагогических наук, доцент, главный специалист ГУ “Национальная библиотека” Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

**Насриддинзода Эмомали  
Сайфиддин**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент НАНТ, помощник Президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью

**Саидзода Рахим Хамро**

доктор технических наук, профессор, министр образования и науки Республики Таджикистан

**Олимов Кароматулло  
Олимович**

доктор философских наук, профессор, академик НАНТ, главный научный сотрудник Национальной академии наук Таджикистана

**Ибодуллозода Ахлиддин  
Ибодулло**

доктор исторических наук, профессор, ректор ГОУ ТГПУ имени С.Айни

**Низоми Мухридин  
Зайниддин**

доктор филологических наук, профессор, ректор ГОУ ТГИКИ имени М. Турсунзаде

**Латифзода Диловаршо**

доктор педагогических наук, профессор, заместитель ректора ГОУ НКТ имени Т. Сатторова

**Суфизода Шодимухаммад**

доктор филологических наук, профессор, директор ЦНБ имени И. Ганди НАНТ

**Мухиддинов Сайдали  
Раджабович**

доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей и отечественной истории ГОУ РТСУ

**Шосаидзода Сафар**

кандидат педагогических наук, доцент, советник директора ГУ “Национальная библиотека” Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

**Журнал основан в 2021 году.**

Адрес: 734024, Республика Таджикистан, улица Тегеран 5. Тел.: (+992 37) 221-04-83;

E mail: [payom@kmt.tj](mailto:payom@kmt.tj) Сайт ВНБ: [payom.kmt.tj](http://payom.kmt.tj)

За степень научности материалов, достоверности цифр, фактов и ссылок несут ответственность авторы.  
Перепечатка материалов осуществляется только с разрешения редакции издания и ссылок на журнал.

Полный текст печатных материалов размещен на сайте ВНБ.

© НБ, 2023

UDC 027.54(575.3)  
B-98

**Bulletin of the National Library:** scientific journal / Chief editor J. Kh. Faizalizoda; executive editor Sh. Komilzoda. – 2023. – №4 (4). – 154 p.

**The journal is registered in the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan №220/MG-97 from 27 September 2021.**

**The journal was included under License contract №262-12/2023 dated December 18, 2023, to the Russian Science Citation Index (RSCI) and regularly submits its informational metadata.**

### **Founder of the journal The National Library**

#### **CHIEF EDITOR**

**Faizalizoda Jumakhon Khol**

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, director of the State Institution "National Library" of the Executive Office of the President of the Republic of Tajikistan

#### **RESPONSIBLE EDITOR**

**Komilzoda Sharif**

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, chief specialist of the State Institution "National Library" of the Executive Office of the President of the Republic of Tajikistan

#### **EDITORIAL BOARD:**

**Nasriddinzoda Emomali Sayfiddin**

Doctor of Juridical Sciences, Professor, corresponding member of the National Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, assistant to the President of the Republic of Tajikistan on social development and republic relations

**Saidzoda Rahim Hamro**

Doctor of Technical Sciences, Professor, Minister of Education and Sciences of the Republic of Tajikistan

**Olimov Karomatullo Olimovich**

Doctor of Philosophy, Professor, academician NAST, chief Researcher of the National Academy of Sciences of Tajikistan

**Ibodullozoda Ahliddin Ibodullo**

Doctor of Historical Sciences, Professor, Rector of the SEI TSPU named after S. Aini

**Nizomi Muhriddin Zayniddin**

Doctor of Philological Sciences, Professor, Rector of SEI TSICA named after M. Tursunzoda

**Latifzoda Dilovarsho**

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Deputy Rector of the SEI NCT named after T. Sattorova

**Sufizoda Shodimuhammad**

Doctor of Philological Sciences, Professor, Director of the CSL named after I. Gandhi of the National Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan

**Muhiddinov Saydali Rajabovich**

Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of General History and National History SEI RTSU

**Shosaidzoda Safar**

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Director's Advisor of the State Institution "National Library" of the Executive Office of the President of the Republic of Tajikistan

### **The journal was founded in 2021.**

Address: 734024, Republic of Tajikistan, Tehran Street 5. Tel: (+992 37) 221-04-83; E-mail: payom@kmt.tj  
BNL website: payom.kmt.tj

The authors are responsible for the degree of scientific content, reliability of figures, facts and references. Reprinting of materials is carried out only with the permission of the administration of the publishing house and links to the journal.

The full text of the printed materials is available on the BNL website. The full text of printed materials is available on the NL website.



## МУНДАРИЧА

### Китобхонашиносӣ

<b>Файзализода Ҷ. Ҳ.</b> Муттасилият – асоси ташаккули фарҳанги иттилоотии китобдор.....	8
<b>Шосайдзода С. Ҳ.</b> Соядаст ва инскрипт – воситаи муассири тарғиби китоб.....	16
<b>Ҳадиятуллоҳи Амриддин.</b> Мутолиа ва аҳаммияти он (натиҷаи таҳқиқ).....	25
<b>Комилов М. Ш.</b> Нақши китобхонаҳои шахсӣ дар афзоиши шавқи китобхонӣ.....	34
<b>Камолзода С.</b> Вазъи китобхонаҳои муассисаи таълимӣ дар шароити рушди технологияи иттилоотӣ-иртиботӣ.....	45

### Библиографияшиносӣ

<b>Ғуломзода Қ. Ғ.</b> Китоби «Тоҷикон»-и Бобоҷон Ғафуров ва аҳаммияти иттилоотию библиографии он.....	52
<b>Нодирзода С. С.</b> Саҳми Ҳонаи китоби Тоҷикистон дар рушди библиографияи умумитарҷеъии тоҷик.....	61

### Забоншиносӣ, адабиётшиносӣ ва публистикашиносӣ

<b>Ҷумъаев М.</b> Имконоти калимасозии иқтибосоти арабӣ бо пасвандҳои тоҷикӣ дар «Нафаҳот-ул-унс» ва «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомӣ.....	71
<b>Манонзода А. М.</b> Пайванди адабӣ ва фарҳангии қавмҳои хинду эронӣ дар даврони қадим.....	91
<b>Муродӣ М. Б.</b> Баъзе вижагиҳои маводи тоҷикии рӯзномаи «Самарқанд».....	97
<b>Мирзоева Ф.</b> «Tajikistan Times» – (Тоҷикистон Таймс) аввалин нашрияи англисзабон дар Тоҷикистон.....	105
<b>Атозода М.</b> Истиқлоли давлатӣ ва тавсееи таҳқиқот дар заминаи матбуоти даврӣ (дар мисоли нахустин рӯзномаи тоҷикии «Бухорои шариф»).....	111

### Таъриҳ

<b>Комилӣ А. Ш.</b> Донишманди форс-тоҷик созмондехи Бағдоди асримиёнагӣ ва сарвари китобхонаи «Хазинат-ул-ҳикма» («Байт-ул-ҳикма»).....	119
<b>Сайфуллоҳи Муллоҷон.</b> Зикри Ҳатлон дар «Таърихи Байҳақӣ».....	125
<b>Одинаев А.Н., Қозизода Ш. Қ.</b> Тоҷикони минтақаи Зарафшон: таъриҳ ва вижагиҳо (бар асоси маводи А. Д. Гребенкин).....	134

### Танқид ва китобиёт

<b>Комилзода Ш.</b> Раҳнамои илмӣ барои омӯзиши таърихи тоҷикон (андешаҳо дар ҳошияни дастури библиографии «Таърихи тоҷикон дар оинаи илм: китобнома / мураттиб А. И. Усмонзода. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2023. – 220 с.»).....	142
---	-----



## СОДЕРЖАНИЕ

### Библиотековедение

<b>Файзализода Ч. Х.</b> Непрерывность – основа формирования информационной культуры библиотекаря.....	8
<b>Шосайдзода С.</b> Автограф и инскрипт – действенные средства пропаганда книги.....	16
<b>Хадиятуллохи Амриддин.</b> Чтение: его методы и значения (результаты исследования).....	25
<b>Комилов М. Ш.</b> Роль личных библиотек в развитии интереса к чтению.....	34
<b>Камолзода С.</b> Состояние библиотек учебных учреждений в условиях развития информационно-коммуникационных технологий.....	45

### Библиографоведение

<b>Гуломзода К. Г.</b> Книга «Таджики» Бободжона Гафурова и его информационно-библиографическое значение.....	53
<b>Нодирзода С. С.</b> Вклад Дома книги Таджикистана в развитии таджикской общеретроспективной библиографии.....	61

### Языкознание, литературоведение и публицистиковедение

<b>Джумаев М. О.</b> Словообразовательные возможности арабских заимствованных слов с таджикскими суффиксами в «Нафаҳот-ул-унс» и «Бахористон» Абдурахмана Джами.....	71
<b>Манонзода А. М.</b> Литературные и культурные связи индоиранских народов в древнее время.....	91
<b>Муроди М. Б.</b> Некоторые особенности таджикских материалов газеты «Самарканд».....	97
<b>Мирзоева Ф.</b> «Tajikistan Times» - (Таджикистан Таймс) первая англоязычная газета в Таджикистане.....	105
<b>Атозода М.</b> Государственная независимость и развитие исследований в области периодической печати (на примере первой таджикской газеты «Бухорои шариф»).....	111

### История

<b>Камили А. Ш.</b> Персидско-таджикский ученый – основатель средневекового Багдада и директор библиотеки «Дом мудрости» («Байт аль-хикма»).....	119
<b>Сайфуллахи Муллоджон.</b> Хатлон в «Истории Байхаки» («Тарихи Байхаки»).....	125
<b>Одинаев А.Н., Козизода Ш. К.</b> Таджики в Заравшанском округе: история и особенности (на основе материалов А.Д. Гребенкина).....	134

### Критика и библиография

<b>Комилзода Ш.</b> Научное руководство по изучению истории таджиков (размышление в контексте библиографического пособия «История таджиков в зеркале науки: библиография / составитель А. И. Усмонзода. – Худжанд: Нури маърифат, 2023. – 220 с.»).....	142
---	-----



## CONTENT

### Library science

<b>Faizalizoda J. Kh.</b> Continuity is the basis for the formation of the librarian's information culture.....	8
<b>Shosaidzoda S. Kh.</b> An autograph and an inscript are effective means of promoting a book.....	16
<b>Hadiyatullohi Amriddin.</b> Reading: approaches and its significance (result of research).....	25
<b>Komilov M. Sh.</b> The role of private libraries in the development of interest in reading books.....	34
<b>Kamolzoda S.</b> The library of the educational institution in the conditions of the development of information-communication technology.....	45

### Bibliography

<b>Ghulomzoda Q. Gh.</b> The book "Tajiks" by Bobojon Gafurov and its information and bibliographical significance.....	53
<b>Nodirzoda S. S.</b> The contribution of the Tajikistan Book House in the development of the general bibliography of Tajikistan.....	61

### Linguistics, literary studies and journalistic studies

<b>Jumaev M. O.</b> Word-formation possibilities arabic loanwords with tajik suffixes in "Nafahot-ul-uns" and "Bahoristan" by Abdurahman Jami.....	71
<b>Manonzoda A. M.</b> Literary and cultural ties of the Indo-Iranian peoples in ancient times .....	91
<b>Murodi M. B.</b> Some features of tajik materials "Samarkand" newspaper.....	97
<b>Miroeva F.</b> «Tajikistan Times» - first english-language newspaper in Tajikistan.....	105
<b>Atozoda M.</b> State independence and the development of research in the field of periodicals (on example of the first Tajik newspaper "Bukhoroi sharif").....	111

### History

<b>Komili A. Sh.</b> Persian-tajik scientist – founder of medieval Baghdad and director of the "Khazinat-ul-hikma" library ("Bait al-hikma").....	119
<b>Saifullahi Mullojon.</b> Mentioning of Khatlon in the «Bayhaqi's history».....	125
<b>Odinaev A. N., Qozizoda Sh. Q.</b> Tajiks in Zarafshan region: history and features (based on materials by A.D. Grebenkin).....	134

### Criticism and bibliography

<b>Komilzoda Sh.</b> Ascientific guide for studying the history of tajiks (thoughts in the bibliographic guide "The history of Tajiks in the mirror of science: a book / compiled by A. I. Usmonzoda. - Khujand: Nuri Magnafan, 2023. - 220 p.").....	142
---	-----



## КИТОБХОНАШИНОЙ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ LIBRARY SCIENCE

УДК 001+008+025.5+024.5+026/027

### НЕПРЕРЫВНОСТЬ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БИБЛИОТЕКАРЯ

Файзализода Джумахон Хол

Государственное учреждение «Национальная библиотека»  
Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

В цифровом веке формирование информационной культуры библиотекарей одна из важнейших задач для всех ступеней системы непрерывного библиотечного образования. Для библиотечной общественности Таджикистана информационная культура - это важнейший компонент общей культуры работников данной сферы, одно из наиболее высоко качественных и динамичных образований личности работника любой библиотеки, характеризующееся адаптацией к быстро меняющимся реалиям цифрового века.

Важными для теоретической разработки и осмыслиения проблемы информационной культуры библиотекаря представляют научные работы и практические разработки М. Г. Вохрышевой, Н. И. Гендиной, М. Я. Дворкиной, А. Н. Дулатовой, Н. В. Жадько, Н. Б. Зиновьевой, Л. С. Ильчевой, Е. В. Мартыновой, Е. А. Медведовой, В. А. Минкиной, Л. Я. Нагорной, Г. И. Сбитневой и др. В работах Т.Я. Кузнецовой, И. Г. Моргенштерна, Э. Р. Сукиасяна исследуются место библиотечного (профессионального) образования в структуре информационной культуры специалиста.

По результатам научных исследований информационная культура библиотекаря включает следующие неразрывно связанные между собой компоненты: когнитивный (операционный), мотивационный (ценностно-ориентационный) и поведенческий (деятельностный) [1; 2; 5; 11; 17; 18; 19].

Согласно современным взглядам вышеперечисленных библиотековедов и других представителей смежных отраслей науки в настоящее время все ярче наблюдается противоречие между потребностями информационного общества в культурном развитии не только библиотекарей, но и каждой личности и недостаточным исследованием наиболее важных аспектов формирования информационной культуры конкретной личности в системе непрерывного образования. Проблема исследования заключается в том, какова совокупность факторов, тенденций, закономерностей, принципов, а также педагогико-психологических и внутрибиблиотечных условий, необходимых для эффективного формирования информационной культуры библиотекаря в системе непрерывного образования.

Это связано с тем, что перспективы развития библиотечной отрасли любого государства всецело зависит от уровня профессионализма и качества подготовки будущих библиотекарей. Высокий профессионализм и необходимый уровень их компетентности являются важным и необходимым фактором оказания своевременного и качественного библиотечно-информационного обслуживания населения.

Исходя из этого, в послание Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Олии Республики Таджикистан



(20.01.2016 года) ответственным лицам сферы образования страны было поручено «...принять меры для разработки и представления Правительству страны «Концепции непрерывного обучения на 2016-2022 годы», а также дополнительные меры для налаживания подобной формы обучения» [16, с.602].

Современное таджикское общество нуждается в высокопрофессиональных библиотечных кадрах, обладающие высокими профессиональными знаниями, навыками и мастерством, умеющие своевременно и качественно не только реагировать, но и удовлетворять библиотечно-информационные потребности пользователей информации.

Развитие науки и библиотечной практики, внедрение новых информационных технологий, в том числе и цифровых, возрастание различной по объему и тематике научно-технической информации требует совершенствования системы непрерывного образования таджикских библиотекарей по всем направлениям их деятельности, в том числе и формированию информационной культуры.

Это связано с тем что традиционные в системе дополнительного профессионального библиотечного образования методы преподавания не обеспечивают формирования практической способности слушателя- библиотекаря к динамично изменяющейся библиотечно-информационной среде. По большей части, сегодня дополнительное профессиональное библиотечное образование в Республике базируется на традиционных методах обучения.

Объективная потребность систематичного повышения квалификации и переподготовки библиотечных кадров Таджикистана как ключевого звена библиотечного образования явилась основой для создания разветвленной образовательной сети, структура которой в организационном аспекте представлена следующими звенями:

1. Образовательные учреждения высшего профессионального библиотечного образования республиканского уровня (Государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзода, Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова, Кулябский государственный университет имени А. Рудаки).

2. Образовательные учреждения среднего специального библиотечного образования (Республиканский колледж искусств имени Кароматулло Курбонова, Республиканский колледж культуры имени Партоба Байдокова, Колледж искусств города Худжанда имени Содирхона Хофиза).

3. Республиканские библиотеки (ГРДБ имени М. Миршакара), Государственная патентно-техническая библиотека государственного учреждения «Национальный патентно-информационный центр» Министерства экономического развития и торговли РТ, Республиканская научно-медицинская библиотека, Центральная научная библиотека имени Индира Ганди Национальной академии наук Таджикистана.

4. Областные библиотеки.

5. Центральные библиотечные системы (городские и районные).

6. Научные библиотеки высших учебных заведений.

7. Отраслевые научные библиотеки министерств и ведомств.

Следует отметить, что дополнительное профессиональное библиотечно-информационное образование, являясь неотъемлемой частью системы непрерывного образования, играет важную роль в формировании информационной культуры библиотечных специалистов новой формации. Более того, дополнительное профессиональное библиотечно-информационное образование является эффективной площадкой для освоения и генерации новых идей, инициатив, новшеств, трансляции инновационного библиотечного опыта, а также совершенствования профессионального уровня библиотекарей и их социализации.



Необходимо отметить, что начиная с 2000-го года в республике функционировали краткосрочные курсы по повышению квалификации работников культуры, в том числе и библиотекарей при Государственном институте искусств имени Мирзо Турсунзаде. Позднее они были объединены и переименованы как факультет повышения квалификации работников культуры в этом же институте. Однако занятия на этом факультете велись нецеленаправленно и несистематично. Такая ситуация была связана с тем, что финансирование по реализации учебных планов и программ на этом факультете осуществлялось на основе государственных программ, которые охватывали определенные промежутки времени и по окончании их реализации завершилась и учеба на этом факультете. Другими словами, на этот период в республике не функционировала единая и устойчивая система повышения квалификации библиотечных работников, не говоря о системе непрерывного библиотечного профессионального образования.

С принятием соответствующих нормативно-правовых актов в сфере образования и библиотечного дела – Законы РТ «Об образовании», «О библиотечной деятельности» (1.08.2003 г.), «О профессиональном высшем и послевузовском образовании», «Концепция образования Республики Таджикистан», «Национальная концепция воспитания», «Концепция непрерывного образования в Республике Таджикистан на 2017-2023 годы» (постановление Правительства РТ, № 28 от 25.01.2017 года) в республике была создана нормативно-правовая база для развития образования, в том числе и непрерывного образования, а также принятия стратегических решений и конкретных мер в этой области.

Если в этом контексте рассмотреть качество и эффективность библиотечно-информационного обслуживания, которое тесно связано с формированием информационной культуры работников библиотек, оно зависит от профессиональной компетенции персонала библиотеки. Непрерывно меняющиеся информационные потребности современного таджикского общества, появление новых информационных технологий, а также прогресс в области науки и техники делают необходимым постоянное обновление и расширение профессиональных знаний и навыков библиотекарей республики. Как сказано в Манифесте ЮНЕСКО «О публичных библиотеках» (1994, «библиотекарь является активным посредником между пользователями и ресурсами. Профессиональное и непрерывное образование библиотекаря является обязательным условием предоставления услуг на должном уровне» [12].

В «Концепции непрерывного образования в Республике Таджикистан на 2017-2023 годы» отмечается, что развитие рынка труда в долгосрочной перспективе будет формироваться за счет повышения трудовой мобильности населения и роста уровня производительности труда. Все это предъявляет новые требования к системе непрерывного образования в Республике Таджикистан. В этой связи одной из фундаментальных основ инновационного развития является обеспечение доступности качественных услуг образования, переход от системы массового образования к необходимому для создания инновационной социально-ориентированной экономики непрерывному индивидуализированному образованию для всех» [8].

Конкретные шаги для реализации намеченных Концепцией непрерывного образования мероприятий были указаны в рамках государственных программ по развитию библиотечного дела, в том числе в «Программе развития Национальной библиотеки в Республике Таджикистан на 2022-2027 годы». В частности в названной Программе намечены конкретные меры для повышения квалификации библиотекарей, обмена передового зарубежного библиотечного опыта по таким важнейшим направлениям работы, как оцифровка документов различного типа, поэтапное изучение



модулей автоматизированной информационно-библиотечной системы «Aleph» и «ИРБИС», формирование навыков по созданию электронного каталога, приобретение навыков для работы в электронной, автоматизированной среде, ремонт и реставрация рукописей и редких книг и так далее. Эти меры призваны обеспечить непрерывное образование библиотечных специалистов республики с тем, чтобы уровень их квалификации позволял им оказывать библиотечно-информационные услуги на высоком профессиональном уровне.

Ключевое место в системе непрерывного библиотечного образования в Республике Таджикистан занимает Национальная библиотека. Учредителем Национальной библиотеки Таджикистана является Президент Республики. Его приказом от 13 сентября 2022 года, под №454 был утвержден новый устав Национальной библиотеки. Наряду с важнейшими направлениями работы Национальной библиотеки в нем были включены вопросы, связанные с непрерывным профессиональным образованием работников не только Национальной библиотеки, но и всех библиотекарей республики. В соответствии с новым уставом на Национальную библиотеку возложены функции по переподготовке и повышению квалификации библиотечных работников Республики, ей дано право на открытие высших библиотечных курсов для библиотекарей, не имеющих библиотечное образование, создание отраслевых кафедр, аспирантуры, магистратуры и специализированного совета по присуждению ученых степеней по профилю библиотечного дела. С целью переориентации деятельности прежнего отдела повышения квалификации работников библиотек, в новом уставе он переименован на «Центр образования и библиотечных инноваций». Сейчас ведется активная работа по коренному пересмотру учебных планов, программ, модулей, с тем, чтобы реорганизовать всю систему непрерывного библиотечного образования в соответствии с новыми вызовами цифрового века [3].

Для того, чтобы достичь желаемых результатов в процессе непрерывного профессионально библиотечного образования в соответствии с задачами по формированию их информационной культуры, на наш взгляд необходимо:

- создать в Республике единую систему непрерывного профессионального библиотечного образования;
- разработать и реализовать «Концепцию непрерывного профессионального библиотечного образования на период до 2030 года»;

При разработке вышеназванной Концепции необходимо учитывать следующие моменты:

- современная библиотечная образовательная система должна базироваться на принципе непрерывности библиотечно-образовательных процессов для каждого работника библиотеки в течение всей его жизнедеятельности, которая закладывается в сознание будущего библиотекаря на этапе получения общего образования в рамках изучения предмета «Основы библиотечно-библиографических знаний» и других смежных дисциплин;

- необходимость создания системы непрерывного библиотечного образования по формированию информационной культуры работников библиотек определяется процессами реформирования различных сторон общественной жизни в РТ, в том числе изменениями в кадровой политике на рынке труда и библиотечно-информационных услуг, активизацией участников образовательных и информационных услуг, глобализацией информационного пространства, желанием перестроить библиотечную деятельность на инновационный путь развития;

- разработка новых образовательных стандартов для всех уровней системы непрерывного библиотечного образования, обеспечивающие не только конкретные



запросы информационного общества к содержанию, но и модульности изложения изучаемых библиотечно-информационных дисциплин;

- совершенствование процесса и методов разработки образовательных программ с учетом рассмотрения целостных процессов в открытой библиотечно-образовательной системе: образовательная среда – библиотека. В подобной системе должна быть сформирована позитивная обратная связь, способствующей разработке и внедрению «опережающих» образовательных программ и модулей, которые обеспечивают реализацию на практике «кольцевого» или «зеркального» принципа формирования обучающих программ-модулей;

- реализация принципов менеджмента в системе непрерывного библиотечного образования предусматривает распределение обязанностей и ответственности между участниками данного процесса, т.е. когда государство формирует спрос на библиотечно-образовательные услуги, поставщик определяет объем, качество и цену, уполномоченный государственный орган в области библиотечного дела в лице Министерства культуры республики контролирует и частично определяет происходящие процессы в данной системе;

- критерии качества непрерывного профессионального библиотечного образования по формированию информационной культуры работников библиотек определяются рынком библиотечно-информационных услуг, который обладает единством и открытостью;

- государство, в лице уполномоченного органа, проводить всестороннее информационное сопровождение непрерывных библиотечно-образовательных процессов с использованием современных информационных, телекоммуникационных и PR-технологий, поощряет участников системы непрерывного библиотечного образования.

Было бы целесообразно дополнить эту систему мер еще и диагностическим компонентом, который позволяет библиотекарю диагностировать уровень развития собственной информационной культуры, осознавать свое место в библиотечно-информационной среде, оценить качество оказанных им библиотечно-информационных услуг, с тем, чтобы он имел возможность самоидентифицироваться, т.е. в какой степени он адаптирован и приобщен к бурно развивавшимся потокам научной и технической информации, информационному обществу и современным информационно-телекоммуникационным технологиям. Это необходимо также для самоконтроля и саморегуляции библиотечно-информационной деятельности библиотекаря и его саморазвития в плане формирования наиболее важных компонентов информационной культуры.

В рамках практической реализации «Концепция непрерывного образования в Республике Таджикистан на 2017-2023 годы» и нового проекта «Концепции непрерывного профессионального библиотечного образования на период до 2030 года (если она будет разработана и принята) должна быть решена также проблема перехода непрерывного профессионального библиотечного образования на современные технологии обучения. С целью более широкого распространения новых технологий обучения в системе непрерывного библиотечного образования важным является создание национального депозитария образовательных модулей и электронных образовательных ресурсов на базе Центра образования и библиотечных инноваций Национальной библиотеки страны. Новые образовательные технологии, внедренные на базе активных и интерактивных методов обучения (дистанционное обучение, деловые игры, метод проектов, стажировки, различные тесты и т.д.), повышают у библиотекарей не только уровень устойчивых профессиональных знаний, но и способности внедрять эти знания в практической деятельности.



Мы уверены, что предлагаемые нововведения реально способствуют улучшению процесса непрерывного библиотечного образования по формированию информационной культуры работников библиотек Республики Таджикистан.

## Литература

1. Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного библиотечно-информационного образования [Текст]: автореф. дисс... канд. пед. наук. – СПб, 2017. – 24 с.
2. Горелова, Е. В. Информационная культура и ее роль в формировании личности [Текст]: дисс....канд. культурологии. – М., 2008. – 135 с.
3. Дар бораи масъалаҳои шахсони ҳуқуқии тобеи Дастироҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Замимаи 6 ба Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 сентябри соли 2022, № 454. [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: URL: <http://www.president.tj/ru/node/> (санаи муроҷиат 29.01.2024).
4. Зайцева О.В. Непрерывное образование: основные понятия и определения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nergeryuvnoe-obrazovanie-osnovnye-ponyatiya-i-opredeleniya> (дата обращения 10.01.2024).
5. Зиновьевна, Н. Б. Библиография в структуре информационной культуры: теоретико-методологическое исследование [Текст]: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 05.25.03 / Н. Б. Зиновьевна. – Краснодар, 1998. – 22 с.
6. Колесникова, И. А. Непрерывное образование как феномен XXI века [Текст]: новые ракурсы исследования // Непрерывное образование: XXI век. – 2013. – Вып. 1. – С. 17-29.
7. Концепция дополнительного профессионального библиотечного образования в Российской Федерации [Текст] / разработчик Т. Я. Кузнецова // Информационный бюллетень РБА. – 2002. – № 23. – С.51-57.
8. Концепция непрерывного образования в Республике Таджикистан на 2017-2023 годы, от 25 января 2017 года, № 28. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.mmk.tj/> (дата обращения 21.01.2024).
9. Концепция формирования информационной культуры личности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://nii.kemguki.ru/razrabotki/razrabotki-fikl/> (дата обращения 12.12.2023).
10. Лаптева О.И. Историко-научные предпосылки определения понятия непрерывного образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.sibran.ru/upload/iblock/f53/f53a494a74eaaaa0d61f315acaf44be1.pdf> (дата обращения 22.01.2024).
11. Лободенко, Л. К. Информационная культура библиографа: специфика, структура и пути формирования [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 05.25.03 / Л. К. Лободенко. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 1998. – 18 с.
12. Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках (1994) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200005909> (дата обращения 22.01.2024).
13. Мосичева, И. А., Шестак, В. П., Гуров, В. Н. Высшая школа и дополнительное профессиональное образование: проблемы и решения [Текст]. – Ставрополь: изд. СтавГУ, 2007.
14. Непрерывное образование: новые реальности [Текст] / под науч. ред. В. П. Галенко, Н. А. Лобanova. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. – 197 с.



15. Никитин, Э. М. Дополнительное педагогическое образование в XXI веке (из доклада на Всероссийской конференции 29.05.2001) [Текст] // Методист. – 2001. – № 2. – С. 2–9.
16. Послание Лидера нации, Президента Таджикистана уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан, г. Душанбе, 20.01.2016 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.president.tj/tu/node/> (дата обращения 22.01.2024).
17. Стародубова, Г. А., Усенко, Ю. В. Формирование информационной культуры личности: инновационная модель подготовки и повышение квалификации библиотечных кадров в регионе [Текст] // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2010. – №12. – С. 141-149.
18. Стародубова, Г. А. Формирование библиотечно-библиографической культуры у учащихся 4-8 классов в совместной работе детской библиотеки и школы [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 05.25.03 / Г. А. Стародубова. – М.: МГИК, 1984. – 16 с.
19. Черных, А. И., Хорошун, К. В. Формирование информационной культуры личности в системе непрерывного образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-informatsionnoy-kultury-lichnosti-v-sisteme-nepreryvnogo-obrazovaniya> (дата обращения 4.12.2023).

## МУТТАСИЛИЯТ – АСОСИ ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ИТТИЛООТИИ КИТОБДОР

Дар шароити вуруди босуръати технологияи иттилоотӣ-коммуникатисонӣ ба китобхонаҳо ва раванди бебозгашти ҷаҳонишавии фазои иттилоотӣ ташаккули фарҳанги иттилоотии китобдорон аҳамияти вижана касб мекунад. Дар мақола ташкили таҳсилоти муттасили китобдорӣ ҳамчун заманаи асосии ташаккул ва рушди фарҳанги иттилоотии китобдорон арзёбӣ гардидааст.

Ба андешаи муаллифи мақола, ҷомеи муосири тоҷик ба мутахассисони баландиҳтисоси китобдорие ниёз дорад, ки дорои донишҳои қасбии замонавӣ, маҳорату малакаҳои на танҳо дарёфти иттилооти мавриди ниёзи мардум, балки саривақт ва босифат дастрас гардонидани талаботи китобдорӣ-иттилоотии истифодабарандагон бошанд.

Дар мақола оид ба низоми густурдаи таҳсилоти қасбии китобдорӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии китобдорон маълумот дода шуда, аз ҷумла зикр гардидааст, ки он ҳанӯз ба талаботи замон, махсусан талаботи «Консепсияи таҳсилоти муттасил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2023» (аз 25.01.2017, №28) ҷавобғӯ нест. Аз ин рӯ, муаллиф зарурати таҳияи лоиҳаи «Консепсияи таҳсилоти муттасили қасбии китобдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030»-ро асоснок кардааст.

Дар мавриди таҳия ва аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидани санади мазкур, зикр намудааст муаллиф, мушкилоти гузариши таҳсилоти муттасили қасбии китобдорӣ ба технология муосири таълим ва дар ин замана масъалаҳои вобаста ба ташаккул ва рушди фарҳанги иттилоотии китобдорони кишвар ҳаллу фасл ҳоҳанд шуд.

**Калидвожаҳо:** муттасилияят, китобхона, фарҳанги иттилоотии китобдор, ташаккул ва рушд, технологияи иттилоотӣ-коммуникатисонӣ, таҳсилоти муттасили китобдорӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии китобдорон, консепсия.



## НЕПРЕРЫВНОСТЬ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БИБЛИОТЕКАРЯ

В условиях стремительного внедрения информационно-коммуникационных технологий в библиотеках и неотступного процесса глобализации информационного пространства, особую значимость приобретает формирование информационной культуры библиотекарей. В статье организация непрерывного образования библиотекарей оценивается как основной задел формирования и развития информационной культуры.

По мнению автора статьи, современное общество Таджикистана нуждается в высококвалифицированных специалистах библиотечного дела, обладающих не только современными профессиональными знаниями, умениями и навыками освоения необходимой для общества информации, но и способных оперативно и качественно реагировать на библиотечно-информационные запросы различных категорий и групп пользователей.

В статье приводятся сведения о широкой системе профессионального библиотечного образования, повышении квалификации и переподготовке, в частности подчеркивается, что данная система всё ещё не отвечает требованиям времени, особенно положениям «Концепции непрерывного образования в РТ на 2017-2023 годы». Исходя из этого, автор обосновывает необходимость разработки нового проекта «Концепции непрерывного профессионального библиотечного образования на период до 2030 года».

Автор выражает мнение, что подготовка и утверждение вышеупомянутого документа Правительством Республики Таджикистан, устранив препятствия с пути перехода непрерывного профессионального библиотечного образования на русло современных технологий обучения, вместе с тем разрешает проблемы, связанные с формированием и развитием информационной культуры библиотекарей страны.

**Ключевые слова:** непрерывность, библиотека, информационная культура библиотекаря, формирования и развитие, информационно-коммуникационные технологии, непрерывное библиотечное образование, повышение квалификации и переподготовка библиотекарей, концепция.

## CONTINUITY IS THE BASIS FOR THE FORMATION OF THE LIBRARIAN'S INFORMATION CULTURE

In the context of the accelerated introduction of information and communication technologies into libraries and the irreversible global process of the information space, the formation of an information culture of librarians is of particular importance. The article considers the organization of continuous library education as the main basis for the formation and development of the information culture of librarians.

According to the author of the article, modern Tajik society needs highly qualified library specialists with modern professional knowledge, skills and abilities not only to obtain information about the needs of the population, but also for timely and high-quality access to library and information requirements of users.

The article provided information about the expanded system of professional education of librarians, advanced training and retraining of librarians, including that it does not yet meet the requirements of the time, especially the requirements of the "concept of continuing education in the Republic of Tajikistan for 2017-2023" (dated 01/25/2017, No. 28). Therefore, the author justified the need to develop the project "the concept of continuous professional library education in the Republic of Tajikistan for the period up to 2030".



In the case of the development and approval by the Government of the Republic of Tajikistan of this document, the author noted that the problem of the transition of centralized professional library education to modern learning technology and on this basis issues related to the formation and development of the information culture of librarians of the country will be resolved.

**Keywords:** continuity, library, librarian's information culture, formation and development, information and communication technologies, continuous library education, advanced training and retraining of librarians, concept.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** **Файзализода Ҷумахон Ҳол** – доктори илмҳои педагогӣ, профессор, директори МД «Китобхонаи миллӣ»-и Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нишонӣ: 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Техрон 5, тел.: (+992) 2218956; 918 506 324, E-mail: f.jumakhon@mail.ru

**Сведения об авторе:** **Файзализода Джумахон Ҳол** – доктор педагогических наук, профессор, директор ГУ «Национальная библиотека» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан. Адрес: 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Тегеран 5, тел.: (+992)221 89 56; 918 506 324, E-mail: f.jumakhon@mail.ru

**Information about the author:** Faizalizoda Jumakhon Khol - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, director of the State Institution "National Library" of the Executive Office of the President of the Republic of Tajikistan. Address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tehran Street 5, tel: (+992) 2218956; 918 506 324, E-mail: f.jumakhon@mail.ru

ТДУ 002.01+655.53+025.5+025.31/32+659.131

## СОЯДАСТ ВА ИНСКРИПТ – ВОСИТАИ МУАССИРИ ТАРГИБИ КИТОБ

**Шосайдзода Сафар Ҳасан**

Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллӣ»-и  
Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Соядаст ё ба забони юнони қадим – автограф - autos - худ ва graphein – навиштан, маънои бо дасти худ имзо гузоштанро дорад [9]. Дар ибтидо калимаи «автограф» маънои дастнависи асили муаллифро ифода мекард, баътар маънояш васеъ гардид. Автографро баъзан навиштачот барои хотира, ҳат ё имзои шахсиятҳои машҳур низ мегӯянд. Холатҳое мешавад, ки имзои шахси аз ягон ҷиҳат машҳур шӯҳрат ва арзиши беандоза пайдо карда, ба раванди муаррифии ҳаёту фаъолияти соҳиби соядаст вусъат мебахшад. Агар соядасти шахсиятҳои машҳур дар ягон китоб, аз ҷумла дар асари соҳиби соядаст гузошта шавад, он боиси ҷаззобият ва нодир гардидан китоб мешавад, шумораи хонандагони он меафзояд. Баъзан, ҳатто пораи варақе, ки дар он ягон шахси машҳур бошитоб чанд ҳарфро сабт кардааст, гаронбаҳо мегардад. Масалан, яке аз маҷаллаҳои бонуфузи молиявӣ-иктисодии Амрико «Forbes» (Форбс) 10 соядасти пурарзиштаринро аз давраи ихтирои ранг дар саҳифаи худ ҷой додааст, аз ҷумла соядасти адиб ва драматурги машҳури англisis Уилям Шекспирро (бо арзиши 4, 65 млн. доллари амрико), соядасти мутриб Ҷон Ленон дар албоми мусиқии «Double Fantasy» (бо арзиши 525 000 доллари амрико), соядасти Ҷо Ди Мачо ва ҳамсараваш Мэрлин Монро дар тупи бейсбол (бо арзиши 191 200 доллари амрико), соядасти физики машҳур Алберт Эйнштейн (бо арзиши 74 324 доллари амрико), соядасти гитарнавози



машхур Чими Хендрикс (бо арзиши 63 550 доллари америко), соядасти чинояткори америкой Чесси Вудсон Чеймс (бо арзиши 51 240 доллари америко), соядасти Чон Кеннеди дар рӯзномаи «The Dallas Morning News» (бо арзиши 38 837 доллари америко), соядасти хунарпешаи синамо Чеймс Дин (бо арзиши 19 375 доллари америко), соядасти малика Диана (бо арзиши 12 400 доллари америко), соядасти астронавт Нил Армстронг (бо арзиши 11 900 доллари америко) [5].

Мавчудияти технологияи мусори иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ имкони на танҳо тарғиби ройгон, балки фурӯши китобҳои дорои соядастро васеъ гардонид. Масалан, дар интернет-мағозаи «Библио-глобус» ба мизочон фурӯши китобҳоро бо соядасти муаллифон пешниҳод мекунанд. Фармоишро тавассути сомонаи [www.biblio-globus.ru](http://www.biblio-globus.ru) на дертар аз 2 рӯз - то воҳӯйӣ бо муаллиф ба қайд гирифтсан лозим аст. Айни замон, шумораи чунин интернет-мағозаҳо афзуда истодааст.

Мавриди зикр аст, ки мавзуи соядаст ва инскриптҳо (дастнависи хотиравӣ, дастнависе, ки дар китоб ё ягон ашёи дигари тухфашуда сабт гардидааст) [9], обьекти таҳқиқоти илмӣ низ мебошад. Ба омӯзиши мавзуи соядастҳо ва инскриптҳо дар фонди китобхона ва дигар муассисаҳо асару мақолаҳои Г.А. Салынина, О.Д. Голубева В.Е. Кельнер, О.П. Новикова ва дигарон баҳшида шудаанд. Дар Тоҷикистон нисбат ба омӯзиши ин мавзуи ҷолиб муҳаққиқон ҳанӯз таваҷҷӯҳ зоҳир накардаанд.

Соядастҳо ва инскриптҳо дар фонди китобхонаҳои олам мақоми хоса дошта, яке аз воситаҳои муҳими тарғиби китобхона ва фонди он ба шумор мераванд.

Ҳангоми интиҳоби соядастҳо одатан тавсифоти зерин ба инобат гирифта мешавад: мазмуни асил, шакли адабии соядаст, мақом ва обрӯю эътибори шахс (мавқеи соҳиби соядаст дар таъриҳ), нодир будани китоби тақдимшуда ва тавсифоти он. Дар навиштаҷоти тақдимшуда дар баробари сабабу омилҳои тақдими китобу соядаст, баъзан маълумоти гуногун дар бораи шахси тухфакунанд (қасбу кор, вазифа, чойи истиқомат, факту рақмҳо аз тарҷумаи ҳол, баъзан хеле муфассал), ҳолатҳои ба тақдими китобу соядаст алоқаманд, маълумот дар бораи китоб (адади нашр, нодир будани он, муқаммалии нашр ва гайра) нишон дода мешаванд.

Соядастҳорро (автографҳоро) одатан ба ду гурӯҳи зерин ҷудо мекунанд:

1. Навиштаҷоти муаллифон (ё наздиқону пайвандон ва дӯстони онҳо), шахсоне, ки ба раванди омодасозӣ ва чопи китоб бевосита алоқаманд ҳастанд (муҳаррирон, тарҷумонҳо, рассомон, ноширон ва гайра);

2. Навиштаҷоти шахсоне, ки ба таҳия ва чопи китоб муносибати мустақим надоранд, vale китобҳоеро, ки дар фонди китобхона нестанд (хосатан барои китобхона ҳаридорӣ кардаанд, ё китобҳои дар коллексияҳои шахсияшон маҳфузбударо) ба китобхона ҳамчун тӯхфа тақдим кардаанд. Инчунин автографи кормандон ё собиқ кормандони китобхона маъмуланд, ки баҳри муқаммалгардонии фонди он пайваста талош варзидаанд. Зоро дар бисёр китобхонаҳои машҳури олам адабону олимон, ходимони ҷамъиятӣ ба ҳайси корманд фаъолият дошта, барои такмили фонди он ӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд.

Солҳои охир дар китобхонаҳо, осорхонаҳо, муассисаҳои илму фарҳанг ва маориф ба намоиш гузоштани навиштаҷоте, ки тариқи тухфа тақдим шудаанд, яъне инскрипт (дастнависи хотиравӣ, дастнависе, ки дар китоб ё ягон ашёи дигари тухфашуда сабт гардидааст), анъана шудааст. Чунин вазъият ба афзудани таваҷҷӯҳ ба омӯзиши масъалаҳои таърихи пажуҳишҳои илмӣ, равобити шахсии одамон шаҳодат дода, аз муҳиммияти омӯзиши мавзуи соядастҳо ва инскриптҳо вобастагии амиқ дорад. Зикри ҳамин нукта муҳим аст, ки ҳар як давраи таъриҳӣ аз нигоҳи анвои китобҳои тухфашаванда, шаклу муҳтавои соядастҳо ва ҳайати тухфакунандагон дорои хусусияти хос мебошад. Масалан, ҳанӯз дар даврони антиқӣ имзои Ситсерон ва Вергилия миёни мардум арзиши баланд дошт. Мавчудияти соядасти муаллиф дар китоби навиштааш



арзиши онро чандин маротиба зиёд, инчунин қимати адабию таърихӣ ва фарҳангии онро афзун мегардонад.

Соядасту инскриптҳо ҳам хусусияти расмӣ ва ҳам гайрирасмӣ доранд. Холатҳое мешавад, ки муаллиф ё тухфакунандаи китобу маводи иттилоотии гуногун онро дар доираи ягон чорабинии расмӣ ё пас аз анҷоми он, дар вазъияти гайрирасмӣ мегузорад. Аз ин рӯ, соядаст ин на танҳо сарчашмаи асили ҳуччатӣ, балки ифодакунандаи ҳолатҳои гуногуни рӯҳӣ (эмотсионалӣ), бетакаллуфию самимияти муаллиф ва робитаи мустақими матни соядаст бо муҳити иҷтимоию равонии муаллифи китоб мебошад. Дар вазъияти гайрирасмӣ (пас аз анҷоми чорабинии китобхона) хонандагон имкон доранд ба муаллиф саволҳо диханд, якҷоя расм гиранд ва аз ӯ ҳоҳиш кунанд, ки дар китоб соядаст гузорад. Чунин лаҳзаҳо ҳам барои муаллиф ва ҳам барои хонандаи китобу ӯ хотирмон мебошанд.

Китобхонаҳои бузурги олам қӯшиш мекунанд, ки дорои шумораи ҳарчи бештари китобу маводи гуногуни иттилоотӣ (дискҳо, расму лавҳаҳо ва амсоли ин) бошанд. Зоро мавҷудияти соядасту инскриптҳо ба сатҳи маъруфияти китобхона ва тарғибу ташвиқи фонди он таъсири муайян мерасонад. Масалан, дар фонди Китобхонаи миллии Россия шумораи зиёди китобҳои дорои соядаст мавҷуданд, ки ба китобхона ё шахсони алоҳида бахшида шудаанд. Аз ҷумла дар картотекаи автографҳои Китобхона 20 ҳазор ҳуччат ва дар картотекаи экслибрисҳо (экслибрис (аз лотинӣ – ex libris - «аз китобҳо»), алномати китобӣ, ки моликияти китобро тасдиқ мекунад) 10 ҳазор китоб ба қайд гирифта шудаааст [1]. Агарчи чунин китобҳо ҳанӯз мақоми коллексияро соҳиб нашудаанд, вале онҳо ҳуччати асили давраи мушаҳҳаси таърихӣ маҳсуб шуда, муносибати муаллифону ҳамасрон ва истифодабарандагону китобхонаро инъикос мекунанд. Ҳамчун сарчашмаи ҳаттӣ онҳо, пеш аз ҳама, барои таърихи китобдорӣ арзиши баланд дошта, манбаи факту рақмаҳои ҳанӯз номаълумро дар бораи тақдимкунандаи китоб ғанӣ мегардонанд ва воқеяти замонро ба таври хоса инъикос мекунанд.

Дар шуъбаи дастхатҳои Китобхонаи давлатии Россия низ соядастҳои нодири шахсиятҳои маъруфи таърихӣ, адіbon, ходимони илму фарҳант, маориф нигоҳдорӣ мешаванд. Дар шуъба бойгонии император Пётри I, классикони адабиёти рус: Г.Р. Державин, В. А. Жуковский, М. Ю. Лермонтов, А. С. Грибоедов, Н. В. Гогол, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов, И. А. Крилов, Д. И. Фонвизин, А. А. Фета, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев, А. Н. Островский А. И. Куприн, М. Е. Салтиков-Щедрин, И. А. Бунин, П. Чехов, А. А. Блок, А. С. Есенин маҳфузанд.

Дар шуъбаи мазкур, инчунин бойгонии муаррихони рус Н. М. Карамзин, Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев. В. О. Ключевский, М. П. Погодин, Ю. В. Готьев, филологҳо ва муаррихони адабиёт Ф. И. Буслаев, Н. С. Тихонравов, М., Сперанский, П. Н. Сакулин, бойгонии ходимони ҳарбӣ ва давлатӣ, дипломатҳо А. В. Суворов, П. А. Румянцев-Задунайский, М. И. Кутузов, Н. П. Румянцев, А. А. Аракчеев, Д. А. Милютин, бойгонии муаррихони китоб, библиографҳо Н. А. Рубакин, П. Смирнов-Соколский ва дигарон ҳифз мешаванд.

Ҳамзамон, дар шуъбаи дастхатҳои Китобхонаи мазкур маводи маҳсус, ки ба фаъолияти Калисои православӣ ва намояндагони он бахшида шудаанд, ҷамъоварӣ гардидаанд.

Ба шумули соядастҳои дорои арзиши баланд, ки дар шуъбаи дастхатҳои Китобхонаи давлатии Россия маҳфузанд, метавон «Московский кодекс»-и Ҷордано Бруноро номбар кард. Соядасти шоҳони Фаронса, маликаҳо Екатерина ва Мария Медичи, ходимони давлатӣ ва динӣ аз кардинал де Гиза то Жан Батист Кольбер, ки дар 77 ҳуччат пешниҳод гардидаанд, ба намоиш гузошта шудаанд [2].

Дар Тоҷикистон Китобхонаи марказии «Дӯстии ҳалқҳо»-и шаҳри Норак, аз ҷумлаи китобхонаҳоест, ки маҳз бо мавҷудияти соядастҳо дар фонди хеш соҳиби



шұхрати хоса гардидааст. Навиштаңтот ва сојдастхое, ки ба Китобхонаи «Дұстии халқо»-и шахри Норак тақдим шудаанд, манбаи асили омұзиши таърихи он ба шумор рафта, инъикоскунандаи муносибати чомеа нисбат ба китобхона мебошанд ва аз маъруфияту мақоми он дар давраҳои гуногуни фаъолияташ башорат дода, аҳамияти китобхонаи мазкурро дар ҳаёти иҷтимоию фарҳангии чомеа муайян мекунанд.

Айни замон дар низоми китобхонаҳои марказонидашудаи шахри Норак ба аҳолии шаҳр ва гирду атрофи он 16-китобхона хизмат мерасонад. Аз чумла 1-китобхонаи марказӣ, 6-китобхона-филиал дар шаҳр, 2 китобхонаи бачагона ва 7 китобхона дар деҳоти Норак. Дар системаи марказонидашудаи китобхонаҳои шахри Норак 47 нафар, аз чумла 10 нафар кормандони техникӣ фаъолият доранд. Масоҳати Китобхонаи марказӣ 1699 м<sup>2</sup>, ҳазинаи он дар ҳолати 17 январи соли 2024 дорои 186 570 нусха китоб ва дигар маводи иттилоотӣ, аз ин шумора 143 549 нусха бо забони русӣ 40 564 нусха бо забони тоҷикӣ мебошад [3].

Бинои Китобхонаи марказии «Дұстии халқо»-и шахри Норак 4 феврали соли 1984 тибқи лоиҳаи меъмор Валерий Пашков (соли таваллудаш 1942) аз тарафи соҳтмончиёни Неругоҳи барқии обии Норак соҳта, ба сокинони шахри Норак пешкаш шудааст. Барои татбиқи лоиҳаи бинои мазкур меъмор Валерий Пашков сазовори мукофоти комсомоли ленинӣ гардида буд. Бинои Китобхона барои 120 000 ҳазор нусха китоб соҳта шудааст. Дар китобхонаи марказии шахри Норак се шуъбаи зерин ба аҳолӣ хизмат мерасонад: шуъбаи хизматрасонӣ, толори хониш ва шуъбаи сојдастҳо.

Таърихи пайдоиш ва ташаккули фонди сојдастҳои Китобхонаи марказии ба номи «Дұстии халқо»-и шахри Норак бисёр ациб ва барои дигар китобхонаҳои кишвар ибратангез аст. Ибтидои солҳои 70-уми асри XX як гурӯҳ шоирону нависандагон, таҳти роҳбарии мухаррири маҷаллаи «Дұстии халқо»-и шахри Москва Сергей Баруздин, барои шиносоӣ ба соҳтмони Неругоҳи барқии обии Норак, ки он солҳо дар собиқ Давлати шуравӣ хеле шұхрат дошт, ба шахри Норак ташриф оварда, ҳамроҳи худ якчанд асари бадеии муаллифон Г. М. Марков (1911-1991), В. П. Катаев (1897-1986), Н. С. Тихонов (1896-1979), С. А. Дангулов (1912-1989), М. Н. Алексеев (1918-2007), С. А. Крутилин (1921-1985) ва С. А. Баруздин (1926-1991)-ро ба сифати түхфа ба китобхонае, ки дар ҳамон солҳо фаъолият дошт, тақдим карданд. Сипас, адабон М. А. Шолохов (1905-1984), К. М. Симонов (1915-1979), С. В. Михалков (1913-2009), К. А. Федин (1892-1977), Б. Н. Полевой (1908-1981), МирзоТурсунзода (1911-1977), ходими давлативу сиёсӣ Ш. Рашидов (1917-1983) асарҳои худро бо сојдаст ба китобхона равон карданд. Илова бар ин, ҳамон солҳо як гурӯҳи муаллиfon тавассути почта асарҳои худро ба китобхона ирсол намуданд. Дар натиҷа, соли 1974 шумораи китобҳои ирсолшуда 1000 нусхаро ташкил дод. Ҳазинаи фароҳамомада барои оғози фаъолияти шуъбаи сојдастҳо дар Китобхонаи марказии шахри Норак заманаи асосӣ гардид. Айни замон дар шуъбаи сојдастҳои китобхона аз 46 мамлакати ҷаҳон 25 770 нусха китоб бо 66 забонҳои гуногун тарикӣ түхфа ҷамъоварӣ шудааст. Дар фонди мазкур китобҳо аз Амрико, Англия, Ҷопон, Ҳиндустон, Сурғия, Фаронса, Юнон, Италия, Афғонистон, Покистон, Ҳитой, Ироқ, Австралия, Исломия, Украина, Белоруссия, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Арманистон, Россия, аз чумла минтақаҳои Бошқирдистон, Ҳантி Мансийск, Адигей, округи муҳтори Ненетск маҳфузанд [3].

Дар бою ганӣ гардидани фонди шуъбаи сојдастҳои китобхона саҳми собиқ мухаррири маҷаллаи «Дұстии халқо»-и шахри Москва Сергей Баруздин калон аст. Мавриди зикр аст, ки Сергей Баруздин тавассути мактуб ба шоирону нависандагони собиқ Иттиҳоди Шуравӣ муроҷиат карда, зимнан таъқид мекард, ки дар шахри Норак шуъбаи китобҳои дорои сојдаст фаъолият дорад ва хоҳиш менамуд, ки китобҳои худро ба шуъбаи сојдастҳои шахри Норак ирсол қунанад. Ҳангоми сафарҳои хизматӣ ва



эчодии худ берун аз Иттиҳоди Шӯравӣ низ Сергей Баруздин аз мавҷудияти чунин шуъба маълумот медод ва бо ҳамроҳии худ китобҳои дорои соядости муаллифонро оварда, ба китобхона тақдим мекард.

Мавриди зикр хос аст, ки дар шуъбаи сояастҳо китоби «Тоҷикон дар ои наи таъриҳ» бо соядости Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки соли 2019 зимни боздид аз шаҳри Норак ва иштирок дар тантанаҳо бахшида ба ҷашни Наврӯз тақдим шудаааст, маҳфуз мебошад. Дар фонди шуъбаи сояастҳо, инҷуనин асарҳои арбобони ҷамъиятиву сиёсӣ ва ҳизбӣ ба мисли Л. И. Брежнев (1906-1982), А. Н. Коғигин (1904-1980), М. А. Суслов (1902-1982), Г. В. Романов (1923-2008), К. У. Черненко (1911-1985), Ю. В. Андропов (1914-1984), Э. А. Шевернадзе (1928-2014), А. Н. Яковлев (1923-2005), ҳамҷунийн китобҳои арбобони ҷамъиятиву сиёсии Германия Э. П. Хонеккер (1912-1994), Руминия Н. Чаушеску (1918-1989), Булғория Т. Ҳ. Живков (1911-1998), Муғулистан Ю. Седенбал (1916-1991), Ветнам Ле Зуан (1907-1986), Чехословакия Густав Гусак (1913-1991), Финландия У. К. Кекконен (1900-1986), Ҳиндустон Индира Ганди (1917-1984), Амрико Аңчела Дэвис (1944), Испания Долорес Ибаррури (1895-1989), Чили Луис Корвалан (1916-2010) мавҷуданд, ки боиси ифтиҳори на танҳо шаҳрвандони Норак, балки тамоми мардуми Тоҷикистон мебошад.

Дар шуъбаи мазкур, ҳамҷунийн китобҳо бо соядости собиқ роҳбарони ҳарбӣ Д. А. Волкогонов (1928-1995), собиқ вазири мудофиаи СССР маршал Д. Т. Язов (1924-2020), қайхонавардон А. Г. Николаев (1929-2004), В. В. Терешкова (1937), Л. И. Папов (1945), А. А. Леонов (1934-2019), В. Ф. Быковский (1934-2019), Г. Т. Береговой (1921-1995) ва дигарон низ гирд оварда шудаанд.

Дар китобхона китобҳои тақдимнамудаи арбобони санъат, аз ҷумла коргардонҳои машҳур, ба монанди Г. А. Товstonogov (1915-1989), И. О. Горбачев (1927-2003), С. А. Герасимов (1906-1985), В. Ю. Абдурашитов (1945-2023), ҳунарпешагони намоён М. А. Улянов (1927-2007), Н. С. Михалков (1945), В. Б. Смехов (1940), М. А. Глузский (1918-2001), бастакорони барҷаста А. Н. Паҳмутова (1929) фонди шуъбаи сояастҳоро ғанӣ гардонидаанд.

Тайи солҳои охир фонди китобхонаро китобҳои сояастдори адабон В. Н. Войнович (1932-2018), И. Ратушинская (1954-2017), Ю. М. Кублановский (1947) мукаммал гардониданд.

Дар толори намоиши шуъбаи сояастҳои китобхона асарҳои М. А. Шоҳолов (1905-1984), В. Г. Распутин (1937-2015), Расул Фамзатов (1923-2003), В. П. А. Астафьев (1924-2001), Мирзо Турсынзода (1911-1977), Ҷингиз Айтматов (1928-2008), С. В. Михалков (1913-2009), Ю. В. Трифонов (1925-1981), Б. А. Аҳмадулина (1937-2010), Зулфия Исраилова (1915-1996) ва дигарон ба маърази тамошо гузошта шудаанд [3].

Тавре, ки кормандони Китобхонаи марказии «Дӯстии ҳалқҳо»-и шаҳри Норак зикр мекунанд, «ноширону дӯсторони китоб китобҳои сояастдори ин боргоҳро «осорхонаи адабон» меноманд, ки ин воқеяятро ифода мекунад. Дар баробари ин, имрӯз дар китобхона бо кӯмаку дастгирии ноширону дӯстдорони китоб осори гуногуни нодир, аз ҷумла китобҳои чопи кӯҳна, китобҳои андозаашон хурд ва гайра гирд оварда шудаанд.

Анъанаи ҷамъоварии китобҳо бо сояаст дар Китобхонаи марказии ба номи «Дӯстии ҳалқҳо»-и шаҳри Норак то имрӯз идома дошта, кормандони он кӯшиш мекунанд, ки бештар соядости шаҳсиятҳои машҳурро ҷамъоварӣ ва тарғиб намоянд.

Тухфа кардани китобҳо, аз ҷумла китобҳо бо соядости муаллифону мураттибон ва китобҳои дорои инсқрипт яке аз анъанаҳои беҳтарин дар соҳаи китобдорӣ ва яке аз воситаҳои муҳими мукаммалгардонии фонди китобхона ба шумор меравад. Зимни суханронии хеш дар воҳӯрӣ бо олимони кишвар (18.03.2020) Асосгузори сулҳу вахдати



миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуданд, ки «солҳои охир дар пойтаҳт як амали неку дурандешона ба ҳукми анъана даромадааст, ки фарзандон ва наздиқони олимону адібони фавтида китобхонаи волидайнашонро ба Китобхонаи миллӣ барои истифода месупоранд. Ин китобҳо дар китобхона бо номи соҳибонашон нигоҳ дошта мешаванд ва хонандагон аз онҳо истифода мекунанд. Бо ин роҳ китобҳо аз ҳама гуна хатарҳо ҳифз мешаванд ва аз тарафи дигар, номи ин олимон абадӣ бοқӣ меноманд. Масалан, китобхонаҳои академик Муҳаммадҷон Шакурӣ, профессорон Соҳиб Табаров, Раҳим Мусулмониён бо номҳои худашон дар Китобхонаи миллӣ ҳифз шуда, дӯстдорони илму адабиёт ва умуман ҷавонон аз онҳо истифода менамоянд. Вобаста ба ин, ба олимони калонсол, фарзандони донишмандон ва ҳамаи зиёйён муроҷиат карда, ҳоҳиш менамоям, ки китобхонаи худро ба Китобхонаи миллӣ супоранд, то дигарон низ аз онҳо истифода карда, манфиат бинанд ва ғизои маънавӣ гиранд» [6]. Дар пайравӣ ба дастуру ҳидоятҳои Пешвои миллат айни замон (ба ҳолати 19.01.2024) дар Китобхонаи миллӣ коллексияи китобҳои академики Академияи илмҳои СССР М.Н. Боголюбов, академики Академияи илмҳои педагогии СССР И. О. Обидов, академикони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Т. Назаров, К. Олимов, М. Маҳмудзода, А. Раҳмонзода, М. Шакурӣ, А. Муҳторов, Р. Амонов, Ф. Тоҳиров, Ҳ. Отаконова, Ф. Раҳимӣ, академикони Академияи таҳсилоти Тоҷикистон М. Лутфуллоҳзода, Ф. Шарифзода, У. Зубайдов, академики илмҳои тиби Тоҷикистон К. Қурбонов, узвҳои вобастаи АМИТ С. Ятимов, А. Муҳаммад, Д. Саймиддинов, М. Маҳсумов, Ҷ. Назриев, узви вобастаи Академияи илмҳои табиатшиносии Россия С. Абдуллоев, докторони илм Р. Мусулмониён, Б. Исматов, Б. Камолиддинов, Ф. Ҷӯраев, А. Абдусатторов, Т. Собиров, И. Умарзода, О. Сангинов, К. Абдулов, Ш. Гуломова, С. Маҳкамов, нависанда ва дӯстдори адабиёт Афардӣ Сайф Раҳимзод ва дигарон мавҷуд буда, аз ҷониби хонандагони сершумор мавриди баҳрабардорӣ қарор доранд. Ба ҳолати 19.01.2024 коллексияи китобҳои толори академикҳои МД «Китобхонаи миллӣ»-и Дағстоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 32 905 нусха китобу ҷузва ва дигар маводи иттилоотиро ташкид дод [4].

Мавриди зикр аст, ки агар дар баробари муаллифону мураттибони китобҳо кормандони китобхонаҳо анъанаи мазкурро пайгирий намуда, дар талоши ҷамъоварӣ ё мусоидат ба раванди воридоти соядасту инскриптҳо ба фонди китобхона бошанд, он гоҳ натиҷаи он боз ҳам беҳтар шуда, ба ин васила раванди китобхонӣ, ки воситаи муҳимтарини баланд гардидани сатҳи донишу маънавиёт ва саломатии инсон аст, вусъат меёбад. Масалан, натиҷаи таҳқиқоте, ки дар маҷаллаи «Social Science & Medicine» чоп шудааст, собит менамояд, ки мутолиаи китоб ба паст шудани сатҳи стресс ва беҳтар шудани функцияҳои когнитивии (зехнию маърифатии) асаб мусоидат мекунад [7].

Бо назардошти ҳамин ва дигар афзалиятҳои мутолиаи китоб, ҳамасола дар олам 23 апрел ҳамчун «Рӯзи умумиҷаҳонии китоб ва ҳуқуқи муаллиф», ҳамчунин дар Тоҷикистон 4 сентябр ҳамчун «Рӯзи китоб» таҷлил мегарданд. Рӯзи 23 апрели соли 1616 адіб ва драматурги шинохтаи Испания Мигель де Сервантес (1547-1616), адіб ва драматруги англisis Уильям Шекспир (1564-1616), адіб ва муаррихи Перу Инка Гарсиласо де ла Вега (1539-1616) аз олам ҷашм пӯшидаанд. Чоруми сентябри соли 2007 бо иштироки Асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳишти аввали бинои нави Китобхонаи миллӣ гузошта шуд. Ҳамин тавр, рӯзҳои 23 апрел ва 4 сентябр ба ҷузъи чудонопазири ҳаёти илмию фарҳангӣ табдил ёфта, аз як тараф, ба ёдбуди ин шахсиятҳои маъруф, аз ҷониби дигар, ба рӯйдоди муҳим - гузошта шудани ҳишти аввали бинои муҳташами



Китобхонаи миллӣ дар Тоҷикистон баҳшида шуда, дилбоҳтагони хонишро бо ҳам муттаҳид месозанд. Шоистаи зикр аст, ки дар Рӯзи умумиҷаҳонии китоб (23 апрел) шаҳрвандон дар кишварҳои гуногуни олам байни худ мубодилаи китобӣ мекунанд, дар баъзе мамлакатҳо намоиш-фурӯши китобҳо баргузор мегарданд. Дар ин рӯз ҳукумати Мексика барои ҳаридории китоб аз мағоза ё гирифтани китоб аз китобхона ба шаҳрвандон қофазҳои маҳсуси киматнокро медиҳад. Дар ИМА ҷорабинии «15 дақиқа бихонед»-ро ташкил ва баргузор мекунанд, дар Англия баргузории ҷорабинии «World Book Night» («Шаби китоби ҷаҳонӣ») анъана шудааст. Дар шаҳри Донетск, ба мисли баъзе шаҳрҳои Фаронса шаҳрвандон китобҳои аллакай ҳондашонро ба ҳамдигар тақдим мекунанд [6]. Дар Китобхонаи миллӣ бошад, баҳшида ба Рӯзи китоб – 4 сентябр ҳамасола «Рӯзи дарҳои боз» ташкилу баргузор мегардад ва шумораи ниҳоят зиёди шаҳрвандон, аз ҷумла шаҳсиятҳои маъруфи кишвар, намояндағони илму адаби мамлакат ташриф меоранд. Дар ин рӯз, инчунин баъзе нашриётҳои Тоҷикистон дар саҳни Китобхонаи миллӣ намоиш-фурӯши китобҳоро ташкил мекунанд. Аз ин рӯ, бо истифода аз ҷунин фурсати муносиб агар кормандони Китобхонаи миллӣ ба ҷамъоварии соядости муаллифону мураттибони китобҳо ва инскриптҳо (навиштаоти хотиравӣ дар рӯи китоб аз ҷониби шаҳсоне, ки онро тақдим мекунанд) машғул шаванд, итминон аст, ки он тадриҷан анъана гардида, ба яке аз воситаҳои муҳими такмили фонди Китобхонаи миллӣ ва тарғиби адабиёт табдил меёбад. Дар натиҷа китобҳои дорои соядаст ва инскрипт бо мурури замон ҷолиб гардида, сафи ҳонандагони онҳо меафзояд ва имкони дар китобхона ташкил кардани соҳтори нав – шуъба ё толори соядастҳо пайдо мешавад.

### Адабиёт ва маъҳаз

1. Автографы на книгах, подаренных Российской национальной библиотеке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: [https://rusneb.ru/catalog/000200\\_000018\\_RU\\_NLR\\_BIBL\\_A\\_011346221](https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_011346221)(Дата обращения: 25.12.2023).
2. Архивные фонды отдела рукописей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.rsl.ru/ru/about/funds/> otdel-rukopisej/arxivnyie-fondyi-otdela-rukopisej/ (Дата обращения: 25.12.2023).
3. Бойгонии ҷории Китобхонаи марказии «Дӯстии ҳалқҳо»-и шаҳри Норак (соли 2024).
4. Бойгонии ҷории МД «Китобхонаи миллӣ»-и Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (соли 2024).
5. 10 самых дорогих автографов со времен изобретения чернил [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://sell-off.livejournal.com/14710698.html> (Дата обращения: 19.01.2024).
6. Как празднуют Всемирный день книги в мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: [https://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz\\_vs\\_den\\_knigi.pdf](https://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_vs_den_knigi.pdf) (Дата обращения: 13.01.2024).
7. Польза чтения для здоровья: ученые выявили 5 аспектов [Электронный ресурс]. URL: <https://www.apteka.ua/article/387730> (Дата обращения: 15.01.2024).
8. Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар воҳӯйӣ бо олимони кишвар, ш. Душанбе, 18.03.2020 [Манбаи электронӣ] – Речай дастрасӣ: URL: <http://www.prezident.tj/ru/node/> (Санаи муроҷиат: 18.01.2024).



9. Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: <https://enc.biblioclub.ru/Tetrad/20269> (Дата обращения: 14.01.2024).

## СОЯДАСТ ВА ИНСКРИПТ – ВОСИТАИ МУАССИРИ ТАРГИБИ КИТОБ

Мақола ба яке аз мавзуҳои ҳанӯз ба қадри кофӣ омӯхтанашудаи илмӣ – соядаст ва инскриптҳо ҳамчун воситай муассири тарғиби китоб баҳшида шудааст.

Ба андешаи муаллифи мақола, солҳои охир дар китобхонаҳо, осорхонаҳо, муассисаҳои илму фарҳанг ва маориф ба намоиш гузоштани китобҳои дорои соядаст ва навиштачоте, ки дар китоб ё ягон маводи дигари иттилоотӣ сабт ва тариқи тухфа тақдим шудаанд, яъне инскрипт анъана шудааст. Чунин вазъият ба афзудани таваҷҷуҳ нисбат омӯзиши масъалаҳои таърихи пажуҳишҳои илмӣ, ровобити шахсии одамони гуногун шаҳодат дода, аз сатҳи муҳиммияти омӯзиши мавзуи соядастҳо ва инскриптҳо вобастагии амиқ дорад.

Муаллиф тухфа кардани китобҳо, аз чумла китобҳо бо соядости муаллифону мураттибон ва китобҳои дорои инскриптро ҳамчун яке аз анъанаҳои беҳтарин дар соҳаи китобдорӣ ва воситай муҳиммии мукаммалгардонии фонди китобхона ва тарғиби китоб арзёбӣ кардааст.

Дар мақола оид ба фонди шуъбаи соядастҳои баъзе китобхонаҳои Федератсияи Россия ва Китобхонаи марказии ба номи «Дӯстии халқҳо»-и шаҳри Норак маълумот дода шуда, муҳиммияти ҷамъоварии китобҳо бо соядаст ва инскриптҳо барои ҷалби хонандагони нав ба китобхона таъкид карда шудааст.

Зикр гардидааст, ки барои ҷамъоварии китобҳои дорои соядаст ва инскриптҳо ҳангоми ташкил ва баргузор намудани ҷорабинҳои гуногуни китобдорӣ самаранок истифода бурдан лозим аст. Муаллиф итминон дорад, ки китобҳои дорои соядаст ва инскрипт бо мурури ҷаззобият пайдо карда, сафи хонандагони онҳо меафзояд.

**Калидвожаҳо:** Тоҷикистон, соядаст, инскрипт, шаҳри Норак, Китобхонаи марказии ба номи «Дӯстии халқҳо», Китобхонаи миллӣ, толори академикҳо, фонди китобхона, тарғиби китоб, китобҳои тақдимшуда.

## АВТОГРАФ И ИНСКРИПТ – ДЕЙСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОПАГАНДА КНИГИ

Статья посвящена одному из недостаточно изученных научных вопросов – автографу и инскрипту, как действенному средству пропаганды книги.

По мнению автора статьи, в последние годы стало доброй традицией в библиотеках, музеях, научных, культурных и образовательных учреждениях выставлять на показ подаренные им книги или другие предметы с инскриптами – рукописными дарственными надписями авторов на них, что свидетельствует об обострении внимания к изучению вопросов истории научных исследований, личных отношений различных людей, что еще больше актуализирует исследование автографов и инскриптов.

Дарение книг, в том числе книг с автографами авторов и составителей, и книг с инскриптами на них автором статьи оценивается как весьма добрая традиция в сфере книжного дела и важное средство комплектования библиотечного фонда и пропаганды книги.

В статье приведены сведения о фондах отделов инскриптов отдельных библиотек Российской Федерации и Центральной библиотеки «Дружба народов» города Нукус,



подчёркивается важность сбора книг, украшенных автографами и инскриптом в плане привлечения новых читателей.

Отмечается, что организацию и проведение различных мероприятий по библиотечному делу следует максимально использовать для сбора книг с автографами и инскриптом. Автор выражает уверенность, что постепенно будет усиливаться интерес к книгам с автографами и инскриптом, и ряды их читателей будут расти.

**Ключевые слова:** Таджикистан, автограф, инскрипт, город Нурак, Центральная библиотека имени «Дружба Народов», Национальная библиотека, зал для академиков, фонд библиотеки, пропаганда книги, дарственные книги.

### AN AUTOGRAPH AND AN INSCRIPT ARE EFFECTIVE MEANS OF PROMOTING A BOOK

The article is devoted to one of the topics that have not yet been sufficiently studied scientifically – dubious and inscripts as an effective tool of the book path.

According to the author of the article, in recent years it has become a tradition in libraries, museums, scientific and cultural institutions and education to display books with shadows and inscriptions written in a book or any other information material, because This situation indicates an increased interest in studying the history of scientific research, the personal narrator of different people and strongly depends on the level of importance studying the topic of shadow and inscripts.

The author appreciated the review of books, including books shaded by authors, quotations and books containing an excerpt, as one of the best traditions in the field of librarianship and important tools for improving the library stock and book project.

The article provides information about the fund of the shadow department of some libraries of the Russian Federation and the Central Library named after Druzhba Narodov in the city of Nurek, emphasizes the importance of collecting books with shadows and scripts to attract new readers to the library.

It was noted that in order to collect books containing shadows and inspections, it is necessary to use them effectively in organizing and conducting various library events. The author is confident that books with shadow and script will eventually become attractive and the ranks of their readers will increase.

**Keywords:** Tajikistan, shadow, inscript, the city of Nurek, the central library named after "friends of the peoples", the National Library, the hall of scientists, the library fund, book translation, separate books.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Шосайдзода Сафар Ҳасан – номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, мушовири директори МД “Китобхонаи миллӣ”-и Даастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нишонӣ: 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Техрон 5, Тел.: (+992) 919 198 127, E-mail: [shosaidov57@mail.ru](mailto:shosaidov57@mail.ru)

**Сведения об авторе:** Шосайдзода Сафар Ҳасан – кандидат педагогических наук, доцент, советник директора ГУ «Национальная библиотека» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан. Адрес: 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Тегеран 5. Тел.: (+992) 919 198 127, E-mail: [shosaidov57@mail.ru](mailto:shosaidov57@mail.ru)

**Information about the author:** Shosaidzoda Safar Khasan – Candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor, Director's Advisor State Institution “National Library” of the Executive Office of the President of the Republic of Tajikistan. Address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tehran Street 5. Tel.: (+992) 919 198 127, E-mail: [shosaidov57@mail.ru](mailto:shosaidov57@mail.ru)



ТДУ 001+008+025.5+024.5+026/027

## МУТОЛИА: РАВИШХО ВА АҲАММИЯТИ ОН (натиҷаи таҳқиқ)

**Ҳадиятуллоҳи Амриддин**

Муассиса давлатии “Китобхонаи миллӣ”-и  
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Барои арҷузорӣ ба хизматҳои шоистаи Қаҳрамони Тоҷикистон, академик Бобоҷон Ғафуров ва гиромидошти корномаҳои наҷибонаю мондагори ў дар рушду нумуни илму фарҳанги миллати тоҷик, аз ҷониби Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қатор тадбирҳои муҳим андешидар шуданд. Қабл аз ҳама, бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 апрели соли 1998, таҳти №105 дар зодгоҳи аллома Бобоҷон Ғафуров Осорхонаи чумхурияйӣ таъсис дода шуд [4]. Соли 2019 дар Паёми Президенти мамлакат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба нақши мондагори китоби “Тоҷикон”-и Бобоҷон Ғафуров Сарвари давлат чунин ибрози андеша намуданд: “Арзиши илмии ин асари бунёдӣ (“Тоҷикон” – Ҳ. А.) бениҳоят бузург аст ва Бобоҷон Ғафуров бо заҳмати ҷандинсолаи худ мо ва мардуми ҷаҳонро бо саҳифаҳои таърихи рангини миллатамон ошно кард” [3].

Бо Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 июляи соли 2022 таҳти рақами №АП-227 ба ифтиҳори 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров соли 2023 дар қаламрави чумхурӣ баргузории озмуни чумхуриявии ““Тоҷикон” – оинаи таърихи миллат” эълон карда шуд. Мутобиқи банди 3-и Амри Президент вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, кумитаҳои телевизион ва радио, кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оила, Муассисаи давлатии “Китобхонаи миллӣ”-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор карда шуданд, ки барои дар сатҳи баланд доир гардидан озмуни мазкур ҷораҳои зарурӣ андешанд [1].

Даври ҷамъбастии озмуни чумхуриявии ““Тоҷикон” – оинаи таърихи миллат” аз 24-ум то 28-уми декабр дар Муассисаи давлатии “Китобхонаи миллӣ”-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки 115 нафар аз манотики гуногуни мамлакат дар ин давр ширкат варзишанд.

Кормандони шуъбаи илмӣ-методӣ ва таҳқиқотии Китобхонаи миллӣ тасмим гирифтанд бо истифода аз ҳузури иштирокчиёни озмун, ки манотики муҳталифи қишварро намояндагӣ мекарданд ва дар баробари 115 нафар иштирокчии озмун инҷунин омӯзгорон, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои қишвар ва волидайни довталабон иштирок доштанд, таҳқиқоти сотсиологӣ баргузор намоянд. Дар раванди баргузории таҳқиқот кормандони шуъба: Насиба Даниярова, Исмоил Саидзода, Зухро Забирова, Сафаргул Ҳусайнова, Учул Боборахимова, Гулру Исмоилова ва Нушин Абдураҳимова саҳми муносиб гузоштанд, ки аз эшон сипосгузорем.

Вобаста ба шумора ва синну соли ширкаткунандагон, ки аз хонандагони синфи 1-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ то донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олий, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва намояндагони қасбу кори гуногунро дарбар мегирифт, таҳқиқот барои **250** нафар дар назар гирифта шуд, ки аз ин шумора **50** нафар ба шаҳри Душанбе, **50** нафар ба вилояти Ҳатлон, **50** нафар ба вилояти Суғд, **50** нафар ба Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон ва **50** нафар ба ноҳияҳои тобеи марказ тақсим карда шуд.

Ҳадаф аз баргузории таҳқиқот муайян намудани сатҳи мутолиа, усул ва равишҳои китобхонӣ ва аҳаммияти мутолиа дар миёни қиширои гуногуни аҳолӣ ва манотики мухталифи кишвар маҳсуб мейфт.

Натиҷаҳои назарсанҷӣ нишон доданд, ки аз **250** нафари дарназардошташуда, **243** нафар иштирок намуданд, ки **97,2%**-и иштирокчиёно ташкил медиҳад ва **2,7%**-и дигар дар назарсанҷӣ ширкат накарданд. Вобаста ба дарсади ширкаткунандагон аз вилоят ва шаҳру ноҳияҳои кишвар бошад 110 нафар (**45,26%**) аз шаҳри Душанбе, 35 нафар (**14,40%**) аз вилояти Хатлон, 35 нафар (**14,40%**) аз вилояти Суғд, 17 нафар (**6,99%**) аз Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон ва 46 нафар (**18,93%**) аз шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ буданд.

Иштирокчиёни пурсишнома аз лиҳози ҷинсият 122 нафарро мартҳо (**50,2%**) ва 121 нафарро занҳо (**49,8%**) ташкил доданд. Аз лиҳози синну сол бошад 39 нафар (**16,04%**) аз 7 то 14-сола, 144 нафар (**59,25%**) аз 18 то 25-сола, 29 нафар (**11,93%**) аз 25 то 35-сола ва 31 нафар (**12,7%**) аз 35-сола боло мебошанд.

Ҳамин тавр **34,97%-и** ширкаткунандагон дорои маълумоти миёна, **6,58%** –дорои маълумоти миёнаи маҳсус, **38,27%** – дорои маълумоти олий ва **20,16%** – дорои маълумоти олии нопурра мебошанд. Бо ин тартиб ҷаҳор саволи аввали пурсишнома масъалаҳои ҷойи зист, ҷинсият, синну сол ва маълумоти иштирокчиёно дарбар гирифт ва саволи панҷуми пурсишнома, ки андешаи пурсишшавандагонро роҷеъ ба мутолиаи китоб муайян мекард, ҷунин натиҷа дод: аз шумораи умумии ширкаткунандаҳо **83,53%** доир ба масъалаи мутолиаи китоб андешаи худро баён намуданд ва **16,46%** ба савол ҷавоб надоданд. Метавон гуфт, ки андешаҳои иштирокчиён дар мавриди мутолиаи китоб гуногун ва қобили мулоҳиза мебошад. Ба андешаи ширкаткунандагони пурсишнома:

- китоб дар ташаккули маънавӣ ва маърифатии инсон нақши ниҳоят бузург дорад;
- мутолиаи китоб ҳамеша ва дар ҳама давру замон воситаи беҳтар намудани сатҳи дониш буда, китоб ҳамроҳи беминнат, дӯсти бекина, раҳнамои ростин ва равшангари роҳи зиндагӣ мебошад;
- мутолиаи китоб бояд ҷузъи корҳои ҳаррӯзai шахс ва фарҳанги мутолиаи китоб аз амалҳои пайвастаи ҳар як хонавода бошад;
- гузаштагони фарҳехтаи мо китобро ҷузъи модомулумри худ дониста, оромиши хотир ва лаззати зиндагии худро дар мутолиаи пайвастаи китоб мединанд;
- китоб роҳнамои инсон, воситаи танвири афкор, сарчашмаи такмили маърифат, барангезандай ҳисси худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстиву меҳанпарастӣ мебошад;
- миллате, ки мутолиаи китоб кори ҳаррӯзааш набошад, бақову пойдорӣ ва рушду инкишофи баҳшҳои гуногуни ҳаёти ҳалқаш мустаҳкам нест ва ояндаи он миллат дар ҳатар аст;
- қишиварҳое, ки бештарин рушду тараққиётро доранд мутолиаи китоб ва қасби дониш ҳадафи асосӣ ва мақсади ниҳояшон мебошад;
- пешрафту шукуфоӣ ва амнияту пойдории ҳалқу миллатро бидуни маърифатнокии ҳалқ, сатҳи баланди дониш ва ҷомеаи китобхон тасаввур кардан гайриимкон аст. Маҳсусан дар шароити имрӯз, ки замони мутолиа ва донишу маърифат аст;
- дар Тоҷикистон тамоми шароит барои баланд бардоштани сатҳи дониши насли ҷавон фароҳам оварда шудааст. Эълон гардиданӣ озмунҳои ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи донойӣ китоб аст”, “Илм – фурӯғи маърифат” ва ““Тоҷикон” – оинаи таърихи миллат” маҳз ба хотири рушди анъанаи китобхонӣ, баланд бардоштани сатҳи дониши мардум, шинохти таърихи миллат ва соҳтани имрӯзу фардои ватан равона гардидааст;
- гузаштагони мо омӯхтани илм ва мутолиаи китобро ҳам фарзу ҳам суннат медонистанд. Маҳз ба воситаи мутолиа метавон ояндаи дураҳшони миллатро кафолат



дод, пас бояд мутолиа суннати ҳаррӯзаи ҳар як оилаи тоҷик бошад”, – ҳамин гуна андешаҳои ҷолиб ва суханҳои арзишманд дар мавриди мутолиаи китоб аз ҷониби ширкаткунандагони пурсишнома иброз карда шудааст.

Пурсишшудагон дар мавриди ин ки китобро барои мутолиа мустақилона интихоб менамоянд ё бо тавсияи дигарон, андешаҳои худро ҷунин баён намуданд: **79,01%-и** иштирокчиёни дар интихоби китоб мустақил буда, бо ҳости худашон китоби мавриди писандашонро интихоб ва мутолиа менамоянд. Дар ин баробар **20,16%-и** дигар дар интихоби китоб аз тавсия ва роҳнамоиҳои устодон, волидайн, дӯстон, ҳамкорон ва дигар афрод истифода мебаранд, аммо **1,64%-и** пурсишшудагон гуфтаанд, ки китобро худашон мустақилона интихоб наменамоянд, ки ин шумора низ мантиқан ба ғурӯҳи шаҳсоне, ки аз тавсияҳо истифода мебаранд, шомил мешавад.

**Натиҷа:** яъне иштирокчиёни пурсишнома фарҳанги интихоби китоб ва мутолиа доранд ва ин ки чиро бояд хондро медонанд. Ин нишондоди бисёр хуб аст. Масалан 10 сол қабл соли 2014 шуъбаи илмӣ-методӣ ва таҳқиқотии Китобхонаи миллӣ таҳқиқоти сотсиологиро таҳти үнвони “Китобхонаи миллӣ аз нигоҳи донишҷӯ” баргузор намуда буд, ки иштирокчиёни он дар мавриди сарчашмаҳои интихоби адабиёт андешаҳои худро баён дошта буданд. Аз натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур маълум гардид, ки **“34,2%-и** иштирокчиёни аз феҳрист ва картотекаи анъанавӣ, **30,4%** аз феҳристи электронӣ, **29,7%** аз фонди нашрҳои маълумотдиҳанда ва библиографӣ (донишномаҳо, лугатҳо, дастурҳои библиографӣ) ва **3,8%** аз дигар сарчашмаҳо истифода мебаранд. Мутаассифона, то қунун на ҳамаи иштирокчиёни аз феҳристи электронӣ мустақилона истифода карда метавонанд. Масалан, аз ҳисоби умумии посухдиҳандагон **45,5%-и** онҳо аз феҳристи электронӣ мустақилона истифода карда наметавонанд ва **41,8%-и** дигар ба ёрии библиограф-навбатдор ниёз доранд” [2, с.36]. Натиҷа нишон медиҳад, ки соли 2014 **41,8%-и** ширкаткунандаҳо дар интихоби адабиёт мустақил нестанд ва аз тавсияҳои мутахассисон ва дигар афрод истифода мебаранд, ин дар ҳолест, ки бо гузашти 10 сол, яъне соли 2023 алакай **79,01%-и** иштирокчиёни дар интихоби адабиёт мустақиланд ва асари мавриди писандашонро аз сарчашмаҳои гуногун дастрас менамоянд. Ин воқеан натиҷаи баланд аст, зеро ин маънои онро дорад, ки дар 10 сол сатҳи мутолиа дар қишивар ба қулӣ тағйир ёфта, як баробар беҳтар шудааст. Бе шак метавон дар ин раванд таъсири тадбирҳои саривақтӣ ва муҳимми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қабили соҳта ба истифода додани бинои нави Китобхонаи миллӣ бо тамоми шароити замони муосир, давоми панҷ соли охир баргузор гардидани озмунҳои ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст”, “Илм – фурӯғи маърифат”, ““Тоҷикон” – оинаи таърихи миллат” ва нашри адабиёти соҳаҳои гуногуни илмро ёдоварӣ намуд.

Вакте аз иштирокчиёни пурсишнома пурсида шуд, ки роҷеъ ба омилҳои таъсиррасон ҳангоми мутолиа андешаҳои худро баён намоянд, **25,51%** посух доданд, ки қабл аз мутолиаи китоб барномарезӣ мекунанд, ки китобро то охир мутолиа намоянд. **42,38%-и** ширкаткунандаҳо шарти асосӣ ва мақсади муҳимми худ пеш аз мутолиаи китоб интихоби макони муносиб ва оромро донистанд. Ба андешаи онҳо қарор гирифтанд дар макони ором ва дур аз сару садо барои мутолиаи самарарабахши китоб ниҳоят муҳим мебошад. Дар ин баробар **21,81%-и** дигар ҳангоми мутолиа дурӣ аз телевизион, радио, телефонҳои мобилий ва дигар воситаҳое, ки хотири одамро парешон мекунандро, мақсади аввалин пеш аз мутолиа донистанд. **10,28%-и** иштирокчиёни андешаҳои худро ҷунин баён намуданд: “Ҳангоме, ки китобро мутолиа кардам ба ҳоҳару бародарам тавсия медиҳам, ки онро мутолиа кунанд. Мехоҳам, ки мавзуъ ва мантиқи китобро беҳтар дарк кунам. Пеш аз мутолиа ба худ мақсад мегузорам, ки лаҳзаҳои ҷолиби асарро қайд кунам”.



**Натиҷа:** иштирокчиёни пурсишнома барои мутолиаи китоб мақсад ва ҳадафи муайян доранд ва аз ин ки китобро кай? дар кучо? ва барои чӣ? Бояд хонд, хуб огоҳ буда, омилҳои таъсиррасон бар раванди мутолиаро дарк менамоянд.

Иштирокчиёни пурсишнома дар мавриди ин ки барои дарки бештари мавзуи китоб аз қадом равишиҳои мутолиа истифода мебаранд, андешаҳои худро ба таври зайл баён доштанд. Бештари пурсишшудагон **44,03%** аз равиши дикқатнокӣ ва тамаркуз рӯйи мавзуи асар истифода мебаранд ва **34,15%** аз ёддоштнависӣ, яъне лаҳзаҳои ҷолиби асарро барои дар хотира нақш бастан дар дафтар ё компютер ёддошт кардан, истифода мебаранд. Дар ин баробар **12,75%** барои дарки бештари мавзуи асар онро такроран мутолиа менамоянд. Ҳамчунин, **9,05%** андешаҳои худро дар мавриди равишиҳои мутолиа барои дарки бештари моҳияти асар чунин баён намуданд: “Барои дарки муҳтавои асар оид ба мазмuni он пурсишнома тартиб медиҳам. Дар лаҳзаҳои муносиб қисматҳои ҷолиби онро такрор мекунам. Барои дар хотир нақш бастани лаҳзаҳои асар бо дигарон муколама мекунам. Ҳангоми мутолиаи асар худамро дар мавқеи қаҳрамони асар тасаввур мекунам. Зери порҷаи лозима ҳат мекашам. Лаҳзаҳои ҷолиби асарро барои фарзандон ва хонавода нақл менамоям”.

**Натиҷа:** баррасии андешаҳои иштирокчиёни пурсишнома ва интихоби гузинаҳои пешниҳодшуда аз ҷониби онҳо моро ба чунин хулоса меорад, ки **83,02%-и** пурсишшудагон аз равишиҳои дурусти мутолиа оғоҳанд ва барои дарки бештари муҳтавои асар аз услуб ва усуљои таъсирбахшу санҷидашуда ҳамчун, равиши дикқатнокӣ ва тамаркуз рӯйи мавзуи асар, ёддоштнависӣ, тартиб додани саволнома оид ба мавзуи асар, муколамаи муҳтавои асар бо атрофиён ва нақл кардани мазмuni асар барои фарзандон, хонавода ва атрофиён истифода мебаранд.

Дар ин баробар **16,96%-и** иштирокчиёни пурсишнома аз равишиҳои мутолиа оғоҳ нестанд. Онҳо барои дарки бештари мазмuni асар маҷбур мешаванд, ки онро такроран мутолиа қунанд, ки ин омил боиси сарфai зиёди вакт ва парешонии тамаркуз мегардад. Инчунин, қисме аз онҳо бахши муҳим ва лаҳзаи ҷолиби асарро бо қашидани ҳат зери сатрҳои китоб барои худ нишона мекунанд, ки ин равиш низ равиши дурусти мутолиа нест ва ба этиқаи китобхонӣ мувофиқат намекунад. Аслан ҳат қашидани китоб аз фарҳанги китобхонӣ намебошад.

Интихоби макони китобхонӣ низ ҷузъи равишиҳо ва усуљои мутолиаи самарабахш ба шумор меравад. Аз ин рӯ, аз ширкатқунандагони пурсишномai болозикр дар мавриди макони мутолиа низ савол пурсида шуд. Натиҷаҳо нишон доданд, ки **46,91%-и** пурсишшудагон китобхонaro макони муносиби мутолиа медонанд. Дар ин росто **44,85%-и** дигар барои мутолиа хонаро интихоб намуданд. Танҳо **1,64%-и** иштирокчиёни пурсишнома мактаб ва мутолиаи дастаҷамъӣ бо дӯstonro барои мутолиаи самаранок муҳим донистанд. Инчунин, **2,05%-и** ширкатқунандаҳо андеша доранд, ки макон ва маҳалли корашон барои мутолиа мувофиқ аст. Барои мутолиаи асар **4,52%-и** ширкатқунандгон хобгоҳ, табиати ором ва боғҳои истироҳатиро муносиб донистанд.

**Натиҷа:** гузинаҳои интихобшуда аз тарафи пурсишшудагон ва пешниҳоди андешаҳои онҳо моро ба чунин натиҷа мутақоид месозад, ки ширкатқунандагони пурсишнома нақши маконро дар мутолиаи самаранок муҳим ва муғид медонанд. Бештари онҳо макони мутолиа китобхona, мактаб, боғҳои истироҳатӣ, табиати ором ва гайтаро интихоб намудаанд, ки воқеан барои мутолиа ин маконҳо мувофиқ мебошанд. Яъне иштирокчиёни пурсишнома дар интихоби макони мутолиа андешаи солим доранд.

Албатта, маҳалли кор ва ҷараёни кор барои мутолиа макону замони хуб нест, зеро дар маҳалли кор фикри инсон мутамарказ набуда, бо гирудори кору коргоҳ фикр парешон аст.



Барои доштани мутолиаи самарбахшу мудовим дастрасӣ ба адабиёти лозима ва асарҳои арзишманду тозанашр ниҳоят муҳим мебошад. Дастрасии сокинони манотики гуногуни чумхӯрӣ ба адабиёти илмӣ, дарсӣ, бадей ва соҳаҳои гуногун аз масъалаҳои марказии мутолиаи бардавом ва натиҷабахш мебошад. Вобаста ба ин иштирокчиёни пурсишнома дар мавриди сарчашмаҳои дастрасии адабиёт низ пурсида шуданд. Дар иртибот ба ин ки ширкаткунандагони пурсишнома адабиёти мавриди ниёзи худро аз кучо пайдо мекунанд, натиҷаҳои гуногун ба даст омад.

Натиҷаҳо нишон доданд, ки **51,02%**-и иштирокчиёни пурсишнома адабиёти заруриашонро аз китобхонаҳои маҳалли зисташон дастрас менамоянд ва **28,80%**-и иштирокчиёни адабиёти мавриди ниёзашонро аз дуқонҳои китобфурӯшӣ дастрас менамоянд, яъне ба воситаи ҳаридорӣ. Дар ин баробар **13,16%**-и дигар иброз намуданд, ки китобхонаи шаҳсӣ доранд ва адабиёти заруриро метавонанд аз онҷо пайдо кунанд ва **4,93%** адабиёти мавриди ниёзашонро аз дӯстон, устодон, муаллимҳо ва дигар афрод ба орият мегиранд ва пас аз мутолиа бармегардонанд. Дар ин баробар **2,05%**-и ширкаткунандагон ба савол ҷавоб надоданд.

**Натиҷа:** аз натиҷаҳои интиҳоби гузинаҳои саволи болозикр маълум мегардад, ки мизони дастрасӣ ба адабиёти илмӣ-бадей дар саросари қишвар байни **35** то **45%** мебошад. Агарҷӣ **51,02%**-и иштирокчиёни иброз намудаанд, ки адабиёти заруриашонро аз китобхонаҳои маҳалли зисташон дастрас менамоянд, аммо бо дарназардошти он ки **45,26%**-и ширкаткунандагони пурсишномаи мавриди назар сокинони шаҳри Душанбе – пойтаҳти қишвар мебошанд, метавон гуфт, ки сатҳи дастрасӣ ба адабиёт дар қаламрави қишвар **35** то **45%** мебошад, ки ин мизон кифояткунанда намебошад. Дар ин баробар **28,80%**-и дигар адабиёти лозимаашонро аз дуқонҳои китобфурӯшӣ ҳаридорӣ мекунанд, ки ин низ баёнгари набуд ё камбуди адабиёти зарурӣ дар манотики дурдаст мебошад ва **4,93%**-и ширкаткунандагон, ки адабиётро аз ёру дӯстон ба орият мегиранд мантиқан ба ҳамин бахш доҳил аст, яъне ба орият гирифтани адабиёт ва даст ба даст гаштани он нишони камбуду нарасидани адабиёт мебошад.

Мутолиаи хушнудкунанда ва боиси мулоҳиза дар ин бахш ин аст, ки **13,16%**-и иштирокчиёни китобхонаи шаҳсӣ доранд ва то андозае ниёзи маънавии худро бароварда мекунанд. Дар ин замина ҳамчунин ҳидоятҳои Пешвои миллат дар робита ба ташкили китобхонаҳои шаҳсӣ давра ба давра аз ҷониби аҳолӣ ҳамовозӣ мейбад.

Албатта, барои ҳониши пайваста ва натиҷабахш навъи китоб ё асари мутолиашаванда низ муҳим мебошад. Бинобар ин дар пурсишномаи мавриди назар андешаи иштирокчиёни роҷеъ ба ин ки чӣ гуна китобро мутолиа менамоянд, пурсида шуд. Натиҷаҳо нишон доданд, ки **34,97%**-и ширкаткунандагон адабиёти бадей мутолиа менамоянд ва **32,92%**-и дигар адабиёти илмиро барои мутолиа интиҳоб намудаанд. Дар ин росто **11,11%**-и пурсишшудагон мутолиаи адабиёти ҷаҳонро интиҳоб намуданд. Мутолиаи қиссаву афсона низ дар миёни сокинон маъруфияти хос дорад маҳз ба ин хотир **7,81%**-и иштирокчиёни пурсишнома алоқаи худро ба ҳондани қиссаву афсона иброз намуданд. Ҳамчунин, **10,28%**-и иштирокчиёни изҳор намуданд, ки бештар китобҳои соҳаҳои таъриҳ, сиёsat, тиб, иқтисод, тиҷорат, шеъру достон ва адабиёти дарсиро мутолиа менамоянд. Аз шумораи умумии ширкаткунандаҳо **2,88%** ба саволи зикршуда ҷавоб надоданд.

**Натиҷа:** назари ширкаткунандагон ҷунин андешаро собит месозад, ки бештари мардум адабиёти бадей ва илмиро мутолиа менамоянд. Албатта, алоқаи онҳо ба қиссаву афсона ва адабиёти соҳавӣ низ қобили мулоҳиза мебошад.

Интиҳоби замони мутолиа ва чудо намудани вақти муайян барои ҳондани китоб аз масъалаҳои муҳимми равишҳои дурусти мутолиа мебошад. Вобаста ба ин аз пурсишшавандагони пурсишнома дар мавриди вақт ва замони мутолиа пурсиш анҷом дода шуд. Таҳлилҳо нишон доданд, ки **15,63%**-и ширкаткунандаҳо шабро замони



мувофиқи мутолиа медонанд ва бештари авқот шабҳо китоб меҳонанд. Дар ин баробар **16,87%-и** дигар субҳро барои мутолиа мувофиқ меҳисобанд, зоро ба андешаҳои онҳо майнаи сари одам ҳангоми субҳ тозаву ором аст ва барои қабули маълумот замони мувофиқ аст. Мутолиаи китоб дар давоми рӯз новобаста аз ҷараёни кор ё машғулияти дигар барои **21,39%-и** иштирокчиёни пурсишнома замони мутолиа интихоб шудааст ва **43,20%-и** дигар низ новобаста аз вакту соат вақтҳои холии худро замони мувофиқи мутолиа гуфтаанд. Ба саволи мавриди баҳс **2,88%-и** ширкатқунандаҳо ҷавоб надоданд.

**Натиҷа:** баррасии масъалаи вақту замони мутолиа дар миёни иштирокчиёни пурсишнома нишон медиҳад, ки ҳамаи пурсишшудагон барои мутолиаи самарабахш замони муайяни мутолиа доранд, ки ин албатта аз унсурҳои муҳимми ҳониши натиҷабахш мебошад, аммо мутолиаи субҳгоҳӣ ва шабонгоҳ аз авқоти самарабахши мутолиа мебошад.

Саволи 13-уми пурсишномаи мо мантиқан идомаи саволи 10-уми пурсишнома мебошад. Агар саволи 10 масъалаи аз кучо дастрас кардани адабиётро дар миёни пурсишшавандагон матраҳ намояд, саволи 13 бошад ин масъаларо мушаххастар ва ҷиддитар баррасӣ мекунад. Яъне аз иштирокчиёни пурсишнома пурсида шуд, ки масъалаи дастрасии адабиёт дар маҳалли зисти онҳо чӣ гуна аст? Натиҷаҳо нишон доданд, ки **20,98%-и** ширкатқунандаҳо дастрасии адабиётро дар маҳалли зисташон хеле кам ва нигаронкунанда унвон кардаанд. Қисми бештари иштирокчиён **59,25%-и** онҳо гуфтаанд, ки дар масъалаи дастрасии адабиёт дар маҳалли зисташон мушкилӣ надоранд. Дар ин баробар **9,46%-и** пурсишшудагон гуфтанд, ки дар маҳалли зисташон китобхона нест ва дастрасӣ ба адабиёт барояшон мушкил аст ва **2,46%-и** дигар низ иброз намуданд, ки фонди китобхонаи мактаби маҳалли зисташон ба талабот ҷавобгӯ намебошад. Гузинаи интихобнамудаи **4,11%-и** дигари иштирокчиён низ аз рӯйи андешаҳои онҳо бар набудани китобхонаи ҷавобгӯ ба талабот ва дастрасии мушкили адабиёт далолат мекунад. Илова бар ин, **0,37%-и** пурсишшудагон ба саволи мавриди баҳс ҷавоб надоданд.

**Натиҷа:** гузинаҳои интихобнамудаи иштирокчиёни пурсишнома ва баёни андешаи онҳо оид ба масъалаи дастрасии адабиёт дар маҳалли зисти онҳо моро ба чунин ҳулоса мерасонад, ки дар бештар аз **50%** ҳолатҳо тибқи андешаи онҳо дар маҳалли зисти онҳо, ки нуқоти гуногуни қишварро дар бар мегирад, ё китобхона нест ё ҳаст, аммо ба талабот ҷавобгӯ нест, яъне адабиёти соҳаҳои гуногуни илм, бадеӣ, тиббӣ, иқтисодӣ, дарсӣ ва адабиёти тозанашр хеле кам аст. Зоро аксари онҳо аз нарасидани адабиёти мавриди ниёз дар маҳалли зисташон мушкилӣ мекашанд. Албатта, **59,25%-и** иштирокчиён, ки гуфтаанд дар масъалаи дастарсӣ ба адабиёт дар маҳалли зисташон мушкил надоранд, вобаста ба он, ки **45,26%-и** кулли ширкатқунандагони моро сокинони шаҳри Душанбе ташкил медиҳанд ва дар пойтаҳт ин масъала мушкилӣ надорад, бинобар ин сатҳи дастрасӣ ба адабиёт дар шаҳру ноҳияҳои дурдасти қишвар камтар аз **50%** унвон мешавад.

Дар бахши дигар аз пурсишнома андешаи пурсишшудагон дар мавриди он ки чӣ бояд кард то бештар китоб ҳонд, пурсида шуд. Натиҷаҳо нишон доданд, ки **27,57%-и** ширкатқунандагон андеша доранд, ки барои боло бурдани сатҳи мутолиа падару модар бояд бо фарзандон ҳониши оилавӣ гузаронанд ва **22,22%-и** иштирокчиён дастуру роҳнамоӣ аз ҷониби омӯзгорон ва бузургсолонро муҳим мешуморанд. Ба андешаи **36,21%-и** пурсишшудагон баргузории маҳфилу ҷорабинҳо ва озмунҳои гуногун барои баланд бардоштани сатҳи мутолиа аз аҳаммияти болое бархурдорд ҳоҳад буд. Ҳамин тавр **9,05%-и** дигар дар ин маврид андешаи худро чунин баёни карданд: “Ташкили ҳониши оилавӣ бо фарзандон бояд ба роҳ монда шавад. Китобхонаҳо барои тарғиби китобхонӣ бояд фаъол бошанд. Ҳамчунин, ҳавасмандсозӣ барои мутолиаи китоб бояд ҷорӣ карда шавад”. Дар ин баробар **4,93%-и** иштирокчиён ба савол посух надоданд.



**Натича:** аз баррасии андешаҳои ширкаткунандагон ва интихоби гузинаҳо аз ҷониби онҳо маълум мегардад, ки **27,57%-и** ширкаткунандагон барои боло бурдани шавқи китобхонӣ дар насли наврас нақши падару модарро аввалдарача медонанд. Ба фикри онҳо волидайн муҳаррики асосии бедор намудани шавқи китобхонӣ барои фарзандон мебошанд. Дар ин росто **22,22%-и** иштирокчиён масъулияти омӯзгор ва мактабу маорифро барои китобхон гардидани ҷавонон бештар медонанд. Ба ақидаи **36,21%-и** пурсишшудагон баргузории маҳфилу ҷорабинҳо ва озмунҳои китобхонӣ воситаи асосии китобхон гардонидани насли наврас мебошад.

Яке аз масъалаи муҳим дар пурсишномаи мавриди назар фаҳмидани андешаи иштирокчиён дар мавриди аҳаммияти мутолия буд, ки ба ин савол пурсишшудагон ақидаҳои худро ҷунин баён намуданд:

- шахси китобхону китобдӯст ҳамеша сарбаланду обрӯманд аст ва дар ҷомеа мақому манзалати худро дорад;
- китоб ҳондан мағкураи инсонро васеъ ва нутқи инсонро бурро мегардонад;
- маҳз китобу китобхона ва илму дониш метавонад мушкилиҳо мавҷуд дар зиндагиро бартараф карда, боиси пешравӣ ва муваффақиятҳо шавад;
- шахсе, ки китоб мутолия мекунад ба ҳеч кас эҳтиёҷ надорад;
- китобхонӣ ақлу заковати инсонҳоро беҳ гардонида, барои аз мушкилиҳои сангини зиндагӣ ва аз ғаму андӯҳ баровардани онҳо кумаки бениҳоят қалон мерасонад;
- китоб шаҳсро бо таъриҳ ошно карда, ба ӯ илму дониш медиҳад, ӯро аз гузаштаву имрӯзай миллати худ огоҳ сохта, бомаърифату боодоб дар ҷамъият муаррафӣ менамояд;
- китобхонӣ беҳтарин шуғл дар ҳама синну сол буда, инсон ба воситаи китобхонӣ рушд мёбад тафаккур, андеша, суханронӣ, рафттору одоб ва ҷаҳонбинии ӯ инкишоф мёбад;
- маҳз тавассути китобхонӣ одамон қуллаҳои баланди донишро фатҳ мекунанд;
- мутолиаи китоб инсонро аз корҳои носазо боз медорад ва ӯро ба роҳи нуру зиёҳ ҳидоят менамояд;
- мо ҳалқи тоҷик ҳалқи тамаддунсоз ва соҳибкитоб мебошем;
- барои ташаккули мағкураи ҳонанда аҳаммияти китоб ҳеле бузург аст....”

**Хулоса:** натиҷаҳои бадастомада, ки тавассути пурсишнома баргузор карда шуд, нишон дод, ки мутолия дар Тоҷикистон суннати дерина ва густурда мебошад. Иштирокчиёни пурсишнома аз 7-сола то 70-80-соларо дарбар гирифт, ки ин баёнгари анъанаи ривоҷёftai саргосарӣ дар миёни мардуми тоҷик мебошад.

Ҳамзамон таҳлилҳо нишон доданд, ки аксари пурсишшудагон аз усулҳо ва равишиҳои дурусти интихоб ва мутолиаи китоб огоҳанд ва онҳоро метавон афроде донист, ки аз фарҳанги мутолия бархурдоранд.

Албатта, кам будани китобхонаҳо ва нуктаҳои китобдӯстӣ дар ноҳияҳои дурдасти мамлакат, нарасидани адабиёти илмӣ, бадеӣ, соҳавӣ ва адабиёти тозанашр аз мушкилоте ҳаст, ки бештари ширкаткунандагон оид ба ин масъала ибрози андеша намуданд.

Бинобар ин, ба андешаи мо, зиёд намудани шумораҳои китобхонаҳо дар маҳалҳои аҳолинишин ва такмили фонди онҳо бо адабиёти ниёзи ҳониш метавонад талаботи ба китобдоштаи аҳолиро қонеъ гардонад ва дастрасии иштирокдорони озмуни фестивалҳои соҳаи китобдориро таъмин намояд.

### Адабиёт

1. Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 07.07.2022, №АП-227, шаҳри



Душанбе [Манобеи электронӣ]. – низоми дастрасӣ: <http://www.prezident.tj/node/28663>

2. Комилзода, Ш. Китобхонаи миллии Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз. Даствури таълимӣ барои мактабҳои олий / Ш. Комилзода. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 196 с.

3. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26.12.2019, шаҳри Душанбе [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <http://www.prezident.tj/node/21975>

4. Шарифзода, Ф. Социально-культурная деятельность музеев Таджикистана в период независимости / Ф. Шарифзода. – Душанбе: Истеъодд, 2014. – С.39.

## МУТОЛИА: РАВИШҲО ВА АҲАММИЯТИ ОН (натиҷаи таҳқик)

Дар мақола натиҷаи таҳқиқи сотсиологӣ дар заминаи эълон шудани озмуни ҷумҳуриявии ““Тоҷикон” – оинаи таърихи миллат”, ки бо Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 июли соли 2022 таҳти рақами №АП-227 ба ифтихори 115-солагии академик Бобоҷон Гафуров ва бо мақсади омӯзишу арҷузорӣ ба таърихи пурифтиҳори миллати тоҷик, шинохти корномаҳои шоистаю начиб ва пурарзиши академик Бобоҷон Гафуров соли 2023 дар қаламрави ҷумҳурий баргузор гардид, мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Қайд мегардад, ки дар ин робита кормандони шӯъбаи илмӣ-методӣ ва таҳқиқотии Китобхонаи миллӣ тавассути пурсишномаҳо бо истифода аз ҳузури иштирокчиёни озмун, ки манотики мухталифи қишварро намояндагӣ мекарданд ва дар баробари 115 нафар иштирокчии озмун, инчунин омӯзгорон, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои қишвар ва волидайни онҳо ҳузур доштанд, таҳқиқоти сотсиологӣ доир намуданд. Дар таҳқиқот масъалаҳои мутолия дар миёни қишлоҳои гуногуни чомеа, равишҳои дурусти мутолия ва усулҳои самарабахши он ва аҳаммияти мутолия аз нигоҳи иштирокчиёни пурсишнома мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Натиҷаи таҳқиқот нишон дод, ки суннати китобхонӣ дар миёни қишлоҳои мухталифи чомеа доманаи густурда дошта, ин анъана бо назардошти рушди босуръати замони мусосир аҳаммияти бештар пайдо кардаастд. Зикр шудааст, ки бештарни иштирокчиёни пурсишнома аз равишҳои дурусти мутолия ва усулҳои самарабахши он оғоҳанд. Дар ин баробар аҳаммияти китобхониро барои имрӯзу фардои миллат мухим ва саривақтӣ медонанд.

**Калидвожаҳо:** пурсишнома, мутолия, равишҳо, аҳаммияти мутолия, усулҳои самарабахш, иштирокчиён, озмун, китобхона.

## ЧТЕНИЕ: ЕГО МЕТОДЫ И ЗНАЧЕНИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)

В статье подвергнуты социологическому исследованию ход и итоги Республиканского конкурса «Таджики – зеркало истории нации», проходившего в 2023 году по Распоряжению Президента Республики Таджикистан от 7 июля 2022 г. за №АП – 227 в честь 115-летия академика Бободжона Гафурова и с целью изучения и почитания славной истории таджикской нации и глубокого осмысления высоко ценных заслуг Бободжона Гафурова. В этой связи отмечается, что усилиями сотрудников научно-методического и исследовательского отдела Национальной библиотеки было проведено социологическое исследование путем анкетирования, которое охватило участников конкурса (115 чел.), рядом с которыми присутствовали также их преподаватели, родители и представители исполнительных органов государственной власти областей, районов и городов страны. В



ходе исследования были рассмотрены вопросы, связанные с степенью привлечённости различных слоев общества к чтению, проверенные подходы и эффективные методы чтения и значимость чтения с точки зрения привлечённых к анкетированию участников.

Результаты исследования показали, что традиция чтения книг среди различных слоев общества имеет явную тенденцию к расширению, к тому же данная тенденция с учётом стремительных изменений и трансформаций в современном мире приобретает ещё большую значимость и актуальность. Отмечается, что большая часть респондентов знакома с эффективными методами и способами чтения и понимает его значение для развития страны сегодня и в будущем.

**Ключевые слова:** анкета, чтение, способы, подходы, эффективные методы, участники, конкурс, библиотека.

## READING: APPROACHES AND ITS SIGNIFICANCE (result of research)

The article presents the results of a sociological study on the basis of the announcement of the republican competition "Tajiks - a mirror of the history of the nation", which was established by the Order of the President of the Republic of Tajikistan from July 7, 2022 under the number AP-227 in honor of the 115th anniversary of academician Bobojon Gafurov and for the purpose of learning and The tribute to the proud history of the Tajik nation, the recognition of the meritorious, noble and valuable achievements of academician Bobojon Gafurov was held in the territory of the republic in 2023, and has been investigated. It is noted that in this regard, the staff of the scientific-methodical and research department of the National Library through questionnaires using the presence of the participants of the competition, who represented different regions of the country, along with 115 participants of the competition, as well as teachers, representatives of the executive authorities of the state authorities of regions and cities regions of the country and their parents were present, they conducted sociological research. In the study, the issues of reading among different sectors of the society, the correct approaches to reading and its effective methods, and the importance of reading from the point of view of the participants of the questionnaire were discussed.

The result of the research showed that the tradition of reading books is widespread among different sections of the society, and this tradition has become more important considering the rapid development of modern times. It has been mentioned that most of the participants of the survey are aware of the correct approaches to reading and its effective methods. At the same time, they consider the importance of reading books as important and timely for the nation today and tomorrow.

**Keywords:** questionnaire, reading, approaches, importance of reading, effective methods, participants, competition, library.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** **Хадиятуллоҳи Амридин** – номзади илмҳои филологӣ, сардори шуъбаи илмӣ-методӣ ва таҳқиқотии МД «Китобхонаи миллий»-и Дағстоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нишонӣ: 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯчаи Техрон 5. Тел.: (+992) 918 26 80 83; Е mail: muhsin2704@mail.ru

**Сведения об авторе:** **Хадиятуллоҳи Амридин** – кандидат филологических наук, заведующий научно-методическим и исследовательским отделом ГУ «Национальная библиотека» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан. Адрес: 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Тегеран 5. Тел.: (+992) 918 26 80 83; Е mail: muhsin2704@mail.ru

**Information about the author:** Hadiyatullohi Amriddin – Candidate of Philology, Head of the Scientific, Methodological and Research Department of the State Institution "National Library" of the Executive Office of the President of the Republic of Tajikistan. Address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tehran Street 5. Tel.: (+992) 918 26 80 83; Email: [muhsin2704@mail.ru](mailto:muhsin2704@mail.ru)

ТДУ 02+027.1+024+025.5+028.01

## НАҚШИ КИТОБХОНАҲОИ ШАҲСӢ ДАР АФЗОИШИ ШАВҚИ КИТОБХОНӢ

**Комилов Мехроҷ Шарифович**

Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллӣ»-и  
Дастгоҳи ичроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми мuloқot бо зиёёни кишвар ва ифтиҳои Китобхонаи миллии Тоҷикистон нақшу мақоми китобро ҳамчун сарчашмаи донишу маърифат бисёр мухим арзёбӣ намуда, таъкид карданд, ки «**китоб дар рушди маънавиёту маърифати инсонӣ нақши асосӣ мебозад.** Аз ин рӯ, дар ҳар як хонадон бояд китобхонаи шаҳсӣ вуҷуд дошта бошад, то ки наслҳои имрӯзу оянда, маҳсусан наврасону ҷавонон ба китоб унс гиранд ва қадр кардани онро ҳамчун манбаи донишу маърифат омӯзанд. Дар ин кор падару модарон бояд намунаи ибрат бошанд ва шавқи китобхониро дар дилу шуури фарзандон бедор кунанд» [10].

Дар даврони истиқлол дар радифи китобхонаҳои оммавии давлатӣ, китобхонаҳои шаҳсӣ низ фаъолият намуда, ҷиҳати ҷамъоварӣ, хифзу нигоҳдорӣ ва мавриди тарғиб қарор додани китобҳои гуногунмазмуну гуногунсоҳа саҳм гузоштанд. Бахусус саҳми ин навъи китобхонаҳо дар шароити номувоғикии ҷойгишавии китобхонаҳои оммавӣ бо маҳалҳои аҳолинишин хеле назаррас мебошад. Китобхонаҳои шаҳсӣ бештар дар шароити деҳот тавонистанд то андозае баҳри қонеъ намудани талаботи аҳолӣ бо китобу нашрияҳои даврӣ ва баланд бардоштани сатҳи маънавиёти онҳо мусоидат намоянд.

Хуқуқу озодиҳои конститутсионии шаҳсони воқеӣ ва хуқуқиро дар мавридҳои ҷустуҷӯву дарёфти иттилоот ва истифодаи китобхонаҳо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ» муайяну мушахҳас намуда, ба танзим медарорад. Дар ин робита метавон гуфт, ки ҳар як истиқоматкунандай маҳалли аҳолинишин новобаста аз шумораи истиқоматкунандагон хуқуқи дастёбӣ ба манбаъҳои иттилоотиро дорад ва масъулини соҳа вазифадоранд, ки тибқи муқаррароти қонунгузорӣ ҷиҳати ташкили китобхонаҳои оммавӣ, китобхона-филиалҳо, китобхонаҳои сайёр, китобхонаҳои мутаҳаррик (мобилий) ва нуқтаҳои китобдихӣ тадбир андешанд.

Дар чунин шароит, фаъолият кардани китобхонаҳои шаҳсӣ барои бо ғизои маънавӣ таъмин кардани истиқоматкунандагони ин ё он маҳалли аҳолинишин мусоидат намуда, имкон медиҳад, ки талаботи ба китобдоштаи онҳо то андозае қонеъ гардад.

Дар даврони шуравӣ дар қаламрави Тоҷикистон шабакаи васеи китобхонаҳои шаҳсӣ амал намуда, дар оммавигардонии хониш ва ҷалби аҳолӣ ба китобхонӣ хизмати шоиста кардаанд. Масалан, тибқи маълумоти мухаққиқ Г. Усмонова «соли 1989 дар



чумхурӣ 552 китобхонаи шахсӣ ва 2 ҳазор тарғиботчиёни китоб мавҷуд буданд, ки ганцинаи худро барои баҳрабардорӣ ба доираи васеи алоқамандони китоб манзур намудаанд. Дар таъсису тавсеаи китобхонаҳои шахсӣ аҳли илму адаб саҳми бузург доранд. Адабиётшиноси маъруф Соҳиб Табаров аз соли 1939 китобҳо чамъ мекард ва бо гузашти солҳо дар ноҳияи Мӯъминобод китобхонаи шахсии ў кушода шуд. Солҳо инҷониб дар ноҳияи Нуробод китобхонаи Гулруҳсор Сафӣ, дар шаҳри Хӯҷанд китобхонаи хеле қалони шахсии муаррихи шинохта Усмонҷон Faффоров «Маҳзан-ун-Усмон», китобхонаи шахсии шоир Абдуфаттоҳ Кулолӣ, дар шаҳри Истаравшан китобхонаи Ақбар Бобоҳоҷаев – «Қошонаи Саъдӣ», осорхона-китобхонаи Суҳайлӣ Ҷавҳаризода, китобхонаи Тоҷиннисо Абдуҷалилова «Қошонаи Диљшоди Барно» дар хизмати мардуманд. Дар ин ҳазинаҳои илму маърифат аз ҳазор то сӣ ҳазор китобҳо маҳфузанд» [14]. Аз ҷумла, китобхонаи «Қошонаи Саъдӣ» бо ташабbusи шахси китобдӯст, дорусози собиқадор, гиёҳшинос Ақбар Бобоҳоҷаев (03.08.1936 – 23.02.2017) аз соли 1976 дар шаҳри Истаравшан таъсис ёфт. Китобхона дар қабати дуюми хонаи истиқоматии китобдор ҷой гирифта, дорои 10 ҳазор нусха китобҳои гуногунсоҳа мебошад. Китобҳо дар рафҳои китобхона тибқи соҳаҳои дониш ба адабиёти илмӣ, сиёсӣ, таъриҳӣ, тиббӣ, бадей гурӯҳандӣ карда шудаанд. Ҳамзамон дар фонди китобхона осори аз ҷониби шоирону нависандагон бо соядаст тақдимшуда низ ҳифзу нигоҳдорӣ мешаванд. Роҷеъ ба фаъолияти китобхонаи мазкур садҳо ҳабару мақолаҳо дар матбуоти даврии ватаниву ҳориҷӣ дарҷ гардидааст, ки аз хизмати хуби ин китобхона маълумот медиҳанд. Аз соли 2017 инҷониб мастьулияти пешбурди фаъолияти китобхонаи «Қошонаи Саъдӣ» бар души фарзанди муассис Анвар Бобоҳоҷаев voguzor шудааст [19]. Анвар Бобоҳоҷаев дастпарвари факултети китобдории Доғишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода буда, аз нозукиҳои қасби китобдорӣ ҳуб огоҳӣ дорад ва барои оммавигардонии хониши китобҳои дар ҳазинаи «Қошонаи Саъдӣ» маҳфузбуда, пайваста қӯшиш ба ҳарҷ медиҳад.

Дар даврони истиқлол бештари китобхонаҳои шахсӣ рисолати азалии хешро содикона иҷро намуда, иштирокҳии фаъоли озмунҳои ҷумҳуриявӣ гаштаанд. Масалан, дар ноҳияи Дарвоз 18 августи соли 2008 «Китобхонаи оммавии Амирҷоновҳо» бо төъдоди 2796 нусха китоб ба фаъолият шурӯъ кард. Дар заҳираи ин китобхона нашри «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ, «Маснавии маънавӣ»-и Мавлавӣ, «Куллиёт»-и Саъдиву девони Ҳофиз, маҷаллаҳои «Шарқи сурҳ», «Садои шарқ», «Фарҳанг», «Илм ва ҳаёт», «Занони Тоҷикистон» ва дигар осор бо забонҳои тоҷикию русӣ, англисию олмонӣ, арабиу эстонӣ ва туркӣ маҳфузанд. Айни ҳол төъдоди заҳираи китобхона ба 5146 нусха расидааст. Дар афзоиши шумораи китобҳои китобхона зодагону сокинони деҳаҳои Ёғеду Шкев ва Ширговад, ашҳоси барӯманди ҷумҳурӣ Ҳудоӣ Шарифзода, Ақбаршоҳи Искандар, шоирони ҳалқии Тоҷикистон Мӯъмин Қаноат, Аскар Ҳаким, шоира Латофати Қенча, олимони варзидаи ҷумҳурӣ Нодири Одил, Ҳуршеди Зиё, Шералии Қабир, Юсуфи Нуралиӣ, ки бо ташабbusи бевоситааш гӯши «тиб» дар китобхона амал мекунад, Юсуфи Ёкуб, Дагӣ Дагиев, Вафои Навкар, Аҷами Калонзод, Сабзинаи Содиқиён ва бисёр дигарон саҳми арзанда гузоштанд. Танҳо дар соли 2014 бештар аз 500 китоб ба китобхона ворид шудааст. Умуман, бидуни истифодаи бешумори лугатҳои муҳталифу воситаҳои аҳбори омма, ки дар бастаҳо гирд оварда шудаанд, муштариёни китобхона наздики 3000 китобро барои истифода гирифтаанд. Дар китобхона ҳамчунин, беш аз бист дастхати нодири бо хуруфоти арабӣ навишташуда маҳфузанд. Аз соли 2008 то соли 2015 дар васоити аҳбори омма баҳшида ба фаъолияти китобхона қариб 30 мақола чоп ва намоишҳои зиёди телевизионӣ ва радиоӣ омодаю пахш гардидаанд. Дар китобхона пайваста конференсияҳои хонандагон ва маҳфилҳои илмиву адабӣ баргузор мегарданд. Соли 2014 китобхона дар номинатсияи «Китобхонаи шахсии сол»-и озмуни ҷумҳуриявии «Китобдор, китобхона

ва китобхонаи шахсии сол», ки аз ҷониби Китобхонаи давлатии патентиу техниکӣ баргузор гардид, иштирок намуда соҳиби «Дипломи дараҷаи 2» шуд [1].

Дар ин озмун барои ишғоли «Ҷойи яқум» дар номинатсияи «Китобхонаи шахсии сол» Китобхонаи шахсии Тилло Самад бо «Дипломи дараҷаи 1», ҳамчунин тухфай хотиравӣ «Яхdon» сарфароз гардонида шуд [4]. Китобхонаи шахсии Тилло Самад соли 2013 бунёд ёфта, беш аз 5,2 ҳазор нусха китоб дорад ва ба мардуми деҳаи Кадучии ҷамоати деҳоти ба номи М. Вайсови ноҳияи Восеъ хизмати шоиста мерасонад. Китобхона дорои 2 компьютер буда бо шабакаи Интернет пайваст мебошад [6].

Дар ноҳияи Фарҳор бо ташаббуси омӯзгорон дар назди муассисаҳои таълимий китобхонаҳои шахсӣ ташкил шудаанд. Масалан, китобхонаи шахсии омӯзгор Абдулҳамид Маҷидзода дар мактаби № 10 бо төъдоди 8 ҳазор нусха ва «Адабхона»-и Маҳмуд Мирзоев, омӯзгори мактаби № 5-и ноҳияи мазкур, бо төъдоди 4500 нусха адабиёт дар хизмати мактабиён қарор доранд [18].

Чунин иқдомҳои наҷиб дар Китобхонаи миллӣ баъд аз ба истифода дода шудани бинои нави он роҳандозӣ шуданд. Бори аввал ба Китобхонаи миллӣ китобхонаҳои шахсии академикҳо: Аҳрор Муҳторов, Михаил Николаевич Боголюбов, Раҷаб Амонов, Фозил Тоҳиров, Талбак Назаров, Муҳаммадҷон Шақурӣ ва докторони илм, профессорон: Раҳим Мусулмониён ва Бобомурод Исматов ворид шуданд, ки барои хифзу нигоҳдории онҳо маҳфузгоҳи маҳсус таъсис дода шуд ва толори хониш барои истифодаи онҳо чудо гардид. Аз ҷумла, рӯзи 12 июни соли 2014 дар бинои Китобхонаи миллии Тоҷикистон бо иштироки аҳли илму адаб маросими тақдими китобҳо ва ифтитоҳи китобхонаи шахсии академик Муҳаммадҷон Шақурӣ баргузор гардид. Дар фонди китобхонаи мазкур бештар адабиёти илмӣ ба забонҳои тоҷикӣ, форсӣ ва русӣ маҳфузанд. Дар маросими ифтитоҳи китобхонаи шахсӣ ҳамсари академик Муҳаммадҷон Шақурӣ Дилафрӯз Икромӣ иштирок дошт ва дар суханрониаш таъқид кард, ки «Муаллим то охири умр бо китоб буданд. Аввалин ва охирин васияташон ин буд, ки китоб дастраси хонандаҳо шавад. Ман ҳам кӯшиш кардам, то ин васиятро иҷро қунам. Акнун умед дорем, китобҳо давоми умри устод бошанд ва барои хонандаи ҷавон хизмат қунанд» [16].

Ин иқдомҳои нек пас аз суханронии Сарвари давлат дар мулоқот бо олимони қишвар анъанавӣ гардид. 18 марта соли 2020 Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии ҳуд дар мулоқот бо олимони мамлакат оид ба таҷрибаи ба Китобхонаи миллии Тоҷикистон супурдани китобхонаи шахсии олимону нависандагони фавтидаро баҳои баланд дода, қайд карданд, ки «Солҳои охир дар пойтаҳт як амали неку дурандешона ба ҳукми анъана даромадааст, ки фарзандон ва наздиқони олимону адібони фавтида китобхонаи волидайнашонро ба Китобхонаи миллӣ барои истифода месупоранд. Ин китобҳо дар китобхона бо номи соҳибонашон нигоҳ дошта мешаванд ва хонандагон аз онҳо истифода мекунанд. Бо ин роҳ китобҳо аз ҳама гуна ҳатарҳо ҳифз мешаванд ва аз тарафи дигар, номи ин олимон абадӣ бокӣ мемонад....Вобаста ба ин, ба олимони қалонсол, фарзандони донишмандон ва ҳамаи зиёйён муроҷиат карда, ҳоҳиш менамоям, ки китобхонаи ҳудро ба Китобхонаи миллӣ супоранд, то дигарон низ аз онҳо истифода карда, манфиат бинанд ва гизои маънавӣ гиранд» [11].

Дар айни замон дар назди шуъбаи рисолаҳои илмии Китобхонаи миллӣ 34 китобхонаи шахсии академикҳо ва докторҳои илм бо фонди беш аз 30 ҳазор нусха адабиёт доир ба соҳаҳои гуногуни илм фаъолият мекунанд, ки қисми зиёди онҳо аз нигоҳи мазмуну мундариҷаи ҳуд беназир буда, арзиши баланди илмӣ ва таъриҳӣ доранд.

Таъсиси китобхонаҳои шахсии донишмандони маъруфи тоҷик дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон барои дастрасии бештари хонандагон ба адабиёти илмӣ мусоидат



намуд ва ҳамарӯза аз маҳзани ин китобхонаҳои шахсӣ теъдоди зиёди унвонҷӯёну кормандони илм истифода мекунанд.

Чунин таҷрибаи муғидро дар фаъолияти дигар китобхонаҳои мамлакат низ метавон мушоҳида намуд. Масалан, коллексияи шаҳсии китобхонаи Сергей Федорович Олденбург дар ҳазинаи Китобхонаи марказии илмии ба номи И.Гандии АМИТ маҳфуз буда, аз он ҳамарӯза олимони риштаҳои гуногуни илм истифода мекунанд. Ҳамзамон, дар фонди китобҳои нодири ин китобхона коллексияҳои китобии олимон ва академикҳои шинохта: Михаил Степанович Андреев, Евгений Никанорович Павловский, Ибодулло Назриқулов ва Муҳаммад Осимӣ ҳифзу нигоҳдорӣ ва мавриди омӯзишу тарғиб қарор мегиранд [2].

Моҳи августи соли 2021 аз ҷониби Маҳбуба Неъматова – ҳамсари академик Нӯъмон Неъматов ба Миассисай давлатии “Маҷмааи фарҳангии таърихии “Қалъаи Ҳуҷанд” (Осорхонаи таърихии вилояти Суғд) китобхонаи шахсӣ ва бойгонии яке аз олимони маъруфи тоҷик, бостоншиносӣ варзида, шаҳрванди фахрии шаҳри Ҳуҷанд, академик Нӯъмон Неъматов супорида шуд, ки дар он теъдоди зиёди осори илмӣ, китобҳои бадӣ, рӯзномаву маҷаллаҳо ва маводи ҳафриётҳои бостоншиносӣ мавҷуд мебошад [7]. Осори тақдимшуда бешак арзиши баланди илмӣ дошта, метавонад дар таҳқиқи саҳифаҳои нави таъриху фарҳангӣ ҳалқи тоҷик мусоидат намояд.

Дар даврони истиқлол таъсиси китобхонаҳои шахсӣ бо назардошти имконоти молиявии муассисон рӯ ба беҳбудӣ ниҳод. Аз ҷониби баъзе марказҳои илмӣ-методӣ, яъне, китобхонаҳои марказии шаҳру ноҳияҳо таваҷҷуҳ ба омӯзиши фаъолияти китобхонаҳои шахсӣ зоҳир карда шуд. Китобхонаҳои вилоятӣ дар заминай ҳисоботҳои пешниҳоднамудаи китобхонаҳои марказии шаҳру ноҳияҳо дар ҳисоботҳои солонаи худ оид ба фаъолияти китобхонаҳои шаҳсии дар қаламрави вилоят вуҷуддошта, маълумот дарҷ намуданд. Масалан, тибқи маълумоти соли 2021 дар қаламрави вилояти Ҳатлон 46 китобхонаи шахсӣ, аз ҷумла дар ноҳияҳои Ҷалолиддини Балхӣ – 1 китобхона, Восеъ – 5, Ёвон – 1, Қубодиён – 1, Муъминобод – 2, Панҷ – 19, Фарҳор – 1, Ҳовалинг – 5, Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ – 2, Абдураҳмони Ҷомӣ – 1 ва шаҳрҳои Қӯлоб – 6, Норак – 2 китобхонаи шахсӣ бо 106192 нусха фонди китобӣ, ки аз ин ҳисоб 72225 нусха ба забони тоҷикиӣ, 23003 нусха ба забони русӣ ва 10964 нусха ба дигар забонҳо мебошанд, дар ҳизмати шаҳрвандон қарор доштанд [8]. Дар 4 китобхонаи шахсӣ барои истифодаи эҳтиёҷмандон дар радифи китобҳои чопӣ 3910 номгӯй китоби электронӣ низ пешниҳод шудааст, аз ҷумла дар китобхонаи шаҳсии «Гулзори Ирам»-и Рӯзимад Тоҳиров (шаҳраки Ҳулбук, қӯчаи Восеъ 10, н. Восеъ) – 2760 номгӯй, дар китобхонаи шаҳсии Сарварбӣ Фозиева (дехаи Кулҷашма, ҷ/д Н.Назарови н. Муъминобод) – 2200 номгӯй, дар китобхонаи шаҳсии Саидамир Вализода (дехаи Файзобод, ҷ/д Дашибигулои н. Ҳамадонӣ) – 1800 номгӯй, дар китобхонаи шаҳсии Амирхон Саидов (дехаи Доробӣ, ҷ/д Чомбахти н. Ҳовалинг) – 150 номгӯй [8].

Дар ҳисботи солонаи Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Т. Асири дар соли 2021 қисми алоҳида таҳти унвони «Фаъолияти кори китобхонаҳои шахсӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд» маълумоти мушаҳҳасро дар бораи маҳзани китоб, вазъи китобдӣӣ ва теъдоди мутолиакунандагони китобхонаҳои шахсӣ пешниҳод мекунад. Дар ҳисбот қайд шудааст, ки «... ҳизматрасонии китобхонаҳои шахсӣ ба аҳолӣ дар ҳудуди вилоят аз мақоми баланди китобдориву китобшиносӣ дар ҷомеа дарақ дода, саҳми ташкилкунандагони онҳоро дар таъмини талаботи маънавии аҳолии шаҳру дехот бозгӯ менамояд. Боиси хушбахтист, ки ҳамасола масъулони китобхонаҳои шахсӣ аз рафти ҳизматрасонии худ ҳисбот пешниҳод менамоянд. Вале дар баробари ин на ҳамаи китобхонаҳои шахсӣ бо китобхонаҳои системаи марказонидашудаи шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳамкории густурда доранд» [17]. Тибқи маълумоти пешниҳоднамудаи Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Т. Асири соли 2021 дар қаламрави вилояти

Суғд 55 китобхонаи шахсӣ, аз ҷумла дар шаҳрҳои Бустон – 19, Истаравшан – 3, Исфара – 1, Конибодом – 5, Панҷакент – 5, ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров – 9, Деваштич – 1, Қӯҳистони Маҷҷор – 1, Маҷҷор – 3, Спитамен – 8 китобхонаи шахсӣ фаъолият намудааст. Дар поёни ҳисобот ҳамзамон дар бораи вазъи омӯҳта нашудани фаъолияти китобхонаҳои шахсӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят иттилоъ дода шудааст. «Аз ҳисоботи пешниҳоднамудаи шаҳрҳои Гулистон, Истиқлол ва ноҳияҳои Айнӣ, Ашт, Зафаробод, Шаҳристон, Ҷаббор Расулов маълум мегардад, ки аз фаъолияти кори китобхонаҳои шахсӣ маълумоти аниқ пешниҳод нашудааст» [17].

10 майи соли 2017 дар ҷамоати ба номи Ҳ. Ӯсмонови ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд китобхонаи хусусии набераи яке аз олимони исломшиноси аспи XIX-XX Шайх Муҳаммадсултон Маъсумии Ҳуҷандӣ, профессор Назаров Абдушукур Абдураҳимович ба фаъолият шурӯъ кард ва китобхона ба номи бобову набера гузошта шудааст. Дар ифтитоҳи китобхона раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Зариф Назирӣ ва муовини раиси вилояти Суғд Назира Ғаффорӣ иштирок ва суханронӣ карданд. Китобхона бо мақсади ҷалби хонандагон ба китобхонӣ ва ҳамзамон ёрӣ расонидан ба ҷавонони болаёқат аз оилаҳои камбизоат, ки шароити иқтисодии давом додани хониш ва сайқал додани сармояи ҳудро надоранд, тавассути ташкил кардани курсҳои ройгон, трейнингҳо ва баргузории ҷорабинҳои омӯзишиӣ бо ҷалби олимони варзида, арбобони давлатӣ, пешқадамони истеҳсолот, инҷунин бо пешвоёни соҳаи тиҷорат, таъсис ёфтааст. Китобхона дорои 8 ҳазор нусха адабиёт доир ба соҳаҳои муҳталифи илм, аз қабили иқтисодиёт, сиёsat, дин, фалсафа, техника, адаб бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва дигар забонҳо мебошад. Дар китобхона 3 толори хониш бо 60 ҷойи нишаст ба хизмати хонандагон пешниҳод шудааст. Дар ошёнаи дуюми китобхона барои баргузории нишасту маҳфилҳои илмӣ ва омӯзишиӣ толори алоҳида амал мекунад, ки истифодаи он ройгон мебошад. Ҳамзамон дар китобхона барои нафароне, ки аз ноҳияҳои дурдаст ба омӯзиш меоянд ду ҳуҷраи хоб бо шароитҳояш пешниҳод шудааст [5]. Китобхона соҳиби сомонаи интернетӣ низ ([www.libkan.ru](http://www.libkan.ru)) мебошад, ки тавассути он оид ба фаъолияти китобхона ва захираи он маълумотҳои ҷолибо пайдо кардан имконпазир аст.

Имрӯз дар радифи китобхонаҳои шахсии анъанавӣ китобхонаҳои шахсии электронӣ низ таъсис ёфтаанд, ки ҷиҳати ҷамъоварӣ, коркарду ғуруҳбандӣ ва тарғиби маводи электронӣ саҳм мегиранд. Масалан, дар сомонаи нависанда, шоир ва мунаққиди тоҷик «Баҳром Фирӯз» ([firuz.tj/tj/books](http://firuz.tj/tj/books)) [3], ки аз 5 қисм ва 4 зерқисм таркиб ёфтааст, мавод бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ пешниҳод шудааст. Тавассути ин сомона дастрасӣ ба маҷмуи достону ҳикояҳо ва ашъори мунтаҳаби Баҳром Фирӯз, ки бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ интишор ёфтаанд, таъмин карда шудааст. Аз ҷумла, бо истифода аз ин сомона на танҳо хонандагони маҷозӣ, балки китобдорон имкон доранд, ки матни электронии беш аз 20 китоби нависандаро ба фонди электронии китобхонаи электронии ҳуд интиқол диханд ва барои истифодаи минбаъда ба хонандагон пешниҳод намоянд. Дар ин сомона, маҷмуаи ҳикояҳо, достонҳо ва ашъори дар солҳои гуногун батабърасидай адиб ба забонҳои тоҷикию русӣ барои мутолиа ва фароқашӣ пешниҳод шудаанд. Аз ҷумла асарҳои «Силсила» (Душанбе: Ирфон, 1973), «Пайи ситора» (Душанбе: Маориф, 1976), «Ту танҳо не» (Душанбе: Маориф, 1980), «Тафти дил» (Душанбе: Ирфон, 1984), «Тору пуд» (Душанбе: Маориф, 1985), «Агар вай мард мебуд» (Душанбе: Адиб, 1987), «Фафлатзадагон» (Душанбе: Адиб, 1999), «Муаллими саҳтгир» (Душанбе: Адиб, 2007), «Рӯҳкор» (Душанбе: Олами китоб, 2008), «Ҳақиқати талҳ» (Душанбе: Истиқбол, 2008), «Дарёи меҳр» (Душанбе: Адиб, 2009), «Нидои ишқ» (Душанбе: Нодир, 2009), «Хотираи як муҳаббат»: ҳикояҳо (Душанбе: ТҶБ «Истиқбол», 2009), «Субҳи Ватан» (Душанбе: Истиқбол, 2012), «Дорога в тумане» (Повесть), «По дороге в кишлак» (Рассказ) ва дигар осори адибро метавон мавриди истифода қарор дод.



Оид ба зиндагинома ва фаъолияти эчодии Баҳром Фирӯз дар қисми «Хотирот»-и сомона [15] мақолаҳои Сотим Улугзода «Ба исми некӯй», Муҳаммадҷон Шакурии Бухорӣ «Зарраҳои одамият», Гулҷеҳра Сулаймонӣ «Нексиришт», Абдумалик Баҳорӣ «Таскини дил», Кароматуллоҳи Мирзо «Номаҳо, навиштаҳояш монда...», Гулназар «Чоизаи асл» ва ёздаҳ адибу муҳаққики дигар пешниҳод шудаанд, ки ҳар қадоме аз ин мақолаҳо барои омӯзиши осори адиби шинохта ва муҳаққики пухтакор ҳамчун манбаъҳои боэътиҳод хизмат ҳоҳанд кард. Ҳамзамон, дар зерқисми «Мақолот ва гузоришот» 17 маводи хонданибоб оид ба зинадагинома, фаъолияти эчодӣ, маҳфилҳои адабиву ёдбуди адиб Баҳром Фирӯз дарҷ гардидаанд, ки бешак барои шинохти ҳунари суханофарии нависандай соҳибназар мусоидат мекунанд.

Китобхонаи шаҳсии суханшинос ва муҳандиси шинохта Абдуҳамид Тағоев, ки тавассути сомонаи [«zarowadk.ru»](http://zarowadk.ru) беш аз 10 сол фаъолият дошта, адабиёти гуногунмазмуну гуногунсоҳаро барои хонандагони маҷозӣ пайваста пешниҳод менамояд, мавриди омӯзиш ва таҳлил низ қарор гирифт. Дар равзанаи «Мо» муассиси торнома ҳадафи ташкил намудани сомонаро чунин шаҳр додааст «Дар ин рӯзгор, ки баҳши бештари ҷавононамон ва, ҳатто, наврасонамон шаҳр ба шаҳру кӯ ба кӯйи бегона аз паси ҷустуҷӯи рӯзӣ сарсонанд ва бо муҳиту фарҳангӣ бегона сар ба сар мезанданд, зарурати дар онҳо рӯёнидану бедор қардани ҳисси худшиносӣ пеш омадааст. Доностани таъриҳ, забон, оинҳо, гузаштагону имрӯзиёни бузург, дастовардҳои ҳунару фановарии имрӯзаи ҷаҳониён барояшон бесуд наҳоҳад буд. Ҳамаи инро сомона ҳаддалимкон дар бар ҳоҳад гирифт. Умединорам, ки ба ин васила Торкада (Интернет), ки аксари ҷавонон ба он даст доранд, аз яке воситаи дилхушӣ ва рӯзқӯрӣ ба афзори тавони омӯзиш ва худшиносӣ табдил мегардад» [13]. Яке аз қисмҳои асосии сомона «Китобхона» ном дорад, ки дар он номгӯйи китобҳо аввал тибқи соҳаҳои дониш ва дар доҳили онҳо мувофиқи тартиби алифбои муаллифон ҷобаҷо гузашта шудааст. Тамоми навиштаҷоти библиографӣ дар ин қисм ва қисмҳои дигари сомона мутобиқ ба талаботи стандартҳои маъмул тасвир шудаанд. Дар пешгуфтори ин қисм муассиси сомона ба истифодабарандагон чунин муроҷиат кардааст: «Ҳонандай гиромӣ! Дар ин ҷо ман китобҳоеро овардаам ва гирд овардани ҳастам, ки ба забони тоҷикӣ чоп шудаанд, ё ин ки ба забонҳои дигар навишта шудаанду ба Тоҷикистон ва тоҷикон оиданд ё заруранд. Ҳоло (28.04.2023) номгӯйи 10366 китоб сабт шудааст, аз ин шумора 2359 китоб дар сомона барои фароқашӣ дастрас аст. Ин номгӯй пурра нест. Агар ҳато накунам, ҷакрае аз дарёст. Вале ният дорем нусҳаи рақамии (электронии) аксари китобҳоро дарёфт қунем ва номгӯйро пурра гардонем» [12]. Дар ин қисм муаллифи сомона қӯшиш кардааст, ки дар баробари пешниҳоди матни электронии китобҳои чопӣ ҳамзамон, оид ба вежагиҳои интиҳобу вориднамоии адабиёт ба ин ё он соҳа ва зерсоҳаи дониш маълумоти мушахҳас диҳад. Таваҷҷӯҳ фармоед ба яке аз тавсифҳое, ки дар оғози зерсоҳаи «Осори муарриҳони бостон» пешниҳод шудааст: «Китобҳоеро, ки дар ин саҳифа вомехӯред, ба муаллифони садаҳои гузашта тааллук доранд. Инҳо донишмандон ва муарриҳони номдори сатҳи ҷаҳонӣ ҳастанд, аз қабили Ҳерадот, Табарӣ, Ибни Хурдодбех, Яъқубӣ, Ибни Фақеҳ, Истаҳрӣ, Ибни Ҳавкал, Балъамӣ, Берунӣ, Байҳақӣ, Низомулулӯқ, Ҳайём, Ҷувайнӣ, Рашидуддин, Мирхонд, Ҳондамир, Бобур, Дониш, Вамбери, Ҳаников ва ғ. Ҳар қадоме аз онҳо порае аз гузаштаи меҳанамон ва мардумонамонро равшан кардааст» [9].

Аљон дар ин қисми сомона китобҳои электронӣ доир ба чунин соҳа ва зерсоҳаҳо пешниҳод шудаанд: математика (36 китоб); физика (43 китоб); электротехника (651 китоб); абзоракҳои мобилии Андроид (6 арк-китоб); донишномаву маълумотномаҳо (61 китоб); китобҳои силсилаи “Ахтарони адаб” (46 ҷилд); таъриҳи мардумшиносӣ (85 китоб); таърихи ҳалқи тоҷик (осори асосӣ) (67 китоб); мардумшиносии тоҷик (46 китоб); осори муарриҳони бостон (58 китоб); тоҷикон ва Ҷангӣ Дуюми ҷаҳон (8 китоб);



таърихи халқи тоҷик (осори маҳдуда) (75 китоб); бостоншиносӣ (археология)-и тоҷик (40 китоб); таърихи кишварҳои ҷаҳон (26 китоб); забоншиносӣ (18 китоб); вожашиносӣ, овошиносӣ ва сарфу нахв (28 китоб); шевашиносӣ (диалектология) (27 китоб); решашиносӣ (этимология) ва таърихи забон (32 китоб); забонҳои шарқии эронӣ (31 китоб); фарҳангнигорӣ (лексикография) (7 китоб); истилоҳшиносӣ (терминоведение) (6 китоб); фарҳанги сухан ва имло (16 китоб); номшиносӣ (ономастика) (13 китоб); забоншиносии ориёй ва ҳиндуурӯпой (11 китоб); забонҳои гарбии эронӣ (14 китоб); забонҳои ҳориҷӣ (19 китоб); адабиётшиносӣ (78 китоб); таърихи адабиёти тоҷик (29 китоб); нақди адабӣ ва назарияи адабиёт (30 китоб); тиб ва зистшиносӣ (23 китоб); тибби бостонӣ ва суннатии тоҷик (20 китоб); одам – объекти биологӣ (14 китоб); рустанишиносӣ (ботаника) ва олами наботот (32 китоб); муҳити зист (экология) ва табиатшиносӣ (10 китоб); гиёҳдармонӣ ва дорушиносӣ (8 китоб); зистшиносӣ (биология) (10 китоб); ҷонваршиносӣ (зоология) ва олами ҳайвонот (23 китоб); ҷуғрофиё (география) (33 китоб); кишваршиносӣ ва сайёҳӣ (туризм) (5 китоб); заминшиносӣ (геология) (10 китоб); мероси адабӣ (173 китоб); саду як газал (16 китоб); наасри омиёнаи бостонӣ (13 китоб); Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ (9 китоб); Абулқосим Фирдавсӣ (24 китоб); Носири Ҳусрав (4 китоб); Ҷалолуддини Балҳӣ (12 китоб); Саъдии Шерозӣ (10 китоб); Камоли Ҳучандӣ (14 китоб); Абдураҳмони Ҷомӣ (11 китоб); Садриддин Айнӣ (29 китоб); Абулқосим Лоҳутӣ (8 китоб); Мирзо Турсунзода (19 китоб); Сотим Улугзода (11 китоб); Ҷалол Икромӣ (15 китоб); Лоиқ Шералиӣ (14 китоб); Бозор Собир (8 китоб); Сорбон (12 китоб); Абдулҳамид Самад (7 китоб); Баҳром Фирӯз (14 китоб); Гулчехра Муҳаммадиева (7 китоб); адабони ҷавон (98 китоб); адабони тоҷики ҳамсоякишварҳо (34 китоб); фарҳанг ва вожаномаҳо (74 китоб); фолклор ва адабиёти бачагон: шеърҳо барои қӯдакон (58 китоб); ҳикояҳо барои қӯдакон (24 китоб); осори адабони бостон (7 китоб); ривоят ва ҳикоятҳои бостонӣ (26 китоб); афсонаҳои халқи тоҷик (22 китоб); фолклоршиносии тоҷик (11 китоб); намунаҳои фолклори тоҷик (21 китоб); намунаҳои фолклори ҷаҳон (16 китоб); фалсафа (23 китоб); таърихи фалсафа (11 китоб); диншиносӣ, тасаввуф (15 китоб); равоншиносӣ ва мантиқ (6 китоб); сиёsatшиносӣ, ҷомеашиносӣ (25 китоб); ҳуқуқшиносӣ (7 китоб); таърихи афкори ҳуқуқӣ (6 китоб); назарияи давлат ва ҳуқуқ (10 китоб); ҳуқуқу озодиҳои инсон (9 китоб); низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон (24 китоб); давлатдории имрӯзаи тоҷикон (22 китоб); назарияи иқтисод, иқтисоди корҳона (33 китоб); бозаргонӣ, соҳибкорӣ, реклама (15 китоб); идоракунӣ ва менечмент (15 китоб); муҳосибӣ ва аудит (13 китоб); истеҳсолот, техника, фановарӣ (46 китоб); молия ва андоз, бонк, арзбаргҳо (23 китоб). Ҳамзамон дар қисми мазкур китобҳои дарсии тоҷикӣ барои мактабҳои миёнаи Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон, маводи аттестатсионӣ барои ҳатмкунандагони мактабҳои миёна, мавод барои реферат ва иншоҳо доир ба мавзуъҳои муҳими таърихи халқи тоҷик ва адабиёти классикии он барои мутолия ва фароқашӣ пешниҳод шудаанд.

Таҳлили маводи дар қисми «Китобхона» воридшуда нишон дод, ки муаллифи сомона воқеан барои ҷустуҷӯ, ҷамъоварӣ, коркард, интихобу тасвирнигорӣ, гурӯҳандӣ ва воридсозию пешниҳоди китобҳои электронӣ ба ҳонандагони бешумори шабакаи иҷтимоӣ, заҳмати зиёд ба ҳарҷ дода, бо ин кори наҷибонааш дар оммавигардонии ҳониш хизмати шоистаро ба анҷом расонидааст. Имрӯз бо истифода аз сомонаи шахсии Абдуҳамид Тағоев кулли ҳонандагони тоҷик новобаста аз макони истиқомат дар вақту замони дилҳоҳ имкон доранд, ки ба заҳираи ғании китобхонаи шахсии ўшинос шуда, адабиёти заруриро барои мутолия интихоб намоянд ва ё бе ягон мамониат матни электронии китобҳои дар шакли pdf пешниҳодшударо ба заҳираи электронии китобхонаи худ барои истифодаи доимӣ интиқол диханд.

Ҳамин тавр, китобхонаҳои шахсии анъанавӣ ва электронӣ дар радифи китобхонаҳои оммавии давлатӣ барои ҷамъоварӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ ва дастраси аҳолӣ



намудани адабиёти нодиру камёфт мусоидат намуда, дар баланд бардоштани сатҳи маънавиёти чомеа саҳм гузоштаанд.

Бахусус китобхонаҳои шахсии электронӣ бо дарназардошти таъинот ва вазифаҳои худ бештар дар тарғиби адабиёти илмӣ, бадей, таълими ҷаҳонӣ ва методӣ саҳм гирифта, тавассути сомонаҳои интернетии худ таваҷҷуҳи наврасону ҷавононро ба амиқомӯзии фанҳои таълими ҷаҳонӣ ба адабиёти марбут ба соҳаҳои муҳталифи дониш, ҷалб менамоянд. Афзалияти дигари китобхонаҳои шахсии электрониро метавон дар рақами гардониву пешниҳоди китобҳои нодиру камёб мушоҳида кард. Ҷунонки, таҳлилҳо нишон медиҳад бештари китобхонаҳои мамлакат аз нарасидани китобҳои илмиву бадей, нашрияҳои маълумотдиҳанд, бахусус донишномаҳо ба забони тоҷикӣ танқисӣ мекашанд ва ҳатто барои ҳаридорӣ намудани онҳо маблағи кофӣ надоранд. Дар ин робита, бисёр хуб мешуд, ки китобдорон барои мукаммал гардонидани фонди китобхонаҳои худ бо истифода аз захираи китобхонаҳои шахсии электронӣ матни китобҳои дар фонди китобхонаашон мавҷуднабударо берун кашида, барои истифодаи минбаъда нигоҳ доранд.

Дар радифи дастовардҳо дар ин самт норасоиҳо низ вучуд доранд. Аз ҷумла, то имрӯз оид ба фаъолияти китобхонаҳои шахсии ҷумҳурӣ ягон таҳқиқоти муҳимму ҷашмрас анҷом нағирифта аст. Яъне, таҳқиқ нашудааст, ки дар ҷумҳурӣ ҷанд китобхонаи шахсӣ ба қадом гурӯҳҳои ҳонандагон ҳизмат мерасонанд ва ё дар захираи ин китобхонаҳо бештар қадом ҳавъи асару рисолаҳо маҳфузанд. Илова бар ин, на ҳамаи китобхонаҳои оммавии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ тибқи нишондоди яке аз ҳадафҳои оинномавии худ – ба амал баровардани фаъолият ба сифати маркази методӣ, илмиву иттилоотӣ ва фарҳангии аҳамияти шаҳридошта (ноҳиявидошта), ҳамоҳангсозӣ ва муттаҳидгардонии фаъолияти ҳама ҳавъҳои китобхонаҳои қаламрави шаҳр (ноҳия), амал мекунанд.

Барои бехтар намудану ба танзим даровардани фаъолияти китобхонаҳои шахсӣ дар ҷумҳурӣ, ба андешаи мо, ҳалли чунин масъалаҳо зарур аст:

- таҳия ва ба тасвиб расонидани низомномаи фаъолияти китобхонаҳои шахсӣ бо дарнардошти нақшу мақоми онҳо дар рушди ҳаёти маънавию фарҳангии ҷомеа;
- таҳия ва интишори феҳристҳои чопӣ ва электронии фонди китобхонаҳои шахсӣ;
- аз нав эҳё намудани фаъолияти Ҷамъияти дӯстдорони китоб, ки дар даврони шуравӣ ҷиҳати ҳамоҳангсозии фаъолияти китобхонаҳои шахсӣ корҳои шоистаро ба анҷом расонидааст;
- андешидани тадбирҳои мушаҳҳас ҷиҳати ташкили китобхонаҳои ҳави шахсӣ ва таъмини онҳо бо бино ва замин аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳо ва деҳоти ҷумҳурӣ;
- бунёди китобхонаҳои ҳави шахсии дастраси умум бо дастгириву сарпарастии соҳибкорон ва саҳоватпешагони маҳалҳои аҳолинишин;
- тақвияти фаъолияти китобхонаҳои марказии шаҳру ноҳияҳо ҳамчун марказҳои илмӣ-методӣ ҷиҳати расонидани ёрии амалӣ ба китобхонаҳои шахсӣ.

### Адабиёт

1. Амирҷонов, А. Китоб – гарави умри абадият [Матн] / А. Амирҷонов // Омӯзгор. – 2015. – 5 ноябр.
2. Аслитдинова, А. Ольденбург: У истоков формирования информационно-библиотечной службы Академии наук Республики Таджикистан [Текст] // Историк. – 2018. – №1 (13). – С.109-111.



3. Баҳром Фирӯз [Матн] [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: firuz.tj/tj/books
4. Боев, Б. Китобхонаи давлатии патентио техниқӣ дар масири таъриҳ / Б. Боев // Китобдор. – 2015. – №1 (11). – С. 19-20.
5. Дар бораи китобхона [Матн] [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <http://libkan.tj/tg/>
6. Исламова, Г. Нақши китобхонаҳо дар ташаккули маънавии аҳли чомеа [Матн] // Таҳкили маъхазҳои электронӣ дар китобхонаҳои Тоҷикистон: маводи конфронси умумиҷумҳурияйӣ / Г. Исламова. – Душанбе: Бебоқ, 2015. – С. 56-58.
7. Китобхонаи шаҳсии академик Нӯъмон Нӯъматов [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <http://www.qalai-khujand.tj/index.php/tj/news/793-kitobkhonai-shakhsii-akademik-n-mon-ne-matov>
8. Маълумоти оморӣ оид ба китобхонаҳои шаҳсии шаҳру ноҳияҳои вилояти Ҳатлон дар соли 2021. Шакли 7 // Бойгонии ҷории Раёсати фарҳанги МИҲД-и вилояти Ҳатлон дар соли 2021.
9. Осори муаррихони бостон [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: [https://zarowadk.ru/history\\_mb](https://zarowadk.ru/history_mb)
10. Раҳмон, Э. Коҳе барои бузургдошти китоб [Матн]: суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маросими ифтитоҳи Китобхонаи миллӣ ва мулоқот бо зиёдии кишвар, 20 марта соли 2012 / Э. Раҳмон // Ҷумҳурият. – 2012. – 27 март.
11. Раҳмон, Э. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мұхтарар Әмомалӣ Раҳмон дар воҳӯрӣ бо олимони кишвар, 18.03.2020, шаҳри Душанбе [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: [www.president.tj/node/22643](http://www.president.tj/node/22643)
12. Ройгон фаро қашед [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://zarowadk.ru/skacha-besplatno-2|kitobkhona.html>
13. Сомонаи zarowadk.ru – сомонаи омӯзандагӣ [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://zarowadk.ru/mo>
14. Усмонова, Г. Сарвати маънавӣ. Нигоҳе ба вазъи китобхонаҳои шаҳсӣ [Матн] / Г. Усмонова // Баҳори Аҷам. – 2015. – 28 апрел.
15. Хотирот [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://firuz.tj/tj/-intishorot/khotirot>
16. 10000 китоби Шакурӣ ҷойи худро иваз кард [Матн] // Тоҷикистон. – 2014. – 19 июн.
17. Ҳисоботи ҳаттии китобхонаҳои вилояти Суғд дар соли 2021 [Матн] // Бойгонии ҷории Китобхонаи вилояти оммавии ба номи Т. Асирӣ дар соли 2021.
18. Чиллаев, Қ., Каримов, Қ. «Ҳатлон: китобхонаҳои маҳаллӣ ҳоли табоҳ доранд» [Матн]: посухи раисони шаҳри Сарбанд ва ноҳияи Фарҳор / Қ. Чиллаев, Қ. Каримов // Ҷумҳурият. – 2013. – 12 феврал.
19. Юнусова, М. Аз таърихи як китобхонаи шаҳсӣ дар Истаравшан [Матн] / М. Юнусова // [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <http://asiri.tj/index.php/news/211-ketabkhonai-shakhs>

## НАҚШИ КИТОБХОНАҲОИ ШАҲСӢ ДАР АФЗОИШИ ШАВҚИ КИТОБХОНӢ

Дар таҳқиқот вазъи фаъолияти китобхонаҳои шаҳсии анъанавӣ ва электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Қайд мегардад, ки дар даврони истиқлол дар радифи китобхонаҳои оммавии давлатӣ, китобхонаҳои шаҳсии анъанавӣ ва электронӣ фаъолияти густурда намуда, ҷиҳати ҷамъоварӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ ва мавриди тарғиб қарор додани китобҳои гуногунмазмуну гуногунсоҳа саҳм гузоштанд. Бахусус нақши ин навъи китобхонаҳо ҷиҳати қонеъ намудани талаботи



аҳолӣ бо китобу нашрияҳои даврӣ ва баланд бардоштани сатҳи маънавиёти онҳо дар шароити номувоғии ҷойгиршавии китобхонаҳои оммавӣ бо маҳалҳои аҳолинишин хеле муҳим арзёбӣ шудааст.

Муаллиф дар мисоли сомонаи нависанда, шоир ва мунаққиди тоҷик «Баҳром Фирӯз» ([firuz.tj/tj/books](http://firuz.tj/tj/books)) ва китобхонаи шахсии суханшинос ва муҳандис Абдуҳамид Тағоев [«zarowadk.ru»](http://zarowadk.ru), фаъолияти китобхонаҳои шахсии электрониро мавриди таҳқиқ қарор дода, ба ҳулоасе меояд, ки ин навъи китобхонаҳо бо дарназардошти таъинот ва вазифаҳои худ бештар дар тарғиби адабиёти илмӣ, бадей, таълимӣ ва методӣ саҳм гирифта, тавассути сомонаҳои интернетии худ новобаста аз макони зист ва вақту замон метавонанд таваҷҷуҳи наврасону ҷавононро ба амиқомӯзии фанҳои таълимӣ ва адабиёти марбут ба соҳаҳои муҳталифи дониш, ҷалб намоянд. Афзалияти дигари ин китобхонаҳо боз дар он зоҳир мегардад, ки онҳо қодиранд нусхаҳои электронии китобҳои нодиру камёбро барои мутолиа ва фарокашӣ пешниҳод намоянд. Ин иқдом баҳусус дар шароити камбуди китобҳои илмиву бадей, нашрияҳои маълумотдиҳанда, баҳусус донишномаҳо ба забони тоҷикӣ дар фондҳои китобхонаҳои оммавӣ бисёр муҳим ва саривақтӣ мебошад.

Дар охири таҳқиқот муаллиф дастоварду камбудиҳои ҷойдоштаро ҷамъbast намуда, ҷиҳати бехтар намудану ба танзим даровардани фаъолияти китобхонаҳои шахсӣ тавсияҳои мушахҳас пешниҳод кардааст.

**Калидвожаҳо:** китобхонаи шахсӣ, китобхонаи анъанавӣ, китобхонаи электронӣ, китобхонаи оммавӣ, китобҳои электронӣ, фарокашӣ, фонди китобӣ, Интернет, сомона, истиқлолият.

## РОЛЬ ЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК В РАЗВИТИИ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ

В ходе исследования было изучено состояние традиционных и электронных личных библиотек в Республике Таджикистан. Отмечается, что в период независимости наряду с государственными массовыми библиотеками, целеустремленно работали и традиционные и электронные личные библиотеки, благодаря которым способствовали сбору, сохранению и популяризации книг различного содержания и тематики. В частности, очень важной оценена роль этого вида библиотек в удовлетворении потребностей населения в книгах и периодических изданиях и повышении уровня их духовности в условиях несовместимости расположения массовых библиотек с населенными пунктами.

На примере сайта таджикского писателя, поэта и критика «Баҳрома Фирузса» ([firuz.tj/tj/books](http://firuz.tj/tj/books)) и личной библиотеки лингвиста и инженера Абдуҳамида Тағоева [«zarowadk.ru»](http://zarowadk.ru) автор рассматривает деятельность личных электронных библиотек и приходит к выводу, что данные виды библиотек с учетом их назначения и задач в большей степени способствуют продвижению научной, художественной, учебной и методической литературы, причем через свои интернет-сайты, независимо от места проживания и времени, они способны привлечь внимание подростков и молодежи к углубленному изучению учебных предметов и литературы, относящейся к различным областям знаний. Еще одним преимуществом этих библиотек является то, что они могут предлагать электронные копии редких книг для чтения и скачивания. Этот шаг очень важен и своевременен, особенно в условиях нехватки научных и художественных книг, справочных изданий, особенно энциклопедий на таджикском языке и их отсутствия в большинстве массовых библиотек.



В конце исследования автор обобщил имеющиеся достижения и недостатки и дал конкретные рекомендации по совершенствованию и регулированию деятельностиличных библиотек.

**Ключевые слова:** личная библиотека, традиционная библиотека, электронная библиотека, массовая библиотека, электронные книги, скачивание, книжный фонд, Интернет, веб-сайт, независимость.

### THE ROLE OF PRIVATE LIBRARIES IN THE DEVELOPMENT OF INTEREST IN READING BOOKS

In the study, the status of traditional and electronic personal libraries in the Republic of Tajikistan was studied. It is noted that in the era of independence, along with the state public libraries, traditional and electronic personal libraries, they worked extensively and contributed to the collection, preservation and promotion of books of various contents and fields. In particular, the role of this type of libraries in meeting the needs of the population with books and periodicals and raising the level of their spirituality in the conditions of incompatibility of the location of public libraries with populated areas has been evaluated as very important.

Using the example of the website of the Tajik writer, poet and critic "Bahrom Firuz" ([firuz.tj/tj/books](http://firuz.tj/tj/books)) and the personal library of speech expert and engineer Abduhamid Tagoev "zarowadk.ru", the author examines the activities of personal electronic libraries and concludes: that these types of libraries, taking into account their purpose and tasks, contribute more to the promotion of scientific, artistic, educational and methodical literature, and through their Internet sites, regardless of the place of residence and time, they can attract the attention of teenagers and young people to the in-depth study of educational subjects and literature related to various fields of knowledge. Another advantage of these libraries is that they are able to offer electronic copies of rare books for reading and distribution. This step is very important and timely, especially in the conditions of lack of scientific and artistic books, informative publications, especially academic books in Tajik language.

At the end of the study, the author summarized the existing achievements and shortcomings and made specific recommendations for improving and regulating the activities of private libraries.

**Keywords:** personal library, traditional library, electronic library, mass library, electronic books, downloading, book collection, Internet, website, independence.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Комилов Мехроҷ Шарифович – номзади илмҳои таърих, сардори шуъбаи рисолаҳои илмии МД «Китобхонаи миллӣ»-и Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нишонӣ: 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Техрон 5. Тел.: (+992) 985932343(м); Е mail: [mekhroch91@mail.ru](mailto:mekhroch91@mail.ru)

**Сведения об авторе:** Комилов Мехродж Шарифович – кандидат исторических наук, заведующий отделом научной литературы ГУ «Национальная библиотека» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан. Адрес: 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Тегеран 5. Тел.: (+992) 985932343(м); Е-mail: [mekhroch91@mail.ru](mailto:mekhroch91@mail.ru)

**Information about the author:** Komilov Mehroj Sharifovich – Candidate of Historical Sciences, Head of the Department of Scientific Literature of the State Institution "National Library" of the Executive Office of the President of the Republic of Tajikistan. Adress: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tehran Street 5. Tel.: (+992) 985932343(м); E-mail: [mekhroch91@mail.ru](mailto:mekhroch91@mail.ru)



ТДУ 02+020+021+004+025+027+371.2

## КИТОБХОНАИ МУАССИСАИ ТАЪЛИМӢ ДАР ШАРОИТИ РУШДИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТИЙ-ИРТИБОТИ

**Камолзода Сайфиддин**

Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллӣ»-и  
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тарбияи фарзанд муҳимтарин рисолати волидайн ба ҳисоб рафта, он аз нахустин рӯзҳои тавлиди инсон (тибқи таҳқиқоти тиббию равоншиносӣ, ҳатто дар батни модар) оғоз меёбад. Ташаккули шахсияти кӯдак дар муҳити хонавода ва хешовандони наздик шурӯъ мешавад. Баъзан ба назар чунин менамояд, ки ин кор худ аз худ сурат мегирад, яъне моро волидон тарбия карда буданд ва мо ҳам фарзандонамонро тарбия мекунем, vale дар асл ин тавр нест. Ҳар яки мо таҷрибаи муайяни ҳаётӣ дорем ва мушоҳида мекунем, ки имрӯз шароиту муҳити тарбият ба куллӣ тағиیر ёфтааст. Чуноне ки аз таҳқиқотҳо бармеояд, аксар вақт падару модарон дар тарбияи фарзандони худ он усулу равишҳои тарбияро, ки дар хонаводаашон маъмул аст, пайгири мекунанд. Дар тарбият, албатта, расму анъана лозим аст, vale танҳо суннату одат ин ҷо коғӣ нест, падару модар бояд аз баъзе усулҳои педагогӣ воқиф бошанд, муҳимтарин назарияҳои мусоири илми педагогика, психология ва физиологияро донанд.

Педагоги варзида В. А. Сухомлинский навишта буд: «Ман пайраҳаero, ки ба қалби кӯдак мебарад, дида тавонистам» [6].

Вале боиси таассуф аст, ки барои мо дарёfti ин пайраҳа аз назар дур мондааст! [4].

Мо ҳамеша атрофи чунин саволи муҳим андеша карда, хулосаи даркорӣ бароварданамон зарур аст: Киро ба воя мерасонем? Шахси бунёдкор ё худбину худпарастро?

Яъне ҳадаф аз ин гуфтаҳо он аст, ки мо омӯзгорон ва дар навбати худ падару модарон бо кӯдакону наврасон бештар дар бораи арзишҳои маънавии инсонӣ, нақши онҳо дар ҳаёти инсону ҷомеа мунтазам сӯҳбат намоем. Ин гуна сӯҳбатҳо на панду насиҳатомез, балки тавре гузаронида шаванд, ки кӯдакро ба фикр кардан водор созанд ва ў дар худ мавҷудияти хислатҳои ҳамидаи инсониро ҷустуҷӯ намуда, роҳҳои ташаккули онҳоро ба таври худтарбиякунӣ муайян кунад. Чунин сӯҳбатҳои ахлоқиро волидайн бо кӯдакон, одатан, дар давраи томактабӣ, дар асоси маводи филму афсонаҳо мегузаронанд. Ҳол он ки ба кӯдак суханҳои пурмазмун, асоснок ва бодалели падару модар ва мутолиаву натиҷагирии якҷояи мавод бисёр муҳим аст. Ба ҳамаи мо маълум аст, ки кӯдак ҳангоми ташаккули шуури ахлоқӣ, пеш аз ҳама, ба падару модари худ пайравӣ мекунад, аз онҳо ибрат мегираду меомӯзад [7].

Вазъияти иҷтимоӣ – фарҳангии ҷумҳурии соҳибистиклоли Тоҷикистон аз ҳар як сокини баору номус, хирадманд ва дурандешу созанда тақозо мекунад, ки дар қалби фарзандону наздикини худ нақш ва меҳри китобу мутолиаро пайваста таъкид намоянд.

Имрӯз дар назди ҷомеаи тоҷик вазифаи дар ниҳоди насли наврас ва ҷавонон бедор намудани шавӯҳ ҳавас нисбат ба китобхонӣ истодааст.

Ҳоло дар кишвар баробари тағиирёбии ҷомеа ва вазифаҳои нави таҳсилот фаъолияти китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ низ дигар шуда истодааст. Дар давраи густариши бесобиқаи иттилоот китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ ба маркази раванди ҳониш ва майдончайи навовариҳои педагогӣ табдил ёфта истодааст. Марказ аз ҷиҳати технология ва тавонӣ дар таҳсили талабагон, ташаккули маҳорат ва донишомӯзии онҳо нақши марказизро бозида истодааст. Навғониҳои зикршуда аксаран дар муҳити



муассисаҳои типи нав ва навсоҳти замонавӣ ба мушоҳида мерасанд, ки ҷавогӯи талаботи замон аст.

Китобхонаи муассисаи таълимӣ вазифаҳои зиёдери иҷро мекунад ва аз ин ҷиҳат он дар баробари вазифаи асосии худ боз бояд раванди дастрасӣ ва ҳониши талабагонро ба иттилоот ва колективи омӯзгорони муассисаро бо адабиёти даҳлдори зарурӣ таъмин намояд [2].

Вале қитобхонаҳои мактабӣ ҳамчун соҳтори иҷтимоӣ имрӯз бар асари сабабҳои объективӣ ва субъективӣ вазифаҳои худро ба пуррагӣ иҷро накарда истодааст.

Яке аз сабабҳои асосии ин мушкилот нарасидани қадрҳо, дур мондан аз истифодай технологияи инноватсионӣ ва ҳолати ногуори фондҳо, истифода нашудани имкониятҳои мавҷуда мебошад.

Имрӯз ҳолат ва вазифаҳои қитобхона на фақат тағиیر меёбад, балки ҳамчун соҳтори иҷтимоӣ сиёсати иттилоотии худро муайян месозад, ҷаҳонбинии иттилоотии мактаббачагонро ташаккул медиҳад. Вазифаҳои қитобхонаи муассисаи таълимӣ имрӯз аз инҳо иборат аст:

1. Қитобхона ҳамчун маркази иттилоотӣ - тарғиботӣ на фақат захираҳои фонди худро такмил медиҳад, балки маълумот ва ҳуччатҳои дар муассисаи таълимӣ ҷамъшаванда (аз қабили корҳои чопии омӯзгорон, беҳтарин тадқиқотҳои илмии соҳавӣ, корҳои ҳаттии ҳонандагону донишҷӯён ва м.и.)-ро бояд ҷамъоварӣ намуда, беҳтарин корҳоро ҷиҳати истифодаи дастраси ҳоҳишмандон, маҳсусан омӯзгорони ҷавону наввар гардонад.

2. Бояд иттилооти ҷамъшударо таҳлил ва коркард намояд, дар шакли фехраст ва мувоғиқ ба равияҳои таълимӣ пойгоҳ (база)-и маълумотҳоро ташкил дихад.

3. Барои ташаккули мустақилияти ҳонандагон дар таҳсил, инкишофи эҷодкории онҳо ва дар фароҳам овардани шароити мусоиди омӯзишӣ саҳм гузошта, ба рушди малакаҳои ҳудомӯзии онҳо (иштирок ба олимпиадаҳо, озмунҳо, лоиҳаҳои телекоммуникатсионӣ, таҳсилоти фосилавӣ) ва ҳамгирросозии маҷмуи донишҳо, маҳорат ва малакаҳои талабагон бо қитоб раҳнамо бошад; Вай бояд фаъолияти омӯзгорон ва волидайни талабагонро дар ташаккули маводи иттилоотӣ, базаи маълумотҳо web – сайтҳо ва гайраро дастгирӣ намуда, сиёсати хизматрасонии қитобиро ташаккул дихад, нақшаҳои ҷорӣ ва дурнамои хизматрасонии қитобиро тартиб дода, лоиҳаҳои барқарорсозии ҷаҳонбинии иттилоотии омӯзгорон ва мактаббачагонро татбиқ намояд.

Имрӯз асоси пешрафти кори қитобхонаи муассисаи таълимиро инноватсия (навоварӣ) ташкил медиҳад, ки онро ба ҷунин меъёрҳо арзёбӣ кардан мумкин аст:

1. Замонавӣ (манбаъҳои иттилоотӣ ва хизматрасонии қитобӣ тағиир меёбад);
2. Технологӣ (раванди хизматрасонии қитобӣ дигар мешаванд);
3. Таҳкилий (соҳторҳо тағиир меёбанд);
4. Иҷтимоӣ (методҳои роҳбарӣ ва пойгоҳҳои иҷтимоии қитобхона дигар мешаванд).

Навгониҳои замонавӣ:

- барномаҳо, лоиҳаҳо, фестивалу озмунҳо, ҷорӯрии театри, бозиҳо, дарсҳо, намоишҳои анъанавӣ ва дигар ҷонаниҳои самарарабаҳш рушд ҳоҳанд кард.

Навгониҳои технологӣ дар кор бо ҳонандагон дар шакли компютеркунонии раванди қитобдорӣ ва истифодай он дар хизматрасонии қитобӣ пешниҳод шудаанд. Дар байни онҳо маҳсусан базаҳои маълумот, сайрҳои вертуалий, слайд (презентатсия), ҳондани қитобҳои аудиоӣ бештар ҷолиб мебошанд.

Навгониҳои ташкилий дар қитобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ бештар паҳн шудаанд. Дар байни ин навъи навгониҳо фонди мубодила - захираӣ, шабакаи



китобхонаҳои сайёр, толорҳои мучаҳҳаз бо технологияи мусир, мизи кории китобдор, ҷой барои истифодабарандагон – толори хониш бештар маъмуланд.

Навғониҳои иҷтимоӣ дар фаъолияти китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ дар шакли такмили ихтисоси китобдорон, коммуникатсияҳои қасбӣ ва ҳамкории байниҳамдигарӣ дар сайт, ҳуҷраи методии электронӣ ва форум пешниҳод шудаанд.

Яке аз амалҳои пурмаҳсул дар фаъолияти китобхонаҳо ин роҳандозӣ гардида нишонҳои ҷамъияти ҳамкории мутақобилан судманди муассисаҳои фарҳангӣ бо муассисаҳои таълимӣ, созмонҳои ҷамъияти Ҷ. ғ. мебошад. Маҳз ба ҳамин роҳи усул сатҳи баланди таълим, таъмини ҳуқуқҳои хонандагон дар истифодаи иттилоот ва дастовардҳои фарҳангӣ бомуваффақият ба роҳ монда мешавад [8].

Ҳадафи асосии китобхонаҳои мактабӣ густариш баҳшидани сатҳи маърифатнокии хонандагон мебошад. Бояд мақсад гузошта шавад, ки муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар роҳи аз бар намудани ҳадди ақали донишҳои барномавӣ, мутобиқсозии онҳо ба ҳаёти ҷомеа, муҳайё соҳтани шароитҳои даҳлдор дар интиҳоби бошууронаи қасб, тарбияи шаҳрвандӣ, меҳнатдӯстӣ, эҳтироми ҳуқуқу озодии инсон, муҳаббат ба муҳити атроф, Ватан, ташаккули тарзи ҳаёти солим ва монанди он бояд дар иртибот ва тавъам бошанд.

Дар шароити мунтазам афзудани маводи иттилоотӣ зарурате пеш омадааст, ки талабагон ва омӯзгорон бояд маҳорати истифодаи онро дошта бошанд. Ин бошад мунтазам такмил додани маҳорат ва малакаҳои истифодабарии иттилоотро талаб мекунад.

Дар чунин шароити китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ низ бояд фаъолияти ҳудро ба талаботи замон мутобиқ созанд ва риояи ҳатмии фарҳангии истифодабарии иттилоотро дар замири хонандагону донишҷӯён ташаккул диханд [3].

Вобаста ба дигаршавии соҳти ҷамъият технологияи фаъолияти китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ низ тағиیر ёфтааст. Ин тағиирот дар умумияти раванди кор зоҳир мегардад. Имрӯз барои ноил шудан ба сатҳи нави сифати кор китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ дар фаъолияти ҳуд бояд технологияи нави иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ (фехрист ва китобхонаҳои электронӣ, системаи автоматиқунонидашудаи китобдорӣ-иттилоотӣ ва гайра)-ро ворид намоянд. Дар ин шароит табиист, ки ҳамгироии методҳои анъанавӣ ва навғониҳои хизматрасонии китобӣ тақвият мейбад.

Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки имрӯз дар фаъолияти китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ ба аъзоёни ҳуд услуг (принцип)-и креативӣ дар ташаккули шахсият ва тайёр кардани он ба зиндагӣ дар мадди аввал меистад. Барои пайдо кардани тасаввур оид ба моҳияти раванди китобдорӣ тарзи системавии таҳлил истифода мешавад. Азбаски китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ вазифаи ба иттилоот таъмин намудани раванди таълим ва тарбияро доранд, онҳо дар иҷрои ин вазифа бояд ба навғониҳои соҳа такя намоянд. Чунин тарзи кор ба онҳо имконият медиҳад, ки фонди китобхонаро мунтазам тағиир ва такмил диханд, дар фаъолияти ҳуд муносибатҳои замонавиро ба кор баранд, усулҳои нави кори ҳудро ҷустуҷӯ намоянд.

Китобхонаи муассисаи таълимӣ қисми таркибии фазои иттилоотӣ-таълимӣ мебошад ва аз шумули муассисаҳои иҷтимоӣ, маданий-маърифатӣ ва илмии ёрирасон ба ҳисоб меравад. Маҳз соҳтори зикршудаи муассисаи таълимӣ хонандагонро бо заҳираҳои мавҷудаи иттилоотӣ таъмин менамояд.

Фонди ҳуҷҷатии китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ нашрҳои бадӣ, маълумотӣ, адабиёти таълимӣ ва илмӣ-оммавӣ, ҳамчунин нашрияҳои матбуоти даврӣ, дарсҳои намунавӣ, китобу барномаҳои таълимӣ дар шакли дискҳо, видеофильмҳои таълимӣ, маълумотномаҳо, энциклопедияҳо, барномаҳои таълимӣ ва монанди инҳоро дар бар



мегирад. Дар як қатор муассисаҳои таълимии тозабунёд қисман интернети таълимӣ низ истифода мешавад.

Вале имрӯз доир ба марказонидани китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ ҳанӯз мушкилоти зиёд мушоҳида мешавад. Иқтидори захиравии китобхонаҳои муассисаҳои номбурда нисбатан суст гардидааст, он имкониятҳои бозори китоб ва иттилоотро истифода намебарад. Ин бошад бо маҳдудияти маблағгузорӣ вобаста аст.

Яке аз шартҳои муҳимтарини баланд бардоштани дараҷаи фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, истифодаи мақсадноки захираҳои иттилоотӣ, моддӣ, молиявӣ ва ҳамгирии низоми таҳсилот мебошад. Дастрасӣ ба маводи зикршуда имконият медиҳад, ки:

- китобҳои дарсӣ ва адабиёти таълимӣ-методии мавҷуда босамар истифода шаванд;
- фехристҳои ягонаи электронӣ, бонки хучҷатҳо оид ба фонди китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ ташкил карда шаванд;
- фонди китобхонаҳои такягоҳӣ (ё базавӣ) мақсаднок истифода шаванд;
- дар заминаи китобхонаҳои муассисаҳои таълимии такягоҳӣ курсҳои такмили ихтисос ташкил карда шуда, машғулиятҳои семинарӣ, таҷрибаомӯзии кормандони китобхонаҳо ва муаллимон, аз ҷумла, дар соҳаи фарҳанги истифодаи технологияи иттилоотӣ гузаронида шаванд [1].

Бояд гуфт, ки ҷомеаи китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ дар сурати ба роҳ монда шудани маблағгузории давлатӣ барои ҳамгирии фондҳо омода мебошад.

Бо назардошти ошкор намудани вазъи воқеии фаъолияти китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ ба мақсад мувофиқ мебуд, агар марказҳои нашри китоб ва фонди китобии муассисаҳои китобдории назди муассисаҳои таълимӣ аз ҷониби Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб гирифта мешуд. Он, имконият медиҳад, ки проблемаҳои ҳалталаби захираҳои китобхонаҳои соҳа ошкор карда шуда, барои ислоҳу бартараф намудани мушкилот чораҳои даҳлдор андешида шавад [5].

Имрӯз маблағгузории ноҷизи китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ ба он оварда расонидааст, ки фонди асосӣ ва таълимии он ҷавобгӯи талабот набуда, беш аз 90%-и китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ (бинобар дастрасӣ надоштан ба Интернет (ва ҳатто дар аксар китобхонаҳои МТМУ мавҷуд набудани компьютер) бо фехристҳои электронӣ таъмин набудан) бо усули анъанавӣ амал мекунанд. Сатҳи пасти донишҳои компьютерии кормандони китобхонаҳои мактабӣ низ зарурати васеъ намудани марказҳои омӯзиши компьютериро ба миён овардааст.

Барои пешбурди ин соҳа ҳарчанд «Ассоциатсияи китобхонаҳои мактабҳои олии Тоҷикистон» ва «Ассоциатсияи китобхонаҳои бачагонаи Тоҷикистон» ташкил ва як қатор ҷорабиниҳои даҳлдор гузаронида шуда бошанд ҳам, аммо натиҷаҳои даҳлдор кам ба назар мерасанд.

Дар рафти таҳқиқ қӯшиш намудем, ки робитаи байни ҳамдигарии ду муассисаи иҷтимоӣ – таҳсилот ва китобхонаи муассисаи таълимiro таҳлил намуда, ошкор намоем, ки китобхонаи муассисаҳои таълимӣ умуман дар назди худ вазифаи бо иттилоот таъмин намудани субъектҳои таҳсилотро гузоштаанд, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар саргаҳи ҳалли проблемаҳои иттилоотӣ бошанд ҳам, бинобар суст будани раванди бо китоб таъминкунии китобхонаҳои муассисаи таълимӣ дар онҳо оид ба нашри энсиклопедияҳо, адабиёти нави илмӣ - оммавӣ, нашрияҳои даврӣ барои талабагон, адабиёти тозанашр оид ба педагогика, захираҳои медиавӣ ва истифодаи Интернет маводи нокифояи омӯзиши доранд. Дар натиҷа, фаъолияти китобхонаҳои муассисаи таълимӣ ҷавобгӯи талаботи замон намебошанд.

Дар онҳо камбудиҳои зиёд ба ҷашм мерасанд:



- китобхонаҳо, баҳусус китобхонаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз ҷиҳати моддӣ-техникий хеле суст ҷиҳозонида шудаанд, онҳо таҷхизоти зарурӣ надоранд, ба интернет пайваст нашудаанд;
- масоҳати китобхонаҳо ниҳоят маҳдуд буда, барои нигоҳдории ҳучҷатҳо шароити зарурӣ фароҳам оварда нашудааст, меъёрҳои санитарӣ-тигиений риоя намешаванд;
- системаи такмили ихтисоси кормандони китобхона нисбатан ба мушкилот рӯ ба рӯ мебошад.

Барои боз ҳам беҳбуд баҳшидани фаъолияти китобхонаҳои мактабӣ татбиқи тадбирҳои зерин зарур аст:

- китобхонаҳо бояд аз ҷиҳати техникий хуб ҷиҳозонида шаванд;
- заманаи моддӣ-техникии китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ бояд нав ва мустаҳкам карда шаванд;
- китобхонаҳо ба заҳираҳои аҳборотии интернет пайваст карда шаванд;
- барои китобхонаҳои мактабӣ базаи ягонаи электронӣ ташкил карда шавад;
- низоми такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони китобхонаҳо такмил дода шавад.

Имрӯз неруи педагогӣ ва китобхонаи мактабӣ ҳамчун муҳити иттилоотӣ-китобдорӣ, ки дар таълим ва тарбияи насли наврас таъсири амиқ доранд, ҳамаҷониба омӯхта шуда истодааст.

Китобхонаи мактабӣ дар рафти фаъолияти худ ба бачагон усулҳои ҷустуҷӯ ва пайдо кардани иттилоот, таҳлил ва танқиди онро меомӯзад, дар онҳо салоҳиятмандиро ташаккул медиҳад, ки аз талаботи замон ва ислоҳоти соҳаи маориф маҳсуб меёбад. Амсила (модел)-и медиалии Маркази китобдорӣ - иттилоотӣ ин амсилаи муҳити иттилоотӣ-таълимӣ буда, дар хонандагон гояҳои ибтикоротӣ (коммуникатсионӣ) - ро ташаккул медиҳад. Ин бошад дорои ҳусусиятҳои зерин мебошад:

- дар шакли мұтсадил бо ҳам як кардани ҳусусиятҳои иттилооти анъанавӣ ва электронӣ бо мақсади роҳ күшодан ба иттилоот;
- мавҷудияти низоми ҷустуҷӯи фаврии замони иттилоот дар заминаҳои мұхталиф;
- қонеъ гардонидани талаботи талабагон бо дарназардошти ҳусусиятҳои қинсӣ ва психология;
- таъмин ва дастгирӣ намудани кӯдакону наврасон дар пайгирии дониш;
- инкишофи маҳорати иттилоотӣ ва малакаҳои хонандагон.

Натиҷаи ниҳои модели китобхонаи муассисаи таълимӣ дар пешниҳоди мо бояд сифатнокии таълим бошад. Аз ин ҷиҳат модел дорои ҳусусиятҳои зерин мебошад:

- ташаккули малакаҳои мустақилона истиғодабарандай китобхона (риояи фарҳанги иттилоотӣ ва мутолиа);
- инкишофи маънавиёт;
- рушди неруи эҷодкорӣ;
- тарбияи мұносибати гуманистӣ нисбат ба одамон.

Амсилаи медиалий бошад нақши Маркази китобхона - иттилоотро ҳамчун сегменти муҳити таълим ичро мекунад ва таъқид менамояд, ки муассисаи таҳсилоти умумӣ таҳкурсии зарурии таҳсилот мебошад.

Ҳамин тавр, фаъолияти китобхонаҳои мактабӣ нисбат ба раванди таълим мұносибати бевосита дорад. Бинобар ин, рушди чунин тарзи фаъолият муҳити мұтсадили иттилоотӣ-таълимиро ба вуҷуд меорад, ба пешрафти талаба дар таълим ҳидоят менамояд.

Тадқиқот нишон медиҳад, ки номукаммалии меъёрҳои ҳуқуқии китобхонаҳои мактабӣ (набудани стандарти давлатии хизматрасонии иттилоотӣ-китобӣ, меъёрҳои ҳадди ақали фонди китобхонаҳои мактабӣ, номуайяни мақоми китобдори китобхонаи



мактабӣ, инчунин масъулияти муаллимон дар ташкили фаъолияти китобхона ва г. инчунин набудани консепсияи азnavсозии китобхонаҳои мактабӣ, ҳолати ғайриқаноатбахши фонди китобхонаҳо, ки дар асл аз адабиёти бачагонаи классикӣ ва замонавӣ, нашрияҳои даврӣ, воситаҳои ёрирасон барои омӯзгорон ва китобдорон пурра намегардад, сатҳи пасти таҷҳизоти техниқӣ ва истифодаи ғайриқаноатбахши технологиӣ иттилоотӣ дар фаъолияти китобхонаҳо ва монанди инҳо ба пешрафти фаъолияти китобхонаҳои мактабӣ таъсири манғӣ мерасонанд.

Сатҳи пасти мақоми китобдори китобхонаҳои мактабӣ ва маоши ноҷизи онҳо. Ба ғурӯҳи вазифаҳои ёрирасон доҳил намудани вазифаи китобдори китобхонаи мактабӣ низ аз камбузиҳои ҷиддӣ ба ҳисоб мераванд. Имрӯз, маоши миёнаи китобдорони китобхонаҳои мактабӣ аз маоши китобдорони муассисаҳои соҳаи фарҳанг ва муаллимон хеле паст мебошад. Маҳз аз ҳамин сабаб ҷавонон ба қасби китобдорӣ ҷандон ҳавас надоранд.

Беэътиноӣ нисбат ба тайёр кардани мутахассисони соҳаи китобдорӣ ва дар нақшҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии педагогӣ-муассисаҳои олии соҳаи фарҳанг ва санъат мавҷуд набудани таҳассуси «Китобдори китобхонаи муассисаи таълими» ва ҳамгиро соҳтани кафедраҳои соҳавӣ (китобхонашиносӣ ва библиографияшиносӣ) дар Дошишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода, ки (ягона муассисаи олии таълими дар ҷумҳурӣ) ба тарбияи қадрҳои соҳаи китобдорӣ машғул мебошад, сабаби қафомонии соҳаи китобдорӣ арзёбӣ мегардад. Дараҷаи пасти ташкили такмили ихтисоси китобдорони китобхонаҳои мактабӣ низ яке аз сабабҳои ғайриқаноатбахш ба роҳ монда шудани хизматрасонии китобӣ ба қӯдакон мебошад.

Бояд гуфт, ки дар чунин вазъ ташкили системавии фаъолияти китобдорӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ проблемаҳои ташаккулдии фонди китобӣ, бо технологияи иттилоотии муосир таъмин намудани онҳо, такмили мақоми қасбӣ ва иҷтимоии китобдорони китобхонаҳои мактабӣ, талаботи хонанадагон ва омӯзгоронро ба таҳсилоти муттасил қонеъ намудан ғайриимкон аст.

Фаъолияти китобхонаҳои мактабӣ бояд дар самти тағйиротҳои муосири таҳсилот ва ҳамгирӣ дар доираи барномаҳои умумимилий, вилоятӣ ва маҳаллии таҳсилот ба роҳ монда шавад.

Дар иҷрои ин амал, (ба назари инҷониб), таҳияи консепсияи «Дурнамои фаъолияти китобхонаҳои мактабӣ барои давраи то соли 2030» ва татбиқи он нақши муҳимро ҳоҳад бозид.

### Адабиёт

1. Афзалов, X., Раҳимов, Б. Таърихи педагогикаи ҳалқи тоҷик [Матн] / X. Афзалов, Б. Раҳимов. – Душанбе: Маориф, 1994. – 256 с.
2. Иркаев, М. У истоков просвещения [Текст] / М. Иркаев. – Душанбе: Ирфон, 1979. – 48 с.
3. Камолзода, С. Андешаҳо дар ситоиши китоб ва хониш [Матн] / С. Камолзода // Маводи конференсияи илмӣ / ДДОТ ба номи Қ. Ҷӯраев. – Душанбе, 1997. – С. 42-44.
4. Кошкина, И. Идеи В. А. Сухомлинского в современном процессе обучения младших школьников [Текст] / И. Кошкина // Начальная школа. – 2012. – №2. – С. 7-10.
5. Лутфуллоев, М. Дидактикаи муосир [Матн] / М. Лутфуллоев. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2010. – 427 с.
6. Сухомлинский, В. А. Разговор с молодым директором школы [Текст] / В. А. Сухомлинский. – М.: Просвещение, 1982. – 206 с.



7. Шарифзода, Ф. Тахқики асрори таҳсилот ва таълим [Матн] / Ф. Шарифзода. – Душанбе: Ирфон, 2020. – 463 с.

8. Шосаидов, С. Х. Перестройка атеистическо – воспитательной деятельности библиотек на современном этапе реализации принципа свободы совести (На примере работы с мусульманской молодежью села Гаджикской ССР) [Текст]: автореф. дис... канд. пед. наук: 05.25.03 / Сафар Хасанович Шосаидов – М., 1980. – 16 с.

## КИТОБХОНАИ МУАССИСАИ ТАЪЛИМИЙ ДАР ШАРОИТИ РУШДИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТИЙ-ИРТИБОТИЙ

Дар мақола вазъи китобхонаҳои муассисаи таълимий дар шароити рушди технологияи иттилоотӣ-иртиботӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Қайд мегардад, ки соҳибистикӯли Тоҷикистон барои бозсозии фаъолияти китобхонаҳои муассисаи таълимий шароитҳои заруриро муҳайё соҳт. Аз чумла, дар фаъолияти ин навъи китобхонаҳо истифодай мақсадноки технологияи иттилоотӣ-иртиботиро роҳандозӣ кард, ки дар натиҷа сатҳу сифати хизматрасонии китобдорӣ беҳтар гардид ва ҳамзамон, ин фаъолият ба муҳити мұттадили иттилоотӣ -таълимий мусоидат намуд. Дар баробари ин, ишора шудааст, ки номукаммалии меъёрҳои ҳукуқии китобхонаҳои мактабӣ (набудани стандарти давлатии хизматрасонии иттилоотӣ - китобӣ, меъёрҳои ҳадди ақали фонди китобхонаҳои мактабӣ, номуайяни мақоми китобдори китобхонаи мактабӣ, инчунин масъулияти муаллимон дар ташкили фаъолияти китобхона ва г. инчунин набудани концепсияи азnavsозии китобхонаҳои мактабӣ, ҳолати гайриқаноатбахши фонди китобхонаҳо, ки дар асл аз адабиёти бачагонаи классикӣ ва замонавӣ, нашрияҳои даврӣ, воситаҳои ёрирасон барои омӯзгорон ва китобдорон пурра намегардад, истифодай гайримақсадноки технологияи иттилоотӣ ва монанди инҳо ба пешрафти фаъолияти китобхонаҳои мактабӣ таъсири манғӣ мерасонанд.

Ба андешаи муаллиф, сатҳи пасти мақоми китобдори китобхонаҳои мактабӣ ва маоши ноҷизи онҳо ва ҳамзамон ба гурӯҳи мансабҳои ёрирасон доҳил намудани вазифаи китобдори китобхонаи мактабӣ низ аз камбудиҳои ҷиддӣ маҳсуб меёбанд.

**Калидвожаҳо:** китоб, китобхона, мутолиа, иттилоот, донишомӯз, тарбия, муассисаи таълимий, таҳсилот, технологияи инноватсионӣ, ҷаҳонбинии иттилоотӣ.

## СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕК УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В статье изучено состояние библиотек учебно-образовательных учреждений на фоне развития информационно-коммуникационных технологий. Отмечается, что благодаря Государственной независимости Таджикистана созданы необходимые условия для перестройки деятельности библиотек учебно-образовательных учреждений. В том числе в деятельности данной категории библиотек стали целенаправленно внедряться информационно-коммуникационные технологии, что способствовало повышению уровня и качество библиотечного обслуживания, и улучшению общей учебно-образовательной атмосферы. Вместе с тем, указанно, что несовершенство правовых норм школьных библиотек (отсутствие государственного стандарта информационно-библиотечного обслуживания и минимально допустимых норм фонда школьной библиотеки, неопределенность статуса библиотекаря школьной библиотеки, а также ответственности преподавателей при организации деятельности библиотеки и т.д., а также отсутствие концепции обновления школьных библиотек, неудовлетворительное состояние библиотечных фондов, их некомплектованность детской классической и современной литературой, переодическихими изданиями,



вспомогательными пособиями для преподавателей и библиотекарей, нецелевое использование информационных технологий и т.д.) отрицательно сказывается на деятельность школьных библиотек.

По мнению автора, низкий статус библиотекаря школьной библиотеки, и незначительная оплата труда библиотекарей, к тому же включение библиотекаря в перечень вспомогательных должностей также считаются серьезными упущениями.

**Ключевые слова:** книга, библиотека, информация, учащийся, воспитание, учебное учреждение, образование, инновационная технология, информационное мировоззрение.

## THE LIBRARY OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGY

In the article, the situation of educational institution libraries in the conditions of the development of information and communication technology is studied. It is noted that the Republic of Tajikistan provided the necessary conditions for the reconstruction of educational institutions' libraries. Among other things, in the activities of this type of libraries, he initiated the purposeful use of information and communication technology, which, as a result, improved the level and quality of library services, and at the same time, this activity contributed to a stable information-educational environment. At the same time, it is pointed out that the legal standards of school libraries are incomplete (lack of state standard of information and library services, minimum standards of school library funds, uncertainty of the position of school library librarian, as well as the responsibility of teachers in organizing library activities, etc., as well as the lack of a concept of library reconstruction school, the unsatisfactory condition of the library fund, which in fact is not complete with classic and modern children's literature, periodicals, auxiliary tools for teachers and librarians, non-targeted use of information technology and the like have a negative impact on the progress of school libraries.

In the opinion of the author, the low level of the status of school librarians and their low salary, as well as the inclusion of the position of school librarian in the group of auxiliary positions, are also considered serious shortcomings.

**Keywords:** book, library, reading, information, learner, education, educational institution, education, innovative technology, information worldview.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Камолзода Сайфиддин – мувонини директори Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллӣ»-и Даастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои педагогӣ, и. в. дотсент. Нишонӣ: 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Техрон 5, тел.: (+992) 918-23-28-22; 221-89-76. E-mail: kamolzoda70@mail.ru

**Сведения об авторе:** Камолзода Сайфиддин – заместитель директора Государственного учреждения «Национальная библиотека» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, кандидат педагогических наук, и.о. доцент. Адрес: 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Тегеран 5, тел.: (+992) 918-23-28-22, 221-89-76. E-mail: kamolzoda70@mail.ru

**Information about the author:** Kamolzoda Sayfiddin – Deputy Director of the State Institution “National Library” of the Executive Office of the President of the Republic of Tajikistan, Candidate of Pedagogical Sciences, acting. assistant professor. Address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Tehran 5, tel.: (+992) 918-23-28-22; 221-89-76. E-mail: kamolzoda70@mail.ru



## БИБЛИОГРАФИЯШИНОСЙ БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ BIBLIOGRAPHY

ТДУ Зточик+01+001(092)+011/016+002

### КИТОБИ «ТОЧИКОН»-И БОБОЧОН ФАФУРОВ ВА АҲАММИЯТИ ИТТИЛООТИЮ БИБЛИОГРАФИИ ОН

Фуломзода Қурбон  
Муассисай нашриявии «Ирфон»

Омӯзиши сарчашмаҳои гуногуни чопӣ, маводи илмӣ-тадқиқотӣ оид ба илмҳои таърих дар Тоҷикистон шаҳдат медиҳанд, ки дар низоми илмҳои ҷомеашиносӣ таърихнигорӣ мавкеи хоса дорад. Муаррихони ҷумҳурӣ на танҳо таърихи ҳалқи тоҷикро мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор додаанд, балки таърихи як қатор ҳалқҳои шарқи ҳориҷро ба риштаи таҳрир даровардаанд. Дар коркарди таърихи муносибатҳои ҷамъиятий илмҳои ёрирасони таъриҳӣ ҳамчун манбаъшиносӣ, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ташаккул меёбанд. Ба мабҳаси омӯзиши олимон дастовардҳои худи илми таърих қарор гирифтааст, ки ба рушди таърихнигорӣ мусоидат мекунад. Таракқиети илми таърих ва илмҳои ёрирасони он барои пайдоиши библиографияи адабиёти таъриҳӣ шароит муҳайё месозад. Библиография маҷмуи корҳои илмӣ-тадқиқотии муаррихони ҷумҳурӣ ва дастовардҳои илми таъриҳро ҷамъовариву коркард, феҳристнигориву гурӯҳбандӣ, муаррифию тарғиб намуда, ба рушди минбаъдаи таърихнигорӣ қӯмак мерасонад.

Пайдоиши аввалин дастурҳои библиографӣ бо нашри як қатор тадқиқотҳои монографӣ оид ба таърихи ҳалқи тоҷик зич алоқаманд аст. Тадқиқотҳои монографӣ оид ба таърихи комили Тоҷикистон ва давраҳои алоҳидай он, ба ҳонандагон имконият дод, ки на танҳо аз дастовардҳои навини илмӣ барҳӯрдор шаванд, балки оид ба манбаҳои гуногун ва адабиёти илмӣ роҷеъ ба таъриҳ иттилоъ гиранд. То имрӯз аз тарафи муассисаҳои китобдорию библиографӣ ва илмӣ-тадқиқотӣ дастурҳои муҳталифи библиографӣ тартиб дода шудаанд, ки онҳо дар бораи манбаҳои таъриҳӣ ва адабиёти илмӣ оид ба таърихи Тоҷикистон маълумоти зарурӣ медиҳанд.

Адабиёт роҷеъ ба таъриҳ ва таърихнигорӣ дар воситаҳои муҳталифи тавлиду пахши иттилооти библиографӣ, ба монанди дастурҳои библиографии нашри алоҳида, нашрияҳои маҳсуси даврӣ ва давомдори библиографӣ, нишондиҳандаҳои паҳлукитобӣ, доҳилукитобӣ ва дигар навъҳои васоити библиографӣ инъикоси худро меёбад. Яке аз воситаҳои нисбатан рушдёфтai библиографии риштаи таъриҳ дастурҳои библиографии паҳлукитобӣ ва доҳилукитобӣ мебошанд.

Тибқи шарҳи ГОСТ 7.0-99 «**Дастури библиографии паҳлукитобӣ**»: дастури библиографии дар китоб ҷойгиршуда, ки асосан адабиёти марбут ба мавзӯъ истифодашуда, иқтибосшуда ва ё тавсияшавандаро инъикос мекунад». «**Дастури библиографии доҳилукитобӣ**»: дастури библиографие, ки дар соҳтори ин ё он нашрияни гайридаврӣ ба сифати маводи мустақим ворид шудааст» [6, с. 16].

Имрӯз муҳаққиқони соҳаҳои муҳталифи илм дар тадқиқотҳои хеш ба осори гаронбаҳои илмии олимӣ забардасти тоҷик, академик, Қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Faфуров такя намуда, онҳоро ҳамчун манбаи муҳимми сарчашмаҳиносӣ мавриди омӯзиш қарор медиҳанд. Дар ин кор мавкеи матолиби библиографии дар асаҳои Бобоҷон Faфуров инъикосёфта назаррас аст.



Бобоҷон Ғафуров ҳамчун олим ва муаррихи варзида дар рушду такомули таърихи илм ва фарҳанги ҳалқи тоҷик саҳми бузург гузоштааст. Ӯ анъанаҳои муфиду пешқадами таърихшиносии ҷаҳониро омӯхта, дар оғаридани асарҳои қалонҳаҷми илмӣ доир ба таърихи ҳалқи тоҷик комёбӯ муваффак шудааст.

Фаъолияти илмию эчодӣ ва манбаҳои мавриди таҳқиқи БобоҷонFaфуров гуногун буда, ба масоили мубрам ва баҳсноки таърих саҳт марбутанд. Аз як ҷониб, объективона инъикос наёфтани таърихи ҳалқҳои Осиёи Миёна дар асаҳрои бâъзе муарриҳон, аз ҷониби дигар, камии тадқиқоти ҷашмрас доир ба ин масоил зарурати ҷамъоварии манбаъҳои эътимоднокро ба миён овард. Барои ҳалли муаммоҳои баҳснок ва таҳқиқу баррасии воқеаҳои мухимми таъриҳӣ, қабл аз ҳама, далелҳои радиашавандай ҳӯҷҷатӣ зарур буданд. Аз ин рӯ, Бобоҷон Faфуров ҷамъоварӣ ва омӯзиши сарчашмаҳои нодир, манбаъҳои таъриҳӣ ва адабиёти ба соҳаҳои мухталифи илм марбутаро ҳатмиву зарур шуморид. «Озмоишгоҳи тадқиқотии Б. Faфуров аз он иборат буд, ки «фактҳои таъриҳӣ» асоси ин асарро («Тоҷикон»-ро – К. F.) ташкил медиҳад ва хусусияти хоси тадқиқоти вай аз он иборат аст, ки ҳар як факту далелро зимни сарчашмаҳои мӯътабари таъриҳӣ қиёс мекард ва ба он такя мекард» [2, с. 143].

Шоҳасари «Точикон»-и Бобоҷон Ғафуров аввал бо забони русӣ, соли 1972 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба байдалар иборат аз 2 китоб ба забонҳои тоҷикию русӣ, солҳои 1983, 1989 дар Душанбе ба табъ расидааст. Ҳамзамон ин китоб ба забони тоҷикӣ аз ҷониби нашриёти «Ирфон» солҳои 1998, 2010, 2016 ба табъ расидааст. Соли 2020 бо дастури Пешвои муazzами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон китоби «Точикон»-и Бобоҷон Ғафуров ҳамчун тухфаи Сарвари давлат ба ифтихори 30-солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон бо сифати баланд ҷоп ва ба ҳар як хонадони тоҷик тақсим карда шуд [4]. Ин шоҳасари безаволи фарзанди барӯманди ҳалқи тоҷик Бобоҷон Ғафуров дар ҳориҷи кишвар бо забонҳои японӣ (с. 1977), поляқӣ (с. 1979), дарӣ (с. 1984) тарҷума ва нашр шудааст.

«Тоцикон», – мулохизакорона таъкид кардааст файласуфи фарзонаи точик Акбар Турсунов, – таърихи сеҳазорсолаи халқест, ки роҳи дуру дарозеро тай намуда, қариб дар ҳар як марҳилаи таъриҳӣ барои ҷисман зинда мондан, барои осори маданиашро ҳифз намудан, барои ҳаққу ҳуқуқи маънавиашро барқарор кардан пайваста мубориза бурда омадааст» [10, с. 138-139].

Нашри точикии китоби «Тоҷикон» аз ду китоб иборат аст. Китоби якум дорои чаҳор фасл буда, роҷеъ ба масоили соҳти чомеаи ибтидой дар Осиёи Миёна, ҳаёти қавму қабилаҳои муҳталиф – ачдоди тоҷикон дар давраи инкишофи муносибатҳои гуломдорӣ, тақдири таърихии Осиёи Миёна дар давраи зуҳури муносибатҳои феодалий ва вазъи он дар давраи рушдёбӣ ва барқарории соҳти феодалий маълумот медиҳад. Китоби дуввум шомилии ду фасл аст ва хонандаро бо таърихи ҳалқи тоҷик аз ибтидои асри XVI то ғалабаи Инқилоби Октябр ошно месозад.

Бобоҷон Ғафуров дар асари худ «тамоми натиҷаву дастовардҳои ховаршиносони шуравӣ ва илми пешӯдами ҷаҳониро то ибтидои солҳои 70-ум ҷамъбаст намудааст. Муҳаққик на танҳо бо як маҳорати фавқулодда манзари домунадори таъриҳро нигоштааст, инҷунин ҳар як соҳаву паҳлӯҳо, ҷараён ва ҷузъиёти онро дақиқан ва бо тағсилоти ҳайратангез тасвир менамояд» [11].

Дар шоҳасари «Точикон»-и Бобоҷон Ғафуров оид ба соҳаҳои муҳталифи дониш, аз ҷумла бостоншиносӣ, мардумшиносӣ, забоншиносӣ, адабиётшиносӣ ва илмҳои дигар маводи бениҳоят бой ва нодир гирд оварда шудаанд, ки омӯзиши ҳамаҷонибаи онҳо барои рушду нумӯи илму фарҳанги на танҳо Тоҷикистону ҷумҳурияҳои дигари Осиёи Миёна, балки мамолики ҳамсояи Шарқ аҳаммияти бузург дорад.

Мұхаққиқи маъруфи Чумхурии Демократия Афғонистон, профессор Қамолиддин Сиддиқӣ дар пешгуфтори чопи дарии «Тоҷикон», ки бо қӯшиши ў ба



хуруфоти арабӣ гардонида шуда, соли 1984 дар Кобул нашр гардид, чунин нигоштааст: «Тоҷикон» китобест, ки академик Бобоҷон Ғафуров – донишманд, пажуҳишгар ва муҳаққики ростин, журналист ва сиёсатмадори барҷастаи Тоҷикистони Шуравӣ онро дар тайи муддати мадид ва бо таҳаммули заҳомоти зиёди пажуҳишӣ ва бар поян таърихнигории мутараққӣ ва бо истифода аз манобеи пажуҳишӣ донишпажуҳони аҳди кӯҳани Шарқу Ғарби гузашта ва аспи ҳозир тадвин ва танзим кардааст, ки саҳт мавриди таваҷҷӯҳи илмӣ ва пажуҳиш қарор гирифта ва ба унвони манбаи дақиқи илмӣ ва таҳқиқӣ аз эътибор ва ҳайсияти шоистае назди тамоми ҳалқаҳои илмии байнамилалӣ ва миллӣ барҳурдор гаштааст.... Аз ин асар таърихшиносон, ҷуғрофидонон, забоншиносон, адабиётшиносон, рассомон ва фолклоршиносон ва дигар муҳаққиқони риштаҳои улуми гуногун метавонанд баҳра бигиранд ва истифода намоянд» [9].

Бобоҷон Ғафуров ҳангоми таълифи шоҳасари бевозали худ «Тоҷикон» аз мадракҳои бостоншиносӣ, манбаҳои ҳаттии қадима, катибаҳои дар рӯи санг, асбобҳои филизӣ сабтшуда, маводи катибашиносӣ, сиккашиносӣ ва дигар маъҳазҳо истифода кардааст. «Мадракҳои археологӣ, – менависад Бобоҷон Ғафуров, – барои таҳқиқи таърихи соҳти чамоаи ибтидой дар Осиёи Миёна (бо назардошти маълумот оид ба ноҳияҳои муштарак) сарчашмаи асосӣ ба шумор мераванд. Барои аниқ кардани муҳити атроф маълумоти палеографӣ ва геологӣ мадад мерасонад. Баъзе унсурҳои маданияти маънавии одамони аҳди қадим дар фолклор, этнография ва забони ҳалқҳо боқӣ мондааст. Гирдоварӣ ва истифодаи маҷмуи маълумотҳо, ба муқоисаи онҳо имконият медиҳад, ки бо таърихи қадим ошно гардида, тарҳи умумии инкишофи чамоаҳои қадимтарини одамон дар ҳудуди Осиёи Миёна муайян карда шаванд» [5, с. 287].

Бобоҷон Ғафуров барои ошкор соҳтани ҳусусиятҳои хоси пайдоиш, ташаккул ва инкишофи ҳар як давраи таърихӣ маълумоти риштаҳои муҳталифи илм ва сарчашмаҳои мавҷударо мавриди истифодаи вассеъ қарор додааст. Барои таҳқиқи Таърихи Осиёи Миёнаи қадима олим ба манбаҳои ҳаттии юнонию римӣ бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, аз асарҳои Ҳеродот (а. V то м., Қтесий (а. IV то м.), Қсенофонт (а. V то м.), Полибий (а. II то м.), Помпей Трог (а. I то м.), муарриҳони оҳирҳои а. I то м. – а. II мелодӣ – Қвінт Қурций Руф, Плутарх, Страбон, Ариан, инчунин асарҳои муаллифони минбаъда – Аммиан Марцеллин, Прокопий Кесарӣ вассеъ истифода бурдааст.

Барои таҳқиқи давраҳои алоҳидай таърихи қадим ва асрҳои миёнаи Осиёи Миёна Бобоҷон Ғафуров ба сифати манбаҳои муҳим: солномаҳои суриёни аспи VI, осори муарриҳони асрҳои IV – V арман, осори ба забони форсии миёнаю паҳлавӣ, арабию форсӣ, тоҷикию туркӣ таълиф намудаи адіbon, муарриҳон, ҷуғрофияшиносон, маводи бойгонии дар Насо, Тупрокқалъа, қалъаи Муғ ёфтшуда, осори шарҳҳолӣ, лугатҳои ҷуғрофӣ, қомусҳо ва маъҳазҳои дигари марбут ба соҳаҳои муҳталифи илмро мавриди пажуҳишу таҳлил қарор додааст. Бобоҷон Ғафуров қайд менамояд, ки «аз ҷуҳати ҳудуд, хронология ва мавзуъ ин маъҳазҳо як ҳел нестанд. Масалан, таърихи давлатҳои Тоҳириён, Сомониён ва Ғазнавиён ҳеле мӯфассал тасвир шудааст, аммо доир ба таърихи Қарахониён маълумот ҳеле кам аст. Ё худ дар бораи иқтисодииёти асрҳои IX–Х маълумотҳо зиёданд, vale структураи ташкили ҳунармандӣ, ҳаёти шаҳриён, муносибатҳои иҷтимоӣ дар асрҳои IX–XII дар маъҳазҳо ҷои намоёнро ишғол накарда аст» [5, с. 289–290].

Дастгоҳи илмӣ-маълумотии китоби «Тоҷикон» ба хотири амиқ омӯхтани масоили муҳталифи дар китоб зикршуда ва осон гардонидани кори пажуҳандагон таҳия шуда, дорои аҳаммияти қалони иттилоотию библиографӣ мебошад. Дар охири китоби дуввуми «Тоҷикон» равзани маҳсус таҳти унвони «Фехристҳо» ҷойгир шудааст, ки дар он маълумотҳои муҳимми иттилоотию библиографӣ роҷеъ ба тавсифи сарчашмаҳо, маъҳазҳо ва адабиёти истифодашуда, рӯйхати ихтисораҳо, фехристи ашхос, номҳои



чӯрофӣ, топографӣ ва номҳои этникӣ дода шудаанд. Ҳузур доштани чунин маълумотҳо, аз як ҷониб, кори истифодай китобро осон гардонад, аз ҷониби дигар, ба ҳаллу фасли бисёр масоили камомӯхташудаи соҳаҳои муҳталифи таъриҳ мусоидат мекунанд.

«Фехристи маъҳаз ва тадқиқотҳои истифодашуда, – менависанд муаллифони рисолаи «Академик БобоҷонFaфуров» А. Аҳроров ва Ш. Шарифов, – бисёр мукаммал буда, он ҳамаи марҳилаҳои асосии таърихи ҳалқи тоҷикро дар бар гирифтааст. Муаллиф фазилати фавқулодда, барҷаста ва хуб огоҳ будани ҳудро аз дастовардҳои донишмандони советӣ ва ҳориҷӣ зоҳир намудааст. Фехристи китоб барои муҳаққиқони таърихи ҳалқи тоҷик як сарчашмаи нодир буда кори онҳоро осон мегардонад» [7, с. 134].

Мавҷудияти унсурҳои муҳталифи иттилоот ва библиография дар тавсифи сарчашмаҳо мушоҳида мешаванд. **«Тавсифи сарчашмаҳо»** яке аз қисмҳои умдаи «Фехристҳо» буда, роҷеъ ба мазмун, шакл ва жанри манбаъ, муаллиф, мутарҷим ва мураттиби асар, унвони маъҳаз, забон, замон, макон ва төъдоди нашр ва амсоли инҳо маълумоти мушаҳҳаси библиографӣ медиҳад. Дар ин қисм, афкор ва андешаҳои Бобоҷон Faфуров оид ба мазмуну муҳтаво, замону макони пайдоиши муҳимтарин сарчашмаҳои таъриҳӣ ва нақши онҳо дар баррасӣ ва таҳқиқи умдатарин воқеаву ҳодисаҳои таъриҳӣ арзёбӣ шудааст.

Бояд тазаккур дод, ки Бобоҷон Faфуров, дар ин қисм, беш аз 100 маъҳази муҳимми таърихири тавсиф намуда, дар қадом маврид ва барои ҳалли қадом муаммоҳо мавриди истифода қарор додани онҳоро ишора кардааст.

«Тавсифи сарчашмаҳо» ҳамчун дастури мустақими библиографии дохирикитобӣ аз ҷиҳати банду баст, услуби баррасӣ ва шарҳи мазмуни аснод, ҳамоҳангии навиштаҷоти библиографӣ ба мавзӯъ, саҳеҳу мушаҳҳас ифодаёбии фикр, ҳампайвастагии матн ва дигар аломатҳо ба яке аз шаклҳои нисбатан маъмули дастурҳои библиографӣ – **«суҳбат дар бораи китоб»** монандӣ дошта, қодир аст Ҷӯйиҷоти библиографии истеъмолкунандагони иттилоотро қонеъ гардонад ва ба сифати намунаи беҳтарини ин шакли дастури библиографӣ хизмат расонад.

Бобоҷон Faфуров оид ба сарчашмаҳои марбут ба як мавзӯъ бештар тавсифи гурӯҳӣ навишта бо ду–се ҷумла таваҷҷӯҳи хонандаро ба мазмуни воқеаву ҳодисаҳои дар он инъикосёфта ҷалб намудааст. Масалан, таваҷҷӯҳ фармоед:

«Таърихи ибтидои асри XVIII дар асари Мирзомуҳаммад Амини Бухорӣ Убайдуллонома» тасвир шудааст. Ин асар давоми «Таърихи Муқимхонӣ» ба шумор меравад. Давоми бевоситаи «Убайдуллонома», «Таърихи Абулфайзҳон»-и Абдураҳмони Толеъ мебошад. Ин асар воқеаю ҳодисаҳои ҷордаҳ соли аввали ҳуқмронии Абулфайзҳонро (1711 – 1747) дар бар мегирад. Дар он ҷангҳои феодалий, байниҳудӣ, ҳарҷу марҷи дарборӣ ва пароканда гардидан ҳокимияти марказӣ, ки ҳоҷагии баъзе вилоятҳоро ҳароб карда, мамлакатро заиф гардонда буданд, муфассал тасвир шудаанд» [5, с. 291].

Дар тавсифҳо, инчунин аҳаммият ва арзиши баланди илмию назарӣ доштани сарчашмаҳо низ қайд шудаанд. Масалан, таваҷҷӯҳ фармоед:

«Барои таҳқиқи таърихи нимаи дуюми асри XVIII ва ибтидои асри XIX-и ҳалқи тоҷик асари машҳури Муҳаммад Яъқуб «Гулшан – ул – мулук» ба аҳаммияти қалон молик аст. Асар боз аз он ҷиҳат пурқиммат аст, ки муаллифаш ба табақаи дорои Мангития таалуқ дошта, шоҳиди бисёр воқеаҳо буд ва онҳоро аниқ тасвир кардааст» [5, с. 291].

**Рӯйхати сарчашмаҳо ва адабиёти истифодашуда** қисми дигари «Фехристҳо» буда, аз чунин зерқисмҳо иборат аст: а) осори классикони марксизм – ленинизм; б) монография ва мақолаҳо; в) сарчашмаҳо. Тибқи нишондоди рӯйхат Бобоҷон Faфуров



барои навиштани китоби шоҳасари худ «Точикон» нашри точикиаш 1938 номгӯй ва нашри русиаш 1629 номгӯи асару мақолаҳо ва сарчашмаҳои нодирро мавриди истифода қарор додааст. Таваҷҷуҳ фармоед ба маълумоти ҷадвали зер.

**Ҷадвали инъикоси теъдоди номгӯи сарчашмаҳо ва адабиёти истифодашуда дар китоби «Точикон»<sup>1</sup>**

Забони нашр	Осори классикони марксизм-ленинизм	Монография ва мақолаҳо		Сарчашмаҳо	Чамъ
		Осори олимони ватанӣ	Осори олимони хориҷӣ		
Нашри тоҷикӣ	68	1241	371	258	1938
Нашри русӣ	60	964	367	238	1629

Дар рӯйхат на ҳамаи манбаҳои мавриди истифода қарор додашуда ворид гаштанд. Дар нашри русии (с.1989) қайд шудааст, ки рӯйхат ҳамаи корҳои мавриди истифодаи муаллифро фаро намегираад ва дар он фақат манбаҳои иқтибосшуда ворид шуданд [1, с. 391]. Рӯйхати сарчашмаҳо ва адабиёти истифодашудаи нашри тоҷикии китобро А. Валиев тартиб додааст.

Муқоисаи манбаҳои иқтибосшудаи дар поварақ ва рӯйхати ҷойиршуда нишон медиҳанд, ки на ҳамаи сарчашмаҳои дар поварақ ишораёфта дар рӯйхат ворид гаштанд. Масалан, дар поварақи сахифаи 155 китоби дуввуми нашри тоҷикӣ Бобоҷон Faуров таваҷҷуҳи хонандаро ба 35 асари 22 олим ҷалб намуда, дар охир қайд кардааст: «Мо имкон надорем дар сари натиҷаҳои ин тадқиқотҳо қадре бошад ҳам, муфассалтар таваққуф намоем». Бинобар ин, барои осон гардонидани кори муҳаққиқони дигар, доҳил кардани ҳамаи манбаҳои ишорашуда дар рӯйхат зарур буд. Аммо ин тавр нашудааст. Асарҳои олимон: Лавров В. А., 1964; Ремпель Л. И., 1937, 1960; Веймарн В. В., 1948; Воронина В. Л., 1951, 1956; Абдурасулов Р. Р., 1960; Зоҳидов П. Ш., 1969; Мухторов А., 1965; Рӯзиев М., 1967 дар рӯйхат ворид нашудаанд.

Инчунин, ба рӯйхати сарчашмаҳо ва адабиёти истифодашуда боз 32 номгӯи маводи бойгонӣ ва 4 номгӯи мақолаҳои дар рӯзномаҳои «Туркестанские ведомости» [3, с. 228], «Гюнаш» [3, с. 259], «Хуррият» [3, с. 272], «Наша газета» [3, с. 273] дарҷшуда, ки дар поварақи сахифаҳои китоб ишора шуданд, ворид нагаштанд.

Дар рӯйхат унвони ҳамаи асарҳо бо забони асл оварда шудааст. Дар тасвири манбаҳо чунин унсурҳои маълумот – ному насиби муаллиф, унвони асар, маълумоти зери сарлавҳа, макон ва соли нашр истифода шудаанд. Ин ҷо ду унсур – унвони чопхона ё нашриёт ва шумораи умумии сахифаҳои асар нишон дода нашудаанд. Манбаҳои иқтибосии дар поварақи сахифаҳо ишораёфта асосан дорои се унсури иттилоотианд: 1) ному насиби муаллиф; 2) соли нашр; 3) сахифаҳои асар, ҳамон сахифаҳое, ки бевосита ба онҳо муаллиф муроҷиат кардааст. Масалан, «Лагофт Д. Н., 1911, с. 263» [3, с. 217]. Дар тасвири асарҳои бисёрцилда, қомусҳо, лугатҳо, нашрҳои силсилаҳо аввал унвони манбаъ, баъд рақами ҷилд, қисм ё барориши, соли нашр ва сахифаҳои нишон дода шудаанд. Масалан: «История Киргизской ССР, Т. 1, 1968, с. 293 – 298» [3, с. 130].

<sup>1</sup> Ҷадвал дар асосӣ нишондоди равзани «Феҳристҳо»-и «Точикон»: Китоби 2, нашри тоҷикӣ (с.1985). – С. 293-366; Китоби 2, нашри русӣ (с. 1989). – С. 391-443 тартиб дода шудааст.



Чобачогузории мавод дар рӯйхат бо тартиби алифбо анчом ёфта бошад ҳам, аммо то охир ин усул риоя нашудааст. Масалан, Аммиан Марцелин пеш аз Авфӣ ҷой гирифтааст [5, с. 357].

Фехристи номҳои ҷуғрофӣ, топографӣ ва этникӣ аҳаммияти қалони иттилоотӣ дошта, роҷеъ ба номи деҳаву ноҳияҳо, шаҳру вилоятҳо, кишвару мамлакатҳо, дарёву баҳрҳо, водиҳо, давлату хонигарииҳо, қалъаву манораҳо, қавму қабилаҳо миллату ҳалқиятҳои муҳталиф ва гайраҳо маълумоти саҳҳ медиҳанд ва барои сари вақт пайдо намудани маълумоти зарурӣ қӯмак мерасонанд.

Дар маҷмуъ метавон ҳулоса намуд, ки «Фехристҳо»-и китоби «Тоҷикон»-и Бобоҷон Фафуров дар пажуҳишу интиҳоби маводи зарурӣ барои омӯзиши соҳаҳои муҳталифи дониш ва тарғиби адабиёти риштаҳои гуногуни илм манфиати зиёд дорад. Мавҷудияти он барои инкишофи библиографияи дохиликитобио паҳлуикитобӣ ва умуман библиографияи адабиёти ҷомеашиносии тоҷик қӯмак мерасонад.

Омӯзиши мероси илмии Бобоҷон Фафуров, бавижа шоҳасари безаволи ў «Тоҷикон» барои таҳқиқи масоили камомӯҳташудаи соҳаҳои муҳталифи илм мусоидат мекунад. Масалан, муҳаққиқони риштаи китобдорӣ тавассути омӯзиши китоби «Тоҷикон» метавонанд роҷеъ ба таърихи ихтирои ҳат ва алифбо, таърихи пайдоиши китобҳои қаламӣ, чопӣ, катибаҳо ва маъхазҳои дигари нодир, таърихи китобхонаҳо, рушду нумӯи санъати минётурӣ, хунарҳои хаттотӣ ва саҳҳофӣ маълумотҳои муҳимму эътиимоднок пайдо намоянд. Илова бар ин, ба муҳаққиқони соҳаи китобдорӣ имконият медиҳад, ки давраҳои умдаи рушди таърихи китоби тоҷик ва таърихи китобхонаҳои тоинқилобии Тоҷикистонро муайян мушахҳас намоянд.

Ҳамин тавр, идома додани тадқиқотҳои ҷудогонаи марбут ба ҳаёту фаъолияти Бобоҷон Фафуров аз бисёр ҷиҳат барои амиқ омӯхтани таърихи ҳалқи тоҷик ва муайян кардани саҳми Бобоҷон Фафуров дар рушду нумӯи илму фарҳангӣ ҳалқи тоҷик муҳим буда, барои хештаншиносии насли имрӯзу фардо ҳамчун сарчашмаи боэътиимод қӯмак ҳоҳад кард. Пешвои муazzами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарурати омӯзиши таъриҳ, адабиёт ва фалсафаи қадими ҳалқи тоҷикро ҷиддан таъқид карда, ҳанӯз дар мулоқоти бо намояндагони ҷавонон доиршуда (23 май соли 1997) чунин ишора карда буданд: «Китоби «Тоҷикон»-и устод Бобоҷон Фафуровро бояд тамоми ҷавонони мо нағзакак хонанд, гузашта ва имрӯзаи ҳалқи худро донанд, то ки ояндаро ба ҳуд дуруст тасаввур намоянд» [8].

### Адабиёт

- Гафуров, Б. Г. Таджики [Текст]: Древнейшая, древняя и средневековая история, кн. 2. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 480 с.
- Фаффоров, У. Равшангари таъриҳ [Матн] / У. Фаффоров. – Душанбе: Ирфон, 1990. – 206 с.
- Фафуров, Б. Ф. Тоҷикон: Охирҳои асри миёна ва давраи нав [Матн]: китоби 2. / Б. Ф. Фафуров. – Душанбе: Ирфон, 1985. – 416 с.
- Фафуров, Б. Ф. Тоҷикон [Матн]: Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна ва давраи нав. – Душанбе: Нашриёти муосир, 2020. – 976 с.
- Фафуров, Б. Ф. Фехристҳо [Матн] // Фафуров Б. Ф. Тоҷикон: Охир асри миёна ва давраи нав: Китоби 2. – Душанбе: Ирфон, 1985. – С. 285-409.
- Межгосударственный стандарт системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу, информационно-библиотечная деятельность, библиография: термины и определения ГОСТ 7.0-99, дата введения 1 июля 2000 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.mkso.ru/data/File/gosKontrol/2018/bibliotek/3-5-GOST-7-0-99.pdf](http://www.mkso.ru/data/File/gosKontrol/2018/bibliotek/3-5-GOST-7-0-99.pdf)



7. Мухторов, А. Академик Бобоҷон Ғафуров [Матн] / А. Мухторов, Ш. Шарифов. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 208 с.

8. Раҳмонов, Э. Ҷавонон ояндаи Тоҷикистони соҳибистиклол мебошанд [Матн]: суханронӣ дар мулоқот бо ҷавонон, 23 майи соли 1997 // Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: Иборат аз 11 ҷилд / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 2002. – Ҷилди 2. (1996, август – 1998, декабр). – С. 138–158.

9. Сиддиқӣ, Ҷ. Бозтоби пажуҳишҳои муҳаққиқони тоҷик дар Афғонистон [Матн]: ҷанд сухан аз нашри «Тоҷикон»-и Бобоҷон Ғафуров дар Афғонистон / Ҷ. Сиддиқӣ // Адабиёт ва санъат. – 1986. – 29 май.

10. Турсунов, А. Пояфрози миллат [Матн] // Турсунов А. Қирони сайд. – Душанбе: Ирфон, 1986. – С.122-206.

11. Шарифов, Ш. Донишманди маъруфи таърихи Шарқ [Матн] / Ш. Шарифов // Омӯзгор. – 1989. – 19 декабр.

### КИТОБИ «ТОҶИКОН»-И БОБОҶОН ҒАФУРОВ ВА АҲАММИЯТИ ИТТИЛООТИЮ БИБЛИОГРАФИИ ОН

Дар таҳқиқот афкор ва андешаҳои Бобоҷон Ғафуров оид ба масоили библиографиянигории манбаъҳои таърихӣ арзёбӣ шуда, фаъолияти библиографии ўдар таҳия ва танзими дастурҳои библиографии мустақими доҳиликитобӣ ва паҳлуникитобӣ мавриди тадқиқ қарор гирифта аст. Дар он муҳаққик аз нигоҳи илми библиографияшиносӣ дастгоҳи илмию маълумотии китоби «Тоҷикон»-ро ба унвони нишондиҳандай мустақими библиографӣ омӯхта, мазмуну мундариҷа, соҳтор, тасвиру тавсифнигорӣ, гурӯҳбандӣ ва дигар вежагиҳои таҳияи онро таҳлил кардааст.

Қайд мегардад, ки дар «Феҳристҳо»-и китоби «Тоҷикон»-и Бобоҷон Ғафуров маълумотҳои муҳимми иттилоотию библиографӣ роҷеъ ба тавсифи сарчашмаҳо, маъхазҳо ва адабиёти истифодашуда, рӯйхати ихтисораҳо, феҳристи ашҳос, номҳои ҷуғрофӣ, топографӣ ва номҳои этникӣ дода шудаанд. Ҳузур доштани чунин маълумотҳо, аз як ҷониб, кори истифодай китобро осон гардонад, аз ҷониби дигар, ба ҳаллу фасли масоили камомӯҳташудаи соҳаҳои муҳталифи таърих мусоидат мекунанд.

Ба андешаи муҳаққик мавҷудияти унсурҳои муҳталифи иттилоот ва библиография бештар дар тавсифи сарчашмаҳо мушоҳида мешаванд. **«Тавсифи сарчашмаҳо»** яке аз қисмҳои умдаи «Феҳристҳо» буда, роҷеъ ба мазмун, шакл ва жанри манбаъ, муаллиф, мутарҷим ва мураттиби асар, унвони маъхаз, забон, замон, макон ва төъдоди нашр ва амсоли инҳо маълумоти мушаҳҳаси библиографӣ медиҳад. Дар ин қисм, афкор ва андешаҳои Бобоҷон Ғафуров оид ба мазмуну муҳтаво, замону макони пайдоиши муҳимтарин сарчашмаҳои таърихӣ ва нақши онҳо дар баррасӣ ва таҳқиқи умдатарин воқеаву ҳодисаҳои таърихӣ арзёбӣ шудааст.

**Калидвозоҳо:** Бобоҷон Ғафуров, китоби «Тоҷикон», библиографиянигорӣ, библиографияи доҳиликитобӣ, библиографияи паҳлуникитобӣ, фаъолияти библиографӣ, рӯйхат, феҳрист, таърихнигорӣ, манбаъҳои таърихӣ.

### КНИГА «ТАДЖИКИ» БОБОДЖОНА ГАФУРОВА И ЕГО ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В исследовании оценены мысли и мнения Бободжона Гафурова по вопросам библиографии исторических источников, исследована его библиографическая деятельность по разработке и составлению внутренних и приложенных библиографических пособий. В ней с точки зрения библиографической науки



исследователь изучил научно-справочный аппарат книги «Таджики» как непосредственный библиографический указатель, проанализировал содержание, структуру, описание, группировку и другие детали ее составления.

Отмечается, что в «Указателях» книги Бободжона Гафурова «Таджики» приведены важные информационно-библиографические сведения о характеристиках источников, источниках и использованной литературе, списке сокращений, персональных, географических и топографических указателях и этнических именах. Наличие такой информации, с одной стороны, облегчает использование книги, а с другой – помогает решить многие малоизученные вопросы в различных областях истории.

По мнению исследователя, наличие различных элементов информации и библиографии наблюдается преимущественно при характеристике источников. «Характеристика источников» является одной из основных частей «Указателей» и дает конкретные библиографические сведения о содержании, форме и жанре источника, авторе, переводчике и составителе произведения, названии источника, языке, времени, месте издания и количестве публикаций и тому подобное. В этой части оцениваются мысли и мнения Бободжона Гафурова о содержании, времени и месте появления важнейших исторических источников и их роли в изучении и исследовании важнейших исторических событий.

**Ключевые слова:** Бободжон Гафуров, книга «Таджики», библиографирования, внутренняя библиография, прикнижная библиография, библиографическая деятельность, список, указатель, историография, исторические источники.

### THE BOOK “TAJIKS” BY BOBOJON GAFUROV AND ITS INFORMATION AND BIBLIOGRAPHICAL SIGNIFICANCE

The study evaluates the thoughts and opinions of Bobojon Gafurov on issues of bibliography of historical sources, and examines his bibliographic activities in the development and compilation of in-book and sub-book bibliographic aids. In it, from the point of view of bibliographic science, the researcher studied the scientific reference apparatus of the book “Tajiks” as a direct bibliographic index, analyzed the content, structure, description, grouping and other details of its compilation.

It is noted that the “Index” of Bobojon Gafurov’s book “Tajiks” contains important information and bibliographic information about the characteristics of sources, sources and literature used, a list of abbreviations, personal, geographical and topographical indices and ethnic names. The presence of such information, on the one hand, facilitates the use of the book, and on the other hand, helps to solve many little-studied issues in various areas of history.

According to the researcher, the presence of various elements of information and bibliography is observed mainly when characterizing sources. “Characteristics of sources” is one of the main parts of the “Index” and provides specific bibliographic information about the content, form and genre of the source, author, translator and compiler of the work, name of the source, language, time, place of publication and number of publications, etc. This part evaluates the thoughts and opinions of Bobojon Gafurov about the content, time and place of the appearance of the most important historical sources and their role in the study and research of the most important historical events.

**Keywords:** Bobojon Gafurov, the book “Tajiks”, bibliography, in-book bibliography, book bibliography, bibliographic activity, list, index, historiography, historical sources.



**Маълумот дар бораи муаллиф: Гуломзода Қурбон Ғулом** – директори муассисай нашрияи “Ирфон”, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент; Нишонӣ: 734035, Тоҷикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Н. Қарабоев, 17; Тел.: (+992) 935 65 43 37; E-mail: [avgonov1963@mail.ru](mailto:avgonov1963@mail.ru)

**Сведения об авторе:** Гуломзода Курбон Гулом – директор издательства «Ирфон», кандидат педагогических наук, доцент; Адрес: 734035, Таджикистан, г. Душанбе, р-н Фирдавси, ул. Н. Карабаев, 17; Тел.: (+992) 935 65 43 37; E-mail: [avgonov1963@mail.ru](mailto:avgonov1963@mail.ru).

**Information about the author:** Ghulomzoda Qurban Ghulom - director of the "Irfon" publishing house, candidate of pedagogical sciences, associate professor; Address: 734035, Tajikistan, sh. Dushanbe, Firdavsi district, st. N. Karabaev, 17; Ph.: (+992) 935 65 43 37; E-mail: avgonov1963@mail.ru

ТДУ 01/02(082)(575.3)+011/016+9тоҷик

## САҲМИ ХОНАИ КИТОБҲОИ ТОҶИКИСТОН ДАР РУШДИ БИБЛИОГРАФИЯИ УМУМИТАРҶЕӢИ ТОҶИК

**Нодирзода Сайдзароб Сайалий**

Агентии миллии Созмони байналмилалии рақамгузории  
стандарти китоб – Хонаи китоби Тоҷикистон

Интишори мунаzzами нашрияи даврӣ, гайридаврӣ ва давомдор, қабул ва татбиқи санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ оид ба нусхаҳои ҳатмӣ, сари вақт қонеъ намудани талаботи рӯзафзуни аҳолӣ ба иттилооти очил, роҳандозии хадамоти маълумотӣ, иттилоотӣ ва тавсиявӣ-библиографӣ дар китобхонаҳо ва муассисаҳои дигари иҷтимоӣ-фарҳангӣ, таъсиси Палатаи китоб ҳамчун ниҳоди асосии библиографияи давлатӣ, тарбияи мутахassisони баландихтисос дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбии китобдорӣ аз чумлаи омилҳое мебошанд, ки ба рушди библиографияи давлатии тоҷик мусоидат кардаанд.

Палатаи давлатии китоби Тоҷикистон (ҳоло Муассисай давлатии «Агентии миллии созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб – Хонаи китоби Тоҷикистон») (минбаъд МД «АМ СБРСК – ХКТ») дар баробари бақайдгирии маҳсулоти чопии ҷумҳурӣ ва таҳияву интишори феҳристи библиографии давлатии ҷории «Солномаи матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба мураттабсозию нашри дастурҳои библиографии тарҷеъӣ низ саҳми муносиб гузоштааст. Палатаи давлатии китобҳои ҷумҳурӣ ҳамчун маркази ягонаи бақайдгирии маҳсулоти чопӣ дар Тоҷикистон вазифадор буд, ки нашрияҳои библиографии умумитарҷеъро доир ба маҳсулоти чопии ватанӣ низ интишор намояд.

Ба роҳ мондани самти фаъолияти библиографинамоии тарҷеъӣ дар назди Палатаи давлатии китобҳои Тоҷикистон яке аз дастовардҳои беназири библиографияи давлатӣ дар таърихи библиографияи тоҷик ба шумор меравад. Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки маҳз дар солҳои 60-80-уми асри XX төъдоди зиёди дастурҳои библиографии тарҷеъӣ доир ба мавзуъҳои гуногун нашр мегарданд ва метавон ин даврато ҳамчун давраи рушди библиографияи тарҷеъӣ дар таърихи библиографияи тоҷик номид.

Омӯзиш ва таҳқики сарчашмаҳои библиографияи давлатӣ дар самти таҳияи нишондиҳандаҳои библиографияи тарҷеъӣ муайян намуд, ки нахустин нашри библиографияи тарҷеъии Палатаи давлатии китоби Тоҷикистон ҳанӯз соли 1949 таҳти унвони «Солномаи китобҳо 1938-1948» бо төъдоди 1500 нусха ба табъ расида буд ва



тахиягарони он С. Иброрхимов, М. Ахмедова ва А. Абрамов будаанд. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар ин асари библиографии тарҷеъӣ нашри китобҳои нашриётҳои Тоҷикистон дар тӯли 11 сол (1938-1948) бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ инъикос шудаааст. “Солномаи китоб” аз ду қисми алоҳидаи русӣ ва тоҷикӣ иборат буда, адабиёти воридкардашудаи қисмати тоҷикии он бештар аз қисмати адабиёти бо забони русӣ мебошад. Дар ин асари библиографии тарҷеъӣ 2120 номгӯйи китобҳо, ки дар ҳудуди Тоҷикистон интишор гардидаанд мураттаб гардида, аз ин ҳисоб 618 номгӯй ба забони русӣ ва 1502 номгӯй ба забони тоҷикӣ тааллук дорад, ки ин далели равшани рушди нашри адабиёти тоҷикӣ дар замони Ҳокимияти Шуравӣ, хусусан дар замони баъдичангӣ мебошад [17]. Мутаассифона дар дастури мазкур бо истиснои мундариҷа, дигар қисматҳои дастгоҳи маълумотдиҳандай нашр дида намешавад. Ҳамзамон, соли 1950 дастури библиографии дуюм “Солномаи китобҳои соли 1949” бо инъикоси 248 номгӯйи адабиёт бо забони тоҷикӣ ва 56 адабиёт бо забони русиро фаро мегирад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки ин ва дигар адабиёте (то соли 1956), ки феҳристнигорӣ гардидаанд дар дастури муқаммали библиографии умумитарҷеъии “Феҳристи китобҳои РСС Тоҷикистон (солҳои 1926-1956)” [3] ворид шудаанд. Ин феҳрист аз ҷониби Палатаи давлатии китоби Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо КДҶ ба номи А. Фирдавсӣ соли 1960 таҳия гардид ва бо төъдоди 2 ҳазор нусха ба забони русӣ ба табъ расид. “Феҳристи китобҳои РСС Тоҷикистон” фарогири 7342 номгӯйи адабиёти солҳои 1926-1956 интишорёфта буда, аз 32 қисм ва 141 зерқисм иборат аст. Мавод дар феҳрист аз рӯи алифбо ҷобаҷо гузошта шудааст. Ҳамзамон феҳрист бо дастгоҳи маълумотӣ-пажуҳишӣ таъмин карда шуда, дорои пешгуфтор (аз мураттибон), мундариҷа, нишондиҳандай номӣ ва сарлавҳаи асарҳо, ки якҷоя пешниҳод шудаанд, мебошад. Мураттибони феҳрист: Р. О. Тальман, Т. И. Подымникова, Г. Я. Яқубов, Э. Н. Яковлева, М. Ахмедова, К. Чамолов ва муҳаррирони он: О. Каримова ва Х. Ғуломов мебошанд. Феҳрист, ҷунонки дар пешгуфтори он омадааст, дар заминай фонди Китобхонаи ҷумҳуриявии ба номи А. Фирдавсӣ, Палатаи давлатии ҷумҳуриявии китобҳо ва феҳристҳои чопии “Каталог Таджикского государственного издательства” №1 (1926-1930) – Сталинобод-Самарқанд, 1931; ва “Каталог Таджикского государственного издательства” №2 (1931-1935) – Сталинобод-Самарқанд, 1936, таҳия шуда, албатта на ҳамаи маҳсулоти чопии дар давоми солҳои 1926-1956 нашршударо инъикос мекунад [14]. Яке аз душвориҳое, ки мураттибон ҳангоми таҳияи феҳрист рӯ ба рӯ шуданд ин номнависии маҳсулоти чопӣ бо ҳуруфоти сегонаи арабӣ, лотинӣ ва кирилӣ буд. Масалан, то соли 1930 нашри китобҳо асосан бо ҳуруфоти арабӣ роҳандозӣ шуда буд. Аз соли 1928 то соли 1931 гузариши нашри китоб бо ҳуруфоти лотинӣ буд ва китобҳо то соли 1939 бо ин ҳуруфот чоп шуданд. Аз соли 1940 нашри китобҳо бо ҳуруфоти кирилӣ, яъне алифбои ҳозираи русӣ ба роҳ монда шуд. Аз ин рӯ, мураттибон зарур доностанд, ки тасвири библиографии тамоми китобҳои нашршуда дар феҳрист ба забони русӣ сурат гирад. Яъне китобҳои ба забони тоҷикии дар қаламрави Тоҷикистон ва берун аз он бо ҳуруфоти арабиу лотинӣ интишорёфта ҳам ба забони русӣ тасвир ёфта, дар поёни тасвир бо ишораи “На таджик.яз” забони нашр нишон дода шудааст. Дар феҳрист танҳо дар поёни тасвири библиографии китобҳои бо ҳуруфоти арабӣ интишоршуда, навиштаоти “На таджик. яз. араб. графика” ҳамроҳ карда шудаасту ҳалос. Дар тасвирҳои библиографии китобҳои бо ҳуруфоти лотинӣ чопшуда ҷунин ишораҳо вучуд надоранд.

Феҳристи мазкур, ҷунонки таҳлили мазмуну муҳтавои он нишон медиҳад, дорои як қатор камбуҷиву норасоиҳо буд ва ин ақидаро ҳуди мураттибон низ дар нашри дуюми ин силсилағеҳрист ҷунин ёдрас шудаанд: “Нашри яқуми библиографияи ретроспективии Тоҷикистон «Каталоги китобҳои Тоҷикистон дар 30 сол» (1926-1956) буд, ки онро Палатаи китобҳо бо якҷоягии Китобхонаи республикавии ба номи



Фирдавсӣ соли 1960 аз нашр баровардааст. Вале каталоги 30 сола баъзе камбудиҳои ҷиддӣ дошт, ки бояд бо илова ва ислоҳи нав нашр карда шавад” [15]. Аммо, мутаассифона ин нияти неку муҳим то имрӯз амалӣ нашудааст. Аз ин рӯ, ба андешаи мо, ҳангоми таҳияи репертуари библиографияи тарҷеъии миллии тоҷик зарур аст, ки тамоми китобҳои дар тӯли солҳои 1926-1956, ки дар Тоҷикистон ва берун аз он ба забони тоҷикӣ ба табъ расидаанд, ба забони асл – тоҷикӣ тасвир карда шавад.

Бояд қайд кард, ки ба рушди библиографияи тарҷеъӣ дар Тоҷикистон қарорҳои Ҷаласаи 11-уми директорони палатаҳои китобҳои ИҶШС (1958) ва Қарори КМ ҲҚ ИҶШС «Дар бораи ҳолат ва ҷораҳои беҳтар гардонидани кори китобхонаҳои мамлакат» [2] (1959) таъсири мусбӣ расонидааст. Дар асоси қарорҳои зикргардида Вазорати маданияти ҶШС Тоҷикистон аз 14 январи соли 1960 Палатаи китобҳои ҷумҳуриро вазифадор менамояд, ки ба омоданамоии маҷмӯи нишондиҳандаҳои библиографии тарҷеъии китобҳои тоҷик дар доираи ҳар панҷсола шурӯъ намояд. Палатаи китобҳо аз таҷрибаи дар ин самт ба даст овардаи худ истифода карда, шурӯъ аз соли 1963 дар таҳияи силсилаи нишондиҳандаҳои библиографии тарҷеъии китобҳои нашргардидаи қишвар саҳм гирифта, дар ҳар панҷсола онҳоро таҳияву нашр ва дастраси китобхонаҳо ва хонандагон мегардонад.

Тибқи таҳлилҳои мӯҳаққиқ Г. А. Мушеев дар маколаи «К вопросу о создании репертуара таджикской национальной печати» дар Тоҷикистон Шуравӣ қӯшишҳои аввалини таҳияи репертуари панҷсолаи китобҳои тоҷик ҳанӯз соли 1954 оғоз гардида буд. Соли 1954 ба муносибати 25 солагии маорифи Тоҷикистон бо ибтикори Палатаи давлатии китобҳои ҶШС Тоҷикистон зери унвони «Солномаи китобҳо» мураттаб мегардад. Феҳристи мазкур дар худ 1800 номгӯи китобҳоро, ки дар ҳудуди ҷумҳурий тайи солҳои 1949-1953 ба нашр расидаанд дар бар мегирифт. Вале мутаассифона, солномаи мазкур аз ҷониби Палатаи китобҳо нашр нагардид ва он комилан ба нашри феҳристи библиографии тарҷеъии «Каталоги китобҳои РСС Тоҷикистон (солҳои 1926 – 1956)» илова гардид [2].

Ҳамин тавр, идомаи нашри якуми нишондиҳандаи библиографии тарҷеъии «Феҳристи китобҳои РСС Тоҷикистон» соли 1963 таҳти унвони «Китобҳои Тоҷикистони Советӣ: каталог» [9] ба табъ расид, ки фарогири адабиёти тӯли солҳои солҳои 1957-1961 интишорёфта, мебошад. Дар феҳристи тарҷейи библиографӣ тамоми китобҳо, брошюраҳо, китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, маҷмуаҳо ва монографияҳо, дар маҷмуъ 2968 номгӯи адабиёти дар тӯли солҳои 1957-1961 интишорёфта, инъикос ёфтааст. Ҳангоми хостагирии китобҳо мураттибон аз ворид карданӣ чунин навъи адабиёт: китобҳои ҳурде, ки адади нашрашон кам аст, адабиётҳое, ки барои истифодабарии маҳсус тавсия шудаанд, адабиётҳои даврагӣ, аҳборот, корҳои илмӣ, авторефератҳо ва монанди инҳо, ҳуддорӣ кардаанд. Феҳрист бо тезъоди 1500 нусха ҷоп шудааст ва мураттибони он: М. Аҳмедова ва Р. Кукушкина мебошанд. Ин феҳрист аз феҳристи қаблӣ бо як қатор ҳусусиятҳояш фарқ мекунад. Якум, дар феҳристи мазкур тамоми адабиёти интишорёфта ба забони нашрашон: тоҷикӣ, ӯзбекӣ ва русӣ тасвир ёфта, дар поёни тасвири китобҳои тоҷикию ӯзбекӣ тарҷумаи сарлавҳаи онҳо ба забони русӣ дода шудааст. Дуюм, мавод дар қисмҳо ва зерқисмҳои феҳрист аз рӯи алифбо аввал ба забони тоҷикӣ, сипас ба забони ӯзбекӣ ва дар охир ба забони русӣ ҷобаҷо гузашта шудааст, Сеюм, маҳақҳои асосии хостагирии адабиёт мӯайян карда шудаанд, Чорум, пешгуфтор ва мундариҷа бо ду забон: тоҷикӣ ва русӣ пешниҳод шудааст, Панҷум, дар охири феҳрист ду нишондиҳандаи номӣ ба забонҳои тоҷикию русӣ тартиб дода шудааст, ки яке ба китобҳои тоҷикию ӯзбекӣ ва дигаре ба китобҳои русӣ баҳшида шудаанд. Феҳристи мазкур аз 30 қисм ва 118 зерқисм иборат аст. Яке аз норасоиҳои феҳрист аз он иборат аст, ки дар он нишондиҳандаи сарлавҳаи асарҳо вучуд надорад ва

ин камбудӣ метавонад ҳангоми пажуҳиши ин ё он мавзуи дилҳоҳ ба истифодабарандай фехрист монеа эҷод намояд.

Соли 1967 фехристи сеюми тарҷеъии Палатаи давлатии китобҳои РСС Тоҷикистон ба ифтихори 50-солагии Ҳокимияти Шуравӣ таҳти унвони «Китобҳои Тоҷикистони Советӣ: каталог (солҳои 1962-1966)» [10] бо төъдоди 2000 нусха ба табъ расид ва дар он 2847 номгӯи адабиёт номнавис шудааст. Дар солҳои 60-уми асри XX рушди адабиёти миллӣ ва тарҷумаи осори бадей ба рушди китобчопкунӣ таъсир мусбӣ расонида, аз ҳисоби тарҷумаи китобҳо адади нашри онҳо низ меафзояд. Дар ин робита дар пешгуфтори фехристи мазкур ишора шудааст, ки «Дар республика нашри адабиёти классикии тоҷику рус, адабиёти советии тоҷик, китобҳои нависандагони республикаҳои бародарӣ ва беҳтарин асарҳои адабиёти хориҷӣ мавқеи намоёнро ишғол мекунанд. Ҳонандагон ва ҳавасмандони адабиёти тоҷик сол то сол зиёд шуда истодаанд. Адабиёти тоҷик на ин ки дар байни ҳонандагони советӣ балки дар хориҷа низ обрӯи калон пайдо кардааст. Асарҳои асосгузорони адабиёти советии тоҷик монанди Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Мирзо Турсунзода, Раҳим Ҷалил, Ҷалол Икромӣ, Мирсаид Миршакар чандин маротиба бо забонҳои ҳалқҳои СССР нашр шуда баромадаанд. Дар хориҷа бошад, ба забонҳои булғорӣ, венгерӣ, чехӣ, руминӣ, англисӣ, ҳиндугӣ, арабӣ ва гайра низ чоп гардидаанд» [16].

Фехристи «Китобҳои Тоҷикистони Советӣ» (с.1967) аз нигоҳи услуби китобноманигорӣ, фарогирии мавод, маҳақҳои асосии хостагирии адабиёт, багурӯҳдарорӣ ва дороии дастгоҳи маълумотӣ-пажуҳишӣ ба фехристи қаблӣ (с.1963) монанд буда, онро такмил додааст. Яке аз бартариҳои фехристи мазкур нисбат ба ду фехристи қаблӣ аз он иборат аст, ки ин ҷо барои истеъмолкунандагони аҳбори библиографӣ бори нахуст шуъбаи нав таҳти унвони «Нашри адабиёти тоҷик дар республикаҳои бародарӣ» пешниҳод шудааст. Тавассути ин шуъба истеъмолкунандагони аҳбори библиографӣ имконият пайдо карданд, ки бемамоният китобҳои муаллифони тоҷик ва адабиёти марбут ба Тоҷикистонро, ки ба забонҳои ҳалқҳои собиқ ИҶШС тарҷума шудаанд, шинос шаванд ва онҳоро интиҳоб карда, мутолиа намоянд. Тасвири библиографии мавод дар ин қисми фехрист ба забони русӣ навишта шуда, дар охири тасвир ба қадом забони нашр шудани китоб нишон дода шудааст. Ҳамагӣ дар ин қисм 36 номгӯи адабиёти тарҷумашудаи тоҷик номнавис шудааст, ки аз ин ҳисоб 2 номгӯй ба забони арманиӣ, 2 – белорусӣ, 2 – гурҷӣ, 1 – қарақалпоқӣ, 2 – қирғизӣ, 2 – латишӣ, 4 – озарӣ, 1 – туркменӣ, 4 – украинӣ, 12 – ўзбекӣ ва 4 номгӯи адабиёт ба забони эстонӣ нашр шудаанд. Боиси қаноатмандист, ки баъзе китобҳои тоҷикӣ дар тарҷума ба забони дигар ҳалқҳо бо тиражи ниҳоят калон нашр шудаанд. Масалан, афсонаҳои ҳалқии тоҷики барои ҳонандагони синни томактабӣ таъйиншуда: «Ду ҷӯра» (Два приятеля) бо төъдоди 200000 нусха, «Бузаки ҷингилапо» (Коза – кудръявые ножки) бо төъдоди 215000 нусха, «Тирандоз ва дӯстони ӯ» (Стрелок и его друзья) бо тиражи 300000 нусха ба забони украинӣ ба табъ расидаанд, ки албатта аз рушди китобчопкунии даврони шуравӣ дарак медиҳад.

Навиштаоти библиографӣ дар ин фехрист мувофиқи «Қоидай ягонаи навиштани асарҳои матбуот барои фехристи китобхонаҳо» роҳандозӣ шуда, калимаҳои русӣ тибқи рӯйхати ихтисороте, ки аз ҷониби Палатаи китобҳои ИҶШС тасдиқ карда шудааст, муҳтасар карда шудаанд. Гурӯҳбандии мавод дар фехристи тарҷеъӣ аз рӯйи соҳа ва шуъбаҳо ба роҳ монда шуда, баъдан дар доҳили шуъба бо се забон: тоҷикӣ, ўзбекӣ ва русӣ, аз рӯи алифбо пайдарҳам ҷобаҷо карда шудааст.

Нашри ҷоруми силсилафехристи «Китобҳои Тоҷикистони Советӣ: каталог (солҳои 1967 - 1975)» [11] соли 1982 бо төъдоди 1000 нусха нашр мегардад. Дар он 5204 номгӯи адабиёти тӯли 9 сол ҷопшуда ворид шудааст. Мураттиби фехрист яке аз библиографони қасбии Палатаи давлатии китобҳои РСС Тоҷикистон Рашида



Алексеевна Кукушкина мебошад. Махз бо ташабуси ин мутахассиси пухтакор бори нахуст дар таҷрибаи таҳияи чунин дастурҳои библиографии тарҷеъӣ ду нишондиҳандаи ёриасон: нишондиҳандаи сарлавҳай асарҳо ва нишондиҳандаи ҷуғрофӣ дар соҳтори феҳрист ворид карда шудааст, ки истифодаи онҳо аз бисёр ҷиҳат раванди пажуҳиши маводи заруриро осон гардонида, саривақт дастрасиро ба иттилооти пешниҳодшуда таъмин менамоянд. Дар феҳристи мазкур нишондиҳандаҳои номӣ ва сарлавҳай асарҳо ба забонҳои тоҷикию русӣ дар алоҳидагӣ ва нишондиҳандаи ҷуғрофӣ танҳо ба забони русӣ пешниҳод шудааст. Ҳамзамон дар дастгоҳи маълумотӣ-пажуҳиши феҳрист дар радифи пешгуфтор (аз тартибдиҳанда), мундариҷа, нишондиҳандаҳои ёриасони номӣ, сарлавҳай асарҳо, ҷуғрофӣ, боз рӯйхати калимаҳои ба забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ муҳтасар карда шуда, илова карда шудааст. Дар феҳрист, – чунонки мураттиб дар пешгуфтори он қайд менамояд, – рӯйхати китобҳои илмӣ, илмию оммавӣ, истеҳсолию техникӣ, китобҳои дарсӣ, маълумотномаҳо, адабиёти бадӣ ва асарҳои доир ба санъат, адабиёти расмии хӯҷатӣ, ҳарактери ахборотдиҳӣ дошта, дастурҳои методӣ, китобҳои таълими-методӣ, ки аз тарафи идораю ташкилотҳои ҷумҳурияйӣ ба табъ расидаанд, дохил шудаанд. Ҳангоми интиҳоби нашрияҳо аҳаммияти ҷамъиятию сиёсӣ, илмӣ ва арзиши истеҳсолии онҳо ба назар гирифта шудаанд [1].

Мутаассифона, дар ин феҳрист шӯъбае, ки инъикоскунандаи осори тарҷумашудаи олимону адабони тоҷик буд, ворид нашудааст.

Соли 1988 нашри панҷуми феҳристи давлатии библиографии «Китобҳои Тоҷикистони Советӣ: 1976-1980» [12] бо төъдоди 1000 нусха интишор ёфт, ки он 3009 номгӯи китобҳои дар тӯли панҷ сол (1976-1980) чопшударо инъикос меқунад. Дар таҳияи феҳрист се нафар кормандони Палата: Р. Ҳайдарова, З. Бобоҷонова, Г. Бобоҳоҷаева иштирок кардаанд. Китобҳо дар феҳрист мувофиқи ГОСТ-и 7.1-76 «Тасвири библиографии асарҳои матбуот» (М., 1977), дастуруламали методии байнидоравии комиссия оид ба тартиб додани феҳраст дар назди Китобхонаи давлатии ИҶШС ба номи Ленин тасвир шудаанд. Ҳангоми тасвир намудани китобҳо калимаҳо мувофиқи ГОСТ-и 7.12-77 «Иҳтизори калима ва ибораҳои русӣ дар тасвири библиографии асарҳои матбуот» (М., 1977) ва «Дастур оид ба муҳтасаркуни калима ва ибораҳои тоҷикӣ дар тасвири библиографии асарҳои матбуот» (Душанбе, 1983) иҳтизор шудаанд. Дар охири навиштаоти библиографӣ дар қавс соли нашри китоб ва инчунин рақаме, ки китоб зери он дар Палата ба қайд гирифта шудааст, нишон дода шудааст [13].

Дар феҳристи мазкур бо истиснои нишондиҳандаи номи муаллифон дигар навъҳои нишондиҳандаҳои ёриасон, аз қабили нишондиҳандаи сарлавҳай асарҳо, нишондиҳандаи ҷуғрофӣ, ки дар феҳристҳои қаблӣ вучуд доштанд, истифода нашудааст.

Соли 1992 нашри шашуми феҳристи давлатии библиографӣ таҳти унвони «Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» [7] бо төъдоди 1000 нусха ба табъ расид ва дар он 2847 номгӯи адабиёти тӯли солҳои 1981-1985 нашршуда, ба қайд гирифта шудааст. Мураттибони феҳрист: З. Бобоҷонова, Г. Бобоҳоҷаева, С. Назарова услуби таҳияи феҳристи қаблиро (1988) риоя намуда, кӯшиш кардаанд, ки доир ба ҳамаи соҳаҳои илму дониш китобҳои нашршударо пешниҳод намоянд. Як бартарии ин феҳрист аз феҳристи соли 1988 чопшуда, аз он иборат аст, ки дар феҳристи охирон боз дар радифи нишондиҳандаи ёриасони номӣ, нишондиҳандаи ҷуғрофӣ ҳамроҳ карда шудааст.

Нашри ҳафтуми феҳрист, ки адабиёти тӯли солҳои 1986-1990 интишорёфттаро фаро мегирад, соли 2005 бо төъдоди 300 нусха нашр шудааст [8]. Нашри он ба ҷаҳони 70-солагии МД «АМ СБРСК – ХҚТ» рост омад. Дар ин феҳрист 3642 номгӯи китоб номнавис шудааст. Мураттибони феҳрист С. Бобомуродова, Д. Авазова, С. Фуломшоев, Н. Раҷабова ва муҳаррири масъул он А. Файзалиев мебошанд. Дар феҳристи мазкур бо

истиснои нишондиҳандаи ёрирасони номӣ дигар намуди нишондиҳандаҳои ёрирасон тартиб дода нашудааст.

Соли 2011 нашри ҳаштуми феҳристи библиографии тарҷеъии “Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” [6] ба ифтихори 20-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйи чоп омад. Ин феҳрист дар ҳаҷми 42,5 ҷузъи чопӣ 4949 номгӯйи адабиёти гуногунсоҳаву гуногунмазмунро инъикос мекунад. Феҳристи мазкур китобҳоеро фаро гирифтааст, ки тайи бист соли соҳибистиқлолии Тоҷикистон – солҳои 1991-2010 дар ҷумҳурӣ ба нашр расида, дар бойгонии МД «АМ СБРСК – ХҚТ» маҳфузанд. Мавод дар доҳили дастур ба се баҳш “Феҳристи китобҳои солҳои 1991-1995”, “Феҳристи китобҳои солҳои 1996-2005” ва “Феҳристи китобҳои солҳои 2006-2010” тақсим шуда, ҳар баҳш дорои кумакфеҳристи номӣ мебошад.

Нашри нуҳуми силсилафеҳристи “Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” соли 2016 чоп шуд ва китобҳои тӯли солҳои 2011-2015 нашршударо дарбар мегирад [4]. Дар феҳрист 2934 ногӯйи адабиёт, ки мутобиқ ба 50 соҳаи дониш тасниф гардидааст, номнавис шудааст. Барои ҷустуҷӯ ва дарёftи адабиёти лозима дар феҳрист кумакфеҳристиҳои номӣ ва сарлавҳаи асарҳо илова шудаанд.

Омӯзишу баррасии “Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” (1991-2010 ва 2011-2015) маълум намуд, ки ҳангоми тасвири китобҳо қалимаҳо мувофиқи ГОСТ 7.12-77 «Иҳтисори қалима ва ибораҳои русӣ дар тасвири библиографии асарҳои матбуот» (М., 1977) ва «Дастур оид ба муҳтасаркунии қалима ва ибораҳои тоҷикӣ дар тасвири библиографии асарҳои матбуот» (Душанбе, 1983) иҳтисор шудаанд. Китобҳое, ки ба забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ ба қайд гирифта шудаанд, тарҷумаи унвонашон ба забони русӣ низ нишон дода шудааст. Дар охири навиштаоти библиографӣ дар қавс соли нашри китоб ва инчунин рақаме, ки китоб зери он дар Ҳонаи китоби Тоҷикистон ба қайд гирифта шудаву дар бойгонӣ маҳфуз аст, нишон дода шудаанд.

Соли 2022 ба ифтихори 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон нашри даҳуми библиографияи тарҷеъии “Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” [5] дар ҳаҷми 53 ҷузъи чопӣ ба табъ расид. Феҳристи мазкур аз зумраи манбаъҳои библиографии тарҷеъие мебошад, ки роҷеъ ба китобу ҷузваҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи муайяни таъриҳӣ, яъне тӯли солҳои 2016-2020 интишоргашта иттилои библиографӣ медиҳад. Ҳамаи он маҳсулоти чопие, ки дар панҷ соли охир аз тарафи муассисаҳои нашриявии кишвар, сарфи назар аз шакли моликияташон ба нашр расидаанд ва ҳамчун нусхаҳои ҳатмии ройғони ҳӯҷҷатҳо ба МД «АМ СБРСК – ХҚТ» интиқол дода шудаанд, инъикос гардидаанд. Агар истифодабарандагон роҷеъ ба китоби лозимаашон маълумот пайдо нақунанд, маълум мегардад, ки нусхай ҳатмии он ба фонди китобии МД «АМ СБРСК – ХҚТ» ворид нагардидааст. Аз ин рӯ, матбааву нашриётҳоро зарур аст, ки нусхай ҳатмии ройғони ҳӯҷҷатҳоро тибқи муқаррароти қонунгузорӣ ҷиҳати бақайдгирии библиографӣ ва ҳифзу нигоҳдории он ба МД «АМ СБРСК – ХҚТ» пешниҳод намоянд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар феҳристи “Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” нашрияҳои даврӣ ва нашрҳои маҳдуди идоравии дорои аҳаммияти муваққатӣ инъикос карда намешаванд. Танҳо китобҳо тибқи соҳаҳои дониш аз рӯйи ҷадвалӣ “Таснифоти даҳгонаи универсалӣ” ҷой дода шудаанд, ки истифодай ин низоми мураттабсозии адабиёт дар таҳияи нишондиҳандаҳои библиографии тарҷеъӣ бори нахуст мебошад. Дар феҳрасти мазкур, ҳар як китоб вобаста ба мазмун аз руи мавзӯъ ва дар дохил аз тибқи тартиби хронологӣ ва алифбой мураттаб гардидааст.

Ба роҳ мондани самти фаъолияти библиографинамоии тарҷеъӣ дар назди МД «АМ СБРСК – ХҚТ» яке аз дастоварди беназири библиографияи давлатӣ дар таърихи библиографии тоҷик ба шумор меравад. Чунонки таҳлили фаъолияти МД «АМ СБРСК – ХҚТ» нишон дод, ин маркази бонуфузи библиографӣ шуруъ аз солҳои 40-уми асри



гузашта то имрӯз дар таҳия ва интишори силсилафехристҳои “Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” саҳми муносиб гузаштааст. Фехристҳои интишоршуда дар ҳеч давру замон аҳаммияти худро гум накарда, барои эҳтиёҷмандон ҷиҳати пешниҳоди маълумоти мӯттамад оид ба китобҳои нашршуда ва хифзу нигоҳдории онҳо дар МД «АМ СБРСК – ХҚТ» мусоидат мекунанд. Ҳамзамон, ин силсилаи нашрҳои тарҷеъӣ барои олимону пажуҳишгарон, донишҷӯёну доираи васеи хонандагон, кормандони муассисаҳои китобдорӣ ва таълимину илмӣ ҷиҳати пажуҳишу дарёфтни китобҳои лозима ба ҳайси беҳтарин роҳнамо хизмат менамоянд.

Ҳамин тавр, вазъи омӯзиши библиографияи тарҷеъии тоҷик нишон дод, ки ин навъи библиография бо ибтикору фаъолияти пайвастаи МД «АМ СБРСК – ХҚТ» ба зинаҳои нави инкишоф устуворона қадам гузашта, ҷиҳати бақайдигирии маҳсулоти чопӣ ва тавассути нашри тарҷеъии «Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» паҳн намудани осори нашршуда саҳм гирифтааст. Ҳамзамон МД «АМ СБРСК – ХҚТ» дар ҳамкорӣ бо дигар китобхонаву марказҳои библиографӣ дар таҳияву чопи системаи дастурҳои библиографии умумитарҷеъӣ фаъолона иштирок кардааст.

Нашри пайвастаи силсилаи дастурҳои библиографии умумитарҷеъии МД «АМ СБРСК – ХҚТ» ба рушди бемайлони библиографияи давлатии тоҷик такони ҷиддӣ дода, ҷиҳати шаклгирию инкишофи библиографияи илмӣ-ёрирасони соҳаҳои муҳталифи дониш низ шароит фароҳам овард. Аз ҷумла, солҳои 60-уми асри XX дар заминай фондҳои китобии Палатаи давлатии китобҳои Тоҷикистон ва ҚДҶ ба номи А. Фирдавсӣ силсилаи дастурҳои библиографияи умумитарҷеъии тоҷик таҳия шуда, дар омӯзиши тарғиби адабиёти нашршуда, мусоидат карданд.

Таҳлили дастурҳои библиографии умумитарҷеъии интишоркардаи МД «АМ СБРСК – ХҚТ» нишон дод, ки дар радифи дастовардҳо дар ин самт камбудиву норасоиҳо низ ҷой доранд. Аз ҷумла:

- дар нишондиҳандаҳои умумитарҷеъии «Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» на ҳамаи маҳсулоти чопии дар Тоҷикистон нашршуда ба қайд гирифта шудаанд. Сабаби асосии номнавис нашудани тамоми нашри даврӣ, гайридаврӣ ва давомдор аз он иборат аст, ки на ҳамаи маҳсулоти чопшуда ба сифати нусхаҳои ҳатмии ройгони ҳуҷҷатҳо аз ҷониби муассисаҳои табъу нашр тибқи муқаррароти қонунгузории ҷумҳурӣ ба МД «АМ СБРСК – ХҚТ» ворид шудаанд;

- бо төъдоди нокифоя нашр шудани маҳсулоти чопӣ (аз 100 то 200 нусха) ва ворид нашудани онҳо ба МД «АМ СБРСК – ХҚТ» боиси сари вакт феҳристнигорӣ нагаштани ин мавод дар дастурҳои библиографӣ шудаанд;

- номукаммалии дастгоҳҳои пажуҳишӣ-маълумотии дастурҳои библиографӣ, ки то имрӯз барои саривакт дарёфт намудани ин ё он китоби дилҳоҳ монеа эҷод мекунанд.

### Адабиёт

1. Аз тартибдиҳанда // Китобҳои Тоҷикистони советӣ [Матн]: каталог (солҳои 1967 – 1975) / тарт.: Р. А. Кукушкина. – Душанбе, 1982. – С. 3.
2. Баъзе масъалаҳои китобшиносии тоҷик [Матн]: маҷмуаи мақолаҳо / тарт.: Р. Шароғов. – Душанбе, 1973. – 142 с.
3. Каталог книг Таджикской ССР (1926 – 1956 гг.) [Текст] / сост.: Р. О. Тальман, Т.И. Подымникова, Г. Я. Якубов, Э.Н. Яковлева, М. Ахмедова, К. Джамалов; ГРБ им. Фирдоуси, Государственная книжная палата Таджикской ССР. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1960. – 295 с.
4. Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: феҳрасти библиографӣ (2011-2015) / Муассисаи давлатии “АМ СБРСК – Ҳонаи китоби Тоҷикистон”; муҳаррири масъул Қ. Бўриев. – Душанбе, 2016. – 542 с.



5. Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (2016-2020) = Книги Республики Таджикистан (2016-2020): феҳраст / мураттибон Д. Авазова, Т. Бердова; мухаррири масъул С. Нодирзода; Муассисаи давлатии “АМ СБРСК – Хонаи китоби Тоҷикистон” – Душанбе: Кайхон, 2022. – 844 с.
6. Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: феҳрасти библиографӣ (1991-2010). – Душанбе: Хонаи китоб, 2011. – 680 с.
7. Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: феҳрасти давлатии библиографӣ (солҳои 1981 – 1985) / тарт.: З. Бобоҷонова, Г. Бобоҳоҷаева, С. Назарова; мух. масъул К. Қурбонов. – Душанбе, 1992. – 360 с.
8. Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: феҳрасти давлатии библиографӣ (солҳои 1986 – 1990) / тарт.: С. Бобомуродова, Д. Авазова, С. Ғуломшоев, Н. Раҷабова; мух. масъул А. Файзалиев. – Душанбе, 2005. – 502 с.
9. Китобҳои Тоҷикистони советӣ [Матн]: каталог (солҳои 1957 – 1961) / тарт.: М. Аҳмедова, Р. Кукушқина. – Душанбе, 1963. – 316 с.
10. Китобҳои Тоҷикистони советӣ [Матн]: каталог (солҳои 1962 – 1966) / тарт. М. Аҳмедова, Р. Кукушқина; мух. С. Иброҳимов. – Душанбе, 1967. – 355 с.
11. Китобҳои Тоҷикистони советӣ [Матн]: каталог (солҳои 1967 – 1975) / тарт.: Р. А. Кукушқина. – Душанбе, 1982. – 544 с.
12. Китобҳои Тоҷикистони советӣ [Матн]: феҳрасти давлатии библиографӣ (солҳои 1976 – 1980) / тарт.: Р. Ҳайдарова, З. Бобоҷонова, Г. Бобоҳоҷаева; мух. Р. А. Кукушқина. – Душанбе, 1988. – 360 с.
13. Муқаддима // Китобҳои Тоҷикистони советӣ [Матн]: феҳрасти давлатии библиографии (солҳои 1976 – 1980) / тарт.: Р. Ҳайдарова, З. Бобоҷонова, Г. Бобоҳоҷаева; мух. Р. А. Кукушқина. – Душанбе, 1988. – С.5.
14. От составителей // Каталог книг Таджикской ССР (1926 – 1956 гг.) [Текст] / сост.: Р. О. Тальман, Т.И. Подымникова, Г. Я. Якубов, Э.Н. Яковлева, М. Аҳмедова, К. Джамалов; ГРБ им. Фирдоуси, Государственная книжная палата Таджикской ССР. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1960. – С.3.
15. Сарсухан // Китобҳои Тоҷикистони советӣ [Матн]: каталог (солҳои 1957 – 1961) / тарт.: М. Аҳмедова, Р. Кукушқина. – Душанбе, 1963. – С.3.
16. Сарсухан // Китобҳои Тоҷикистони советӣ [Матн]: каталог (солҳои 1962 – 1966) / тарт. М. Аҳмедова, Р. Кукушқина; мух. С. Иброҳимов. – Душанбе, 1967. – С.3.
17. Солномаи китобҳо 1938-1948 [Матн]: ба 20-солагии Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон баҳшида мешавад / мураттибон: С. Иброрҳимов, М. Аҳмедова, Абрамов; Палатаи давлатии китобҳои РСС Тоҷикистон. – Сталинобод, 1949. – 214 с.

## САҲМИ ХОНАИ КИТОБИ ТОҶИКИСТОН ДАР РУШДИ БИБЛИОГРАФИЯИ УМУМИТАРЧЕЙИ ТОҶИК

Дар мақола саҳми Муассисаи давлатии Агентии миллии созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб – Хонаи китоби Тоҷикистон (минбаъд МД «АМ СБРСК – ХҚТ») ҳамчун маркази библиографияи давлатӣ дар таҳияву интишори дастурҳои библиографии умумитарҷеъӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Қайд мегардад, ки аввалин дастури мукаммали библиографии умумитарҷеъӣ аз ҷониби Палатаи китобҳои ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ бо Китобхонаи ҷумҳуриявии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ соли 1960 таҳия гашта, таҳти унвони «Феҳристи китобҳои РСС Тоҷикистон» (солҳои 1926-1956) ба табъ расидааст ва дар он 7342 номгӯйи адабиёти дар тӯли 30 сол нашршуда номнавис шудаанд. Ҷунонки аз таҳлили феҳристи мазкур бармеояд, он дорои як қатор камбуҷиву норасоиҳо мебошад ва ин ақидаро худи мураттибон низ дар нашри дуюми



ин силсилафехрист ёдрас шуда, ишора кардаанд, ки ин фехрист бояд бо илова ва ислохи нав нашр карда шавад. Аммо, мутаассифона ин кори муҳим то имрӯз амалӣ нашудааст ва ба андешаи муаллиф ҳангоми таҳияи репертуари библиографияи тарҷеъии миллии тоҷик зарур аст, ки тамоми камбудию норасоиҳои ҷойдошта ба инобат гирифта шаванд.

Муаллиф дар заминай таҳлили нишондиҳандаҳои библиографии умумитарҷеъии МД «АМ СБРСК – ХҚТ» ба хулосае меояд, ки таҳияву нашри пайвастаи силсилаи ин навыи дастурҳои библиографӣ ба рушди бемайлони библиографияи давлатии тоҷик такони ҷиддӣ дода, ҷиҳати шаклгирию инкишифи библиографияи илмӣ-ёрирасони соҳаҳои муҳталифи дониш низ шароити мусоид фароҳам овард.

Дар поёни мақола андешаҳои муаллиф перомуни дастоварду камбудиҳои фаъолияти беш аз 70-солаи МД «АМ СБРСК – ХҚТ» дар самти таҳияву интишори дастурҳои библиографии умумитарҷеъии тоҷик баён ёфтаанд.

**Калидвозжаҳо:** Палатаи китобҳо, МД «АМ СБРСК – ХҚТ», библиографияи давлатӣ, дастури библиографии умумитарҷеъӣ, нишондиҳандаи библиографӣ, фехристи «Китобҳои Тоҷикистони Советӣ», фехристи «Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», дастгоҳи маълумотӣ-пажуҳиши фехрист.

## ВКЛАД ДОМА КНИГИ ТАДЖИКИСТАНА В РАЗВИТИИ ТАДЖИКСКОЙ ОБЩЕРЕТРОСПЕКТИВНОЙ БИБЛИОГРАФИИ

В исследовании изучен вклад Государственного учреждения «Национальное агентство Международной организации стандартной нумерации книги – Дом книги Таджикистана» (далее ГУ «НА МОСНК – ДКТ»), как центра государственной библиографии, в составление и издание общеретроспективных библиографических пособий. Отмечено, что первый наиболее полный общеретроспективный библиографический указатель был разработан Книжной палатой Республики совместно с Республиканской библиотекой имени Абулкасима Фирдавси в 1960 году и издан под названием «Каталог книг Таджикской ССР» (1926-1956 гг.), который включает 7342 наименования литературы, изданные за 30 лет. Анализ этого указателя показал, что он имеет ряд недостатков, о которых сами составители констатировали при издании второго пособия и указали на необходимость публикации первого указателя с новыми дополнениями и исправлениями. Однако, к сожалению, эта важная работа до сих пор не реализована, и, по мнению автора, при разработке репертуара таджикской национальной библиографии необходимо учитывать все имеющиеся недостатки.

На основе анализа общеретроспективных библиографических указателей ГУ «НА МОСНК – ДКТ» автор приходит к выводу, что постоянная разработка и издание серии библиографических пособий данного типа дали серьезный импульс стабильному развитию таджикской государственной библиографии, а также создали благоприятные условия для формирования и развития научно-спомогательной библиографии различных областей знаний.

В конце статьи выражено мнение автора о достижениях и недостатках более чем 70-летней деятельности ГУ «НА МОСНК – ДКТ» в области разработки и издания таджикских общеретроспективных библиографических пособий.

**Ключевые слова:** Книжная палата, ГУ «НА МОСНК – ДКТ», государственная библиография, общеретроспективные библиографические пособия, библиографический указатель, каталог «Книги Советского Таджикистана», каталог «Книги Республики Таджикистан», справочно-поисковой аппарат указателя.

## THE CONTRIBUTION OF THE TAJIKISTAN BOOK HOUSE IN THE DEVELOPMENT OF THE GENERAL BIBLIOGRAPHY OF TAJIKISTAN

The study examined the contribution of the State Institution “National Agency of the International Organization of Standard Book Numbering - House of Books of Tajikistan” (hereinafter referred to as State Institution “NA IOSBN-HBT”), as the center of state bibliography, in the compilation and publication of general retrospective bibliographic manuals. It is noted that the first most complete general retrospective bibliographic index was developed by the Book Chamber of the Republic together with the Republican Library named after Abulkasim Firdavsi in 1960 and published under the title “Catalog of Books of the Tajik SSR” (1926-1956), which includes 7342 titles of literature published in 30 years. An analysis of this index showed that it has a number of shortcomings, which the compilers themselves noted when publishing the second manual and pointed out the need to publish the first index with new additions and corrections. However, unfortunately, this important work has not yet been implemented, and, according to the author, when developing the repertoire of the Tajik national bibliography, it is necessary to take into account all the existing shortcomings.

Based on the analysis of general retrospective bibliographic indexes of the State Institution “NA IOSBN-HBT”, the author comes to the conclusion that the constant development and publication of a series of bibliographic manuals of this type gave a serious impetus to the stable development of the Tajik state bibliography, and also created favorable conditions for the formation and development of scientific and auxiliary bibliography various fields of knowledge.

At the end of the article, the author's opinion is expressed on the achievements and shortcomings of more than 70 years of activity of the State Institution “NA IOSBN-HBT” in the direction of developing and publishing Tajik general retrospective bibliographic manuals.

**Keywords:** Book Chamber, State Institution “NA MOSNK-DKT”, state bibliography, general retrospective bibliographic aids, bibliographic index, catalog “Books of Soviet Tajikistan”, catalog “Books of the Republic of Tajikistan”, reference and search engine of the index.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Нодирзода Сайдзароб Сайалий, директори генералии Агентии миллии Созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб – Хонаи китоби Тоҷикистон. Сурога: 734018, Ҷумхурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Н. Карабоев, 17 (ошёнаи 3). Тел.: (992) 98-800-86-87; Е mail: sayzarob\_1991@mail.ru

**Сведения об авторе:** Нодирзода Сайдзароб Сайали, генеральный директор Национального агентства международной организации стандартной нумерации книг – Дом книги Таджикистана. Адрес: 734018, Республика Таджикистан, г. Душанбе Душанбе, улица Н. Карабаева, 17 (3 этаж). Тел.: (992) 98-800-86-87; Е-mail: [sayzarob\\_1991@mail.ru](mailto:sayzarob_1991@mail.ru)

**Information about the author:** Nodirzoda Saizarob Saiali, director general of the National Agency for International Book Numbering Organization – Book House of Tajikistan. Address: 734018, Republic of Tajikistan, Dushanbe Dushanbe, N. street Karabaev, 17 (3rd floor). Tel.: (992) 98-800-86-87; E-mail: [sayzarob\\_1991@mail.ru](mailto:sayzarob_1991@mail.ru)



**ЗАБОНШИНОСЙ, АДАБИЁТШИНОСЙ ВА  
ПУБЛИСТИКАШИНОСЙ  
ЯЗЫКОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И  
ПУБЛИЦИСТИКОВЕДЕНИЕ  
LINGUISTICS, LITERARY STUDIES AND  
JOURNALISTIC STUDIES**

ТДУ 81.2точик-4+809.155.0+809.27+891.55.+82точик

**ИМКОНОТИ КАЛИМАСОЗИИ ИҚТИБОСОТИ  
АРАБӢ БО ПАСВАНДҲОИ ТОЧИКӢ ДАР «НАФАҲОТ-УЛ-УНС» ВА  
«БАҲОРИСТОН»-И АБДУРАҲМОНИ ЧОМӢ**

**Чумъаев Мехроб Одинаевич**  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Қолабҳои калимасозии забони тоҷикӣ маҳдуд мебошанд, вале имконоти калимасозии онҳо маҳдуд нест, яъне чунин имкон вуҷуд дорад, ки бо як қолаби калимасозӣ дар забони тоҷикӣ даҳҳо воҳиди нави лугавӣ оғарида шавад. Аммо на ҳар кас мувофиқи қолабҳои мавҷудаи забон калимаи нав оғарида метавонад. Дар оғаридани калимаҳои нав ва бо ин роҳ ганӣ гардонидани таркиби лугавии забон саҳми эҷодкорон, ба хусус, шоирону нависандагони мумтоз ниҳоят қалон мебошад. Адибони бомаҳорат на танҳо бойигарии лугавии забонро моҳирона истифода мебаранд, балки дар ҷараёни эҷоди асарҳои пурарзиш дар заминай қолабҳои маъмули калимасозии забон калимаҳои нав меоғаранд, ки ин боиси ғановати лексикии забон мегардад. Бо мурури замон ин гуна калимаҳо умумистеъмол мешаванд. Ҳамин тавр ҷараёни оғаридани воҳидҳои нави лексикӣ дар забон интиҳо надорад ва ба таври беохир давом мекунад.

Ҳарчанд доира ва имконоти калимасозии иқтибосоти арабӣ дар забони тоҷикӣ ниҳоят васеъ аст, ин масъала то ба ҳол ба таври ҷиддӣ мавриди тадқиқ қарор нагирифтааст. Шояд таҳқиқоти муҳаққиқ ва шарқшиноси ўзбек У. Ш. Яъқубов, ки дар заминай осори адабии «Таърихи Систон», «Таърихи илми орои Аббосӣ», матни рӯзномаҳои «Иттилооти Ҷумҳурии Исломӣ», «Кайҳон» ва маҷаллаи «Навҷавонон»-и Ҷумҳурии Исломии Эрон анҷом дода шудааст, ягона пажуҳиши илмӣ дар бораи имконияти калимасозии аффиксҳои форсӣ (тоҷикӣ) бо иқтибосоти арабӣ бошад [34, с. 3], вале ин таҳқиқоти илмӣ номуқаммал буда, дар он имконоти пурраи калимасозии аффиксҳои тоҷикӣ (форсӣ) бо иқтибосоти арабӣ мавриди баррасӣ қарор нагирифтааст. Аз ин рӯ метавон гуфт, ки дар забони тоҷикӣ масъалаи калимасозӣ бо иқтибосоти арабӣ тадқиқоти муғассали илмӣ меҳоҳад.

Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ аз зумраи он адибоне мебошад, ки бо андешаҳои оливу қаломи муъчизаоғаринаш на танҳо ганцинаи адабиёти тоҷику форсро бою ганӣ гардонида, дар оғаридашои пурарзиши адабиву илмиаш ғановати лугавии забони модариашро моҳирона истифода бурдааст, балки дар такя ба донишу маҳорати эҷодии хеш ва нерӯи ҳаллоқонаи сухан ба бойигарии лексикии ин забон ғановати тоза зам кардааст. Осори гаронбаҳои адабиву илмии ин суханвари бузург на танҳо аз хусусиятҳои наҷиби лексикиву семантиկӣ, балки аз имконоти беназири морфологию калимасозӣ низ барҳӯрдор аст. Нависанда барои дуруст ифода намудани матлаб ва афкори адабию илмӣ ва тасаввуфию ирфонии хеш на танҳо воситаҳои лугавӣ, балки

воситаҳои калимасозиро низ моҳирона истифода бурда, ба соҳтори калима дар матн ва мавқеи истифодаи он эътибори ҷиддӣ медиҳад. Ҳамин аст, ки асрҳо боз «муҳаққиқон ва пажӯҳишгарон дар пайи қашфи асрори ниҳонӣ ва маъниҳои тинҳонии қаломи муъчиизабаёни» ин адаби номвар мебошанд [2, с. 3].

Яке аз хусусиятҳои морфологии асарҳои Ҷомӣ калимасозии иқтибосоти арабӣ бо ёрии аффиксҳои тоҷикӣ мебошад. Чунин усули калимасозӣ дар забони тоҷикӣ ниҳоят маъмул буда, бо ин усул, асосан, исму сифат ва зарфу феъл соҳта мешавад. Ҳар як вожаи наве, ки дар забон оғарида мешавад, баёнгари ҳодисаву воеа ё мағҳуми нав буда, барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти соҳибзабонон муҳим аст. Бояд гуфт, ки дар асарҳои мавриди таҳқики мо – «Нафаҳот-ул-унс» ва «Баҳористон» имконоти калимасозии иқтибосоти арабӣ он қадар назаррас набошад ҳам, ҳар як аффикс баёнгари ҳодисаи таърихии замони нависанд ва дорои хусусияти услубӣ буда метавонад ва барои муайян намудани хусусиятҳои фардии услуби адаб ва лабораторияи эҷодии ӯ нақши муҳим мебозад. Ҳангоми баррасии масъала мөтасим гирифтем, ҳар як пасванд ва пешванди калимасозро на дар доираи ҳиссаҳои нутқ, балки дар алоҳидагӣ таҳлил намуда, хусусият ва имконоти калимасозии онро дар асарҳои мавриди таҳқиқ муайян намоем ва имконоти муродифии аффиксҳоро нишон дихем.

**Пасванди -а.** Ин пасванд калимасоз, сермаъною серистеъмол, муштараквазифа ва сермаҳсул, синоморфема ва омоморфема мебошад. Ба андешаи забоншинос Ш. Рустамов «сермаънони суффикси **-а** танҳо дар исмозии худи он, vale омоморфемагии он на фақат дар доҳили исм, балки дар калимасозии ҳиссаҳои гуногуни нутқ мушиҳида мешавад» [22, с. 40]. Дар аввалин дастурҳои таълимӣ ва китобҳои дарсии забони тоҷикӣ 4 вазифа, дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» ва дар «Забони адабии ҳозираи тоҷик» 5 вазифаи ин аффикс дар калимасозӣ, аз ҷумла дар соҳтани исмҳо шарҳ дода шудааст [27, с. 122-123; 15, с. 178-179; 5, с. 112; 7, с. 135-136]. Дар калимасозии иқтибосоти арабии асарҳои насрори Ҷомӣ пасванди **-а** ҳамагӣ як маротиба дар калимаи **ҳарба** (**ҳарб+а**) ба назар мерасад:

...донистанд, ки азимати Сагр дорам, барои ман шамшереву сипаре ва ҳарбае оварданد [30, с. 286].

Вожаи **ҳарба** аз решаи арабии **ҳарб**, ки исми маънӣ мебошад бо пасванди **-а** соҳта шудааст. Дар ин маврид пасванди **-а** аз исми абстракт исми конкрете соҳтааст, ки ба решаи калима – вожаи содаи **ҳарб**, ки маънояш «ҷанг» мебошад, нисбат дода мешавад. Вожаи **ҳарба** дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ва «Фарҳанги осори Ҷомӣ» яксон – ба маънои «асбоби ҷанг, аслиҳа, найзаи қӯтоҳ» [24, с. 732; 19, с. 412], дар «Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ» ба маънои умумии «асбоби ҷанг, силоҳ (шамшар, ҳанҷар, милтиқ ва г.)» [26, с. 495] омадааст. Аз мазмуни мисоли боло маълум аст, ки ин калимаи соҳта ба маънои «найзаи қӯтоҳ, ҳанҷар» ба кор бурда шудааст.

Дар баробари ин пасванди **-а** дар асарҳои Ҷомӣ барои чинсияти ғрамматикий (чинси занона) зиёд ба кор бурда мешавад. Ба монанди: **зашфа**, **аҷузаза**, **ҷадда**, **волида** ва гайра. Дар ин маврид пасванди **-а** хусусияти шаклсозӣ дошта, ба чунин маъною вазифаи ғрамматикий аз забони арабӣ ба тоҷикӣ гузаштааст:

*Он зашфа шодмон шуд ва он лақаб бар вай бимонд* [30, с. 99]; *Аҷузази худро гуфтам: «Аввали шаб ту воқифи вай бош ва баъд аз он маро бедор қун ва ту дар хоб шав»* [30, с. 315]; Чун бедор шудам, сурати он дарвеш дар хотири ман буд ва маро ҷаддае буд солеҳа, волидаи падари ман [30, с. 479].

Дар ин маврид қоиди мувофиқати ғрамматикии забони арабӣ пурра риоя мешавад ва исмҳои чинси занонаи арабӣ бо муайянкунандай сифатиашон аз ҷиҳати чинсият пурра мувофиқат мекунанд, яъне, агар исм дар чинси занона бошад, муайянкунандай сифатиаш низ дар чинси занона оварда мешавад. Чунонки дар мисоли боло исми **ҷадда** бо муайянкунандааш – сифати **солиҳа** (**ҷаддае солеҳа**) дар чинсият



мувофиқат кардааст, дар мисоли поён низ исми чинси занонаи *заифа* бо муайянкунданаи сифатиаш – *солеҳа* (*заифаи солеҳа*) аз ҷиҳати чинсият мувофиқат кардааст:

*Он заифаи солиҳа ба муҷиби фармудаи Шайх Абусіҳоқ ба дасти худ ресмон ришти...* [30, с. 479].

Ҳамчунин дар забони арабӣ қоидае роиҷ аст, ки, агар исм гайришахс бошаду дар шамораи ҷамъ ояд, ҳамчун исми шумораи танҳои чинси занона қабул карда мешавад ва дар ин маврид муайянкунданаи сифатиаш дар шакли шумораи танҳои чинси занона меояд ва пасванди **-а** мегирад [ниг.: 11, с. 120]. Ин қоидаи забони арабӣ низ дар асарҳои насрии нависанда риоя мешавад. Масалан, дар мисоли зерин муайянкаунандаҳои сифатии исмҳои шумораи ҷамъи шикастai *аҳвол* ва *осор* (*аҷиба* ва *ғарiba*) дар шакли чинси занона бо пасванди **-а** ба кор бурда шудаанд:

*...аз вай ҳонадоне бузург зоҳир гардад ва аҳволи аҷиба ва осори ғарiba мушиоҳада афтад* [30, с. 414].

**Пасванди -ак.** Дар забони адабии тоҷик ин пасванд ҳам қалимасоз ва ҳам шаклсоз мебошад. Забоншинос Ш. Рустамов онро ҳамчун пасванди «сермаъно, синоморфема ва омоморфема» ном бурдааст [22, с. 41]. Муҳаққикон дар қалимасозии исму сифат ба кор бурда шудани пасванди **-ак**-ро зикр намудаанд [ниг.: 10, с. 68; 20, с. 210-214; 14, с. 19]. Дар исмсозӣ сермаҳсул [ниг.: 5, с. 112; 7, с. 137] ва дар сифатсозӣ каммаҳсул [ниг.: 5, с. 142; 7, с. 188] мебошад. Дар таҳқиқоти С. Низомова, ки ба қалимасозии насри бадеиву публистикии устод Айнӣ бахшида шуда, яке аз охирин таҳқиқоти илмӣ доир ба қалимасозӣ ба ҳисоб меравад, дар забони тоҷикӣ мавҷуд будани ду пасванди **-ак** (-ак<sup>1</sup> ва **ак**<sup>2</sup>) зикр карда мешавад, ки яке қалимасоз буда, ба воситаи дигарӣ тобишҳои маъноии субъективӣ ифода меёбад [ниг.: 17, с. 31], вале беҳтар он аст, ки ин пасванд сермаъною муштараквазифа номида шавад. Муҳаққик Низомова ҳамчунин дар соҳтани зарф иштирок намудани ин пасвандро зирк намудааст [ниг.: 17, с. 34-35].

Дар қалимасозии иқтибосоти арабии насри Абдураҳмони Ҷомӣ пасванди **-ак** ҳамчун унсури шаклсоз кор фармуда шуда, ҳамагӣ се маротиба истифода гардидааст:

*Амр ибни Усмони Маккӣ, ки ҷузваке тасниф карда буд дар илми суфиён ва тавҳид, вай онҳоро пинҳон баргирифт ва ошкоро кард ва бо ҳалқ намуд* [30, с. 209]; *Пас мо рақс мекардем ва Бусаиди Тирмизӣ байтаке мегуфт...* [30, с. 514].

Бо пасванди **-ак** аз исмҳои *ҷузв* ва *байт* соҳта шудани шаклҳои хурдии *ҷузвак* ва *байтак* гувоҳи ҳазм гардидаин ин вожаҳо дар забон мебошанд. Нависанда ба воситаи ин пасванд хурду ноҷиз будани предметро тасвир намудааст. Аммо дар мисоли зерин бо исми ҳоси ифодакунандаи номи инсон омада, тобиши маънои нописандиву тамасхур ва назарногир будани шаҳси номбурдaro дорад:

*Як қадаҳи дигар гирифт ва бихӯрду гуфт: «Пур кун қадаҳе дигар ба қӯрии Саноияки шоир»* [30, с. 731].

**Пасванди -ан / -ян.** Бо ин пасванд, аз исми амал (масдар)-и феъли нафъи ҳаштуми забони арабӣ – *иттифоқ* ва шумораҳои тартибии *аввал* ва *сонӣ* зарфҳои *иттифоқан*, *аввалин*, *сониян* соҳта шудааст:

*Иттифоқан* шабе борон омада буд ва ҷароғ мурда [30, с. 315]; *Аввалин* онро ба форсӣ шарҳ кард ва *сониян* ба арабӣ... [30, с. 665].

**Пасванди -вор.** Дар сифатсозӣ каммаҳсул [ниг.: 5, с. 143] ва дар зарфсозӣ сермаҳсул арзёбӣ грудидааст [ниг.: 5, с. 279; 7, с. 366]. Аммо муҳаққик С. Низомова дар тадқиқоти охирини худ собит намуд, ки ин пасванд исмсоз низ будааст ва дар асарҳои насрии устод Айнӣ бо ин пасванд исмҳои моддии *либосвор*, *ширавор*, *хонавор* (ба маънои ҳонадон, ҳонавода, оила) соҳта шудааст [ниг.: 17, с. 44-48]. Аммо ин муҳаққик зимни баррасии имконоти қалимасозии пасванди **-вор** саҳван вожаҳои *умедвор* ва *сазоворро*



исми маънӣ мөхисобад [ниг.:17, с. 44-45]. Ин ду калима аслан сифат мебошанд (*шахси сазовор, одами умевор*) ва субстантиватсия шудаанд, яъне ба исм гузаштаанд ва дар мисолҳои овардаи С. Низомова ҳамчун ҷузъи номӣ бо феълҳои ёвари *будан* ва *шудан* истифода гардидаанд [ниг.: 17, с. 44-45]. Умуман, муҳаққиқ С. Ф. Низомова се вазифаи исмозии пасванди **-ворро** зикр кардааст [ниг.: 17, с. 44-45], ки, ба ақидаи мо танҳо яктоаш қобили қабул аст, зоро калимаи *бузургвор*, ки С. Низомова исми шахс зикр намудааст, аслан сифат мебошад, ки Устод Айнӣ онро дар вазифаи исми шахс ба кор бурдааст. Дар фасли «Калимасозии сифат»-и асари академии «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» низ барғалат таъкид шудааст, ки пасванди **-вон** «аз исм сифати нисбӣ месозад...» ва «ҳадди *сазовор, ошиқи умевор*» ҳамчун мисол оварда шудааст [ниг.: 5, с. 143]. Ҳол он ки *сазовор* ва *умевор* на сифати нисбӣ, балки сифати аслӣ мебошанд, зоро ин сифатҳо дараҷа қабул мекунанд: ҳадди *сазовортар (сазовортарин), ошиқи умевортар (ниҳоят, бениҳоят, бағоят умевор)*. Дар «Забони адабии ҳозираи тоҷик» танҳо аз сифат, дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» аз исму сифат зарфи монандӣ соҳтани пасванди **-вон** зикр шудааст [ниг.: 7, с. 366; 5, с. 278], аммо муҳаққиқ С. Низомова дар осори Айнӣ зафи тарзи амал соҳтани ин пасвандро собит намудааст [ниг.: 17, с. 46-47]. Дар асарҳои мавриди таҳқиқи мо пасванди **-вон** бо калимаҳои арабии *вона* ва *маҷҳул* истеъмол шуда, зарфи тарзи амал соҳтааст, ки ба решай калима монанд будани амалу рафтари шахсро ифода менамояд:

...ман *волавор* рӯй ба қӯҳ овардам ва ба ибодату риёзат ва мӯҷоҳадат машгул шудам [30, с. 454]; Ҷун бомдод шуд, се бор мувофиқ ихтиёр кард ва *маҷҳулвор...* ба зиёрати ҳарамайни шарафайн... мутаваҷҷеҳ шуд [30, с. 421].

**Вона** аслан сифат аст, аммо дар вазифаи исм низ ба кор бурда мешавад. Маънӣ ин калима «шефта, мафтун, ҳайрон, саргашта (аз ишқ), ошиқи шайдо» [23, с. 239] мебошад. Пас зарфи *волаворро* нависанда ба маънӣ «ҳамчун шахси шефтаву мафтун, ба онанди ошиқи шайдо» кор фармудааст. **Маҷҳул** аслан исми мағбули феъли навъи якуми забони арабӣ Ҷӯ्ह мебошад ва бештар ҳамчун сифат ба кор бурда шуда, ба маънӣ «номаълум, гайримаъруф, доностанашуда, ношинос» [23, с. 681] меояд. Зарфи *маҷҳулвор*, ки дар мисоли боло ба назар мерасад, ба маънӣ «номаълум, касеро нафаҳмонда, ҳамчун шахси номаълум» ба кор бурда шудааст.

**Пасванди -гар** ҳанӯз дар забони форсии миёна дар шакли **-kar** вуҷуд доштааст [ниг.: 21, с. 182]. Дар калимасозии исм сермаҳсул буда, дар забони адабиёти классики мавқеи устувор доштааст [ниг.: 17, с. 49]. Дар «Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик» [ниг.: 5, с. 111] се ва дар «Забони адабии ҳозираи тоҷик» чор вазифаи калимасозии он қайд гардидааст [ниг.: 7, с. 132-133] ва яке аз вазифаҳои он аз исмҳои конкрет соҳтани исмҳи шахс мебошад, ки касбу ҳунарро ифода мекунанд [ниг.: 5, с. 111]. Абдураҳмони Ҷомӣ бо ин пасванд аз исми конкрети *ҳалво* калимаи *ҳалвогар* соҳтааст, ки ин вожа дар забони имрӯза низ серистеъмол аст:

Ҷун он шахс дирамро ба *ҳалвогар* дод, *ҳалвогар* қадре ҳалво дар когазе печид ва ба вай дод [30, с. 622].

**Пасванди -гарӣ** дар калимасозии исм сермаҳсул буда, ба воситаи он аз исму сифат ва сифати феълӣ исми маънӣ соҳта мешавад [ниг.: 5, с. 116]. Дар насри Ҷомӣ аз калимаҳои иқибосии арабӣ бо ин пасванд танҳо калимаи *суғигарӣ* ба назар мерасад:

*Гулом ал-Ҳалил шахсе буд муроӣ, худро пеши ҳалифа ба суғигарӣ маъруф соҳта буд...* [30, с. 622].

**Суғигарӣ** дар забони тоҷикӣ ду марҳилаи калимасозиро аз сар гузаронидааст: аввалан аз исми *суғ* бо пасванди **-ӣ** сифати нисбии *суғӣ* ва баъдан аз *суғӣ* бо пасванди **-гарӣ** *суғигарӣ* соҳта шудааст. Ба ин маъно пасванди **-гарӣ** бо **-ӣ** ҳаммаъною ҳамвазифа мебошад: *суғигарӣ // суғигӣ*.



Вожай *суғигарӣ* ҳамчун ҷузъи маънодори феъли таркибии номӣ низ ба назар мерасад:

...аз *Миср ба Омул омада буд, то суғигарӣ қунад ва шайхро аз ҷой бибараад* [30, с. 622].

Ба андешаи баъзе муҳққиқон пасванди **-гарӣ** аз забони гуфтугӯйӣ ба забони адабӣ гузаштааст [ниг.: 5, с. 116], аммо дар насири Абдураҳмони Ҷомӣ ба назар расидани ин унсури морфологӣ гувоҳи он аст, ки истеъмоли он садсолаҳо пеш дар забони адабии китобӣ роиҷ будааст.

**Пасванди -гор.** Бо ин пасванд танҳо калимаи *ҳидматгор* соҳта шудааст:

*Дуо мекард, ки Худои таоло фарзандону фарзандонатро ҳидматгори ту гардонад* [29, с. 412].

**Пасванди -гоҳ.** Дар бораи ин пасванд низ ақидаҳо гуногунанд. Баъзе муҳаққиқон онро ҳамчун калимаи мустақил меҳисобанд ва калимаҳои бо он соҳташударо ба гурӯҳи вожаҳои мураккаб мансуб медонанд [ниг.: 12, с. 145]. Дар воқеъ, вожай мустақили *гоҳ* дар «Фиёс-ул-лугот» «ба маънии таҳти подшиҳӣ ва ба маънии вақт ва ҷой ва ҳайма ва ба маънии дөви қимор» [6, с. 188] омадааст. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ду вожай *гоҳ* (*гоҳ I* ва *гоҳ II*) ҳамчун омоним шарҳ дода шудааст: *гоҳ I* ба маънии «1. ҷой, макон; 2. таҳт, авранг; 3. вақт, замон» ва *гоҳ II* ба маънии «бӯтаи заргарӣ, ки дар он тилло ва нуқрато об мекунанд». Дар китоби дарсии «Забони адабии ҳозираи тоҷик» низ аслан калимаи мустақилмаъно будани ин суффикс ва дар ҷараёни инкишифу ташаккули забони тоҷикӣ ба қатори морфемаҳо доҳил шудани он таъкид гардидааст [ниг.: 7, с. 141]. Аз ин рӯ ҳатои муҳаққиқон низ дар он аст, ки эшон танҳо маънии мустақили вожай *гоҳро* ба эътибор гирифтаанду ба он ҳамчун унсури морфологӣ эътибор надодаанд. Аммо дар таҳқиқотҳои илмии забоншиносон О. Қосимов ва С. Низомова пасванди исмсоз будани *-гоҳ* сабит гардидааст [ниг.: 9, с. 22-23; 17, с. 58-61]. Аз ҷумла дар сарчашмаҳои илмӣ бо ин пасванди соҳта шудани исмҳои макон зикр гардидааст [ниг.: 7, с. 17, с. 58-61]. Абдураҳмони Ҷомӣ бо пасванди *-гоҳ* вожай *манзилгоҳ* соҳтааст, ки исми макон аст:

*Шайх даст бар рӯ фуруд овард ва гуфт: «Алҳамдулиллоҳ, ки манзилгоҳи писари қассоб на андӯҳ аст ва на шодӣ»* [30, с. 389].

Калимаи арабии *манзил* аслан аз рӯйи соҳти морфологиаш исми макон мебошад ва маънии «макон ё ҷойи фуруд омадан»-ро дорад [ниг.: 8, с. 64-65]. Дар иртибот ба исми макон будан ин вожай маънии «маскан, бошишигоҳ, истикоматгоҳ, хонаи истикоматӣ»-ро дорад [4, с. 796]. Дар забони адабиёти классикии тоҷик вожай *манзил* инҷунин ба маънии «1. работе, ки дар масофаи муайяни роҳ барои дамгирии корвониён бино карда мешуд, ҷойи фаромадани корвониён, истгоҳ, ҷойи дамгирии мусофирион ва маҳалли маҳсуси асп изаз кардани чопарҳо (қосидҳо) – корвонсарой; 2. фосила ва масофаи байни ду истгоҳ» [23, с. 632] истифода мегардид, ки ин маъноҳои он низ ба макон иртибот дорад. Шояд маънии маконро ифода кардани вожай арабии *манзил* дар забони тоҷикӣ тира гардидааст, ё шояд ба хотири таъкиди мағҳум бошад, ки аз он дубора бо пасванди *-гоҳ* исми макон соҳта мешавад. Исми макони *манзилгоҳ* имрӯз низ дар забони тоҷикӣ истеъмол мешавад. Дар ин калима пасванди *-гоҳ* бо вожай *ҷой* ҳусусияти муродифӣ зоҳир менамояд: *манзилгоҳ* // *манзилҷой*. Вале вожай *манзилҷой* дар забони гуфтугӯйии имрӯза бештар ба маънии «қабр, хокҷой» истеъмол мегардад.

**Пасванди -истон.** Бо ин пасванд аз калимаи иқтибосии арабии *нахл*, ки маънии «дараҳти ҳурмо»-ро дорад [23, с. 840] исми макону фаровонии *нахлистон* соҳта шудааст:

*Аз Абдуллоҳ ибни Ҷаъфар, разияллоҳу анҳу, овардаанд, ки рӯзе азимати сафаре карда буд. Дар нахлистони қавме фуруд омад, ки гуломе сиёҳ нигоҳбони он буд* [29, с. 377].

Дар ин маврид пасванди **-истон** бо пасванди **-зор** ҳаммаъно аст: **нахлистон // нахлизор.**

**Пасванди -ӣ / -гӣ, -вӣ.** Дар бораи ин пасванд ва шаклҳои он андешаҳои маҳаққиқон муҳталифанд [ниг.: 16, с. 55-58]. Ба андешаи муҳаққиқ Л. С. Пейсков бунёди ин пасванд ба забони форсии миёна иртибот дорад [ниг.: 21, с. 183-184]. Баъзе муҳаққиқон, аз чумла дар забони тоҷикӣ (форсӣ) мавҷуд будани ду пасванди **-ӣ** (-ӣ<sub>1</sub> ва -ӣ<sub>2</sub>) андеша баён кардаанд [ниг.: 20, с. 214; 3, с. 94-95; 32; 33]. Муҳаққиқи ӯзбек У. Яъқубов низ пасванди **-ӣ**-ро бо ду ном – (йои нисбат) (йои مصدرӣ) ва (йои масдарӣ) зикр намудааст [ниг.: 34, с. 10], вале забоншинос Ф. Мирзоев дар забон мавҷуд будани пасвандҳои **-ӣ<sub>1</sub>** ва **-ӣ<sub>2</sub>**-ро рад менамояд. Ба ақидаи ӯ ба хотири омехта накарданӣ калимаҳо, ки бо ин пасвандҳо соҳта мешаванд, «*ё онҳоро як чиз шуморидан лозим аст, ё ин ки масъалаи мазкурро амиқтар тадқиқ намудан лозим аст*» [13, с. 184]. Муҳаққиқ С. Низомова низ муқобили ақидаи дар забон мавҷуд будани ду пасванди **-ӣ** буда, ин пасвандро муштараквазифа меҳисобад, ки «*дар калимасозии исм, сифат, зарф, сифати феълий ва калимаҳои мураккаби омехта фаровон истифода мегардад*» [17, с. 67]. Муҳаққиқи дигар Т. А. Алескерова дар забони форсӣ мавҷуд будани чор пасванди **-ӣ** (Ҷ<sub>1</sub>, І<sub>2</sub>, Ҷ<sub>3</sub>, ва І<sub>4</sub>)-ро қайд менамояд. Ӯ І<sub>1</sub>-ро аз ҷиҳати баромад қадима ва дар забонҳои ҳиндику эронӣ асосан исми абстракт ва аҳёнан исми конкрет соҳтани онро таъкид медорад. Ба ақидаи ин муҳаққиқ Ҷ<sub>1</sub> дар забони форсии имрӯза ниҳоят сермаҳсул аст ва бо ҳиссаҳои гуногуни нутқ омада вожаҳои абстрактмаъно месозад. Ба монанди: **бузургӣ, дӯстӣ** [ниг.: 1, с. 27-28]. Т. А. Алескерова І<sub>2</sub>-ро хоси дар забони зиндаи гуфтугӯйии форсӣ меҳисобад, ки номи қасбу кор месозад, ки баъзеи ин исмҳо ҳатто ба забони арабӣ ворид мешаванд. Ба монанди: **ахтарӣ** (гайберӣ), **тилфунӣ** (алоқачии телефон) [ниг.: 1, с. 28]. І<sub>3</sub>-ро варианти фонетикии І<sub>2</sub> меҳисобад, ки аз забони арабӣ ба форсӣ ворид гардидааст. Он шакли фонетикии пасванди І- (иййун), Ҷ- (авиййун) дониста шуда, танҳо бо калимаҳои иқтибосии арабӣ меояд. Ба монанди: **лугавӣ, илми** [ниг.: 1, с. 29]. Пасванди І<sub>4</sub> аз І<sub>2</sub> ибтидо гирифта, аз масдар сифати феълии замони оянда месозад. Ба монанди: **хонданиӣ, рафтаниӣ, гуфтаниӣ**. Ба ақидаи Т. А. Алескерова І<sub>4</sub> маҳсули ташаккули забони форсии имрӯза буда, дар осори забонҳои форсии қадим ва миёна ба назар намерасад [ниг.: 1, с. 29].

Мо ба гуфтаҳои донишмандон ҳаминон илова карданием, ки пасванди **-ӣ** унсури муштараки морфологии калимасози ҳам забони тоҷикӣ ва ҳам забони арабӣ мебошад, аммо, бар хилофи он ки ин пасванд дар забони тоҷикӣ дар калимасозии исм, сифат, зарф ва сифати феълий серистеъмол аст, дар забони арабӣ бештар сифати нисбӣ месозад [ниг.: 8, с. 86-87; 11, с. 91-93; 31, с. 107-109; 28, с. 86-88].

Дар асарҳои насрии Мавлоно Ҷомӣ пасванди **-ӣ** дар калимасозӣ аз иқтибосоти арабӣ назар ба дигар пасвандҳои калимасози тоҷикӣ сермаҳсулу серистеъмол аст. Он дар мавридҳои зерин истеъмол шудааст:

а) Аз исми шаҳси **инсон** сифати нисбии **инсонӣ** соҳтааст:

*Асҳоби мо ғоҳ-ғоҳе аз сурати инсонӣ берун меоянд, аммо зуд ба он бозмегарданд* [30, с. 614];

б) Аз исмҳои хоси ифодакунандай номи одамон сифати нисбӣ соҳтааст:

*Муҳаммад – муҳаммадӣ, Исроил – исроилиӣ, Имом Шофеъ – шофе(ъ)ӣ, Имом Абуҳанифа – ҳанафӣ:*

Рӯзе сухан мегуфт, ногоҳ ҷанд гом дар ҳаво бирафт ва гуфт: «Эй **исроилиӣ**, биист ва қаломи **муҳаммадӣ** биишав!» [30, с. 643]; *Номи вай Ҳасан ибни Солеҳ ибни Ҳайрон аст. Ғаҳеҳ буда, шофе(ъ)ӣ ҷамъ карда буд миёни фиқҳ ваараъ* [30, с. 278]; Гуфт: «Бар миллати ҳанафиён, камтар ҳанафиям, аз уммати Муҳаммад, саллаллоҳу алайҳи вассалам» [30, с. 212].



Дар мисоли якум вожаҳои *исроилӣ* ва *муҳаммадӣ* сифатҳои нисбӣ мебошанд, ки ба вазифаи исми шаҳс омадаанд, яъне субстантиватсия шудаанд. Дар зери мағҳуми *исроилӣ* «пайрави динӣ яҳудӣ» ва зери мағҳуми *муҳаммадӣ* «пайрави дини Ислом» дар назар дошта шудааст. Ин ду вожа ба хотири муқобилгузории қаломи нависанда ба кор бурда шудаанд. Илова бар ин, вожаи *исроилӣ* имрӯз ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони арабӣ ба маънои «шахс ё ашиёи мансуб ба давлати Истроил, сокини истроил, яҳуд, истроилӣ, яҳудӣ» кор фармуда мешавад [4, с. 34; 25, с. 558]. Вожаи *шофе(ъ)ӣ* аз исми амали феъли навъи якуми забони арабӣ – شفّعی, ки ба маънои «ҳимоятгар, ҳомӣ, тарафгир, миёнрав» [4, с. 409], «шафоаткунанда, дархостнамоянда, хоҳишгар» [24, с. 598] меояд, сохта шуда, ҳамзамон номи асосгузори яке аз ҷаҳор мазҳаби Ислом имом Абуабдуллоҳ Муҳаммад бинни Шофей Идрис мебошад. Пайравони мазҳаб ва мактаби Имом Шофеиро ба таври муҳтасар *шофейӣ* меноманд [ниг.: 24, с. 598; 4, с. 409], яъне мансуб ба мазҳаби Имом Шофей. *Ҳанафӣ* ба маънои «пайрави мазҳаб ва мактаби Имом Абуҳанифа» меояд. Дар мисолҳои боло бо пасванди -ӣ сохта шудани қалимаҳо як роҳи муҳтасару муҷазбаенист. Ба ҷои *пайрави динӣ яҳудӣ – истроилӣ*, ба ҷои *пайрави дини Ислом – муҳаммадӣ*, ба ҷои *пайрави мазҳаби Имом Шофей – шофейӣ*, ба ҷои *пайрави мазҳаби Имом Абуҳанифа – ҳанафӣ* гуфтан ҳам қаломро муҳтасар ифода намуда, ҳам нерӯро сарфа мекунад.

в) Аз исми конкрети ифодакунандаи макон исми абстракти ифодакунандаи қасб сохтааст: *ҳаммомӣ*:

*Ва ҷун аз ҳаммом берун омад, бист ҳазор дирам ба ҳаммомӣ дод...* [29, с. 445].

Дар мисоли боло пасванди -ӣ бо пасвандҳои -чӣ, -бон ҳусусияти муродифӣ зоҳир кардааст: *ҳаммомӣ // ҳаммомчӣ, ҳаммомбон*. Аммо бо пасванди -ҷӣ дар асарҳои насрӣ Ҷомӣ ягон қалимаи сохта ба назар намерасад. Ин гувоҳи он аст, ки бо пасванди -ҷӣ сохтани қалимаҳо дар забони тоҷикӣ дертар роиҷ гардидааст.

г) Аз исми конкрети *суф*, ки ба маънои «пашим, мӯйи гӯсфанд ва гайра; матои пашимин» [4, с. 450; 24, с. 281] меояд, сифати нисбии *суфӣ* сохтааст, ки он бештар бидуни исми муайяншаванда итъемол гардида, ба вазифаи исми шаҳс кор фармуда мешавад:

*Вай гуфт: «Суфӣ аз мақомот ва аҳвол баргузаштааст, он ҳама зери қадами вай аст...»* [30, с. 356].

Аҳёнан ин вожа ҳамчун сифати нисбӣ низ истеъмол мешавад:

*Абуҳошими суфӣ... гуфтааст, ки кӯҳро ба нӯги сӯзан аз бех баркандан осонтар аст аз занги кибр аз дил бияфгандан* [29, с. 335].

ғ) Аз исмҳои ифодакунандаи қасбу кор ва шуғли доимӣ, ки дар забони арабӣ бар вазни فَعَلْ меоянд [ниг.: 28, с. 283], исми абстракт сохтааст, ки ба амалу фаъолият, шуғл ва рафттору кирдори инсонҳо далолат мекунанд. Ба монанди: *қассобӣ, саббогӣ, ҳачҷомӣ*:

*...писари қассобе буд, аз падар қассобӣ омӯхта...* [30, с. 374]; *бар вай гарон меомад, ки писараши ба сухбати суфия мерафт ва тариқаи эшон меварзид ва аз саббогӣ бозмемонд* [30, с. 660]; *Агар қасди ин тариқ дорӣ, аввал бирав, ҳачҷомӣ биёмӯз...* [30, с. 92].

Чунин исмҳои абстракт ҳамчун ҳиссаи маънодори феълҳои таркибии номӣ низ истеъмол шудаанд. Чунончи дар мисолҳои зерин исмҳои абстракти *ҳаммомӣ, наммомӣ, қавволӣ* бо шаклҳои замони гузаштаи ҳикоягӣ, ҳозираю оянда ва замони ояндаи дури феъли ёвари *кардан* истеъмол гардида, барои маъно баҳшидан ба ин феълҳои ёвар хизмат кардаанд:

*...ва ман марди фақираму ҳаммомӣ мекунам* [30, с. 300]; *он қас, ки гирифт, бознаҳоҳад дод ва он қас, ки гирифт боздид, наммомӣ наҳоҳад кард* [29, с. 364]; *Ва онҷунон буд, ки навҷавоне омада буд, қавволӣ мекард* [30, с. 269].

д) Аз чунин исмҳои ифодакунандаи касбу кор ва шуғли доимӣ, ки дар забони арабӣ бар вазни **فَعْل** меоянд, бо пасванди **-ӣ** сифати нисбӣ низ сохта шудааст. Ба монанди: **амали баниӣ, дӯкони ҳаллоҷӣ, санъати саббогӣ, номи ҳаҷҷомӣ**:

*Ва гуфтаанд, вай дар рӯз ба амали баниӣ машгул будӣ [30, с. 152]; То рӯзе ба кӯе фурӯ шуд, дӯкони ҳаллоҷӣ дид, шогирди вай бар он нишаста [30, с. 278]; Чун падарааш он бидид, ҳайрон монд ва вайро ба сулуки роҳи суфия бозгузошт ва аз санъати саббогӣ маъзур дошт [30, с. 660]; Агар қасди ин тариқ дорӣ, аввал бирав, ҳаҷҷомӣ биёмӯз, то номи ҳаҷҷомӣ бар ту нуҳанд... [30, с. 92].*

Чунон ки аз муқоисаи мисолҳои ду банди охир бармеояд, калимаҳои **саббогӣ** ва **ҳаҷҷомӣ** ҳам ба вазифаи исми абстракт ва ҳам ба вазифаи сифати нисбӣ кор фармуда шудаанд. Дар мисолҳои «...тариқаи эшон меварзид ва аз саббогӣ бозмемонд» [30, с. 660] ва «...аввал бирав, ҳаҷҷомӣ биёмӯз...» [30, с. 92], калимаҳои **саббогӣ** ва **наммомӣ** исми абстракт мебошанд ва ба вазифаи пуркунанда истеъмол шудаанд. Дар мисолҳои «...аз санъати саббогӣ маъзур дошт» [30, с. 660] «...номи ҳаҷҷомӣ бар ту нуҳанд...» [30, с. 92] ин ду калима сифати нисбӣ мебошанд ва ба вазифаи муайянкунанда омадаанд. Аз ин бармеояд, ки аксари чунин исмҳои абстракт дар ибтидо сифати нисбӣ будаанд ва баъдан дар натиҷаи муҳтасару мушаххасбаёнӣ субстантиватсия шуда ба исм гузаштаанд. Ба монанди: **амали наммомӣ / наммомӣ кардан, санъати саббогӣ / аз саббогӣ мондан, амали ҳаҷҷомӣ / ҳаҷҷомӣ омӯхтан**.

е) Аз исмҳои фоилий феъли навъи якуми забони арабӣ **коғир, шоғеъ коҳил, зоҳир, ботин** бо пасванди **-ӣ** исми абстракти **коғирӣ, коҳилӣ** ва сифатиҳои нисбии **зоҳирӣ** ва **ботинӣ** сохта шудааст:

*Аз вай пурсиданд, ки аз мусалмонон кӣ ба коғирӣ наздиктар? [30, с. 104]; Вай ба агар касеро ҳоле ҳаст, ки ба дунё ва иморати он намепардозад, хуши вақти ў ва агар чунонки аз коҳилӣ тарки иморати замин кунад ва онро тарк ва зуҳд ном нуҳад [30, с. 546]; Вай ба улуми зоҳирӣ ва ботинӣ ороста будааст [30, с. 513].*

Дар мисоли охирин сифатҳои нисбии **зоҳирӣ** ва **ботинӣ**, ки антоними лугавӣ мебошанд, бо мақсади муқобилгузорӣ ба кор бурда шудаанд.

ё) Аз исмҳои мағъули феълҳои навъи якум ва дуюми забони арабӣ – **машгул, муханнас, мӯҷаррар, мусаххар** исмҳои абстракти **машгулӣ, муханнасӣ, мӯҷаррарӣ, мусаххарӣ** сохта шудааст:

*Ва ҳам вай гуфта, ки: Дур бои аз машгулӣ ба ҳалқ, ки имрӯз дар машгулӣ ба ҳалқ суде намондааст [30, с. 165]; ...он дигар аст, ки ҷашм аз он нӯшидан мудоҳанат ва муханнасӣ бувад дар дин... [30, с. 173]; Падари ман дар мӯҷаррарӣ вақте соғӣ дошта буд ва фарогати дил дар зану фарзанд афтода буд ва он аз дасти вай бишуда [30, с. 432]; Хокро дар ҳаракат ҷуз мусаххарӣ ва бечорагӣ нест дар дасти ҳаво... [30, с. 468].*

Аз байни исмҳои абстракти номбаршуда вожаи **машгулӣ** бо феълҳои ёвари **кардан** ва **намудан** омада, феъли таркибии номӣ сохтааст:

*Фалон кас ба тақрори сабақи зикр, ки таълим гирифта буд, кам машгулӣ кард [30, с. 484]; Мегӯянд, ки Шайх Зайнуддин ба ҳалли вақоеъ ва таъбири маномот машгулӣ менамоянди... [30, с. 497].*

ж) Аз исмҳои амал ё масдарҳои феъли навъи дуюм ва ҳаштуми забони арабӣ – **тасдиқ, таслим ва иҷтимоӣ** сифатҳои нисбии **тасдиқӣ** ва **таслимӣ** ва исми абстракти **иҷтимоӣ** сохта шудааст:

*Чун ўро ба Қуръон ва суннат шиноси, ўро ба ў бишнохта боши, яъне шинохти тасдиқӣ ва таслимӣ [30, с. 292]; ...аз иҷтимоии инҳо шеъри вайро ҳолате ҳосил омадааст... [29, с. 464].*

з) Аз шаклҳои ҷамъи шикастай исмҳои қорӣ – **қурро** ва **сурат** – **сувар** исми абстракти **қурроӣ** ва сифати нисбии **суварӣ** сохта шудааст:



*Абдуллоҳи Ҳарроz дар Макка буд, мегуфт: «Тариқаи мо футувват аст, на қурроӣ» [30, с. 216]; Абусаиди Ҳарроz гуфт, ки маро дар ҳадосати синн ҷамоли սւարӣ буд [30, с. 113].*

и) Аз сифатҳои аслии фузул ва зарур исмҳои абстракти **фузулӣ** ва **зарурӣ** сохта шудааст:

*Аз фузулӣ бигурез ва он чӣ зарурист, дар он оvez [29, с. 350].*

Бояд гуфт, ки сифати **зарур** ва исми маъни **зарурӣ** дар забони тоҷикӣ ҳазм гардидаанд, аммо калимаҳои **фузул** ва **фузулӣ** дар забони имрӯза дар истеъмол нестанд. Сифати **фузул** дар лугат чунин шарҳ дода шудааст: «1. қасе, ки ба корҳои дигарон бесабаб мудоҳила мекунад; забондароз, пургӯй, сафсатагӯй, лаққӣ; 2. ғапҳои барзиёд, сафсата, ғапҳои бемаъни; З зиёдталабӣ, орзу ва талабҳои барзиёд; 4. шахси номатлуб» [24, с. 442-443]. Исми маъни **фузулӣ** ба маънои «1. сергатӣ, беҳуда мудоҳила кардан ба корҳои дигарон, забондарозӣ; 2. зиёдталаб, одаме, ки дар корҳо ва муносибатҳо аз ҳадди эътидол берун меравад» [24, с. 443] меояд. Дар мисоли боло нависанда исмҳои маъни **фузулӣ** ва **заруриро**, ки хусусияти антонимӣ доранд, ҳам бо мақсади мӯкобилгузорӣ ва ҳам бо мақсади таъмини оҳанги сухан ба кор бурдааст.

Ҳамчунин аз сифати аслии ҳаром бо пасванди **-ӣ** исми шахси **ҳаромӣ** сохта шудааст:

*Баъд аз он шахсе дигар даромад ва гуфт: «Айюҳашишайх! Як хирвор гандум назри шайх карда будам, ҳаромиён бурданд» [30, с. 697].*

Вожаи **ҳаромӣ** дар забони арабӣ ба маънои «дузд, роҳзан, горатгар, яғмогар, қисабур, торочгар, авбош» [4, с. 168] истеъмол мешавад. Дар забони адабиёти классикӣ низ ин вожа ба ҳамин маъно ба кор бурда мешуд [ниг.: 24, с. 734]. Аммо дар забони имрӯза ин вожа тағири маъно карда, бештар ба маънои «фарзанде, ки аз падари гайриқонунӣ зоиде шудааст» [26, с. 496] дар истеъмол мебошад. Дар мисоли овардаи мо низ вожаи **ҳаромӣ** ба маънои дар забони адабиёти классикӣ маъмулбудааш – «дузд, роҳзан, горатгар» ба кор бурда шудааст.

й) Нависанда бо ёрии пасванди **-ӣ** аз исмҳои абстракти **вичдон**, **орият**, **даъват**, **разоъ**, **ладун(н)**, **самъ**, **ақл**, **нақл**, **гайб**, **абад**, **дин**, **яқин**, сифатҳои нисбии **вичдонӣ**, **ориятиӣ**, **разо(ъ)ӣ**, **ладуннӣ**, **даъватӣ**, **самъӣ**, **ақлӣ**, **нақлӣ**, **гайбӣ**, **абадӣ**, **динӣ**, **яқинӣ** сохтааст.

Чӣ маърифат амре **вичдонӣ** аст ва тақирип аз он қосир [30, с. 25]; То ҳаёти **ориятиӣ** забонро ба таҳрик мадад мекунад, дар биёбони гурураш саробе менамояд... [30, с. 391-392]; Бародарии эшон бародарии **разо(ъ)ӣ** аст, чи дар валодати сония аз як мавзӯъ шир хӯрдаанд [30, с. 264]; Дар вакти саҳар ҳазрати Ҳаққ, субҳонаҳу ва таоло, бар дили вай аబови илми **ладуннӣ** бикишод... [30, с. 411]; Рӯзе ҳазрати шайҳро аз хонақоҳи шайх Абдуллоҳи Ансорӣ, раҳимаҳуллоҳу, ба **даъватӣ** мебурданд [30, с. 458]; Ва ақлу қиёси худ мапазир, ки имон **самъӣ** аст, на **ақлӣ** [30, с. 292]; ...ба қутубхона даромад ва аз латоифи улуми **ақлӣ** ва **нақлӣ** маҷмуае интиҳоб кард... [30, с. 535]; Пайваста мутолааи гайб мекард, умури **гайбӣ** бар вай голиб омад [30, с. 319]; Агар ба умри **абадӣ** дар нигоҳдошти ин нисбат саъӣ қунад, ҳанӯз ҳаққи ў гузорида нашавад [30, с. 507]; ...ба таҳсили улуми **динӣ** ва маорифи **яқинӣ** машгул шуд, то камоли вай ба ҷое расид... [30, с. 564];

Ба ҷуз сифатҳои нисбии **разо(ъ)ӣ** ва **ладуннӣ** дигар сифатҳои нисбии дар боло овардашуда имрӯз низ дар истеъмоланд. Сифати нисбии **разо(ъ)ӣ** ба маънои «ҳамишир, ду бачаи аз пистони як модар ширмаканд» [24, с. 139] истеъмол мешавад: **бародарии разо(ъ)ӣ** – бародарии ҳамишир, бародарии ширхора. Вожаи **лудуннӣ** чунин маъно дорад: «он чӣ аз гайри шитироки табиату зеҳн ва гайри қӯшии гӯё аз тарафи Худо ато шудааст, худодод» [25, с. 590]. Пас ибораи илми ладуннӣ, ки хусусияти диниву ирфонӣ дорад, ба маънои «илму донии худодод, ки гӯё аз гайри таълими устод ва қӯшишу ҳаракати шаҳс аз гайб ҳосил шудааст» [23, с. 590] меояд.

к) Аз исмҳои чомеи ифодакунандаи шахси *аҷам* ва *маҷус* сифатҳои нисбии *аҷамӣ* ва *маҷусӣ* сохта шудааст. Исли *аҷам* дар забони арабӣ ба маънои умумии чомеи «*гайриарабҳо, мардумони гайриараб, хориҷиҳо, форсҳо, қавмҳои форсу тоҷикзабон*» [4, с. 500; 23, с. 123] истеъмол мегардад. Дар забони форсии тоҷикӣ бар замми маънои зикршуда, ба маънои исми танҳо «*мулк ва сарзамини форсу тоҷик*»-ро низ ифода менамояд [23, с. 123]. Вожаи *«аҷамӣ»* дар наасри нависанда ба ду вазифаи морфологӣ ба назар мерасад:

1) ҳамчун сифати нисбӣ: *забони аҷамӣ*:

*Ва ҳазрати шайх бар он бо забони аҷамӣ суханони гарib ва маонии ладунӣ мефармуд, ки фаҳми он натавонистӣ кард...* [30, с. 665].

2) ҳамчун исми ифодакунандаи шахс, яъне дар ин маврид исми муайяншаванда меафтад ва сифати нисбӣ субстантиватсия шуда исми шахсро ифода менамояд: *марди аҷамӣ, шахси аҷамӣ // аҷамӣ*:

*Гӯянд, ки дар мавсими ҳаҷ аҷамӣ пешӣ вай омад, ки бароти ман бидех, ки ҳаҷ гузоридаам...* [30, с. 298].

*Маҷус* дар забони арабӣ исми чомеъ буда, ба маънои «*коҳинон, мугон, оташпарастон, соҳирон, гайбдонон, ҷодугарон*» [4, с. 743] меояд. Ҳарчанд ин вожа дар «*Фарҳанги забони тоҷикӣ*» забони тоҷикӣ ба маънои исми шумораи танҳо – «*офтобпараст, оташпараст, габр, зардушиӯ*» шарҳ ёфтааст [23, с. 681], дар забони адабиёти классикии тоҷику форс низ ба маънои чомеъ ба кор шуда, гурӯҳи одамонро ифода мекард:

Чамъе *маҷус* дар *Ҳирот мӯкорини масҷид оташкада доштанд* (*«Равзат-ус-сафо»*); Эшон мугонанд, яъне *маҷус*, ба порсӣ эшонро габрон гӯянд (*«Маҷмаъ-ул-ансоб»*) [23, с. 681].

Вожаи *маҷусӣ* дар «*Фарҳанги забони тоҷикӣ*» ҳамчун сифати нисбӣ «*мансуб ба маҷус*» шарҳ дода шудааст [23, с. 681]. Дар луғати арабӣ ба русӣ ҳамчун шакли танҳои исми чомеи *маҷус* – «*оташпараст, соҳир, гайбдон, ҷодугар*» [23, с. 681] маънидод гардидааст. Ин вожа ҳарчанд сифати нисбӣ аст (*марди маҷусӣ, шахси маҷусӣ*), ҳам дар забони арабӣ бештар бидуни исми муайяншаванда ҳамчун исми шахс меояд. Дар наасри Ҷомӣ низ ба маънои исми шахс ба маънои «*оташпараст, пайрави дини зардушиӯ*» корбаст гардидааст:

*Рӯзе миёни Абуладён ва миёни маҷусӣ сухане мегузашт* [30, с. 295].

к) Аз исмҳои абстракти дорои хусусияти дини *Илоҳ, шайтон, лоҳут, носут* сифатҳои нисбии *илоҳӣ, шайтонӣ, лоҳутӣ, носутӣ* сохта шудааст:

Абвоби улуми *илоҳӣ* ва маорифи раббонӣ бар вай қушода шуда буд [30, с. 711]; *Донист, ки он хоби шайтонӣ нест ва сабаб инкор аст, ки ба Шайх Абусаид дорад* [30, с. 413]; *Раҳонидани мурғи лоҳутӣ, ки маҳбуси қафаси носутист, бе таъсири ҷазбае, ки лозим аст, мақоми маҳбубиро, ки бозбаста ба мутобаат муставфӣ аст, муюссар нагардад* [30, с. 507].

Дар ин ҷо меҳостем, дар бораи сифатҳои нисбии *лоҳутӣ* ва *носутӣ*, ки аз исмҳои *лоҳут* ва *носут* сохта шудаанд, истода гузерем. Дар «*Фарҳанги забони тоҷикӣ*» вожаи *лоҳут* «*худоӣ, илоҳӣ, улуҳият; мӯқобили носут*» шарҳ дода шудааст [23, с. 608]. Дар луғати арабӣ ба русӣ ба маънои «*1. сиришти илоҳӣ, табиати илоҳӣ, улуҳият; 2. Худо, Худованӣ*» зирк гардидааст [4, с. 709]. Маънои *лоҳутӣ* «*1. илоҳӣ, худоӣ; 2. фақеҳӣ, фиқҳӣ, теологӣ; 3. рӯҳӣ, маънавӣ, ботинӣ; 4. фақеҳ, донандай илми илоҳиёт*» мебошад [4, с. 709]. *Носут* ба маънои «*олами ҷисмонӣ, дунё, ин ҷаҳон, инсон, одамӣ; мӯқобили лоҳут*» [23, с. 872], «*табиати инсонӣ, сиришти инсонӣ, одамият, бани одам, ҷинси одамӣ, одамон*» [4, с. 778] омадааст. Пас, *носутӣ* ҳамчун сифати нисбӣ маънои «*ҳар ҷизи марбут ба олами ҷисмонӣ, ҳар ҷизи марбут ба дунё, ҷизи марбут ба табиату сиришти инсон, ҷизи марбут ба одамият*»-ро дорад. Ин ду қалима антоним мебошанд ва дар забони адабиёти



классикӣ барои муқобил гузоштани фикр истифода мешуданд. Дар мисоли боло низ **лоҳумӣ** ва **носутӣ** барои муқобилгузорӣ истифода шудаанд. Нависанда аз имконоти зидмаъноии ин калимаҳо истифода бурда ибораҳои маҷозии **мурғи лоҳумӣ** ва **қафаси носутӣ** оваридааст. **Мурғи лоҳумӣ**, яъне **мурғи илоҳӣ** киноя аз «руҳу ҷон» мебошад. Дар зери ибораи маҷозии **қафаси носутӣ** нависанда «ҷисми инсон»-ро дар назар дорад.

л) Бо сифати аслии **ҷосус**, ки субстантиватсия шуда, ба вазифаи исми шахс ба кор бурда мешавад, омада, исми абстракти **ҷосусӣ** сохтааст, ки ба ҳамон амал машғул гардидани шахсро ифода менамояд:

...савоб он аст, ки **ҷосусӣ** бар кор кунем, ки чун вақти қайлула хилват шавад ва чун пеши вай касе набошад, тане чанд дар хидмати ту биравем ва самое бунёд кунем ва ҳолате барорем ва дар он миён чизе бар вай занем [30, с. 419].

м) Аз зарфҳои замони **наҳор** ва **азал** исми абстракти **наҳорӣ** ва **азалӣ** сохта шудааст:

Вай он аст, ки сӣ шабонарӯз дар Макка мӯҷовир буд бар як **наҳорӣ**... [30, с. 312]; ...ранҷ макаши дар талаби он чӣ дар қисмати **азалӣ** барои ту қиғоят карда шудааст... [30, с. 192];

н) Аз шумораи тартибии **аввал**, ки ба вазифаи сифати аслӣ ва зарф меояд, сифати нисбии **аввалиӣ** сохта шудааст:

Аз табақаи **аввалиӣ** аст ва аз қӯдамои машоих [30, с. 65].

о) Бо исми муарраби **ҷавҳар** омада сифати нисбӣ сохтааст, ки ба амали дар решави исим ифодаёфта машғул гардидани шахсро ифода менамояд:

...шахсе **ҷавҳарӣ** аз ҳуд ҳикоят кард, ки миқдори ҳамир аз хонаи ҳуд ба Фурӯн бурд, то нон пазанд... [30, с. 694].

Ин сифати нисбӣ субстантиватсия шуда, ба вазифаи исми шахс низ ба кор бурда шудааст:

Чун бо ҳам мулоқот карданд, **ҷавҳарӣ** хотун ва фарзандонро бишноҳт [30, с. 694].

п) Бо исми тасғир (исми ифодакунандаи хурдиву навозиш)-и **туғайл**, ки маъни «кӯдакча, кӯдакчаяк, кӯдакак»-ро дорад, омада, сифати нисбии **туғайлӣ**, сохтааст. Бо мурури замон ин сифати нисбӣ субстантиватсия шуда, исми шахсро ифода намудааст ва аз маъни аслии ҳуд дур рафта, тобиши маъни манғӣ пайдо кардааст. Он дар лугат ба маъни «мехмони ноҳонда, касе, ки бехабар ба меҳмонии касе меравад; **маҷозан** муфтҳӯр» [24, с. 380], «муфтҳӯрон, муфтҳӯрӣ, резаҳӯр, резаҳӯр, туғайлиҳӯр, тегинҳӯр» [4, с. 476] шарҳ дода шудааст. Дар насири нависанда низ исми шахсро ифода карда, ба маъни «мехмони ноҳонда, шахсе, ки бидуни даъват ба ягон ҷой меравад» кор фармуда шудааст:

Гуфтам: «Ё Раб! Ин мамлакате аст, ки **туғайлиро** гунҷоӣ дорад» [30, с. 114].

р) Аз ҳиссачаи инкории лам (ل) шакли қӯтоҳкардашудаи замони ҳозира-ояндаи феъл сифати нисбии **ламязалиӣ** сохтааст, ки ба маъни «безаволӣ, ҷовидонӣ, ҳамешагӣ» меояд:

Ва сүфӣ ба мушоҳадаи ҷамоли **азалӣ** ва муҳаббати зоти ламязалиӣ аз ҳар ду қавн маҳҷуб бувад [30, с. 27].

Чунон ки маълум аст, пасванди -ӣ дар забони тоҷикӣ вариантҳои **-гӣ**, **-вӣ** дорад. Бо варианти **-гӣ** аз исми ҷумла калимаи **ҷумлагӣ** сохта шудааст, ки ба вазифаи ҷонишини таъйинӣ истеъмол гардидааст:

Вай саҳт муazzам аст ба наздики ман, чунонки **ҷумлагӣ** дилам шикори ўст [30, с. 168].

Бо ин вариант аз исми абстракти **наззора** исми шахси **наззорагӣ** сохта шудааст:

Маро аз ин қавм гардон, ё аз **наззорагиёни** ин қавм гардон, ки ҷисми дигарро тоқат надорам [30, с. 736].

Дар мисоли боло пасванди **-гӣ** муродифи пасвандҳои **-ҷӣ** ва **-гар** мебошад. Муқоиса кунед: **наззорагӣ / наззорачӣ, наззорагар**.

Аз сифати *сода* исми абстракти **содагӣ** сохта шудааст:

*Шайх саломати садру содагии вайро дид, донист, ки ёрон бо вай мазоҳ кардаанд...* [30, с. 298].

Аз исми абстракти *масҳара* исми абстракт дигар – **масҳарагӣ** сохтааст, ки ба ҳамон амал машғул гардиданро ифода менамояд. Исми сохтаи **масҳарагӣ** дар асарҳои нависанда ҳамагӣ як маротиба ҳамчун ҷузъи маънодори феъли таркибии номӣ истеъмол гардидааст:

*...ниёда дар бозорҳо мегашт ва мардум бо вай масҳарагӣ мекарданد ва бар қафоу вай силӣ мезаданд* [30, с. 663].

Бо варианти **-вӣ** дар насири нависанда асосан аз рӯйи қоидai калимасозии забони арабӣ аз исмҳои *набӣ* (نَبِيُّ), дунё (دُنْيَا), *ухро* (أَخْرَى) *маъно* (مَعْنَى) сифатҳои нисбии **набавӣ**, **дунявӣ**, **ухравӣ**, **маънавӣ** сохта шудааст. Қоидai сохта шудани ин сифатҳои нисбӣ ба чунин тариқ аст: агар исм бо анҷомаҳои Ӯ [ū], ӱ [o], Ӳ [ə], ва Ӯ [an] тамом шавад, ин анҷомаҳо партофта мешаванд ва ба ҷойи онҳо аввал ҳарфи Ӯ [w] ва баъдан пасванди Ӯ[-ū] ҳарфи меояд [ниг.: 11, с. 91-93]. Ба монанди: نَبِيُّ [набӣ] → **набавӣ**; دُنْيَا [дунё] → **дунявӣ**; أَخْرَى [ухро] → **ухравӣ**; مَعْنَى [маъно] → **маънавӣ**:

*Ва ў оинае шуда бошад, ки ҷуз авсоф ва ахлоқи набавӣ дар ў ҳеч нaboшад* [30, с. 509]; *Шайхи моро назараे буд маҳсус, ки чун хостӣ, ки бар ҳоли касе иттилоъ ёфтӣ, назаре ба вай кардӣ ва az аҳволи ухравӣ ва дунявии вай хабар кардӣ* [30, с. 677-678]; *Ва фазоилу камолоти суварӣ ва маънавии вай az мусаннафоти вай зоҳир аст, ки арабӣ ва чи форсӣ* [30, с. 513].

Чунонки аз мисолҳои боло дида мешавад, аз сифатҳои нисбии зикршуда **ухравӣ** ва **дунявӣ** ба маънои «оҳиратӣ ва индунёӣ», **суварӣ** ва **маънавӣ** ба маънои «зоҳирӣ ва ботинӣ, моддиву маънавӣ» бо мақсади муқобилгузорӣ истеъмол гардидаанд.

**Пасванди -ин.** Бо ин пасванд аз зарфҳои *аввал*, *оҳир* сифатҳои нисбии **аввалину оҳирин** сохта шудааст, ки аломати предметро нисбат ба замон ифода менамоянд:

*Агар омадаӣ, ки илми аввалину оҳирин биёмӯзӣ, инро рӯй нест. Ин ҳама Холиқ донад* [30, с. 61].

Дар забони арабӣ низ паванди ҷамъбандии **-ин** мавҷуд аст. Бо ин пасванд аз исму сифатҳо шакли ҷамъи солими ҷинси мардона сохта мешавад, ки ин гуна исму сифатҳо дар забони адабиёти классики, ба ҳусус дар забони наср серистеъмол буданд. Дар асарҳои мавриди таҳқиқи мо низ аз қалимаҳои иқибосии арабии *тобеъ*, *муқарраб*, *мутақаддим*, *мутаахир* бо пасванди **-ин** ҷамъ баста шудаанд: **тобенин**, **муқаррабин**, **мутақаддимин**, **мутааххирин**:

Чун асри баъдӣ омад, он қасон, ки бо эшон ҳамсuxбатӣ карданд, номи *тобениро гирифтанд...* [30, с. 53]; Ҳаққ, субҳонаҳу, бар дил таҷаллӣ кард ва Расул, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, бар дасти тоифа az малоқаи **муқаррабин** ба маҳзари авлиёи **мутақаддимин ва мутааххирин** он ҷо ҳозир эҳё ба аҷсоди ҳуд ва амвот ба арвоҳи ҳуд хильъате дар вай пӯшиониданд ва малоқаву риҷоли гайб маҷлиси вайро дар миён гирифта буданд [30, с. 629].

**Пасванди -нок.** Бо ин пасванд бештар аз исмҳои маънӣ сифати аслӣ сохта мешавад, ба маънои дар решай қалима омадагӣ ё бо аломати аосии қалима доро будани предметро мефаҳмонад [ниг.: 5, с. 141; 7, с. 186]. Аз ҷумла аз исмҳои абстракти арабӣ низ бо ин үнсури морфологӣ сифатҳои аслӣ сохта мешавад. Ба монанди: **воҳиманок**, **аламнок**, **шубҳанок**, **ҳайбатнок**, **ҳасратнок**, **зарарнок**, **шиддатнок**, **таҳлуканок**, **ҳикматнок**, **саводнок**, **тантиананок** ва гайра. Дар асарҳои мавриди тадқиқи мо бо пасванди **-нок** қалимаҳои **куевватнок** ва **ғамнок** ба назар расиданду ҳалос:



Солҳо ба Макка мучоварат карда, бовараъ буда, ҳақгўяндаи бебок ва голибу **қувватнок** [30, с. 216]; Яке аз асҳобро **ғамнок** дид, фармууд: «Ҳама дилтаниҳо аз дилниҳодагӣ бар ин олам аст» [30, с. 567].

Дар мисолҳои боло калимаи **қувватнок** ҳамчун сифат ба вазифаи хабари номӣ омада, **ғамнок** ба вазифаи зарфи тарзи амал истеъмол шудааст. Дар вожаи **қувватнок** пасванди **-нок** бо пасванди **-манд** ва пешвандҳои **бо-**, **ба-** қобилияти муродифшавӣ дорад: **қувватнок // қувватманд // боқувват // бақувват**. Дар вожаи **ғамнок** бо пасванди **-гин** ҳаммаъно мешавад: **ғамнок // ғамгин**.

Вожаи **ғамнок** ҳамчунин ҷузъи маънодори феъли таркибии номӣ бо феъли ёвари **шудан** истеъмол гардидааст:

*Ва дар марази ахир бо асҳоб гуфтааст, ки аз рафтани ман ғамнок машавед, ки нури Мансур, раҳимаҳу-л-лоҳу таоло, баъд аз саду панҷоҳ бар рӯҳи Шайх Фариудудини Аттор, раҳимаҳуллоҳу таоло, таҷаллӣ кард ва муршиди ў шуд* [30, с. 569-570].

**Пасванди -онӣ** аз исмҳои арабии **раб(б)**, **руҳ**, **ҷисм**, **наср**, **нур**, **ҳақ(қ)**, **наср** сифатҳои нисбии **раббонӣ**, **ҷисмонӣ**, **руҳонӣ**, **насронӣ** ва сифатҳои аслии **нуронӣ** ва **ҳаққонӣ** соҳтааст, ки ба аломату ҳосияти решай калима молик будани предметро мефаҳмонад:

*Ва ҳамчунин аз хидмати шайхи раббонӣ Муҳаммад ибни ас-Сакарон ал-Багдодӣ Нуруллоҳи Нафаса ва аз суҳбати гайри эшон аз ақобир тарбият пазируфт ва мунтафеъ гашт* [30, с. 691]; *Шайх Рӯзбекон рӯй бо эшон карду гуфт: «Биёед, ки аз қайди ин ҳаёти ҷисмонӣ ва зиндагонии фонӣ берун оем ва ба ҳаёти абадии руҳонӣ мутассаф шавем!»* [30, с. 340]; *Қорураи вайро гирифтем, ки ба табибе барем насронӣ* [30, с. 340]; *Пире дид бо рӯи нуронӣ ва мӯйи сафед ва хун аз дидай вай давида ва бар рӯи вай хушик шуда, аммо меҳандид* [30, с. 447]; ...*баъд аз он чун ба вуҷуди ҳаққонӣ ва бақои баъд ал-ғано мухаққақ гардад, дигар фонӣ нашавад* [29, с. 344].

Сифатҳои нисбии **ҷисмонӣ** ва **руҳониро** нависанд ҳамчун антонимҳои луғавӣ кор фармудааст. Сифати нисбии **насронӣ** бошад, субстантиватсия шуда, исми шахсро ифода кардааст:

**Насронӣ** онро қабул кард ва бо вай ба Кустантания рафт... [30, с. 340].

**Пасвандҳои -ия // -ият, -ония // -оният.** Ин пасвандҳо асосан ба калимасозии забони арабӣ ҳос мебошанд. Вожаҳое, ки бо онҳо соҳта шудаанд, ду марҳилаи калимасозиро аз сар гузарондаанд: аввалан аз ҳиссаҳои мухталифи нутқ бо пасвандҳои **-ӣ** ва **-онӣ** сифати нисбӣ, баъдан аз чунин сифатҳои нисбӣ бо пасванди **-я // -ят** (вариантҳои **-а // -ат**) сифатҳои ҷинси занона ва исмҳои абстракт (кайфият) соҳта мешавад [ниг.: 11, с. 93; 8, с. 68; 28, с. 422; 31, с. 430-431]. Дар асарҳои мавриди тадқиқи мо пасвандҳои **-ият, -оният** нисбатан серистеъмоланд ва бо ёрии онҳо аз чунин ҳиссаҳои нутқ исмҳои абстракт соҳта шудааст:

а) Аз исмҳои ифодакунандай шахс: **араб – арабият, инсон – инсоният, маҷус – маҷусият, фард – фардоният, абд – убудият**:

*Инҷунин донистан бар сабили иҷмоли илми наҷӯв бошад ва бозишинохтани ҳар омиле аз он аллаттағисил дар вақти хондани саводи **арабият**...* [30, с. 23]; *Ҳамон ҳол буд то се бор, бидонист, ки Узайзӣ аз дасти обу хок ва русуми **инсоният** берун шудааст...* [30, с. 62]; *Шайхулислом гуфт: «То нишиони дугонагӣ бачост, маҷусият бачост»* [30, с. 192]; *Ва аммо тавҳиди Илоҳӣ он аст, ки Ҳаққ, субҳона, дар азалозол ба нағси худ на ба тавҳиди дигаре ҳамеша ба васфи ваҳdonият ва наъти **фардоният** мавсуф бувад ва манъут* [30, с. 36]; *Шайхулислом гуфт, ки ин ботил аст, убудияти ин барнатобад...* [30, с. 233].

Исмҳои абстракти **арабият, инсоният, фардоният** ба хонандай имрӯза нисбатан фаҳмо мебошанд, **маҷусият** маънои «дини зардӯти дини оташпарастӣ, дини сехру ҷоду, оташпарастон»-ро дорад [4, с. 743]. **Убудият** ба маънои «бандагӣ, хидматгузорӣ, ихлосу эҳтиром» кор фармуда шудааст [24, с. 384].

б) аз исмҳои ҷомеи ифодакунандай шахс: **башар – башарият, ҳалқ – ҳалқият**:

...аммо чунончи муқтазои **башарият** аст, андешанок шуд, ки хирқаи падарро чун аз даст дихам [30, с. 452]; ...ҳанӯз ҳиҷоби вуҷуди **халқият** аз назари эшон ба қуллӣ мункашиф нашуда бошад... [30, с. 26];

в) аз калима (исм)-ҳои ифодакунандай мағҳумҳои диниву ирфонӣ: **илоҳ – илоҳият – улуҳият**, маъбууд – **маъбудият**, рӯҳ – **руҳоният**, ҷисм – **ҷисмоният**, ҳақ(қ) – **ҳаққоният**, вахдат – **ваҳдоният**, раб – **рубубият**, кароҳат – **кароҳият**:

Аммо тавҳиди имонӣ он аст, ки банда ба тафарруди васфи **илоҳият** ва таваҳҳуди истеҳқоқи **маъбудияти Ҳаққ**, субҳонаҳу ва таоло, бар муқтазои ишорати оёту аҳбор тасдиқ кунад ба дил ва икror дихад ба забон [30, с. 34]; Шайх Абуабдуллоҳи Ҳафиғ гуфтааст, ки мард дар **улуҳият** месӯҳт, омаданд ва аз варои пардаи иззат шаҳодат бар вай арза мекарданд [30, с. 186]; Аз ин тоифа мо баъзоро дидаем, ки сурати **руҳонияти эшон** мутамассил ва мутаҷассид мешавад бар сурати **ҷисмонияти эшон** ва бар он сурати мутаҷассида афъол ва аҳвол мегузаронанд [30, с. 644]; ...чун ҳаққонияти ҳазрати Шайх бар ҳама зоҳир буда, ҳеч суд надошта [30, с. 553]; Ҳар кӣ ба **ваҳдонияти Ӯ** имон надорад, пас ў мушрики ҳақиқӣ аст [30, с. 603]; Пас маърифати **рубубият** иборат бувад аз бозшинохтани зоту сифоти Илоҳӣ [30, с. 24]; ...ранҷа шудам, ки **кароҳият** ба вай расид, ки ман чаро омадам [30, с. 228].

Аз байни исмҳои абстракти дар боло зикршуда вожаҳои **руҳоният** ва **ҷисмоният** ҳамчун антоним бо мақсади муқобилгузорӣ ба кор бурда шудаанд: **сурати руҳоният – сурати ҷисмоният**.

Ҳамчунин бо пасванди **-оният** аз калимаи муқаррарии наср исми абстракти ифодакунандай динии **насроният** соҳта шудааст:

Баъд аз он ба муддате он фақеҳ **насронӣ** шуд ва бар **насроният** бимурд [29, с. 345];

г) аз сифатҳои аслӣ исми абстракт соҳтааст: **самад – самадият**, қайюм – **қайюмият**, қобил – **қобилият**, ҳайр – **ҳайрият**, хос – **хосият**, амн – **амният**:

...ба чанд гоҳи дигар таҷаллии **самадият** мутаҷаллӣ шуд... [30, с. 550]; ...ва **маънияти қайюмият** қисми робеъ аст... [30, с. 468]; Ва агарчи вайро ба ҳасби қуввати табиат ва вусъати **қобилият** ҳар ду навъи шеър – туркӣ ва форсӣ муюссар аст, аммо майли табъи вай ба туркӣ аз форсӣ бештар аст... [29, с. 468]; **Ҳайрият** дар ҷамъият аст... [30, с. 483]; **Хосияти** ишқ ҳама балову ранҷ аст... [29, с. 390]; Аммо меҳоҳам, ки бидонам, ки сабаби ин ҷамъият чисту боиси ин **амният** кист? [29, с. 473].

Аз исмҳои абстракти зикршудаи арабӣ **қобилият**, **ҳайрият**, **хосият**, **амният** дар забони тоҷикӣ ҳазм гардида серистеъмол гардидаанд ва дар забони имрӯза зиёд ба кор бурда мешаванд. **Самадият** ба маънои «абадият, ҷовидонӣ, абадӣ будан, ҷовид будан» буда [ниг.: 24, с. 183], ба маънои «пойдорӣ, устуворӣ, поянда, абадӣ, пойдор будан, устувор будан, пояндаву абадӣ будан» меояд [ниг.: 24, с. 668]. Ин ду вожа аз сифатҳои **самад** ва **қайюм**, ки хоси Ҳудованд ягона дар Ислом мебошанд, соҳта шуда, бар «абадияту ҷовидонӣ»-и Аллоҳ далолат мекунанд.

ғ) Аз шаклҳои дараҷаи олии сифатҳои арабӣ **аҳам(м)**, ки маънои «муҳимтарин, аз ҳама муҳим, ниҳоят муҳим»-ро дорад [4, с. 858] ва **афзал** ба маънои «арзандатарин, лоиқтарин, сазовортарин, беҳтарин» меояд [4, с. 600], исмҳои абстракти **аҳаммият** ва **афзалият** соҳта шудааст:

Он нафарон, ки аз хоссаи мардум буданду нисбат ба дин **аҳаммияту таваҷҷӯҳи хосса доштанд**, зоҳиду обид номида шуданд [30, с. 53]; Пас бартарии саҳову ато бар **афзалияти** факӯр далел аст [30, с. 517];

Исмҳои абстракти **аҳаммият** ва **афзалият** имрӯз низ дар забони мо истеъмол мешаванд. Аввалий умумистеъмол буда, дуюмӣ хоси забони китобӣ аст.

д) Аз шумораи миқдории иснон (ду), ки шали кӯтоҳи исно дорад, исми абстракти **санавият** соҳта шудааст. **Санавият** дар лугат ба маънои фалсафии «дуализм» зикр



шудааст [4, с. 114]. Аммо дар насри Җомй ба маъни умумии «дугонагӣ, ду то будан» омадааст. Ҳатто нависанда ин вожаро бо муродифи тоҷикиаш **дугонагӣ** дар шакли муродифи чуфт кор фармудааст:

*Шайхулислом гуфт, ки Воситӣ ӯяд, ки: «Ман ва ӯ! Ва ӯву ман! Ва карди ману подоши ман! Ва дуои ману иҷобати ӯ! Ҳама санавият аст ва дугонагӣ»* [30, с. 239].

Инчунин аз шумораи миқдории **аҳад** (як) исми абстракти **аҳадият** соҳта шудааст, ки бештар ба маъни «ягонагӣ ва беҳамтоии Худованӣ» истеъмол гардидааст:

*Буридан ва тиҳӣ шудани дил аз гайри Ҳақ, таоло далел аст бар мазҳарияти дил мар таҷаллии Ҳаққ, субҳонаҳуро, ба васфи **аҳадият**...* [30, с. 504].

Дар мисоли зерин бошад, калимаи **аҳадият** ҳам ба маъни «ягонагӣ ва беҳамтоии Худованӣ» ва ҳам ба маъни «ягонагӣ аз ҷиҳати миқдор» истеъмол гардидааст. Нависанда бо истифода аз ду маъни ин калима мағҳумҳои ба ҳам зидро баён намудааст:

*Акнун аз ин ихотат маълум гардад, ки Ҳақ таоло аз ҷамеи таъинот мунаzzah аст ва таъини ӯ ба айни зоти хеш ва **аҳадияти** ӯ на **аҳадияти** ададӣ, то ӯро сонӣ бошад...* [30, с. 597].

е) Аз исмҳои маъни ҷамъ, рафоҳ, қудс, салоҳ, хусус, мазҳар, ор, бало исмҳои абстракти **ҷамъият**, **рафоҳият**, **қудсият**, **салоҳият**, **хусусият**, **мазҳарият**, **орият**, **балият** соҳта шудааст:

*Сабаби **ҷамъияти** мо душмании шубон аст...* [29, с. 597]; *Аз он **ҷамъият** яке маро гуфт* [30, с. 481]; *Ва ҷун дар қанафи сиҳату оғият ва саломат ва **рафоҳият** ба Маккаи муҳтарама расиданд ва аркони ҳаҷ таомом гузоридаанд, эшонро маразе ориз шудааст...* [30, с. 491]; ...ба Ӯ набояд ҷизеро нисбат дод, ки ба камоли **қудсияти** Ӯ муносиб нест [30, с. 603]; *Вай бигириstu гуфт: «Маро чӣ **салоҳияти** ин кор аст!»* [30, с. 706]; ...ин оётиро таъвил кунанд ва... муқтадо созанд ва надонанд, ки ҷиҳати тафҳими ҳалқ, то **хусусияти** Расул, саллаллоҳу алайҳи ва саллам, бидонанд... [30, с. 603]; *Буридан ва тиҳӣ шудани дил аз гайри Ҳақ таоло далел аст бар **мазҳарияти** дил мар таҷаллии Ҳақ субҳонаҳуро...* [30, с. 504]; *Худованӣ, ин асби курраро **орият** ба ман дех, ҷандон ки ба Бусрӣ бирасан!* [30, с. 162]; *Шояд, ки Худои таоло ин **балиятро** дафъ кунад* [30, с. 555-556];

Дар байни исмҳои абстракти зикргардида **ҷамъият**, **салоҳият**, **хусусият**, **орият** дар забони имрӯза умумистеъмоланд. Ҷунонки аз мисолҳо бармеояд, **ҷамъият** ҳам ба маъни «дӯстӣ, рафиқӣ, ҳампаймонӣ» ва ҳам ба маъни «гурӯҳ, ҷамоот, тӯдаи одамон» истеъмол гардидааст. **Салоҳият** дар лугатҳо ба маъни «шоистагӣ, қобилият, лаёқат, лоиқ, қороям, мувоғиқи мақсад будан, ваколат, пуррагии ҳокимият, соҳибхӯқуқӣ, комилҳӯқуқӣ, ҳӯқуқи истисноӣ, имтиёз, кордонӣ, қодир будан, ҳӯқуқи ҳалли масъалаҳои юридикӣ» омадааст [24, с. 183; 4, с. 443]. Дар асарҳои мавриди таҳқиқи мо ба маъни «шоистагӣ, қобилият, ваколат, қодир будан ба коре» истеъмол гардидааст. **Орият** дар лугат «ҷизеро барои истифда мувакқаташ аз касе гирифтан, қарзи бидуни фоиз, ҷизе, ки ҳамчун қарз гирифта шудааст ё дода шудааст» маънидод гардидааст [23, с. 922; 4, с. 549]. Дар забони имрӯза ин вожа ба маъни «ор, нанг, шарму ҳаё» [26, с. 34] низ дар истеъмол буда, ҳатто бо феъли ёвари **кардан** феъли таркибии номии **орият** **кардан** соҳтааст, ки ба маъни «ору номус **кардан**, кореро боиси нанг шуморидан» [26, с. 34] корбаст мегардад. Ҳамчунин дар забони гуфтегӯйи мардум ибораи **шахси баорият** мавҷуд аст, ки маънояш «шахси дорои нангу номус» мебошад. Дар мисоли боло ба маъни «ҷизе, ки ҳамчун қарз барои истифодаи мувакқатӣ гирифта шудааст» омадааст. **Рафоҳият** ва **қудсият** хусусияти китобӣ дошта, аҳёнан дар нутқи ҳаттӣ ба назар мерасанд. **Рафоҳият** ба маъни «осудагӣ, хушиҷолӣ, осоии» [24, с. 125], **қудсият** ба маъни «муқаддас будан, муқаддасӣ» [4, с. 625] ва **мазҳарият** ба маъни «ошкор кардани ҷизе, ошкор гардидан ҷизе, зоҳир кардани ҷизе, намоёнӣ, аёнӣ, дидашавандагӣ, ҷизи зоҳирӣ» [4, с. 493] истеъмол мешавад. Ҳарчанд исми **бало** дар забони имрӯза ба маъни

«оғат, газанд, мусибат, бадбахтӣ» [23, с. 137] дар истеъмол аст, vale өзгариши «*балият* (ё *балия*)», ки маъни «1. бало, саҳтӣ ва азоб, ранҷ, кулфат, иллат ва беморӣ; бадбахтӣ, факириӣ, муҳтоҷӣ» [23, с. 137] дорад, дар забони имрӯза умуман истеъмол намешавад.

ё) Аз исмҳои конкрети ҳаҷар, асаб исмҳои абстракти *ҳаҷарият*, *асабият* сохта шудааст, ки *ҳаҷарият* ба маъни «санг будан» ва асабият ба маъни «асабонӣ будан, ҳашимгинӣ, газабнокӣ» истеъмол гардидааст:

Ҳаҷаруласвад дар худ ҳеч асар бозмеебад, ки вайро az *ҳаҷарият* берун барад, бо он ки вайро анбиё ва русул ва авлиё мебӯсанد? [30, с. 648]; *Ва рамади ҳасаду асабияти дидай асират эшонро кӯр соҳта...* [30, с. 512].

ж) Аз зарфҳои *фавқ*, *аввал*, *охир* исмҳои абстракти *фавқият*, *аввалият*, *охирият* сохта шудааст, ки өзгариши «*фавқият*» ба маъни «санг будан» ва *аввалият* ба маъни «*охирият*» сохта шудаанд:

*Ва фавқияти мақоми суғӣ аз мақоми фақир он аст, ки фақир ба иродати фавқ ва иродати ҳаззи нағс маҳҷуб бувад ва суғиро ҳеч иродати маҳсус набувад...* [30, с. 28]; *Ўст аввал дар ҳар мартаба аз маротиби аввалият ва ўст охир дар ҷамеи маротиби охирият* [30, с. 28].

Маъни калимаҳои *аввалият* ва *охирият* фаҳмо мебошад. Зарфи *фавқ* ба маъни «*болово, қисми болоӣ*» [4, с. 613] меояд. Исми абстракти *фавқияти* аз он соҳташуда ба маъни «*баландӣ, баланд будан*» истеъмол гардидааст.

з) Аз ҷонишини саволии *кайфа*, ки ба маъни «чӣ хел, чӣ тарз, чӣ гуна» [4, с. 707] меояд, исми абстракти *кайфият* сохта шудааст, ки ба маъни «чӣ гунагӣ, ҳолат, аҳвол» [23, с. 528] истеъмол мешавад.

Бо худ гуфт: «*Пеши эшон раваму аз эшон кайфияти ҳол маълум кунам*» [29, с. 444].

Ҳамчунин аз ҷонишини шаҳсии шаҳси якуми шумораи танҳои забони арабӣ – *ано* (ман) исми абстракти *аноният* сохта шудааст, ки ба маъни «*манманӣ, ҳудбинӣ, ҳудписандӣ, ба худ магрур шудан*» кор фармуда мешавад:

...ҷазбаи инояти қадимаи суғияро ба қулӣ аз эшон интизоъ карда буд ва ҳичоби ҳалқ ва *аноният* аз назари эшон бардошта... [30, с. 27].

и) Аз пешоянди арабии *ма(ъ)a*, ки маънояш ба забони тоҷикӣ «бо, боҳамроҳӣ» мебошад, исми абстракти *ма(ъ)ият* сохта шудааст. Өзгариши *ма(ъ)ият* дар луғат ба маъни «1. ҷамоат, гурӯҳ, тӯда; ҳамроҳӣ, ҷӯрагӣ, оинӣ, аҳли рикоб, надимон; дарбориён» [4, с. 759] шарҳ дода шудааст. Дар мисоли зерин ба маъни «*ҳамроҳӣ*» кор фармуда шудааст:

*Валекин касе, ки маъият надорад, ило маъияти ҷисм бо ҷисм ё маъияти арас бо арас, ё маъияти арас бо ҷисм ва он ҳар се дар ҳаққи қайюми олам муҳол бошад* [30, с. 468].

й) Аз сифати аслии *сайёр* исми абстракти *сайёрия* сохта шудааст:

Ҳудованди таоло ба баракати он мӯй вайро тавғиқӣ тавба дод ва ба сӯҳбати Абубакри Воситӣ афтоду ба дараҷае расид, ки имоми синфе аз мутасаввифа шуд, ки эшонро *сайёрия* хонанд [30, с. 202].

к) Аз исмҳои маъни *нағс* ва *адаб* сифатҳои нисбии ҷинси занонаи *нағсония* ва *адабия* сохта шудааст:

Бояд, ки чун ўро ба худ диганд, бар тариқаи муқаррара дар нигоҳдошт нисбати оғоҳӣ камоли *саъӣ* ба ҷой орад, то футуре ба воситаи аворизи *нағсония* ба ўроҳ наёбад [30, с. 507]; ...аввал ба қироати «*Қуръон*» ва баъд аз он ба фиқҳу ҳадис ва улуми *адабия* пеши бузургоне, ки дар он замон мутаайиин буданд ва ба андак рӯзгоре бар ақрони худ фоиқ шуд ва аз аҳли замони ҳуд мутамайииз гашт [30, с. 625].

Таъкид кардан бамаврид аст, ки дар мисолҳои боло мувофиқати муайяншаванда бо муайянкунанда тибқи қоиди забони арабӣ сурат гирифтааст. Аз ин сабаб нависанда шаклҳои ҷинси занонаи сифатҳои нисбираш ба кор бурдааст, яъне агар муайяншаванда



предмети гайриинсон бошаду дар шумораи чамъ ояд, муайяншавандай он дар шакли танҳои чинси занона меояд [ниг.: 28, с. 111; 11, с. 120]: *аворизи нафсония, улуми адабия*.

Баъзан аз иқтибосоти арабӣ бо ду пасванди чудогона низ калима сохта шудааст. Аз чумла калимаҳои *нозурбонӣ* ва *мададгорӣ* бо пасвандҳои **-бон** ва **-ӣ, -гор** ва **-ӣ** сохта шудаанд. Ин вожаҳо низ ду марҳилаи калимасозиро аз сар гузарондаанд: аввал аз исми ифодакунандай шахси *нозур* ва исми абстракти *мадад* бо пасвандҳои **-бон** ва **-гор** исмҳои шахси *нозурбон* ва *мададгор* ва баъдан бо пасванди **-ӣ** аз ин исмҳои шахс исмҳои абстракти *нозурбонӣ* ва *мададгорӣ* сохта шудааст. *Нозурбонӣ* танҳо ҳамчун ҷузъи маънодори феъли таркибии номӣ бо феъли ёвари *кардан* ва *мададгорӣ* ҳам ба сифати исм ба вазифаи ҳоли мақсад ва ҳам ба сифати ҷузъи маънодори феъли таркибии номӣ бо феъли ёвари *намудан* истеъмол гардидааст:

*Ва ба Шом рафт, он ҷо қасб мекард, дар талаби ҳалол **нозурбонӣ** мекард [30, с. 415]; ...Хочаро дар воқеа **намуданд**, ки ба **мададгории** вай мебояд рафт [30, с. 415]; Ҳеч тавонӣ, ки бо ман биёй ва маро дар зиёрати Ҷидо **мададгорӣ** намоӣ... [29, с. 398].*

Дар ин ҷо шарҳи калимаи *нозурбонӣ* зарур меҳисобем. Ин калима дар забони имрӯза ба кор бурда намешавад. *Нозур* дар лугат ба маънои «нигоҳубинкунандай боду бодча, бодбон» [23, с. 865] омадааст. Пас, маънои *нозурбонӣ* «бодбонӣ» мебошад. Азбаси маънои *нозур* «бодбон» аст, исми абстракти «**бодбонӣ**»-ро «**нозурӣ**» гуфтан низ мумкин аст, вале ҷолиб он аст, ки нависанда *нозурӣ* нагуфта, *нозурбонӣ* мегӯяд.

Бо **пасвандҳои шаклсози -тар** ва **-тарин** низ аз сифатҳои аслии арабӣ дараҷаҳои қиёсӣ ва олӣ сохта шудааст, ки ин гувоҳи ҳазм гардида умумиистеъмол шудани ин сифатҳои иқибосӣ мебошад. Аксари сифатҳои аслие, ки дар асарҳои нависанда бо пасвандҳои **-тар**, **-тарин** дараҷаҳои қиёсӣ ва олии сифат сохтаанд, дар забони имрӯза низ истеъмол мешаванд. Ба монанди: *саҳлтар* [29, с. 362], *каримтар* [29, с. 386], *латифтар* [29, с. 390], *касифтар* [29, с. 390], *обидтар* [30, с. 67], *орифтар* [30, с. 67], *қодиртар* [30, с. 182], *ҳаристар* [30, с. 168], *муъризтар* [30, с. 168], *фозилтар* [30, с. 237], *зоҳидтар* [30, с. 237], *зарифтар* [30, с. 241], *золимтар* [30, с. 263], *мошлтар* [30, с. 276], *азимтар* [30, с. 287], *собиртар* [30, с. 320], *зокиртар* [30, с. 322], *тамомтар* [30, с. 352], *қавитар* [30, с. 433], *мутобеътар* [30, с. 526], *олитар* [30, с. 526], *саҳехтар* [30, с. 548], *муносибтар* [30, с. 564], *гарибтар* [30, с. 665], *дақиқтар* [30, с. 665], *мушиқилтар* [30, с. 683], *лоиқтар* [30, с. 705], *машҳуртар* [30, с. 753], *каримтарин* [30, с. 385], *муҷтаҳидтарин* [30, с. 168], *роғибтарин* [30, с. 168], *саҳитарин* [30, с. 351], *тамомтарин* [30, с. 352], *ҳалолтарин* [30, с. 387] ва гайра.

Хулоса, имконоти калимасозии иқтибосоти арабӣ бо пасвандҳои тоҷикӣ дар асарҳои насрин Абдураҳмони Ҷомӣ он қадар мавқеи назаррас надошта бошад ҳам, омӯзиши ин усули калимасозии морфологӣ дар асарҳои нависанда, аз як тараф, барои муайян намудани дараҷаи ҳазмшавии иқтибосоти арабӣ дар он замон, аз тарафи дигар, барои муайян намудани бисёр паҳлӯҳои забон ва услуби нависанда имкон фароҳам меорад.

## Адабиёт

1. Алексерова, Т. А. Словообразующие ономорямы в персидском языке [Текст]: автореф. дис. ...канд. фил. наук / Т. А. Алексерова. – Баку, 1964. – 32 с.
2. Афсаҳзод, А. Ҷомӣ – адаб ва мутафаккир [Матн] / А. Афсаҳзод. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 384 с.
3. Байзоев, А. Истилоҳот ва калимасозӣ дар «Донишнома»-и Абуалӣ Ибни Сино [Матн] / А.Байзоев – Душанбе: Андалеб Р, 2016. – 196 с.
4. Баранов, Х. К. Учебник арабского языка [Текст] / Х. К. Баранов. – М.: Русский язык, 1985. – 944 с.



5. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Фонетика ва морфология [Матн]. – Душанбе: Доңиш, 1985. – Ҷ. I. – 356 с.
6. Фиёсиддин, Муҳаммад. Фиёс-ул-лугот [Матн] / таҳияи матн бо пешгуфткор, мулҳақот, тавзехот ва феҳристи Амон Нуров / Муҳаммад Фиёсиддин. – Душанбе: Адиб, 1988. – Ҷ. 2. – 416 с.
7. Забони адабии ҳозираи тоҷик: китоби дарсӣ барои факултетҳои филологияи мактабҳои олий [Матн] / муҳаррири маҳсус Ш. Рустамов. – Душанбе: Маориф, 1982. – Қ. 1. – 462 с.
8. Исаева, Ф. А. Муминов, Ҳ. Қ. Грамматикаи мухтасари забони арабӣ [Матн] / Ф. А. Исаева, Ҳ. Қ. Муминов. – Душанбе, 1972. – Қ. 1. – 134 с.
9. Касимов, О. Суффиксальное словообразование имен существительных в «Шахмане» А. Фирдоуси [Текст]: дис... канд. филол. наук / О. Касимов. – Душанбе, 1988. – 188 с.
10. Касимов, О. Ҳ. Лексика и словообразование в «Шохноме» Абулкасима Фирдоуси [Текст] / О. Ҳ. Касимов. – Душанбе: Чопхонаи Доңиш, 2016. – 348 с.
11. Ковалёв, А. А., Шарбатов, Г. Ш. Учебник арабского языка [Текст] / А. А. Ковалёв, Г. Ш. Шарбатов. – М., 1960. – 687 с.
12. Ливщиц, В. А., Смирнова, Л. П. Язык «Доңиш-наме» и роль Ибни Сино в развитии персидского-таджикского научной терминологии [Текст] / В. А. Ливщиц, Л. П. Смирнова // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. – М., 1981. – Ҷ. III. – С. 115-151.
13. Мирзоев, Г. Именное суффиксальное словообразование в современном таджикском языке [Текст]: дис ...канд. фил. наук / Г. Мирзоев. – Душанбе, 1987. – 202 с.
14. Ниёзӣ, Ш. Н. Исм ва сифат дар забони тоҷикӣ [Матн] / Ш. Н. Ниёзӣ // Очеркҳо оид ба грамматикаи забони тоҷикӣ. Ҷузъи 7 – Столинобод, 1954. – 50 с.
15. Ниёзмуҳаммадов, Б., Бузургзода, Л. Морфологияи забони тоҷикӣ [Матн] / Б. Ниёзмуҳаммадов, Л. Бузургзода // Дурахши аҳтари сӯзон: таҳия, тавзех ва тасҳехи Валии Самад. – Душанбе: Матбуот, 2013. – Ҷ. II. – С. 151-252.
16. Низомова, С. Калимасозии сарфӣ дар «Ҳамса»-и Низомии Ганҷавӣ [Матн] / С. Низомова. – Душанбе, 2010. – 178 с.
17. Низомова, С. Ф. Калимасозӣ дар насрӣ бадӣ ва публицистии Садриддин Айнӣ [Матн]: дис... барои дарёғти дараҷаи илмии доктори илмҳои филология / С. Ф. Низомова. – Душанбе – 2019. – 328 с.
18. Нуров, А. Фарҳангӣ осори Ҷомӣ [Матн] / А. Нуров. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энциклопедияи советии тоҷик, 1983. – Ҷ. 1. – 536 с.
19. Нуров, А. Фарҳангӣ осори Ҷомӣ [Матн] / А. Нуров. – Душанбе: Сарредаксияи илмии Энциклопедияи советии тоҷик, 1984. – Ҷ. 2. – 608 с.
20. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки [Текст]. – М.: Наука, 1982. – 544 с.
21. Пейсиков, Л. С. Очерки по словообразованию персидского языка [Текст] / Л. С. Пейсиков. – М.: Изд-во МГУ, 1973. – 200 с.
22. Рустамов, Ш. Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик [Матн] / Ш. Рустамов. – Душанбе: Доңиш, 1972. – 80 с.
23. Фарҳангӣ забони тоҷикӣ [Матн]. – М.: Советская Энциклопедия, 1969. – Ҷ. 1. – 952 с.
24. Фарҳангӣ забони тоҷикӣ [Матн]. – М.: Советская Энциклопедия, 1969. – Ҷ. 2. – 948 с.
25. Фарҳангӣ тафсирии забони тоҷикӣ [Матн]. – Душанбе, 2008. – Ҷ. 1. – 950 с.
26. Фарҳангӣ тафсирии забони тоҷикӣ [Матн]. – Душанбе, 2008. – Ҷ. 2. – 946 с.



27. Фитрат. Коидаҳои забони тоҷикӣ [Матн] / Фитрат // Саидризо Ализодай Самарқандӣ. Сарфу наҳви забони тоҷикӣ; Фитрат. Коидаҳои забони тоҷик; Бектош. Дар атрофи забони адабии тоҷик / мураттибон ва муаллифони сарсухан Д. Ноҳаев, П. Гулмуродзода, Р. Шодиев. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2010. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг. – С. 93-160.
28. Халидов Б. З. Учебник арабского языка [Текст]. – Ташкент: Учитель, 1965. – 656 с.
29. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Баҳористон [Матн] // Абдураҳмони Ҷомӣ. Осор. – Душанбе: Адиб, 1989. – Ҷ. 7. – 544 с.
30. Ҷомӣ, Абдурраҳмон Мавлоно Нуриддин. Нафаҳот-ул-унс мин ҳазарот-ил-қудс [Матн] / таҳиягарони матн, муаллифони муқаддима ва феҳристҳо М. Оқилова, Б. Мирсаидов / Мавлоно Нуриддин Абдурраҳмони Ҷомӣ. – Душанбе, 2013. – 866 с.
31. Шагаль В. Э., Меркин М. Н., Забиров Ф. С. Учебник арабского языка [Текст]. – М.: Военное издательство, 1983. – 784 с.
32. Шоев, Э. Суффиксальное словообразование относительных имен прилагательных в современном таджикском литературном языке (на материале суффикса -ӣ / -гӣ, -вӣ) [Текст]: дис. ...канд. филол. наук / Э. Шоев. – Душанбе, 1983. – 201 с.
33. Шоев, Э. Суффиксальное словообразование относительных имен прилагательных и современном таджикском литературном языке (на примере суффикса -ӣ / -гӣ, -вӣ) [Текст]: автореф. дисс. ...канд. фил. наук / Э. Шоев. – Душанбе, 1984. – 20 с.
34. Якубов, У. Ш. Роль арабизмов в процессе словообразования персидского языка по модели «арабская основа» плюс «персидский аффикс» [Текст]: автореф. дисс. ...канд. фил. наук / У. Ш. Якубов. – Ташкент, 1994. – 24 с.

### ИМКОНОТИ КАЛИМАСОЗИИ ИҚТИБОСОТИ АРАБӢ БО ПАСВАНДҲОИ ТО҆ИКӢ ДАР «НАФАҲОТ-УЛ-УНС» ВА «БАҲОРИСТОН»-И АБДУРАҲМОНИ ҶОМӢ

Дар мақолаи илмӣ дар бораи имконоти калимасозии иқтибосоти арабӣ дар дӯасари насрии Абдураҳмони Ҷомӣ – «Нафаҳот-ул-унс» ва «Баҳористон» сухан меравад. Таъқид карда мешавад, ки Абдураҳмони Ҷомӣ дар ин асарҳояш барои дуруст ифода намудани матлаб ва афкори адабию илмӣ ва тасаввуфию ирфонии хеш на танҳо воситаҳои луғавӣ, балки воситаҳои калимасозиро низ моҳирона истифода бурда, ба соҳтори калима дар матн ва мавқеи истифодаи он эътибори ҷиддӣ медиҳад. Яке аз хусусиятҳои морфологии асарҳои Ҷомӣ калимасозии иқтибосоти арабӣ бо ёрии пасандҳои тоҷикӣ мебошад. Ҳангоми баррасии мавзӯъ пасвандҳои калимасозро на дар доираи ҳиссаҳои нутқ, балки дар алоҳидагӣ таҳлил мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта, хусусият ва имконоти калимасозии онҳо дар асарҳои мавриди таҳқиқ муайян ва имконоти муродии шудани баъзе пасандҳо нишон дода мешаванд. Аз баррасии калимасозии пасвандҳо бо иқтибосоти арабӣ дар асарҳои зикршудаи нависанда муҳққиқ ба чунин натиҷа мерасад, ки имконоти калимасозии иқтибосоти арабӣ бо пасвандҳои тоҷикӣ дар асарҳои насрии Абдураҳмони Ҷомӣ он қадар мавқеи назаррас надошта бошад ҳам, омӯзиши ин усули калимасозии морфологӣ, аз як тараф, барои муайян намудани дараҷаи ҳазмшавии иқтибосоти арабӣ дар он замон, аз тарафи дигар, барои муайян намудани бисёр паҳлӯҳои забон ва услуби нависанда имкон фароҳам меорад.

**Калидвожа:** забон, услуб, калима, имконоти калимасозӣ, таркиби луғавӣ, адиб, ғановати лексикӣ, иқтибосоти арабӣ, аффикс, пасванди калимасоз, пасванди шаклсоз,



сохтори калима, грамматика, таҳқик, осор, маъно, тобиши маъно, сохти морфологӣ, унсури морфологӣ.

## СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АРАБСКИХ ЗАЙМСТВОВАНЫХ СЛОВ С ТАДЖИКСКИМИ СУФФИКСАМИ В «НАФАХОТ-УЛ-УНС» И «БАХОРИСТОН» АБДУРАХМАНА ДЖАМИ

В научной статье речь идет о словообразовательных возможностях арабских заимствованных слов в двух прозаических произведениях Абдуррахмана Джами – «Нафахот-ул-унс» и «Бахористон». Подчеркивается, что в этих произведениях Абдуррахмани Джами умело использует не только лексические элементы, но и словообразовательные средства, чтобы правильно выразить тему обсуждения и литературные, научные, суфийские и мистические мысли, уделяет серьезное внимание строению слова в тексте и место его употребления. Одной из морфологических особенностей произведений Джами является словообразование арабских заимствованных слов с помощью таджикских суффиксов. При рассмотрении темы словообразовательные суффиксы анализируются не в рамках частей речи, а отдельно и определяется их особенности и возможности словообразования в исследуемых произведениях, а также показаны возможности моделирования некоторых окончаний. На основе анализа словообразования суффиксов с арабскими заимствованиями в упомянутых произведениях писателя исследователь приходит к выводу, что хотя возможность словообразования арабских слов с таджикскими суффиксами не имеет такого значимого места в прозаических произведениях Абдуррахман Джами, изучение этого способа морфологического словообразования, с одной стороны, позволяет определить степень усвоемости арабских заимствований того времени, с другой стороны, дает возможность определить многие аспекты языка и стиля писателя.

**Ключевые слова:** язык, стиль, слово, словообразовательные возможности, лексический состав, литератор, лексическое богатство, арабские заимствованные слова, аффикс, словообразовательный суффикс, формообразовательный суффикс, структура слова, грамматика, исследование, произведения, значение, оттенок значение, морфологическое строение, морфологический элемент.

## WORD-FORMATION POSSIBILITIES ARABIC LOANWORDS WITH TAJIK SUFFIXES IN "NAFAHOT-UL-UNS" AND "BAHORISTAN" BY ABDURAHMAN JAMI

The scientific article deals with the word-formation possibilities of Arabic loanwords in two prose works by Abdurrahman Jami - "Nafahot-ul-uns" and "Bahoriston". It is emphasized that in these works Abdurrahmani Jami skillfully uses not only lexical elements, but also word-formation means to correctly express the topic of discussion and literary, scientific, Sufi and mystical thoughts, pays serious attention to the structure of the word in the text and the position of its use. One of the morphological features of Jami's works is the word formation of Arabic loanwords using Tajik suffixes. When considering the topic, word-forming suffixes are analyzed not within the framework of parts of speech, but separately and their features and possibilities of word formation in the studied works are determined, as well as the possibilities of modeling some endings are shown. Based on the analysis of the word formation of suffixes with Arabic borrowings in the mentioned works of the writer, the researcher concludes that although the possibility of word formation of Arabic words with Tajik suffixes does not have such a significant place in the prose works of Abdurrahman Jami, the study of this method of morphological word formation, on the one



hand, allows us to determine the degree of assimilation of Arabic borrowings of that time, on the other hand, It makes it possible to identify many aspects of the writer's language and style.

**Keywords:** language, style, word, word-formation possibilities, lexical composition, literature, lexical richness, Arabic loanwords, affix, word-formation suffix, formative suffix, word structure, grammar, research, works, meaning, shade of meaning, morphological structure, morphological element.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Ҷумъаев Мехроб Одинаевич – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илми филология, дотсенти кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабӣ. **Нишонӣ:** 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17, тел.: (+992) 93-589-64-08, E-mail: [mehriob@mail.ru](mailto:mehriob@mail.ru)

**Сведения об авторе:** Джумаев Мехроб Одинаевич – Таджикский национальный университет, доктор филологических наук, доцент кафедры стилистики и литературного редактирования. **Адрес:** 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17, тел.: (+992) 93-589-64-08, E-mail: [mehriob@mail.ru](mailto:mehriob@mail.ru)

**About the author:** Jumaev Mehrob Odinaevich – Tajik National University, Doctor of Philological scientific, Associate Professor of the Department of Stylistics and Literary Editing. **Address:** 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 17, phone: (+992) 93-589-64-08, E-mail: [mehriob@mail.ru](mailto:mehriob@mail.ru)

ТДУ 82тоҷик+891.550+398+008+821.55

## ПАЙВАНДИ АДАБӢ ВА ФАРҲАНГИ ҚАВМҲОИ ҲИНДУ ЭРОНӢ ДАР ДАВРОНИ ҚАДИМ

**Манонзода Абубакр Манон**

Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллӣ»-и  
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Пайванди адабӣ ва фарҳангии қавмҳои ҳинду эронӣ дар аъмоқи таъриҳи решадошта, аз ҳамнажодӣ ва ҳамхонаводагии ин ду миллати бостонӣ маншâй мегирад. Ҷанбаҳои ин равобит ғуногун ва ба ҳам беш аз ҳар равобити дигар наздику ногусастаниӣ ва боэъти мудоду бо далеланд, ки дар ҳеч асре ё даврае аз таърихи он гусаста ё халалдор нагаштааст. Ин равобит бино бардалелҳои таърихиву бостоншиносӣ ба даврони қабл аз Модҳо ва Сумерҳо бармагардад. Бостоншиносон аз муқоисаи олоти қайроқсанги аз Осиёи Миёна ба дастомада, ба натиҷае расиданд, ки он “бо маданияти ба истилоҳ Суои давраи палеолити Ҳиндустон хеле шабоҳат дорад” [4, с. 29; 12, с. 137-138]. Чунин қаробат ва умумияти сохторӣ ва муҳтаворо аз ашёи пайдошуда аз мавзеи Қаробураи водии Вахш (наздикии Ҷилликул), ки ба давраи палеолити миёна тааллук дорад, аз тарафи бостоншиносон муайян ва мушаххас карда шудааст, ки бо тамаддуни Суои Ҳиндустон мушобеҳати комил доранд [4, с. 31]. Бозёфтҳои бостоншиносон аз Ҳинди бостон монандии зиёде бо ашёҳои пайдошуда аз минтақаҳои шаҳри Сӯҳта (дар соли 1930), тепаи Силка аз ҳаволии Кошон ва ҳафриёти канори рӯдҳои Даҷлаву Фурӯт доранд [7, с. 679]. Ҳамин гуна монандиҳо ва «нишонаҳои равобити фарҳангии мардумони Осиёи Миёнаро» бо ҳалқҳои Ҳинди Бостон «дар бозёфтҳои бостоншиносии нохияҳои ҷануби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Туркманистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ки дар он замон сокинонаш иборат аз қавмҳои эронии шарқӣ буданд, метавон ба хубӣ дарёфт» [13, с. 87; 10, с. 76.]



Ориёхое, ки аз миллатҳо ва қавмҳои мухталифи Осиёву Аврупо ташкил ёфта буданд, аз қисматҳои шимол ба марказ қӯч карда, муддатҳо дар ҷануби Аврупо ва даштҳои Ҷануби Русия ва соҳилҳои Ҳазару сарзамини миёни рӯдҳои Ому ва Сир зиста, бар асари қасрати ҷамъият ва тангии ҷароғоҳҳо ба даштҳои пахновари Ҳинд сарозер мешаванд ва шароити гарму нами ин хиттаи пурфайзу баракатро барои зиндагӣ мувоғиқ дармеёбанд, ки онро ба ватани доимии ҳеш табдил ва бо оғаридани мероси маънавӣ ва моддии мондагор ҳешро дар сафҳаи таърихи башарӣ сабт менамоянд. Роҳи асосии ҳаракати қабоили ориёй аз тариқи кӯҳҳои Помир ба ҷануби Ҳиндустушинаш ва аз тариқи Систону Макрон ба Синду маркази Ҳинд сурат мегирифт, ки ин масир аз муҳимтарин марказҳои густариши фарҳангу тамаддуни ҳиндуориёй мебошад. Ин ду тираи (ҳиндӯҳо ва эрониҳо) як нажод дар ҷуғроғиёни сукунати ҳеш ба ҳалқи осори мактуби ҳеш пардохтанд, ки барои он қисмат аз таърихи башар беназир ва дар рушду густариши мероси мактуби инсоният дар он замони бостон аҳамияти қалон дорад. Муҳаққиқони давраи мазкур бо муқоисаи забонҳо, достонҳо, афсонаҳои мардумони мухталифи ҳиндустушинаш ба натиҷае расидаанд, ки ҳадди ақал беш аз ҷаҳор ҳазор сол қабл аз мелод ин мардумон дар ҷойи ягона бо ҳам зиндагӣ дошта, баъдан ба сабабҳои номаълум ва шояд ба ҳамон ҷиҳате, ки ном бурдем, яъне зиёд гардидаи нуфус ва тангии ҷойи зисту ҷароғоҳ ё номувоғиқатии иқлими ҷойҳои мухталиф мусофирият карда бошанд [11, с. 23-24]. Санади дигаре, ки иштироки нажодии ҳиндуориёҳоро исбот ва ҳамзистиву ҳамхонаводагии онҳоро мерасонад, дастоварҳои забоншиносон дар мушобеҳат ва монандиҳои беш аз ҳад наздики забонҳои авестоӣ ва ведоӣ мебошад, ки дар самтҳои дастурӣ, решоҳои ҷоҳон, наҳваи ниғоришу шакли зоҳирӣ онҳо ба мушоҳида мерасад ва ин вижагиро мутахассисони забоншинос аз он медонанд, ки ин забонҳо асли ягона дошта, маҳсули ҳамзистии гӯяндагони онҳо буда, танҳо пас аз иншиъоби тадриции онон ба ду лаҳҷа тафовут пайдо кардаанд [7, с. 682].

Дар китоби «Куруши Қабир» ба нақл аз китоби «Эстер» аз маҷмуаи китоби муқаддас нахустин пайвандҳои эронӣ-ҳиндӣ марбут ба шоҳе ба номи Ахшуриш мешавад, ки дар ин бора ҷунин сабт шудааст: «Дар рӯзгори Ахшуриш ин амр воқеъ шуд, ин ҳамон Ахшуришест, ки аз Ҳинд то Ҳабаша бар саду бисту ҳафт вилоят салтанат мекард [11, с. 682]. Ҳамин муаллиф дар ҷойи дигари китобаш итлоқи Ҳинду Ҳабаша ва соҳилҳои баҳри Миёназамиро ба равшанӣ таъқид кардааст: «... Давлати Ҳаҳоманишӣ Ҳиндро бо Ҳабаша ва савоҳили Мидитарона мутассил соҳт ва вақоєнигори хомӯши Бобул барангехта шуд, то он давраро давраи тағйироти бузург номад» [11, с. 683].

Калимаи Ахшуришро дар поварақ тавзех додаст, ки таҳрифе аз Ардашер мебошад. Футуҳоти ин фармонраворо Дориош идома дод ва то иёлати Панҷоби Ҳинд пеш рафт ва забони оромӣ, ки забони расмии муҳосиботи Ҳаҳоманишиён буд, то марзи Ҳинд роиҷ гардид ва забони порсии бостон-забони муюширати густураи фармонравоии ин шоҳон буд, ки дар ин ҷойҳо ҳам ривоҷ пайдо кард.

Муҳаққики ҳиндӣ Прободҳ Қендра бар он аст, ки дар сарзамини байни дарёҳои Яксарт ва Окс ҳалқҳои нажоди эронии сакҳои зиндагӣ мекунанд, ки дар Ҳинд онҳо бо номи шакҳо маълум мебошанд. Дар ин бора нахустин ишоратҳо оид ба скифҳо, ки бо номи сакҳо иштиҳор ёфтаанд, дар осори Ҳеродот омадааст [16, с. 10].

Дар сарчашмаҳои таъриҳӣ дар асрҳои VI-V қабл аз мелод дар сарҳадоти Шимолу Фарби Ҳинд зистани қабилаҳои эронии сакҳоро сабт кардаанд [8, с. 4]. Аксари муҳаққиқон дар мавриди аз тариқи роҳҳои душворгузари кӯҳии Помир ба қисматҳои ҷанубии Ҳиндустон ва водиҳои Ёрканду Тошкурғону Гилгиту Ҳинд паҳн шудани қабилаҳои эронии шарқиро дар осори худ зикр намудаанд [1, с. 279; 2; 3, с. 29; 6, с. 113; 9, с. 5].



Водии Вахон дар Бадахшон дар қисмати шарқии Ҳиндукүш яке аз роҳҳои асосӣ ва корвонгузари васлкунандай Туркистони Шарқӣ бо Шимоли Ҳинд ва фалоти Эрон дар дунёи қадим будааст [5, с. 143].

Дар замони Ҳахоманишиён сарбозони ҳиндӣ дар лашкаркашиҳои Дориӯш ба Юнон иштироки фаъол доштанд. Равобити иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва илмӣ миёни мардумони ҳинду эронӣ дар ин замон ривоҷи комил дошта, умумиятҳо ва муштаракоти ин ду миллат беш аз ҳар қавму миллат дигар будааст.

Бо барчида шудани императории Ҳахоманишиҳо ба дasti Искандари Мақдунӣ ва пайдоиши давлати юнонию бохтарии сулолаи Селевкиҳо нуфузу таъсири фарҳангу оинҳои ҳиндӣ дар қаламрави онҳо хеле ҷашмгир буд. Ин нуфуз пеш аз ҳама дар густариши оини будоӣ, ки маншай ҳиндӣ дошт, равshan ба назар мерасид. Яке аз шоҳони Ҳинд бо номи Ашука, ки соли 260 қабл аз мелод оини Будоро пазируфта буд, бо ирсоли мубаллиғоне ба қисматҳои шарқии Эрон хоса Гандаҳору Кобулу Боҳтар дар густариши ин оин саҳми бештар доштааст.

Бо омадани Ашкониён ба сари қудрат яке аз шоҳони ин сулола бо номи Мехдоди аввал ба вилоятҳои шимоли Ҳинд лашкар кашида, то ҳудуди Панҷобро ба тасарруфи хеш даровард ва бо “якпорча кардани ин ду сарзамин фарҳанг муттаҳиди эронӣ-ҳиндӣ”-ро поя гузошт, ки натиҷа ва осори он дар асрҳои баъд маълум ва ошкор гардид. Далели дигари таъсиру нуфузи фарҳангӣ эронӣ бар низоми давлатдории Ашука он аст, ки ӯ дар пайравӣ аз Ҳахоманишиён дар гӯшаву канори таҳти тасаллuti хеш беш аз сӣ сутунҳои аз сангтарошида соҳт ва ба онҳо аз гуфтори худ ороиш афзуд. Ин суннат дар Ҳинд вуҷуд надошта бо пайравӣ аз Ҳахоманишиён онҳоро соҳтани шоҳ Ашуко аз эътибори фарҳангу ҳунари Эрони бостон дар Ҳинди қадим башорат медиҳад. «Ин сутунҳоро, ки мутаҷовиз аз сӣ аداد аст, дар авосити қарни севуми қабл аз мелод он подшоҳи олиҷоҳ (Ашука- М. А) дар атроғу акноғи кишвари худ барафроштаву бар рӯи он васоёни худро нигошта. Муҳақққиқин маълум карданд, ки расми соҳтани сутунҳои сангии якпорча ва нақри қалимот бар зери он, қаблан дар Ҳиндустон собиқа надошта ва ин ҳунар ё расм аз замони Ҳахоманишиён дар шаҳри Посоргад-ҷануби Эрон ибдӯ гардида ва он императори бузург дар Ҳинд аз эшон тақлид кардааст» [15, с. 3].

Дар замони ҳукумати Чандрагуптаи дуввум бино бар навиштаи муарриҳони юнони доманаи императори Мауря то сарҳади Эрону Балучистон ва ҷануби Ҳурносон тӯл қашид ва дар зери ҳукумати воҳид ҳалқҳои ин минтақа ба эҷоди ҳунари ягона, тафаккури ягона ва муҳимтар аз ҳама оини ягона пардоҳта, таъсир нуфузи ҳунару санъати Эрони он замон дар таҳтгоҳи сулолаи Мауря дар Бихор машҳуд аст. Бино бар аҳдномае, ки бо бозмондаи Селивкиён Никатор Чандрагупта сарзаминҳои зиёдеро аз шарқи Эрон- Ҳирот, Қандаҳор, Балучистон, Кобулро ба императории хеш илҳоқ ва ҳукумати 24-солаи ин император даврони шукуфоии пайванди адабӣ, фарҳангӣ ва тиҷоратии ҳалқҳои эрониву ҳинду будааст [14, с. 61].

Дар шаҳри Поталипурта –пойтаҳти Чандрагупта аввал (дар таърихи 322 қабл аз мелод), ки шаҳре ободу маъруф буда, ҳаффории соли 1896 қасри садсугунӣ аз хок берун карда шуд, ки бо услубу тарҳи толорҳои Ҳахоманишиниён эъмор гардидааст.

Яке аз толорҳои ин қаср комилан шабеҳи толори Ободоно аст, ки дар Тахти Ҷамshed бοқӣ мондааст. Қасри мазкур дар рустои Кумраҳар дар наздикии Патнаи имрӯза ёфт шудааст, ки бино бар таҳқиқи донишмандони аврупой нақшу нуфузи осори эронӣ дар он маълум аст [14, с. 62].

Дар даврони барҳам ҳӯрдани давлати юнону бохтарӣ аз тарафи қабоили қӯчии ба таъбири марказҳои чинӣ «юэҷжи» ва маъхазҳои дигар таҳориҳо империяи Кӯшониҳо ташкил ёфт, ки дар ихотаи онҳо минтақаҳои бузурге аз Боҳтар, Тахористон, Ҷануби Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Шимоли Ҳиндустон, Ладоҳ, Ҳунза, Гилгит ва ҳатто Кашмир доҳил мешуданд. Ҳамзистии ду миллат дар ҳокимијати ягонаи Кӯшониён осори зиёди



таърихӣ ва соҳтмони коҳу маъбадхое ба ҷой гузаштааст, ки зеби таърих ва санади муҳими ягонагии онҳо мебошад.

Дар китоби «Авесто» ишора ба қишивари Ҳинд ва дар баробари ин дар қадимтарин асари забони санскрит «Ригведо» аз қишивари Эрон ёд шуда, дар китобҳои таърихи Ҳинд аз ҳукумати сулолаҳои ирқан эронии Селивкиён (ба хусус подшоҳии Менандр, ки қисмати аъзами Ҳиндро дар тасарруф дошта, муарриҳони юнонӣ Страбон ва Плутарх ӯро аз Искандар фотеҳтар ҳондаанд), ҳокимиюти сакҳо дар Шимоли Ҳинд, хоса дар замони Меҳрдоди II-и Ашконӣ (123-88 қабл аз мелод), ҳокимиюти сакҳо дар Ҷануби Ҳиндустон, ҳукумати сатрапҳои сак дар Удҷайн ва Рудрадаман, шоҳаншоҳии Портҳо (миёнаи асри аввали мелодӣ, ки ба дасти Кӯшониён аз байн бурда, онҳо ҳукумати тӯлонитар ва мутанаффизтаре дошта, ному пайкори шоҳони ин силсила Кацула Кадриз, Канишка, ки пойтаҳти ҳудро Пурушопур (Пешовар) қарор дода буданд, дар тарвиҷи ҳунару адабиёти эрониёни шарқӣ ҳиммати бештаре гумошта, дар эҳдоси шаҳрҳо (Канишкапур дар Кашмир) ва ва коҳҳо саҳми бузург доштанд [14, с. 77-81]. Дар мавриди умумияту иштирокоти фарҳангӣ ва забонии эрониёну ҳиндӯҳои қабл аз оmezishi қабоили oriёй бояд афзуд, ки аҳиран дар митақае аз иртифоъоти Балучистон қавмеро шиносӣ кардаанд, ки ба лаҳҷае гуфтугӯ мекунанд, ки қавми дравидӣ дар Ҷануби Ҳинд ва аз сокинони бумии ин сарзamin мебошанд, бисёр наздик аст. Ин қавм бароуӣ (Brahuis) ном дошта, забони хос доранд, ки гайр аз балучӣ аст.

Ин қашфиёти забонӣ донишмандонро бар он доштааст, ки “баъд аз он ки ориёихо аз Осиёи Марказӣ ба Ҳиндустону Эрон ҳучум оварданд ва саканаи қадими Ҳиндро ба тарафи ҷануб рондаанд, дар гӯшаву канор баъзе аз он милалу ақвоми қадима ҳанӯз бокӣ мондаанд, ки сокинини Ҳинди қадим қабл аз ориёихо ва саканаи Эрон қабл аз давраи Модҳо ва Ҳаҳоманишиҳо ва Сумерихо дар Байнаннаҳрайн ҳар се аз як асл ва реша рӯйидаанд. Ҳарчанд ин фарзия ҳанӯз ба воситаи қиллати таҳқиқот дар тамаддун ва забони драведиҳои ҷанубии Ҳинд ба ҳадди камол нарасида, маъа золик муқаддамаи як фасли ҷадид дар таърихи бостонӣ мебошад, ки бори дигар нишон медиҳад, ки дар ҳазораи севуми қабл аз мелод сокинони Ироқи араби феълӣ ва ҷануби Эрон ва гарбу шимолу гарби Ҳиндустон аз як нажод ва як тамаддун ва як фарҳанг будаанд» [15, с. 1-7]. Ҳаминро ҳам қайд карданд зарур аст, ки сокинони ин минтақа аз Осиё аз қавму миллатҳои дигар пештар шаҳрнишин, тамаддунофар ва оғаринандаи адабиёту ҳунар шинохта шуда, намунаҳои ин осор дар замони мо ҳам дар ин ин сарзaminҳо мавҷуд мебошанд. Табъан чунин миллатҳои мутамаддин бо таҷоҳуми қабилаҳои саҳронишин тоб оварда натавониста, ба ҷойҳои амнтар паноҳ мебаранд ва ҳунару тамаддун ва адаби хешро муҳофизат менамоянд. Ҳамаи ин муборизаҳо ва пайкори қабилаҳо барои муҳофизати дастовардҳои ҳунарӣ ва адабӣ дар китоби «Ригведо» таҷассум ёфтааст. Дар осори археологии қисматҳои марказӣ ва ҷанубии Ҳинд осори ҳунарие пайдо шудааст, ки маҳсули ҳунармандони эронӣ мебошанд. Ин осори зеваролот, ҷавоҳирот ва ороишӣ, ки аз ҳафриёти шаҳрҳои марказии Ҳинд ба даст омадааст, бинобар ривояти устод Алиасгари Ҳикмат ин осори ҳунарӣ ба замони ҳучуми Искандар, яъне қарни ҷаҳоруми қабл аз мелод рост меояд, ки оғарандагони онҳо ё барои паноҳ ҷустан, ё бо роҳи ҷанг ба он шаҳрҳо сокин шудаанд ва баъзе онҳоро бо артиши Искандар воридшудагон пинҳондоштаанд [15, с. 6]. Дар ҳар сурат нақши осори эронӣ дар сарзaminи панҳновари Ҳинд хеле бузург ва дорои аҳаммият мебошад.

Дар шаклгирии хатти қадими ҳиндӯҳо ҳам таъсиру нуғузи хатти Эрони бостон ностурдани мебошад. Ҳамсоягии ду фарҳангу тамаддун ба оmezish ва гузашта аз он ба баҳрагирии судманди мутақобила мунҷар гардидааст, ки онро метавон дар тамомии арсаҳои фарҳангӣ, забонӣ, адабӣ, ҳунарӣ, мейморӣ ва давлатдорӣ мушоҳида намуд.



## Адабиёт

1. Бернштам, А. Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая [Текст] / А.Н. Бернштам. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – 344 с.
2. Бонгард-Левин, Г. М., Грантовский Э. А. От Скифии до Индии [Текст] / Г.М. Бонгард-Левин., Э. А. Грантовский. – М: Мысль, 1974. – 128 с.
3. Грантовский, Э. А. Из истории Восточноиранских племен на границах Индии. Краткие сообщения Института народов Азии [Текст] / Э. А. Грантовский. – М: Изд-во восточ. лит-ры, 1963. – С. 29; КСИНА. – 1963. – Вып. 61. –С. 8-30.
4. Faafurov, B. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав [Матн] / Бобоҷон Faafurov. – Душанбе: Нашриёти мусир, 2020. – 976 с.
5. Зелинский, А. Н. Древние погребение на Южном Памире // Страны и народы Востока. Вып IV [Текст] / А. Н. Зелинский. – М: Наука, 1965. – С. 143-146.
6. Зелинский, А. Н. Древние пути Памира [Текст] // Страны и народы Востока. Вып III / А. Н. Зелинский. – М: Наука, 1964. – С. 99-119.
7. Имсоқӣ, X. Равобити фарҳангии Эрон ва Ҳинд аз дер боз то кунун / Ҳамидризо Имсоқӣ [Матн] // Маҷмуаи мақолаҳои нуҳумин Ҳамоиши байналмилалии Анҷумани тарвиҷи забон ва адаби дарсӣ. Ба қӯшиши доктор Фаромурзи Одина. – Техрон: Интишороти Донишгоҳи Паёми нур, 1393. – Ҷилди аввал. – 1000 с.
8. Искандаров, Б. И. Средняя Азия и Индия: торговые, культурные и политические связи [Текст] / Б. И. Искандаров. – Душанбе: Дошиш, 1993. – 160 с.
9. Литвинский, Б. А. Древние кочевники Крыши мира [Текст] / Б. А. Литвинский. – М.: ГРВЛ, 1972. – 272 с.
10. Муҳаммадиев, Ш. Наҳзати тарҷума дар Ҳинд дар замони Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ [Матн] / Ш. Муҳаммадиев // Суҳаншиносӣ. – 2015. – № 1. – С.76-87.
11. Пирниё Мушируддавла Ҳасан. Таърихи Эрон қабл аз ислом: Эрони қадим ё таърихи муҳтасари Эрон то инқирози Сосониён [Матн] / Ҳасан Пирниё Мушируддавла. -Техрон: нашри Номак, 1386. – С. 23-24.
12. Ранов, В. А. Памир и проблема заселения высокогорий Азии человеком каменного века [Текст] / В. А. Ранов // Страны и народы Востока. Вып. XVI. Памир / под общей ред. члена-корреспондента АН СССР Д. А. Ольдерогге. – М.: Наука, ГРВЛ. – С. 136-157.
13. Раҳмон, Э. Забони миллат – ҳастии миллат [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе: Нашриёти мусир, 2020. – 432 с.
14. Синха, Н. К., Бенерджи, Л. В. История Индии [Текст] / Н. К. Синха; перевод с английского Л. В. Степанова, И. П. Ястребовой, Л. А. Княгинской; ред. и предисловие К. А. Антоновой. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1954. – 440 с.
15. Ҳикмат, А. Равобити Ҳинди қадим ва Эрони бостон [Матн] / Алиасгар Ҳикмат // Дошишкадаи адабиёт. – соли панҷум 1338/1959. – шумораи 3. – С. 1-7.
16. Prabodh Cendra. Badch Hem Chandra bosu Milik, India and Central Asia National Council of Education / Cendra Prabodh. – Bengal Calcutta32 1955 Indi and Central Asia. – p.10

**ПАЙВАНДИ АДАБӢ ВА ФАРҲАНГИ ҚАВМҲОИ  
ҲИНДУ ЭРОНӢ ДАР ДАВРОНИ ҚАДИМ**

Пайванди адабӣ ва фарҳангӣ миён қавмҳои ҳиндуронӣ дар дарозои таърих барои муҳакқиҷон маълум ва равшан буда, дар ин замана таҳқиқоти густардае сурат гирифтааст. Дар мақола дар бораи чунин равобит дар аҳди бостон бо такя бар мавод ва мадракҳои ҳафриётии манотики Осиёи Миёна, Эрон ва кишварҳои ҳамҷавори онҳо ва



санадҳои хаттӣ маълумот дода шудааст. Пайванди адабӣ ва фарҳангӣ беш аз ҳар равобити дигар дар миёни мардумони ин марзу бүм пойдор ва боэъти моду бо далеланд, ки дар ҳеч асре ё даврае аз таърихи он гусаста ё халалдор нагаштааст. Ин равобит бино бар далелҳои таърихиву бостоншиносӣ аз даврони қабл аз Модҳо ва Сумерҳо ва шояд пеш аз он оғоз мегардад. Ҳамаи далелҳо ва санадҳо бар онанд, ки сокинони монтакаҳои пахновари Ҳинду Осиёи Марказӣ аз як нажоду як тира ва оғарандагони фарҳангӣ тамаддуни ягона дар Даврони Бостон мебошанд. Баҳрамандии ду фарҳангӣ тамаддун аз якдигар ҳамеша натиҷаҳои ҷашнӣ ба бор оварда, гузашта аз он бар шукуфой ва пешрафти ҷанбаҳои мазкур дар ҳаёти ҳар ду миллат дар аҳди қадим гардидааст, ки онро метавон дар тамомии арсаҳои фарҳангӣ, забонӣ, адабӣ, ҳунарӣ, меъморӣ ва давлатдорӣ мушоҳид намуд.

**Калидвожаҳо:** Осиёи Миёна, Ҳиндустон, пайванди адабӣ, равобити фарҳангӣ, Ҳаҳоманишиҳо, Ашкониён, Ригведо, Авесто.

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ИНДОИРАНСКИХ НАРОДОВ В ДРЕВНОСТИ

Литературные и культурные связи между индоиранскими народами были известны и осмысливались учеными на протяжении всей истории, и на этой основе проводились обширные исследования. В статье приводятся сведения о таких отношениях в древности на основе материалов и раскопок Средней Азии, Ирана и соседних с ними стран, а также письменных документов. Литературные и культурные связи более устойчивы и надежны, чем какие-либо другие, у народов этого региона, потому что эти связи не прерывались ни в один исторический период. Эта связь, согласно историческим и археологическим свидетельствам, восходит к до модиевским и шумерским временам, а может быть и раньше. Все свидетельства и документы говорят о том, что жители обширных индо-центрально азиатских областей принадлежат к одной расе и одной языковом семье и являются создателями единой культуры и цивилизации в Древнем мире. Взаимосвязи и взаимовлияние двумя культурами и цивилизациями всегда давало значительные результаты, и более того, процветание и прогресс этих сторон в жизни обоих народов в Древнем мире, что можно увидеть во всех областях культуры, языка, литературы, искусства, архитектура и государственность.

**Ключевые слова:** Средняя Азия, Индия, литературные связи, культурные сотрудничество, Ахемениды, Парфянне, Ригведа, Авеста.

## LITERARY AND CULTURAL TIES OF THE INDO-IRANIAN PEOPLES IN ANCIENT TIMES

Literary and cultural ties between the Indo-Iranian peoples have been known and understood by scientists throughout history, and extensive research has been conducted on this basis. The article provides information about such relations in ancient times based on materials and excavations of Central Asia, Iran and neighboring countries, as well as written documents. Literary and cultural ties are more stable and reliable than any other among the peoples of this region, because these ties have not been interrupted in any historical period. This connection, according to historical and archaeological evidence, dates back to pre-Modian and Sumerian times, and maybe even earlier. All the evidence and documents show that the inhabitants of the vast Indo-Central Asian regions belong to the same race and one language family and are the creators a single culture and civilization in the Ancient world. The interrelationships and mutual influence of the two cultures and civilizations have always produced significant results, and moreover, the prosperity



and progress of these sides in the life of both peoples in the Ancient World, which can be seen in all areas of culture, language, literature, art, architecture and statehood.

**Keywords:** Central Asia, India, literary relations, cultural cooperation, Achaemenids, Parthians, Rigveda, Avesta.

**Маълумот дар бораи муаллиф: Манонзода Абубакр Манон** – номзади илмҳои филологӣ, сардори Медиатекаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистони МД «Китобхонаи миллий»-и Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нишонӣ: 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21. Тел.: +992 918-84-09-90. E-mail: abubak11@mail.ru

**Сведения об авторе:** **Манонзода Абубакр Манон** – кандидат филологических наук, заведующий Медиатекой Президента Республики Таджикистан ГУ «Национальная библиотека» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан. Адрес: 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 21. Тел.: +992 918-84-09-90. E-mail: abubak11@mail.ru

**Information about the author:** **Manonzoda Abubakr Manon** – Candidate of Philological Sciences, Head of the Media Library of the President of the Republic of Tajikistan, State Institution “National Library” of the Executive Office of the President of the Republic of Tajikistan. Address: 734025, Dushanbe, Rudaki Avenue, 21. Tel.: +992 918-84-09-90. E-mail: abubak11@mail.ru

ТДУ 03тоҷик+809.155.0+07+002

## БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ МАВОДИ ТОҶИКИИ НАШРИЯИ «САМАРҚАНД»

**Муродӣ Мурод**  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Дар муҳити Осиёи Миёна аввалин рӯзнома бо забони тоҷикӣ (форсӣ) «Бухорои шариф» аст, ки 11-уми марта соли 1912 дар Бухорои нав – Когон ба табъ расид. Ин нашрия ба фазои торики Бухоро равшаниву нур овард, аммо, мутаассифона умри дароз надид, пас аз 11 моҳи фаъолият – 2-юми январи соли 1913 нашраш қатъ гардид.

Пас аз се моҳи баста шудани рӯзномаи «Бухорои шариф», яъне моҳи апрели соли 1913 дар шаҳри Самарқанд нашрияе дигаре рӯйи чоп омад, ки то ҳудуде равия ва анъанаи нахустрӯзномаи тоҷикиро идома дод. Ин аммо, чунончи Р. Ҳошим қайд кардааст: «Ҳарчанд дар болои газета ба «шеваҳои туркӣ ва форсӣ» мебарояд гуфта бошад ҳам, дар он мақолаҳои тоҷикӣ бисёр кам чоп мешуд... Мақола ва шеърҳои тоҷикӣ аз 10% зиёдтар чой ишғол мекарданд» [11, с.20].

Дар бораи кӣ будани муассиси ин нашрия – Махмудҳоҷа Беҳбудӣ андешаҳо гуногунанд. Баъзе ўро аз роҳбарони ҳаракати туркпарастӣ меҳисобанд, зеро ҷунбиши ҷадидия дар Туркистон бештар тамоили туркпарастӣ дошт, аммо, чунончи муҳаққиқ Иброҳим Усмонов навиштааст: «дигар ҳақоқи арқом маънои хилоғи инро ҳам таблиғ мекунанд, минҷумла матолибе, ки дар шумораи панҷуми апрели соли 1920-и «Шуълаи инқилоб» нашр шудааст ва саросар ба Беҳбудӣ вакф гардидааст, меҳонем, мефаҳмем, ки Беҳбудӣ аз сармояи худ дар Самарқанд мактаби тоҷикӣ кушод, такрибан 5.000 ҷилд китобро, ки аксарияташ ба забони форсӣ буд, барои мутолиаи умум пешниҳод карда, яке аз муассисони китобхонаи Самарқанд гардид, ҳамчунон, барои тарбияи маорифхоҳони Самарқанд кӯмаки молӣ ва маънавӣ кард ва ҳоҳем дарёфт, ки андешаи



Беҳбудӣ андешаи ватанхоҳонаи буржуазияи миллӣ буд, на андешаи туркпаратона» [9, с. 55].

Беҳбудӣ дар тули чанд муддат дар Мисру Туркия ва Қазону Уфа, Оренбургу Москва ва Петербург сафарҳо карда, бо мактабҳои усули наве, ки дар Туркистону Башкортостон ба вучуд омада буд, ошной пайдо мекунад, бо аҳли илму маорифи машҳури он замон тамос мегирад, аз сӯҳбати эшон баҳраманд ва аз вазъи сиёсӣ ва иқтисодиву маънавии Русия огоҳ мегардад.

Ӯ баъд аз ин сафарҳо ҷиддан ба хидмати матбуоту маориф машғул мешавад ва дар матбуоти даврии Туркистон, ҳамчунин матбуоти тотору озарии Русия, аз қабили «Тарҷумон», «Туркистон», «Вақт», «Шуро» ва нашрияҳои ҷадидии Туркистон «Тараққӣ», «Тучҷор» ва гайра ақидаҳои маорифпарваронаву ислоҳотхоҳонаи ҳудро тарғиб мекунад. Аз ҷумла соли 1909 дар нашрияи «Тарҷумон» ду мақолаи ӯ доир ба масъалаи ҷори намудани забони форсӣ дар мактабҳои Туркистон ба табъ расидааст.

Маҳмудҳоҷа Беҳбудӣ бо нахустрӯзномаи тоҷикӣ «Бухорои шариф» низ ҳамкорӣ намуда, ҷанд нигоштаи ҳудро дар ин нашрия ба табъ расонидааст, ки «Мактуб аз Самарқанд. Ҷораи тараққӣ ё ҳуд ҳалосӣ аз инқироз» (1912.– 4 ноябр; 6 ноябр; 9 ноябр), «Усули ҷадидия ҷӣ гуна аст?» (1912.–28 ноябр), «Ислоҳи мактаб» (1912.–13 декабр), «Мактуби дуввум аз Самарқанд. Ҷораи тараққӣ ё ҳуд ҳалосӣ аз инқироз» (1912.–16 декабр; 18 декабр) ва гайра намунаи онҳост.

«Мавзуи баҳси ин мақолаҳоро вижагиҳои мактабҳои нави аврупоӣ, ҷорӣ намудани ҷунин мактабҳо дар Туркистон, ба замона мувоғиқ қунонидани усули таълим, омӯзиши илмҳои замонавӣ (духтур, муҳандис, ҳукуқшинос, ҷуғрофидон, муарриҳ), афзалиятҳои «мактаби усули савтия» ва амсоли ин ташкил медиҳанд. Муаллиф аз он нигарон аст, ки «мо уламои динӣ, фазила ва лузум дорем, вале дар тамоми қаламрави Бухоро як нафар ва дар тамоми Туркистон панҷ нафар олими замонавӣ надорем. Бинобар ин мо дар Русия ба тарафи инқирози иқтисодӣ ва майшӣ медавем ва аммо намедонем». Аз ин рӯ ӯ зарурати омӯзиши илмҳои замонавиро муҳим ҳисобида, шакл ва зинаҳои мактабҳои нау – ибтидоия, эътидоия (гимназия), дор-ул-фунун (университет)-ро мавриди шарҳу тавзеҳ ва маънидод қарор дода, суди онҳоро дар тарбияи толибимон нишон додааст» [4, с. 98].

Маҳмудҳоҷа Беҳбудӣ на танҳо масъалаҳои мактабу маорифи замонавиро тавассути нигоштаҳояш дар нашрияҳои даврӣ тарғиб кардааст, балки ӯ бо мактабҳои ҷадиди Самарқанд, ки бо ташабbus ва саъю қӯшиши шоири иҷтимоигаро Сиддиқии Аҷзӣ ва муаллими замонавӣ Абдуқодири Шакурӣ ташкил шуда буданд, ҳамкорӣ менамояд ва набудани китобҳои дарсиро дарк намуда, ба таълифи китобҳои гуногуни мактабӣ ҷун ҷуғрофия, таъриҳ, ҳисоб, ақоид ва гайра бо забонҳои тоҷикиву туркӣ машғул мешавад. Барои ҷопи ҷунин китобҳо ӯ «Нашриёти Беҳбудӣ»-ро таъсис намуда, дар он ҷо китобҳои дарсии «Таърихи муҳтасари ислом», «Китоб-ул-атфол», «Амалиёти ислом», «Мадҳали ҷуғрофияи умронӣ», ҳамчунин ҳаритаи аморати Бухоро ва хонияи Хиваро ба табъ мерасонад.

Моҳи апрели соли 1913 (ҷамоидулаввали 1331) Беҳбудӣ бо маблаги ҳуд аввалин рӯзномаи ҳусусии маҳаллиро бо номи «Самарқанд» таъсис медиҳад, ки ҳафтае ду маротиба бо забонҳои тоҷикӣ, узбекӣ ва русӣ, ҳамагӣ 45 шумора, бо төъдоди то 600 нусха интишор шудааст. «Самарқанд» ҳудро ҳамчун нашрияе муаррифӣ кардааст, ки аз «илм, фан, адабиёт, тиҷорат, ҳунар ва зироат, аҳволи Русия ва маданияти ҳориҷа», аҳволи илму ислом ва тараққии он менависад. Ин нашрияи даврӣ дар қолаби А-3, ҷорӣ саҳифа, 4 сутун интишор гардида, унвонаш дар саҳифаи аввал бо ҳуруфи форсии арабӣ ва дар саҳифаи чаҳорум бо ҳуруфи кирилӣ ва забони русӣ сабт шудааст. Дар ҷопи ин рӯзномаи ҳамчунин Саидризо Ализода фаъолона иштирок доштааст.

Ин нашрия аз ҷиҳати вижагии рӯзноманигорӣ дар заминай таҷрибаи муаллими мағқуравии Беҳбудӣ – Исмоил Фаспарӣ ва рӯзномаҳои туркзабони Русияи подшоҳӣ,



Туркия, қисман русӣ ва арабӣ ва ҳатто фаронсавӣ шакл гирифта буд. Аммо, чунончи муҳаққиқ И. Усмонов дарёftааст, «ба хилофи дигар рӯзномаву мачаллаҳое, ки то ин вақт дар Туркистон чоп шудаанд, Беҳбудӣ кӯшидааст, ки рӯзномаву мачаллаи ў фақат туркӣ не, балки тоҷикӣ ҳам бошад» [7, с. 65]. Рубрикаҳои асосии рӯзнома «Ахбори доҳила», «Ахбори хориҷа», «Ахбори Туркистон», «Ахбори маҳаллӣ», «Местная хроника» ва эълону реклама, ки қариб дар ҳар шумора ба мушоҳида мерасад, як навъ ба рӯзномаи «Бухорои шариф» ҳамоҳангӣ доранд.

Мундариҷаи рӯзномаро асосан мақолаҳои фарҳангиву адабӣ, шеъру манзумаҳо, китобиёт, латоиф ва эълону реклама ташкил медиҳад. Ба таъбири муҳаққиқи адабиётшинос А. Абдуманонов «қисми асосии рӯзнома аз масъалаҳое иборат буд, ки мағкура ва манфиати аҳли зиё ва тиҷоратро инъикос менамуд» [1, с. 127].

Маҳмудҳоҳа Беҳбудӣ интишори нашрияро зарур ҳисобида, ҳануз дар шумораи аввал мақсади онро дар мақолаи «Газет чист?» тавзеҳ намуда, аз як тараф, моҳият ва анвои рӯзномаҳоро маънидод кардааст, аз ҷониби дигар, мақсад ва мароми онҳоро ба ҳонандагон фаҳмонидааст. Бино ба шарҳи ў «газет қофази босмаест, ки аз нигоҳи чоп ҳаррӯза ва хафтаина мешавад. Ҳар қадом газет ба ҳуд ном ва маслак дорад. Аз рӯйи маслак ва мундариҷа газетаҳо «аз корҳои савдогарӣ ва бонк ва биржаву нарҳи мол ва зироат ва ҳунар ва корҳона ва зовут ва монанди инҳо баҳс мекунад, ки бештар аз барои савдогарон лозим мешавад.

Баъзе ҷарида фақат аз ҳабарҳои ҳаррӯзас (олдӣ, қочдӣ) менависанд, ки ба ин фақат мардуми ҳангоматалаб майл мекунанд.

Навъи дигари ҷарида аз мактабу мадраса ва кори китобу таълим ва тарбияти фарзандон ва шогирдон баён мекунанд.

Боз дигар ҷарида аз аҳволи динӣ ва аҳлоқи мардум менависад, бештар ба панду насиҳат ва изз иқалам менависанд ва ба ҳубии аҳлоқи мардум мекӯшанд, мувофиқи усули дин ва мазҳаби ҳуд ба мардум амри маъруф ва наҳӣ мункар мекунанд ва бародарони динии ҳудро ба роҳи нек саъӣ мекунанд. Ҳулоса, ба ривоҷи дин ва оини ҳуд саъӣ ва бо салоҳу расм ва урф гайрат мекунанд ва корҳое, ки хилофи шарифат ва муҳолифи дину одат шудааст, танқид карда нодурустиашро ба мардум мефаҳмонанд».

Ин матлаб дар ду шумораи баъдии нашрия (20-уми апрел ва 3-юми май) идома ёфта, дар он намудҳои гуногуни рӯзномаҳо, мақсад аз нашри онҳо ба таври муфассал шарҳ дода шудааст. Муаллиф нуфузи ҷаридаи ҳар мамлакатро ба дараҷаи савод, илм ва ҳунару коркун будани сокинони он қишвар нисбат дода, бо таассуф навиштааст: «Ҳолия ҳамин қадар мегӯем, ки табъи давлати Русия ба 150 милион аداد газет ва мачаллаҳое, ки дар мамлакати Русия табъ ва тақсим мешавад ба қадри 2000 аст. Аз 150 миллиони мазкур аҳли ислом ба қадри 25 милионанд, ки 20 нусха ҷарида надоранд, алалхусус ҷойи шармандагӣ ва оини беамалий ва аз дунё бехабарии мо мусулмонони Туркистон ин аст, ки агарҷӣ ба қадри ҳафт-ҳашт миллион ҷондор ҳастем то қунун як нусха ҷарида надорем, ки ба салоҳи мардум бикӯшад ва мардумро ба маданияти асрӣ бихонад.

Сазад, ки фарёду фифон намоем, Чунки мардумони олам ба сабаби газет пеш рафтанд ва маданият ёфтанд, ва мо акнун аз сухани газет баҳс мекунем».

Зимнан, моҳият ва аҳаммияти рӯзнома дар порчаҳои назмии «Ҷарида чист» (28-уми май) ва «Табриқ ва насиҳатнома» (Н.Ф. Миллӣ, 28 май) низ тавсиф шудааст. Аз ҷумла, муаллифи порчаи дуюм рӯзномаро «устоди ҳодии маданий» номида, дар шеъри ҳуд ин байтро чун нақарот ба такрор овардааст:

«Алломай замон, илмои замона аст,  
Устоди ҳодии маданий, «Рӯзнома» аст».

Рӯзнома на танҳо дар бораи чӣ аҳамият доштани ҷарида, балки дар хусуси шеъру шоирӣ низ таваҷҷӯх намудааст. Ҷунончи дар шеъри шоир Мехдӣ, ки дар шумораи 13-ум августи рӯзнома бо унвони «Шеъру шоирӣ» дарҷ гардидааст, муаллиф «асоси ҳаётӣ, ибратбахшӣ ва ифодаҳои маъниҳои мухимро дар осори адабӣ аз мухтассоти асосии таълифоти бадеӣ дониста, навиштаҳои одӣ ва маснуъро (мантиқан суннатиро) мазаммат кардааст» [5, с. 47].

Ҳикматомез бибояд ашъор,  
Ҳам маолаш бувад иршоди мисол.  
Вар-на ҳар назми тиҳиву сода,  
Бошад аз маънӣ ҳамон озода.  
Набувад хосса ташбехӣ том,  
Истиъороту ҷиносу ихом.  
Гуфтан аз шеър нагуфтан авло,  
Мақсад аз шеър бибошад маъно.

Навъи дигар маводи тоҷикии нашрияи «Самарқанд» муаррифӣ ва ё шиносии китоб аст. Ба гунаи мисол «Сайёҳи ҳиндӣ»-и Абдурауфи Фитрат, ки зери рубрикаи «Китоб» дар шумораи 27 аз 16 июли соли 1913 ба нашр расидааст. Ин муаррифӣ ҳам хусусияти арзишидӣ, ҳам тарғибӣ дорад.

«Ҷаноби фозили мухтарам, ватанпари мукаррам Абдурауф афандӣ Фитрати Бухорӣ, ки дар Истамбул машғул ба таҳсиланд, «Сайёҳи ҳинд» ном асареро дар бораи мадорис ва мактаб ва давоири ҳукумати Бухоро ва савияи илмияи аҳолӣ ва уламо ва қайфияти раият ва дар ҷигунағии аҳволи саҳия ва ҳифзи сиҳат ва адами муассисоти тиб ва замония ва гайра китобе муфассал ва муфид таҳrir ва нашр намудаанд.

Алҳак, китобест нодир ва ҳар бухориро мутолиаи он воҷиб ва лозим аст. Амроз ва иллате, ки Бухороро истило намудааст, ягон-ягон бо вуқоут ва дaloil исбот ва илочи онро баён мекунад. Аз барои истиқбол ва ислохи мухити Бухоро мулоҳизоти маданияи ватанпарастона арз мекунад. Ҳондани ин асари муфид ба ҳар форсидон пур аз аҳамият аст».

Дар рӯзномаи «Самарқанд» ба ҷузъ масъалаҳои мактабу маорifi нав, рӯйдодҳои сиёсиву иҷтимиои шаҳри Самарқанд, Бухоро, Туркистон ва Русияву мамлакатҳои дигар низ интишор гардидааст, аммо матолиби тоҷикии онро, асосан, қазияҳои мактабу мадраса ташкил медиҳанд. Ин қазияҳо дар қолаби маводи публисистӣ, ашъор ва латоифу тарҷумаҳо шакл гирифта, манзури ҳонанда гардонида шудаанд. Ҷунин масъалаҳо бештар аз ҷониби Маҳмудҳоҷа Беҳбудӣ, Сайдризо Ализода, Ҳитоии Самарқандӣ (Мулломуҳаммади Нурмуҳаммадзода), Асъад, Ҳочӣ Муъин Шукруллозода, Сиддиқӣ, М. С. Ҳаким, Мехрӣ ва дигарон бо номҳои аслӣ ва мустаори «Богишамолӣ», «Бекор» «Н.Ф. Миллӣ», «М.Ш.», «Муш Мирзо», «Нештар», «Сайёҳ» ва гайра баррасӣ шуда, оҳанги баланди иҷтимоӣ доранд. Масалан, мақолаҳои Васлӣ, Иҷмоли маром» (12 июл), М.С. Ҳаким «Лузуми мактаб дар Бухоро» (16 июл), шеъри машҳури Сиддиқии Аҷзӣ «То ба кай?» (1913.– 6 август) аз мазмуни баланди иҷтимоӣ барҳӯрдор аст.

Дар интишори матлабҳои тоҷикӣ Сайдризо Ализода, ҳамчун котиби масъул ва вакили муҳаррир, саҳми бештар доштааст. Ҳангоми сафарҳо ва корҳои дигари мухим Беҳбудӣ чопи рӯзномиаро ба салоҳияти Садриддин Ализода мегузоштааст. Дар шумораҳое, ки зери таҳрири ў ба нашр расидаанд, маводи тоҷикиашон нисбатан зиёдтар аст.

Ин нашрия дар Ҳуҷанд (Мирзоҳид Мироқилов) ва вилояти Самарқанд (Ақобир Шоҳмансуров) намояндагӣ доштааст, ки «на танҳо мақолаҳо менавиштаанд, балки



мақолаҳои муаллифони дигарро низ ташкил карда, дар байни муштариёни нашрия таблиғ менамуданд» [7, с. 55].

Тавре гуфта шуд, мундарицаи нашрияи «Самарқанд»-ро саросар масъалаи мактаб, таълими илмҳои замонавӣ ташкил медиҳад. Масъулини нашрия бар он кӯшидаанд, ки мардумро аз ҷорҷӯбаҳои шаҳшудаи зиндагӣ берун қашанд, фахмонанд, ки ягона роҳи сарнавишти ҳудро ба даст гирифтани омӯхтани илму дониш аст. «То аз зери пардаи гафлат сари ҳуд берун наёрем ва ба кори ҷаҳониён ба назари ибрат нанигарем ноили ғуҳари мақсад намешавем ва то дasti ҷуръат аз домани исрофкорӣ накашем соҳиби сарват ва давлат намегардем, даме, ки таън ва лаъни мардумон фарогири андешаи мост маризи пасмандагии моро илоҷе нест».

Давои пасмандагӣ ва раҳоӣ аз вайронии ахлоқу одат омӯхтани илм аст. «Илмро ба мактабу мадраса меомӯзанд. Агар мактабу мадраса ҳароб бошад, сабаби ҳаробии дину дунё мешавад.

Агар мактабу мадраса ҳароб бошад мардум забону ҳати ҳудро аз даст медиҳанд».

Муаллифи ин мақола мусулмонони Чинро мисол меорад, ки бо иллати бепарвой забон ва ҳати ҳудро аз даст додаанд ва ҳатто номҳои хитой ба ҳуд гирифтаанд.

Нашрия на танҳо аз боби зарурати таълиму тадриси фунуни замона навиштааст, балки сарватмандон ва тоҷиронро ба нанг овардааст, ки ба корҳои мактабу маориф кумак расонанд, маблағ гузоранд. «Сарватдорони муҳтарами ватанро мукарраран арз мешавад, ки бояд аз муаллимони ҷонсупори миллат ва атфоли ватан ҳабар гиранд. Ҳар кадом аз муаллимон ва мутааълимонро ба тарғиб ва ташвиқи аҳолӣ ва ба таълим ва омӯхтан машғул будагонро ионат қунанд ва ба тарбияти фарзандони миллат кӯшанд, ривоҷи дини ислом ва таъмини истиқбол аз талабаи соҳибтарбия ҳусул ҳоҳад ёфт».

Нашрияи «Самарқанд» пурра руҳияи ҷадид дошта, маслакаш ислоҳкорӣ аст, ки аз дарку маърифати дурусти Куръон то омӯхтани илмҳои замонавӣ ва танзими расму оинро фаро мегирад. Масъулини нашрия бар он кӯшидаанд, ки ҳар амал ва ҳаракот ба зиндагии рӯз мувоғиқ бошад, мардум аз он баҳра гирифта, рафтор, ахлоқ ва муносибати ҳудро дар ҳаётӣ ҷамъиятӣ дигар қунанд. Ҳатто ҳутбаи намози ҷумъа бояд ба дарди рӯз ҳӯрад. «Мардум, ки арабӣ намедонанд, бояд, ки баъд аз таҳмид ва тасаллия ва тарзия ва адъия мавъизаро аз барои қавм форсӣ ва туркӣ қунанд, то ки самара бичашанд, низ бояд, ки дар мавъиза аз масоили ҳозира баён қунанд ва ба таҳзиби аҳволи мардум бикӯшанд».

Ин ва амсоли ин маъсаляҳо ҳам дар қолаби мақола ва ҳам дар шакли латифа бо ҳазлу мазоҳ баён шудааст:

### Охун ва қишлоқӣ

**Қишлоқӣ:** Ҷаноби охунд! Саги мо дишаб вафот кард. Марҳамат карда фотеҳаҳонӣ оед.

**Охунд:** Дур шав эй абллаҳ, барои саги ту..... меҳонем чӣ!

**Қишлоқӣ:** Тақсир! Ӯ ҳуд васият кард, ки: Ҳар кас маро фотеҳа бихонад аз равғани гусфандоне, ки қуруқ кардаам, як шикамба дихед.

**Охун:** Ҳо! Васият зиёдатар мешуд ҷанозааш меҳондем. Ҳуб ҳозир аз барои он марҳум ба фотеҳа меравем. (1913.– 28 май).

Зимнан, нашрияи «Самарқанд» дар танқиду мазаммати камбиву норасоиҳои иҷтимоӣ аз аносари ҳаҷвӣ низ кор гирифтааст. Чунончи дар матни «Мактуб ба идора», ки 24 май, бо имзои «Нештар» ба табъ расидааст, «авзӯз ва ҳолати Богишамол» – набудани мактаб ва бекориву фориғболии мардум ба тариқи қиноя танқиду мазаммат карда шудааст. Муаллиф ба тариқи қиноя аз мавҷудити дорулфунуни замонавӣ, мактабҳои меҳнатӣ ва кулфатӣ (бекорӣ)-е сухан меронад, ки шогирдонро ба «говчаронӣ, порукашонӣ, аробакашӣ ва қаровулий» машғул мегардонанд. Дар

қироатхонаҳо одамони бекор аз субҳ то шом машғули ҳарзагӯйӣ ва мубоҳисаҳои ҳаёлӣ ва миллианд», аз мурда иртиш мегиранд, аз тӯй нон ва қандалот, аз хатми қуръон каллақанд ва чома....

«Чигуна давлатмандони моро баҳиммат гуфта, ки дар тӯйи хатна ва арӯсӣ ақалан даҳ ҳазор дар азо ва мурда бештар аз панҷ ҳазор ва дар зиёфат ва меҳмонӣ... ҳазор танга ҳарҷ мекунанд, аммо дар роҳи мадорис ва мактаб, ки тарвиҷи дин ва тараққии миллати ислом ба воситаи онҳост, ду пули сурҳ ҳам сарф намекунанд!!!».

Ҳамин тавр нашрияи «Самарқанд», ки чоряки онро маводи тоҷикӣ ташкил намуда, то моҳи сентябри соли 1913 ба табъ расидааст, аз нигоҳи шаклу ороиш ва мазмуну мундариҷа дорои вижагиҳои хос аст. Ҳарчанд дар он аз рӯйдодҳои ватанигу ҳориҷӣ ҳабарҳо дарҷ гардидааст, аммо ағлаби маводи рӯзномаро матлабҳои таҳлилӣ ташкил медиҳанд. Аксарияти ҷунин матолиб ба мактабу маориф ва омӯзиши илмҳои замонавӣ иртибот дошта, бо руҳияи баланди ислоҳотҳоҳона, тарғиботӣ ва тарбиявӣ навишта шудаанд, ки имрӯз низ бо шавқи баланд метавон мутолиа кард. Масъулини нашрия илоҳи ҳалли мушкилоти замонро дар омӯҳтани илм ва баҳра бардоштан аз таҷрибаи зиндагии қишварҳои пешрафта донистаанд, ки таҷрибаи минбаъдаи қишварҳо дурустии онро собит мекунад.

### Адабиёт

1. Абдуманнонов, А. Маҳмудҳоҷа Беҳбудӣ // Садои Шарқ. – 1996. – №1-4. – С. 129-132.
2. Ализода, С. Маслаки мо ҳақ / баргардон ва таҳияи Маҳвашҳон Ҳодизода. – Душанбе: Эҷод, 2007. – С. 89-91.
3. Гулмуродзода, П. Биё, биншину бишнав рози тоҷик / П. Гулмуродзода. – Душанбе: Эҷод, 2007. – С.35-41.
4. Муродӣ, М. Публистикаи тоҷик / М. Муродӣ. – Душанбе: Арҷанг. – С. 97-104.
5. Набавӣ, А. Нахустин рӯзномаи тоҷикӣ ва фарҳанги рӯзноманигорӣ. – Душанбе: Эҷод, 2007. – 64 с.
6. Табаров, С. Мунзим. Беҳбудӣ / С. Табаров. – Душанбе, 2002. – С.62-88.
7. Усмонов, И. Гуфтугӯ бо худ // Мулк бе сиёsat пойдор намонад / И. Усмонов.– Душанбе, 1996.– С. 59-73.
8. Усмонов, И. Маҳмудҳоҷа Беҳбудӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии нав // Журналистика. Қ. 1. – Душанбе, 2005. – С.260-273.
9. Усмонов, И. Таърихи журналистикаи тоҷик / И. Усмонов, Д. Давронов. – Душанбе: Азия-Принт, 2008. – 280 с.
10. Ҳодизода, Р. Маҳмудҳоҷаи Беҳбудӣ: таърихи зиндагӣ ва тақдирӣ таърихӣ ў // Гули мурод. – 1997-1998. – №10-12 (4). – С.35-49.
11. Ҳошим, Р. Ба газетачии мо як назар // Азимов, А. Як назар ба таҳқиқи Раҳим Ҳошим. – Душанбе: Шарқи Озод, 2021. – С. 13-28.

### БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ МАВОДИ ТО҆ИКИИ РӮZNOMAИ «САМАРҚАНД»

Дар мақола баъзе паҳлуҳои шаҳсияти эҷодии Маҳмудҳоҷа Беҳбудӣ ва рӯзномаи ў – «Самарқанд» мариди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Рӯзнома «Самарқанд» яке аз аввалин нашрияҳои дар Туркистон маҳсуб мейбад, ки соли 1913 аз ҷониби Маҳмудҳоҷа Беҳбудӣ бо забонҳои тоҷикӣ, узбекӣ ва русӣ, ҳамагӣ 45 шумора интишор гардидааст.



Махмудхоча Бехбудӣ аз чумлаи равшанфирӯрони ҷадиди ибтиди садаи XX аст, ки дар баробари фаъолияти эҷодӣ, барои ташкили мактабу маориф, чопи китобҳои таълимӣ ва рӯзномаву маҷаллаҳо аз ҳисоби худ сармоягузорӣ кардаанд. Нашрии «Самарқанд» ва маҷаллаи «Ойина» бо маблағи ношири он – Бехбудӣ чоп шудаанд.

Маводи тоҷикии рӯзнома нисбатан кам буда, аз мақола, латифа ва шеърҳои иҷтимоӣ иборат аст. Мақолаҳои «Газет чист?», «Мактуб ба идора», шеърҳои «Чаридча чист?», «Табрик ва насиҳатнома», латифаи «Охун ва қишлоқӣ» намунае аз маводи тоҷикии рӯзнома маҳсуб меёбанд. Ин ва дигар маводи тоҷикӣ аз ҷониби Маҳмудхоча Бехбудӣ, Саидризо Ализода, Хитоии Самарқандӣ, Асьад, Ҳоҷӣ Муъин Шукруллоҳозода, Сиддиқӣ ва дигарон бо номҳои мустаори «Богишамолӣ», «Бекор» «Н.Ф. Миллӣ», «М. Ш.», «Муш Мирзо», «Нештар», «Сайёҳ» ва гайра навишта шудааст.

Умуман рӯзномаи «Самарқанд», ки ҷоряки онро маводи тоҷикӣ ташкил медиҳад, аз нигоҳи шаклу ороиш ва мазмуну мундарича дорои вижагиҳои хос аст. Ҳарчанд дар рӯзнома доир ба рӯйдодҳои ватаниву ҳориҷӣ ҳабарҳо кам нест, аммо ағлаби маводи рӯзномаро матлабҳои таҳлилӣ ташкил медиҳанд.

**Калидвозоҳо:** Маҳмудхоча Бехбудӣ, рӯзномаи «Самарқанд», маводи тоҷикӣ, мундарича, мақола, инъикос, таҳлил, мактаб, маориф, шакл, ороиш.

## НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАДЖИКСКИХ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ «САМАРКАНД»

В статье исследуются некоторые аспекты творческой личности Маҳмудходжи Бехбуди и его газеты – «Самарканда».

Газета «Самарканда» считается одним из первых трехязычных изданий в Туркестане, которая была опубликована в количестве 45 номеров Маҳмудходжой Бехбуди в 1913 году на таджикском, узбекском и русском языках.

Маҳмудходжа Бехбуди входит в группу просветителей джадидов начала XX века, которые наряду с творческой деятельностью, инвестировали за свой счет организацию школ и образования, издание учебников, газет и журналов. Газета «Самарканда» и журнал «Ойина» («Зеркало») печатались на средства их издателя – Бехбуди.

Таджикские материалы газеты - это статьи, сатирические заметки, комментарии и стихи социального содуержания составляли малую часть публикаций газеты. . Статьи «Что такое газета?», «Письмо в редакцию», стихи «Что такое газета?», «Поздравления и благодарственные письма», сатирические комметарии «Охун и селянин» являются примерами материалов газеты на таджикском языке.

Эти и другие таджикские материалы чаще всего создавались Маҳмудходжой Бехбуди, Саидризо Ализода, Хитоии Самарканди, Асьадом, Ҳоджи Муъином Шукруллоҳозода, Сиддики и другими и подписывались с псевдонимами «Богишамоли», «Бекор» («Безработный»), «Н.Ф.Миллӣ» (Н.Ф.Национальный), «М. Ш», «Нештар» «Скальпель», «Муш Мирзо» («Мышь-Мирза»), «Сайёҳ» («Турист») и т. д.

В целом, газета «Самарканда», четверть которой составляют таджикские материалы, имеет свои особенности с точки зрения формы, дизайна и содержания. Хотя



в газете не мало новостей об отечественных и зарубежных событиях, тем не менее аналитические статьи составляют большую часть публикаций.

**Ключевые слова:** Махмудходжа Бехбуди, газета «Самарканд», таджикский материал, содержание, статья, отражение, анализ, школа, образование, форма, дизайн.

### SOME FEATURES OF TAJIK MATERIALS "SAMARKAND" NEWSPAPER

The article examines some aspects of the creative personality of Mahmudhoja Behbudi and his newspaper "Samarkand".

The "Samarkand" newspaper is considered one of the first publications in Turkestan, which was published in 45 issues by Mahmudhoja Behbudi in 1913 in Tajik, Uzbek and Russian.

Mahmudhoja Behbudi is one of the enlighteners of the Jadids of the early twentieth century, who, along with their creative activities, invested at their own expense in the organization of schools and education, the publication of textbooks, newspapers and magazines. The newspaper "Samarkand" and the magazine "Oyina" ("Mirror") were printed at the expense of their publisher, Behbudi.

Tajik newspaper material is relatively rare and consists of articles, satirical commentaries and social poems. The articles "What is a newspaper?", "Letter to the editor", poems "What is charida?", "Congratulations and letters of thanks", satirical commentaries "Okhun and the villager" are examples of Tajik newspaper material.

These and other Tajik materials were most often created by Mahmudhoja Behbudi, Saidrizo Alizoda, Khitoii Samarcandi, Asad, Khoji Muyn Shukrullozoda, Siddiqi and others and signed with the pseudonyms "Bogishamoli", "Unemployment", "N.F. National", "M.Sh", "Scalpel", "Mush Mirza", "Tourist", etc.

In general, the "Samarkand" newspaper, a quarter of which consists of Tajik material, has its own peculiarities in terms of form, design and content. Although the newspaper has a lot of news on domestic and foreign events, analytical articles make up the majority of the newspaper's material.

**Keywords:** Mahmudhoja Behbudi, Samarkand newspaper, Tajik material, content, article, reflection, analysis, school, education, form, design.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** **Муродӣ Мурод Бердӣ** – доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи матбуоти Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. Нишонӣ: Тоҷикистон, 734035, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Фирдавсӣ, 95, х.6, Е-mail: [murodi-65@mail.ru](mailto:murodi-65@mail.ru)

**Сведения об авторе:** **Муроди Мурод Берди** – доктор филологических наук, профессор кафедры печати Таджикского национального университета. Адрес: Таджикистан, 734035, г. Душанбе, район Фирдавси, ул. Фирдавси, 95, кв.6, Е-mail: [murodi-65@mail.ru](mailto:murodi-65@mail.ru)

**Information about the author:** **Murodi Murod Berdi** – doctor of philology, professor of the department of printing of the Tajik national University. Address: 95 Firdavsi str., Firdavsi district, Dushanbe, Tajikistan, 734035, 6 sq., E - mail: [murodi-65@mail.ru](mailto:murodi-65@mail.ru)



ТДУ 655.4/5+802.0+81.2точик+002.6+81.2Англ

## «ТАЈІКІСТАН TIMES» (ТОЧІКИСТОН ТАЙМС) – АВВАЛИН НАШРИЯИ АНГЛІСЗАБОН ДАР ТОЧІКИСТОН

**Мирзоева Фарзона**

Муассисай давлатии «Китобхонаи миллӣ»-и  
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Агар гӯем, ки матбуот дар инъикоси проблемаҳои мухталифи ҷомеа нақши муассир дорад, хато наҳоҳем кард, зеро дар шароити кунуни Тоҷикистон дар қиёс бо радиову телевизион инъикоси амики проблемаҳои ҷойдошта бештар дар матбуот, ҳусусан дар матбуоти мустақил дида мешавад.

Муҳаққики соҳаи рӯзноманигорӣ М. Муродов дар китоби хеш қайд намудааст: «Матбуоти даврии тоҷик то имрӯз ду марҳиларо паси сар намуда, дар давраи нав қарор дорад. Агар давраи аввал то инқилоби садаи XX-ро фаро гирад, давраи дуюм айёми Иттиҳоди Шуравӣ аст. Марҳилаи нав аз нимаи дуюми солҳои 80-уми ҷарни XX шурӯй гардида, пас аз соҳибистиклол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукми қонунӣ гирифт» [2, с. 111].

Дар солҳои охири Ҳукумати Шуравӣ, дар давраи бозсозӣ системаи матбуоти ҳизбӣ-шуравӣ барҳам ҳӯрда, шакли нави журналистика ба вучуд омад, ки ба мағкураи гуногунандешӣ такя мекард. Профессор Иброҳим Усмонов низ ба ин нукта таваҷҷӯҳ намуда, дар ҳусуси пайдоиши «матбуоти нав» дар кишвар чунин навиштааст: «Дар Тоҷикистон системаи нави матбуот ба вучуд омад, ки нашрияҳои зеринро дарбар мегирифт:

1. Расмии давлатӣ;
2. Иҷтимоии ҳизбӣ ва аҳзоби сиёсӣ;
3. Ҳусусии иҷтимоӣ;
4. Ҳусусии тиҷоратӣ» [3, с. 240].

Ҳамин тавр, дар Тоҷикистон дар як муддати кӯтоҳ нашрияҳои зиёди ҳусусӣ ба вучуд омаданд, ки ҳар яке мақсаду ҳадафҳои худро дошт. Бештари он рӯзномаҳо дар заминаи рӯзномаҳои давлатӣ ва ё аз ҷониби он рӯзноманигороде, ки қаблан дар рӯзномаҳои давлатӣ фаъолият мекарданд, ташкил шуда буданд ва тиҷоратӣ ба ҳисоб мерафтанд. Дуруст аст, ки баъзе аз онҳо рӯзномаҳои сиёсӣ ҳам буданд, вале дар умум мақсади бештари онҳо тиҷорат буд.

Наҳустин бор дар Тоҷикистон рӯзнома ба забони англисӣ 6-уми апрели соли 2009 сабти ном гардида, 23-юми апрел о номи «The Tajik Times» («Вақти Тоҷикистон») бо төъдоди 500 нусха ва бо формати А3 ба табъ расид. Муассис ва сармуҳарририи ҳафтанома фарди забони англisisdon Нурадӣ Шоев буд.

Дар бораи таъсиси «The Tajik Times» дар як ҳабари сомонаи «Азия Плюс» чунин омадааст: «Нурадӣ Шоев як нафар соҳибкори тоҷик буда, дар зарфи беш аз даҳ соли ахир дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба сар бурдааст. Ҳадафи роҳандозии ҳафтаномаи

англисиро дар «талош барои муаррифии арзишҳои ҳунарию фарҳангӣ ва вазъи сиёсию иқтисодии Тоҷикистон ба ҷаҳониён» унвон кардааст» [1].

Чунонки ба мо маълум гардид, сармуҳаррири ҳафтаномаи «The Tajik Times» Шоев Нуралӣ – донандай забони англисӣ буда, фаъолияти меҳнатии худро ҳамчун мухбир дар рӯзномаи “Маданияти Тоҷикистон” (баъдан “Адабиёт ва санъат”) соли 1985 оғоз намуда, баъдан дар Маркази илмию методии Вазорати маданияти Ҷумҳурии Тоҷикистон (имрӯза вазорати фарҳанг) ба ҳайси методисти калон кор кардааст. Аз соли 1987 то соли 1988 ҳамчун тарҷумон дар кишвари Афғонистон ифои вазифа намудааст. Аз соли 1989 то соли 1992 маъмур ва сармаъмури Театри академӣ-драмавии ба номи А. Лоҳутӣ будааст. Аз соли 1993 то соли 1995 дар шаҳри Москваи Русия ба ҳайси директори ширкати тиҷоратии “Нур Шо и Ко” кор кардааст. Соли 1996 ба курсҳои Муносибатҳои байналмилалии Донишгоҳи Нью-Йорки ИМА шомил шуда, онро соли 1998 бо таҳассуси сиёsat ва дипломатия хатм намудааст.

Баъдан аз соли 1999 то соли 2006 продюсери ширкати “Hollywood Video Production, Inc”-ро бар уҳда доштааст. Солҳои 2004-2006 ҳамчун мухбири ғайриштатии Кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон кор карда, ҳамзамон, дар ширкатҳои бузурги телевизионии дунё аз қабили ABC, CNN, NBC, FOX NEWS ва ғайраҳо таҷриба андӯхтааст.

Сипас, аз соли 2006 то 2012 ҳамчун муаллиф ва барандаи барномаҳои “Тоҷикистон – хонаи ман” дар Телевизиони Сафина, “Сайри олам”, “Сайри меҳан”, “Нобигаҳои миллат” ва ғайраҳо дар телевизиони «Тоҷикистон» (Шабакаи якуми ТВТ) фаъолият намудааст. Инчунин, аз соли 2009 то 2012 ба ҳайси сармуҳаррири рӯзнома ба забони англисии “Tajikistan Times” ифои вазифа кардааст.

Бояд қайд намуд, ки аввалҳо рӯзномаи «The Tajik Times» 12 саҳифаро ташкил медод. Пас аз 4 моҳи фаъолияташ микдори саҳифаҳояш ба 16 расид. Кормандони ҳафтанома дар аввал бо сармуҳаррир аз панҷ нафар: мухаррирон: А. Мирзоев, Б. Абдуллоева, У. Шамгоров; тарроҳи газета М. Мирзоев иборат буданд. Ҳадафи таъсис додани ин ҳафтаномаро муассис ва сармуҳаррири ҳафтанома Н. Шоев дар шумораи аввалинаш чунин қайд намудааст: «Рӯз то рӯз теъдоди сайёҳон ва коргарони хориҷӣ ба кишвари мо зиёд шуда истодаанд. Тоҷирон, донишҷӯён, кормандони ташкилотҳои байналхалқиву созмонҳои хориҷӣ меҳоҳанд Тоҷикистонро ба воситаи рӯзнома ва ё маҷаллааш, ки бо забони байналхалқӣ – англисӣ нашр шавад, бишиносанд. Аз ҳамин лиҳоз, мо тасмим гирифтем, то ин ки орзуи онҳо ва мардуми тоҷикро амалӣ намоем» [5].

Дар шумораи аввали ҳар нашрия орзуву ниятҳои неки муассис ва кормандони он баён мегардад. Муассис ва сармуҳаррири ҳафтаномаи «The Tajik Times» Нуралӣ Шоев низ бо чунин ниятҳои нек шумораи аввалини ҳафтаномаро ба табъ расондааст. Муҳаққиқ Иброҳим Усмонов дар хусуси шумораи нахустини нашрияҳо аз ҷумла, нашрияҳои хусусӣ дуруст қайд мекунад: «Дар шумораи аввал маҳсусан эҳсос зиёд аст. Журналист соҳиби имконияти хос шуда, ҳастиашро ба он мебахшад. Бинобар ин дар изҳоротҳои мунташираи шумораи аввал орзуҳои нек хеле зиёданд» [4, 250].

Бояд гуфт, ки танҳо ду саҳифаи нашрияи мазкур ба мавзӯъҳои Тоҷикистон бахшида шудааст. Саҳифаҳои бокимондаи онро навигариҳои Осиёи Миёнა ва ҷаҳон



ишғол намудаанд. Рӯзнома бо забони содаи англо-амрикӣ ба табъ мерасид. Ба ақидаи сармуҳаррири рӯзнома нашр намудан бо ин забон осонтар буда, он барои аксари хонандаҳо фаҳмотар аст. Сарчашмаи асосии даромади рӯзнома аз ҳисоби реклама буда, бештари маблағро худи муассисаш Нуралӣ Шоев таъмин менамуд ва ўз ҳеч созмони хориҷӣ кӯмаки пулӣ намегирифт.

Рӯзномаи «The Tajik Times» рӯзи чоршанбе ва дар як ҳафта як маротиба ба табъ расида, аз рӯзи нахустини нашраш ба мактабҳои олӣ, сафоратхонаҳо, ташкилотҳои байналхалқӣ, меҳмонхонаҳо ба таври обуна тақсим шуда, дар дӯконҳои газетафурӯши низ дастрас буд. Зиёда аз ду саҳифаи рӯзномаро рекламаи хориҷӣ ташкил медод ва, албатта, ин ба вазъи молиявии он таъсир мегузозшт. Дар баробари ин рекламаи хориҷӣ ба фаъолияти эҷодӣ низ бетаъсир буда наметавонад.

Сармуҳаррири «The Tajik Times» бар он назар аст, ки «саҳифаҳои рӯзномаро метавон ба бахшҳои сиёsat, иқтисод, фарҳанг, илм, тиб, кроссвордҳои фарогатӣ ва сканвордҳо тақсим намуд» [5].

«The Tajik Times» пас аз як соли фаъолият, 23 апрели соли 2010 номи худро иваз намуда, «Tajikistan Times» шуд. Шиори рӯзнома «Рост нишин, рост гӯ» дар муддати як солу ҳашт моҳ дар саҳифаи якуми нашрия дарҷ мегардид. Аз моҳи январи соли 2011 шиори мазкур ба шиори «Фактро мо менависем, аммо ҳақиқатро Ҳудо медонад» иваз гардид. Иваз кардани шиорро низ метавон як гардише дар самти фаъолияти нашрия номид, зоро дар шиори аввала агар ба худ боварӣ эҳсос мешуд, дар шиори нав баръакс буд.

«Tajikistan Times» нашрияи мустақили ҷамъиятиву иттилоотӣ буда, қолаби жанрҳои журналистӣ дар он то андозае риоя шудаанд. Албатта, вақте сухан аз истифодаи жанрҳо меравад, қайд кардан лозим меояд, ки ин нашрия кӯшиш мекунад, ки ба ҳамон қолаби жанрҳои журналистикаи Амрико ва Аврупо такя намояд ва ин чиз эҳсосшаванда аст. Вале, новобаста ба ин наметавон хулоса кард, ки «Tajikistan Times» пурра бо шеваи журналистикаи Farb фаъолият мекард. Ҳарчанд он бо забони англисӣ нашр мешуд, аммо қолаби жанрҳои журналистикаи тоҷик риоя мегардид.

АЗбаски «Tajikistan Times» ҳафтаномаи иттилоотию ҷамъиятий унвон шудааст, аз ҳамин хотир, қисми бештари ин нашрияро жанрҳои хабарӣ ташкил медиҳанд. Жанрҳои хабарӣ василаи муассир барои инъикоси воқеият мебошанд ва дар инъикоси чунин воқеият хабар мавқеи маҳсус дорад. Ҳабарҳое, ки дар ин нашрия ба табъ расидаанд, бештар масоили сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангиро дар бар мегиранд. Ба ибораи дигар, хабар аз жанрҳои серистеъмол дар нашрияи мазкур мебошад. Таносубан ин жанр нисбат ба дигар жанрҳо зиёдтар аст. Ҳаштод дарсади рӯзномаро жанрҳои хабарӣ ташкил медиҳанд. Ду саҳифаи онро хабарҳои дохили қишвар зери рубрикаи «Миллат» пур кардаанд. Дар ин саҳифа бештар хабарҳои кӯтоҳе, ки воқеоти Тоҷикистонро инъикос мекарданд, баҳшида шудаанд, нашр мешуданд.

Саҳифаи чор ва панҷ таҳти рубрикаи «Имрӯзи ИДМ» (Иттиҳоди Давлатҳои Мустанқил) нашр мегардид, ки дар ин саҳифаҳо хабарҳо аз қишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустанқил ба табъ мерасиданд. Саҳифаҳои шаш ва ҳафтро хабарҳои ҷаҳон зери рубрикаи «Ҷаҳон» пур кардааст. Дар он иттилооти нав дар бораи ҳодисаҳои муқимми ҷаҳон оварда шудааст.



Саҳифаи ҳашт, ки рубрикаи «Махсусият»-ро дорад, бо хабарҳо дар бораи чехраҳои машҳури ҷаҳон пур карда шудааст. Саҳифаи нух бо рубрикаи «Бизнес» дарҷ гардидааст. Дар ин саҳифа дар бораи тиҷорати байналхалқӣ матолиб нашр шудааст. Хабарҳои варзишӣ дар саҳифаи даҳ ва зери рубрикаи «Варзиш» ба табъ расиданд. Саҳифаи мазкур пурра ба варзиш бахшида шудааст. Дар ин саҳифа доир ба ҳаёт ва фаъолияти беҳтарин варзишгарони ҷаҳон мавод чоп шудааст.

Саҳифаи ёздаҳ ва дувоздаҳ зери рубрикаи «Андеша» ба нашр расидааст, ки дар онҳо бештар матолиб дар жанрҳои таҳлилӣ нигошта шудаанд. Дар саҳифаҳои зикргардида андешаҳои коршиносон доир ба масоили байналхалқӣ ҷой гирифтаанд.

Дар саҳифаи сездаҳ «Кроссворд» чоп мешуд. Дар саҳифаи ҷордаҳ дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ҳунармандони машҳури ҷаҳон маълумот гирд оварда шудааст.

Дар саҳифаи понздаҳ бошад, реклама чоп мешуд. Дар ин саҳифа реклама аз Барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ба табъ мерасид. Дар саҳифаи шонздаҳ таҳти рубрикаи «Оё медонед?» ҳабарҳои ҳангоманок, ки ҳақиқат будани онҳо аз эҳтимол дур аст, нашр гардидаанд.

Рӯзномаи мазкур дар муддати соли фаъолияташ танҳо як маротиба моҳи январи соли 2011 рубрикаи «Имрӯзи ИДМ»-ро ба «Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ» иваз намудааст.

«Tajikistan Times» ҳафтаномаи мустақили иттилоотиву ҷамъиятӣ буда, ҳадафаш инъикоси он ҳама рӯйдодҳое будааст, ки чи дар доҳили қишвар ва чи дар хориҷи мамлакат ба вуқӯъ меоянд. Ин нуктаро сармуҳаррири нашрия низ дар нигоштаҳои худ баён намудааст: «Ҳадафи ин ҳафтанома ба мардум тамоми воқеоти рӯзро, ки чи дар доҳили мамлакат ва чи дар хориҷи он рӯх медиҳанд, расонидан аст. Ҳоло вақти он аст, ки мо бояд ҳақиқатро ифшо созем, ки ин яке аз принсипҳои асосии ҷомеаи демократӣ махсуб меёбад» [5].

Баъди як соли фаъолияти рӯзнома ҳамаи гурӯҳи кормандони он иваз шуданд. Вазифаи муҳаррири нашрия ба дӯши Н. Ҳайбатов вогузор гардид. Вазифаи дизайнерро Ф. Сатторов ичро намуда, нақши тарроҳро М. Шоева ба дӯш дошт.

Кормандони ҳафтаномаи «TajikistanTimes» пайи боз ҳам беҳтару хубтар гардонидани рӯзнома талош доштанд. Ҷунонки дар шумораи нахустин сармуҳаррир қайд намудааст: «Мо ният дорем, ки доираи хонандагони рӯзномаро васеътар намуда, газетаи худро ба Суғду Ҳатлон паҳн намоем» [5]. Аммо ин нияти неки онҳо амалӣ нагардид, зоро чопи рӯзномаи «TajikistanTimes» моҳи апрели соли 2012 бинобар камии хонанда ва пеш омадани мушкилоти молиявӣ қатъ гардид.

Ҳамин тавр, «TajikistanTimes» – нахустин нашрия бо забони англисии тоҷикий баъд аз 3 соли фаъолияташ дар бозори иттилооти қишвар муваффақ нашуда, аз фаъолият монд. Дар баробари ин ҳама, ҳарчанд «TajikistanTimes» умри дароз надид, вале месазад зикр намуд, ки ин ҳафтанома тавонист, номи хешро дар таърихи журналистикаи тоҷик ҳамчун нахустин нашрия бо забони англисӣ дар Тоҷикистон сабт намояд ва заминаи хубе барои ба вучуд омадани дигар нашрияҳои англисзабон фароҳам созад.



## Адабиёт

1. Дар Душанбе нахустин нашрияи англисзабон «The Tajik Times» муаррифӣ гардид [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <http://s1.news.tj/en/node/95563>
2. Муродов, М. Аз таърихи ташаккул ва инкишофи ҳаҷви публисистӣ дар матбуоти даврии тоҷик [Матн] / М. Муродов. – Душанбе: Сино, 2007. – 144 с.
3. Усмонов, И., Давронов, Д. Таърихи журналистикаи тоҷик [Матн] / И. Усмонов. Д. Давронов – Душанбе, 2008. – 240 с.
4. Усмонов, И. К. Журналистика [Матн] / И. К. Усмонов. – Душанбе, 2011. – К. 4. – 474 с.
5. Шоев, Н. Салом хонандай азиз! [Матн] // TheTajikTimes. – 2009. – 23 апрел.

### «ТАЈІКІСТАН TIMES» – (ТОҶИКИСТОН ТАЙМС) АВВАЛИН НАШРИЯИ АНГЛІСЗАБОН ДАР ТОҶИКИСТОН

Муаллиф дар мақолаи хеш сараввал ба нақши матбуоти даврӣ дар инъикоси проблемаҳои гуногуни чомеа ишора намуда, баъдан андешаҳои муҳаққиқони ватанӣ бобати гуногунандешӣ, ба вучуд омадани шакли нави журналистика ва омилҳои пайдоиши матбуоти нав дар кишварро ба қалам қашидааст.

Дар мақолаи мазкур муаллиф таърихи таъсис ва фаъолияти сесолаи рӯзномаи «Tajikistan Times»-ро, ки тайи солҳои 2009-2012 дар Тоҷикистон ҳамчун нахустин рӯзномаи англісзабон ба нашр расидааст, баррасӣ намуда, бурду боҳти онро мавриди пажуҳиш қарор додааст.

Дар мақола зимни ироаи маълумоти муфассал дар бораи қасбияти муассиси рӯзнома ва ҳайати эҷодии он, ангезаҳо ва ҳадафҳои нашрия мушаххас гардида, сабаби қатъ шудани фаъолияти он баён шудааст. Услуби рӯзнома ва жанрҳои он, муҳтаво ва ҷуғорофияи матолиб аз масъалаҳои матруҳаи мақола ҳастанд.

Ҳамчунин, муаллиф таҳаввули рӯзномаи англісзабонро ҳамчун таҷрибаи нахустин дар Тоҷикистон баррасӣ намуда, андешаҳои худро бо дигаргуниҳои жанрӣ, мавзӯй, шиорӣ, ҳаҷати эҷодӣ тақвият менамояд.

Ба андешаи муаллиф «Tajikistan Times» дар таърихи матбуоти даврии тоҷик аввалин ва ягона нашрияе мебошад, ки пурра бо забони англисӣ интишор мегардид ва ҳадафи таъсиси он ба хонандагони англисидон расонидани воқеаҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии ҷумҳурий буд. Ҳарчанд ин нашрия ҳамагӣ се сол ба табъ расида, бо сабаби мушкилоти молиявӣ аз фаъолият бозмонда, дар бозори матбуоти кишвар муваффақ нагашт, вале барои тарғиби сиёсати созандай Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муаррифии арзишҳои хунаригу фарҳангии мардуми тоҷик ба ҷаҳониён саҳми арзанда гузошт.

Бешак, нашрияи «Tajikistan Times» дар таърихи навини журналистикаи тоҷик ҳамчун аввалин нашрияи бо забони англисӣ дар Тоҷикистон сабт гардид ва барои пайдоиш ва ташаккули дигар нашриягу сомонаҳои англисӣ замина гузошт.

**Калидвожаҳо:** «Tajikistan Times», журналистика, Нуҷаҳ Шоев, нашрия, англисӣ, рубрика, иттилоот, ҳангома, жанр, ҳабар, интернет, ВАО, саҳифа, матбуоти даврӣ, сомонаи англисӣ.



## «ТАЖИКИСТАН ТАЙМС» - (ТАДЖИКИСТАН ТАЙМС) ПЕРВАЯ АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ГАЗЕТА В ТАДЖИКИСТАНЕ

В своей статье автор отмечая роль и значение периодической печати в отражении различных проблем общества, указывает на мнения отечественных исследователей о плюрализме, возникновение новой формы журналистики и факторы возникновения прессы нового типа в стране.

В статье исследована история создания и трехлетняя деятельность газеты «Таджикистан Таймс», которая выходила как первая англоязычная газета в Таджикистане в 2009-2012 годы, изучены причины её успехов и неудач.

Автор дает подробную информацию о профессионализме учредителя газеты и ее творческого коллектива, уточняет мотивы и цели издания, раскрывает причину прекращения ее деятельности. Среди вопросов статьи - стиль газеты и ее жанры, содержание и география статей. Также автор рассматривает развитие англоязычной газеты как первого опыта в Таджикистане и обосновывает свою точку зрения относительно изменений жанра, тематики, слогана, объема и творческого состава.

По мнению автора, «Таджикистан Таймс» является первым и единственным изданием в истории таджикской периодической печати, которое вышло полностью на английском языке, а целью его создания было освещение политических, экономических, социальных и культурных событий республика для англоязычных читателей. Хотя это издание вышло всего три года, оно прекратило работу из-за финансовых проблем и не имело успеха на пресс-рынке страны, но оно внесло ценный вклад в продвижение конструктивной политики Правительства Республики Таджикистан и представление миру художественных и культурных ценностей таджикского народа.

Несомненно, издание «Таджикистан Таймс» вошло в новейшую историю таджикской журналистики как первое англоязычное издание в Таджикистане и положило начало появлению и развитию других англоязычных изданий и сайтов.

**Ключевые слова:** «Таджикистан Таймс», журналистика, Нурали Шоев, публикация, английский язык, колонка, информация, сенсация, жанр, новости, Интернет, СМИ, страница, периодическая печать, англоязычный сайт.

## «ТАЖИКИСТАН ТАЙМС» - FIRST ENGLISH-LANGUAGE NEWSPAPER IN TAJIKISTAN

In this article, the author first pointed out the role of the periodical press in reflecting various problems of society, and then wrote down the opinions of domestic researchers about pluralism, the emergence of a new form of journalism and the factors of its emergence. new press in the country.

In this article, the author examined the history of the creation and three-year activities of the «Tajikistan Times» newspaper, which was published as the first English-language newspaper in Tajikistan in 2009-2012, and also studied its successes and failures.

The author provides detailed information about the professionalism of the newspaper's founder and its creative team, clarifies the motives and goals of the publication, and reveals the reason for the termination of its activities. Among the issues of the article are the style of the newspaper and its genres, the content and geography of the articles.



The author also considers the development of an English-language newspaper as the first experience in Tajikistan and substantiates his point of view with changes in genre, topic, slogan, volume and creative composition.

According to the author, the Tajikistan Times is the first and only publication in the history of the Tajik periodical press, which was published entirely in English, and the purpose of its creation was to cover the political, economic, social and cultural events of the republic for English readers. Although this publication was published for only three years, it ceased operation due to financial problems and was not successful in the country's press market, but it made a valuable contribution to promoting the constructive policies of the Government of the Republic of Tajikistan and introducing the artistic and cultural values of the Tajik people to the world.

Undoubtedly, the Tajikistan Times entered the modern history of Tajik journalism as the first English-language publication in Tajikistan and laid the foundation for the emergence and development of other English-language publications and websites.

**Keywords:** "Tajikistan Times", journalism, Nurali Shoev, publication, English, column, information, sensation, genre, news, Internet, media, page, periodicals, English-language site.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Мирзоева Фарзона – номзади илми филологӣ, сардори "Маркази забони тоҷикӣ ва омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ" –и Муассисаи давлатии "Китобхонаи миллӣ"-и Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Нишонӣ: 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Техрон, 5. Тел.: (992) 93-548-00-88; Е mail: Farzonabonu1988@mail.ru

**Сведения об авторе:** Мирзоева Фарзона – кандидат филологических наук, начальник Центра «Изучения таджикского языка и иностранных языков» ГУ «Национальная библиотека» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, Адрес: 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Тегеран 5. Тел: (992) 93-548-00-88; Электронная почта: Farzonabonu1988@mail.ru

**Information about the author:** Miroeva Farzona – Candidate of Philological Sciences, head of the Center for the Tajik language and the study of foreign languages» of the State Institution "National Library" of the Executive Office of the President of the Republic of Tajikistan, Address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tehran Street 5. Tel.: (992) 93-548- 00-88; E mail: Farzonabonu1988@mail.ru

УДК 002+002.5+9тадж+008+05+002.70

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ И РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ (На примере первой таджикской газете «Бухорои шариф»)

Атозода Мухаммадикбол

Государственное учреждение «Национальная библиотека»

Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан

Периодическая печать, как зеркало времени является непосредственным выражителем бурной судьбы жителей каждой страны. Таджикская периодическая печать, родоначальником которой считается газета «Бухорои шариф», один из



основных и важнейших источников по истории нашей национальной публицистики. Это прогрессивное издание, вышедшее 11 марта 1912 года в Бухарском эмирате, в своих статьях, новостях, письмах и др. освещала политическую ситуацию, язык, культуру, систему образования и школ, экономику и торговлю, а также религиозные и нравственные тенденции нашего общества в начале XX века.

Относительно первой четверти XX века существует большое количество статей, диссертаций и монографий. Именно в этот период возникла газета «Бухорой шариф», но вплоть до распада Советского Союза она не была изучена в должной мере, хотя известно, что исследование различных аспектов печати полезно, как для науки, так и для публицистики [1].

Изменение политического строя в Бухарском эмирате и образование отдельных советских республик в Средней Азии с одной стороны, распространение марксистского учения- с другой стали причиной того, что газета «Бухорой шариф» наряду с великим литературным и культурным наследием таджиков была объявлена наследием эмирата и джадидистским изданием. В советское время понятие «джадидизм» трактовался как религиозное течение, поэтому первая таджикская газета исчезла с поля зрения масс и исследователей.

Газета "Бухорой шариф", которая способствовала пробуждению таджикского народа в массовом порядке, была настолько ограничена, что в библиотеках и архивах Таджикской ССР отсутствовали даже ее подшивки. До сих пор ни в одном фонде, библиотеке или государственных и официальных архивах нет подшивок первой таджикской газеты, за исключением нескольких номеров в личных архивах отдельных лиц.

Также в центральных советских библиотеках этот источник был доступен не всем, поэтому в различные исторические периоды ряд исследователей представили «Бухорой шариф» не таджикской, а узбекской газетой. Например, известный востоковед Иосиф Самуилович Брагинский (18.06.1905 – 23.07.1989) называет язык газеты «Бухорой шариф» ошибочно или сознательно таджикским и узбекским [7, с.119].

Это ошибочное утверждение, так как в издании «Бухорой шариф» кроме нескольких маленьких объявлений ни один другой материал не был опубликован на узбекском языке. Если И. Брагинский имел в виду приложение «Бухорой шариф», которое издавалось на тюркском языке, то он должен был упомянуть об этом.

В последующие годы эта историческая ошибка была опровергнута достоверными фактами со стороны таджикских исследователей, таких как Иброхим Усмонов, Вали Самад, Пайванди Гулмуродзода, Мурод Муроди, Намоз Хотамов, Кироншох Шарифзода, Абдухолик Набави и др. Несмотря на это, из – за отсутствия самого издания сущность и внутренняя основа газеты «Бухорой шариф» осталось вне поля зрения исследователей.

Необходимо также упомянуть еще один немаловажный момент: независимо от трудностей этого времени, таджикские исследователи в пределах своих возможностей и способностей представили газету «Бухорой шариф» в качестве первого печатного средства по предоставлению культурных, литературных и образовательных новостей в истории современного таджикского общества .



Представлению «Бухорои шариф» в основном способствовали проведение декад литературы России в Таджикистане и Таджикистана в России. В этот период таджикские литераторы обращаясь к теме литературного сотрудничества между таджикским и русским народом в предреволюционные годы, посвящают свои статьи газете «Бухорои шариф», как родоначальнику таджикской печати.

Действительно, газета «Бухорои шариф» являлась важнейшими средством ознакомления русской культуры и литературы, а также укрепления литературных связей в начале XX века в Средней Азии, особенно среди широких масс. Эти литературные произведения ознакомили общество с новой жизнью, общечеловеческими ценностями, и наряду с религиозным сознанием у мангытских эмиров, являлись важнейшими произведениями литературы нового времени.

В газете были переведены и опубликованы интересные рассказы и повести великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Его произведения опубликованы в более чем 50 номерах газеты «Бухорои шариф». «Камни» (№37), Бог видит правду, но не сразу скажет» (№№38,39,65-67), «Ильяс» (№№51-53), «Бога или маммоне» (№№60-64), «Много ли человеку нужно земли?» (№№68-74), «Дорого стоит» (№№75-77), «Любите друг друга» (№№78-82), «Дочь китайского чиновника»(№83), «Мир» (№84), «Любезный друг» (№84), «Работник Емельян и пустой барабан» (№№90-94) и «Кавказский пленник» (№№95,97,99,100,102-106,109-114) относятся к числу тех произведений Л. Н. Толстого, которые благодаря «Бухорои шариф» дошли до таджикского читателя.

Изучение «Бухорои шариф» в годы перестройки и формирования демократической мысли получило развитие и отодвинуло в какой –то степени красные идеологические линии перед исследователями. Но содержание «Бухорои шариф» и другие ее особенности, в том числе круг тем, жанровые характеристики, формат, творческие и профессиональные аспекты остались незамеченными.

Государственная независимость вывела Таджикистан в новый исторический этап, освободила страну от политического, экономического, культурного и духовного диктата извне. В результате, наряду с политическими свободами также было обеспечено развитие национальных идей и взглядов, созданы благоприятные условия для исследования ценного культурного и национального наследия и свободы творчества.

Эти факторы позволили освободить первую таджикскую газету «Бухорои шариф» от идеологических оков и провести научные и диссертационные исследования, посвященные первой таджикской газете [6].

На этом этапе изучаются предпосылки издания газеты, ее структурные особенности, количество опубликованных номеров, жанровые элементы, формирование публицистических жанров, дух опубликованных материалов, национальных чаяний, просветительских взглядов, причины прекращения деятельности газеты, а также другие вопросы, связанные с историей первой таджикской газеты.

С научной точки зрения, наше исследование, а также труды других ученых, которые посвятили свои работы газете «Бухорои шариф», обогащают историю таджикской периодической печати, а с другой стороны могут стать поучительным примером для современных журналистов.



Фактору образования «Бухорои шариф» и ее содержанию в различные периоды исследователями были посвящены материалы в виде научных, научно – популярных статей и книг.

Первые сведения о «Бухорои шариф», ставшим доступным широким массам, были представлены в виде разъяснений Садриддина Айни, которые были опубликованные в его книгах «Таърихи амирони мангитияи Бухоро» [4, с. 156], «Бухоро инқилоби таърихи учун материаллар» [2, с. 256], «Намунаи адабиёти тоҷик» [3, с. 626] и в газете «Овози тоҷик» [5].

Позже на основе сведений устода С. Айни были опубликованы исследовательские и публицистические материалы. В годы государственной независимости многие издания печатали значительное количество трудов, посвященных первой таджикской газете. Даже районные и отраслевые печатные издания на своих страницах размещают стихи и популярные статьи, в которых восхваляется газета «Бухорои шариф».

Исследования, связанные с «Бухорои шариф» можно разделить на 4 группы: Это научные и научно – популярные статьи и работы, которые наряду с освещением различных тем, содержат также сведения о «Бухорои шариф»; научные и популярные статьи, в которых непосредственно рассматривается «Бухорои шариф»; учебные пособия; научные диссертации.

1. В первую группу входят труды Р. Хошима, Х. Мирзозода, А. Маниёзова, З. Раджабова и др. В работах указанных авторов газета «Бухорои шариф» не является непосредственно предметом исследования, но наряду с рассмотрением различных тем, связанных со временем ее издания и содержания, они высказывают свое мнение относительно самого издания, особенностей поэтических образцов, размещения произведений русских писателей, также проанализированы социально – политические, экономические реалии и культурная жизнь эмирата в начале XX века и др.

2. Начиная со второй половины 70-х годов XX века внимание исследователей к газете «Бухорои шариф» возрастает, поэтому в дальнейшем в периодических изданиях публикуется много статей, которые были посвящены указанной газете.

Указанные авторы в своих работах затрагивают также вопросы, касающиеся печати, но в этих исследованиях «Бухорои шариф» занимает центральное место.

Материалы этой группы многочисленны, и в большинстве случаев они имеют праздничный характер. Но ряд авторов печатают свои статьи под разными заголовками в нескольких изданиях. Исходя из этих соображений, мы здесь указываем только материалы, опубликованные в научных журналах и сборниках. К ним относятся публикации И. Усмонова, В. Самада, П. Гулмурада, М. Муродова, К. Расулиёна, Н. Гаффорова, К. Шарифзода и др.

Указанные авторы проанализировали в основном, предпосылки возникновения газеты «Бухорои шариф», личность учредителей, влияние газеты на развитие просветительства и распространение культурной мысли в обществе, развитие прогрессивных идей, языка издания и др. исторические вопросы того времени. Часть авторов в своих материалах рассматривают форму и вид, содержание материалов, опубликованных произведений, авторов газеты, но внутренняя основа или содержание материалов самой газеты остается вне поля зрения указанных исследователей.



3. Пособия, учебные книги и энциклопедии в которых представлены общие сведения о «Бухори шариф». Это труды А. Нуралиева, И. Усмонова, Д. Давронова и В. Самада. Из – за специфики учебных пособий и энциклопедий в монографиях указанных авторов представлены общие сведения относительно первой таджикской газеты.

4. Труды, имеющие характер диссертационного исследования. В этих работах непосредственно темой исследования является «Бухори шариф». Здесь можно упомянуть книги А. Набави, О. Салимзода, Н. Ковиёни и К. Шарифзода.

Исследователь А. Набави провел свое исследование на основе относительно полного комплекта подшивки «Бухори шариф». Он исследует форму и вид газеты, ее страницы, колонки, статьи, рубрики, авторов, опубликованные номера, поэтические образцы и другие нравственные и публицистические аспекты газеты

Исследователь О. Салимзода исследует публицистическую деятельность Мирзо Джалола Юсуфзода, который являлся главным редактором «Бухори шариф» и показывает культурные и просветительские особенности его произведений. Также в диссертации исследуются публицистические стихи, прогрессивные и социальные аспекты поэзии Мирзы Джалола Юсуфзода [8].

Исследование Начмиддина Ковиёни является наиболее подробной и обстоятельной работой, которая предоставляет общие и научные сведения, касающиеся издания газеты, ее главных идей, ситуации в Бухаре, появления мангытских эмиров, заката эмирата, авторов нововведений, роли других газет, мысли о создании газеты, учредителях и авторах, особенностях газеты и ее содержания.

В исследованиях К. Шарифзода в основном исследуются исторические и социальные факторы возникновения газеты «Бухори шариф», и также ее научно – культурные особенности. Рассматривая историю публикаций К. Шарифзода, можно заключить, что он один из немногих исследователей, который последовательно изучает газету «Бухори шариф» и различные вопросы, связанные с ней.

Изучение газеты «Садои мардум» (Голос народа) свидетельствуют о том, что исследования К. Шарифзода, связанные с первой газетой, ее основателями и редакторами, входит в число праздничных материалов издания [9].

В результате этих усилий «Бухори шариф» признана просветительской, прогрессистской газетой и родоначальником таджикской национальной печати, а дата ее выхода в свет в качестве Дня таджикской печати внесена в Закон Республики Таджикистан «О праздничных днях». Ежегодно 11 марта эта дата в Таджикистане отмечается на официальном уровне в качестве профессионального праздника работников печати страны.

Наряду с этим, следует отметить, что с точки зрения научных исследований внутренняя основа этого национального издания все еще не получила конкретной диссертационной оценки. По определению А. Набави, «До сих пор этому прославленному историческому изданию не были посвящены отдельные исследования, которые бы затрагивали в полном объеме общие характеристики, содержание, виды жанров, состав авторов и его характерный стиль» [7, с.3-4].

Таким образом, изучение, анализ и исследование показали, что факторы издания газеты «Бухори шариф», предпосылки ее возникновения, количество изданных



номеров, сущность и содержание тем, причины прекращения деятельности, элементы и формирования печатных жанров и другие особенности издания не были объектом отдельного диссертационного исследования.

Исследователями таджикской печати из трех зарубежных фондов собраны оцифрованные версии газеты «Бухорои шариф», которые хранятся в Государственном учреждении «Национальная библиотека» Исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, но не все молодые исследователи проявляют особый интерес к этому важному историческому источнику начала XX века.

Одним словом, необходимо используя духовные блага периода государственной независимости Таджикистана, существующие возможности первой таджикской газеты «Бухорои шариф» и другие источники периодической печати прочитать каждую страницу, перевести, редактировать и публиковать их на кириллице, проводить научные исследования во всех направлениях своей деятельности, в том числе по отражению русской литературы и культуры в дореволюционных таджикских изданиях.

### **Литература**

1. Абдуллаев, М. «Бухорои шариф»: трудный путь зарождения таджикской журналистики [Текст] / М. Абдуллаев // Актуальные проблемы журналистики: сб. научных статей. – Душанбе, 2013. – Выпуск 6. – С. 98-104.
2. Айнӣ, С. Бухоро инқилоби таърихи учун материаллар [Матн] / С. Айнӣ. – М, 1926. – 256 с.
3. Айнӣ, С. Намунаи адабиёти тоҷик [Матн] / С. Айнӣ. – М.: Нашриёти марказии ҳалқои Ҷамоҳири Шӯравии Сусиёлистӣ, 1926. – 626 с.
4. Айнӣ, С. Таърихи амирони манғитияи Бухоро [Матн] / С. Айнӣ. – Тошкант, 1923. – 156 с.
5. Айнӣ, С. Матбуоти тоҷик [Матн] / С. Айнӣ // Овози тоҷик. – 1926. – 6 сентябр.
6. Муродов, М. Баъзе омилҳои пайдоиш ва ҳусусияти «Бухорои шариф» [Матн] // Ҷашни фарҳундаи матбуоти тоҷик / М. Муродов. – Душанбе: Ирфон, 2012. – С. 90-102.
7. Набавӣ, А. «Бухорои шариф» сароғози матбуоти миллӣ [Матн] / А. Набавӣ. – Душаебе: Бухоро, 2012. – 182 с.
8. Салимзода, О. Публистикаи Мирзо Ҷалол Юсуфзода [Матн] / О. Салимзода. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 138 с.
9. Шарифзода, К. Аввалин рӯзномаи тоҷикӣ [Матн] / К. Шарифзода. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 72 с.

### **ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ И РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ (на примере первой таджикской газеты «Бухорои шариф»)**

Автор приступил к изучению данной темы в начале 2012 года, но и сегодня продолжает исследование различных ее аспектов. К настоящему времени им опубликованы две книги и монография, посвященные «Бухорои шариф».



В связи с тем, что газета в дореволюционном обществе Средней Азии в качестве родоначальника национальной таджикской печати сыграла заметную роль в пробуждении общественной мысли, формировании прогрессивных идей, гуманизма, единства и солидарности, защиты национальных интересов, представлении исторической правды, автор считает ее комплексное изучение важным делом.

По мнение автора, изучение периодической печати начала XX века направляет исследователей общественных наук во внутреннее содержание истории и проясняет положение людей досоветского периода. Несомненно, печать всегда освещает пульс общества и показывает реальную жизнь людей.

В то же время автор считает, что газета «Бухорои шариф» наряду с освещением социально – экономических вопросов общества вносит также вклад в развитие литературных связей между народами, и представляет читателям досоветской эпохи важнейшие прозаические образцы русской литературы.

**Ключевые слова:** Таджикистан, Государственная независимость, газета, «Бухорои шариф», библиотека, архив, культурные вопросы, публицистические жанры, исторические периоды, периодическая печать, литературные связи и пробуждение мысли.

## ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТӢ ВА ТАВСЕАИ ТАҲҶИҚОТ ДАР ЗАМИНАИ МАТБУОТИ ДАВРӢ

(дар мисоли нахустин рӯзномаи тоҷикии «Бухорои шариф»)

Муаллиф аввалҳои соли 2012 ба омӯзиши мавзуи мазкур шурӯъ намуда, акнун ҳам таҳқиқи паҳлӯҳои гуногуни онро идома медиҳад. Тоқунун ӯ ду китоб ва монография дар бораи рӯзномаи «Бухорои шариф» ба нашр расонда аст.

Бо таваҷҷуҳ бар ин ки, рӯзномаи «Бухорои шариф» дар ҷомеаи пешоинқилобии Осиёи Миёна ба манзалаи бунёдгузору пешоҳанги матбуоти миллии тоҷик нақши қобили мулоҳизаи дар бедории афкори иҷтимоӣ, ташаккути андешаҳои тарақиҳоҳона, инсондӯстӣ, ваҳдату ҳамбастагӣ, ҳифзи манғиатҳои миллӣ ва намоёндани ҳақиқати таъриҳӣ ифо карда аст, муаллиф таҳқиқу омӯзиши ҷомеъ дар ин мавзуро кори муҳим мешуморад.

Ба ақидаи муаллиф, омӯзиши матбуоти даврии авоили асри XX дасандаркорони улуми иҷтимоиро ба дарунмояи таъриҳ ҳидоят карда, бар авзову аҳволи мардумони давраи пеш аз инқилоб равшаний меандозад. Бидуни шак, матбуот ҳамеша набзи ҷомеаро дар даст дошта ва баёнгари воқеийи ҷомеа мебошад.

Муаллиф мӯътақид аст, ки рӯзномаи «Бухорои шариф» на танҳо ба масоили иҷтимоию иқтисодӣ пардохтааст, балки дар густариши равобити адабӣ байни ҳалқҳо низ саҳмгузор буда, муҳимтарин намунаҳоро аз адабиёти мансури рус ба хонандагони худ пешкаш кардааст.

**Калидвожаҳо:** Тоҷикистон, Истиқлоли давлатӣ, рӯзнома, «Бухорои шариф», китобхона, бойгонӣ, масоили фарҳангӣ, жанрҳои публисистӣ, давраҳои таъриҳӣ, матбуоти даврӣ, равобити адабӣ, бедории фикрӣ.



**STATE INDEPENDENCE AND THE DEVELOPMENT OF RESEARCH  
IN THE FIELD OF PERIODICALS**  
**(on example of the first Tajik newspaper “Bukhoroi sharif”)**

The author started studying this topic in early 2012, but continues to explore its various aspects today. To date, he has published two books and a monograph dedicated to “Bukhoroi sharif”.

Due to the fact that the newspaper in the pre-revolutionary society of Central Asia, as the ancestor of the national Tajik press, played a significant role in awakening public thought, forming progressive ideas, humanism, unity and solidarity, protecting national interests, and presenting historical truth, the author considers its comprehensive study an important matter.

According to the author, the study of the periodical press of the early twentieth century directs researchers of social sciences into the inner content of history and clarifies the situation of people of the pre-Soviet period. Undoubtedly, the press always illuminates the pulse of society and shows the real life of people.

At the same time, the author believes that the newspaper “Bukhoroi sharif”, along with covering socio-economic issues of society, also contributes to the development of literary ties between peoples, and presents the most important prose samples of Russian literature to readers of the pre-Soviet era.

**Keywords:** Tajikistan, State Independence, newspaper, “Bukhoroi sharif”, library, archive, cultural issues, journalistic genres, historical periods, periodicals, literary connections and awakening of thought.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Атозода Муҳаммадикбол – номзади илмҳои филологӣ, сардори Маркази таҳсилот ва инноватсияҳои китобдории МД «Китобхонаи миллӣ»-и Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нишонӣ: 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯчаи Техрон 5. Тел.: (+992) 98 764 00 95; Е mail: [m-iqbol-87@mail.ru](mailto:m-iqbol-87@mail.ru)

**Сведения об авторе:** Атозода Муҳаммадикбол – кандидат филологических наук, руководитель Центра библиотечного образования и инноваций ГУ «Национальная библиотека» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан. Адрес: 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Тегеран 5. Тел.: (+992) 98 764 00 95; Е mail: [m-iqbol-87@mail.ru](mailto:m-iqbol-87@mail.ru)

**Information about the author:** Atozoda Muhammadikbol – Candidate of Philological Sciences, is the head of the Center for Library Education and Innovation of the State Institution “National Library” of the Executive Office of the President of the Republic of Tajikistan. Address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tehran Street 5. Tel.: (+992) 98 764 00 95; E mail: [m-iqbol-87@mail.ru](mailto:m-iqbol-87@mail.ru)



## ТАЪРИХ ИСТОРИЯ HISTORY

ТДУ 001(09)+008+021.7+026:001точик+82точик

### ДОНИШМАНДИ ФОРС-ТОЧИК СОЗМОНДЕҲИ БАҒДОДИ АСРИМИЁНАГӢ ВА САРВАРИ КИТОБХОНАИ «ҲАЗИНАТ-УЛ- ҲИКМА» («БАЙТ-УЛ-ҲИКМА»)

**Комилӣ Абдулҳай Шарифзода**

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Яке аз аввалин олими олами ислом – донишманди овозадори форс-точик, табиатшинос, забоншинос, мунаҷҷим ва тарҷумони маъруф аз забони паҳлавӣ ба забони арабӣ Навбаҳт Аҳвозии Маҷусӣ (676-777) буд, ки 107 сол (зиёда аз як аср!) қабл аз Муҳаммад ибни Мӯсои Хоразмии Маҷусӣ (783-847) намояндаи миллии илми форс-точик дар Шарқи асримиёнагии мусалмонӣ ба шумор меравад. Номи ў дар баъзе сарчашмаҳо ва пажуҳишот бо номи Навбаҳти Форсии Маҷусии Мунаҷҷим вомехурад, ки ба ҷои номи зодгоҳаш - Аҳвоз, форсиюласӣ ва кеши зардуштиаш зикр мешавад. Навбаҳт дар дарбори халифаҳои охирини Умавиён ба ҳайси табиатшинос, мунаҷҷим ва мутарҷим фаъолияти илмӣ кардааст. Навбаҳти Аҳвозӣ аз маъруфтариин донишманди табиатшинос ва сарвари тарҷумонони маркази илмии маъруф ба “Байт-ул-Ҳикма” (“Ҳонаи хирад”) аз забонҳои паҳлавӣ ва юнонии қадим ба забони арабӣ буд.

Навбаҳти Аҳвозӣ ҳамчунин асосгузори ҳонадони донишмандоне бо номи Навбаҳтиён ба шумор меравад, ки тибқи ривоятҳои мавҷуда, ў дар навбати худ аз авлоди қаҳрамони достонҳои порсии дарӣ (тоҷикӣ) – Гев, писари Гударз буда, кеши зардушти доштааст [11; 13].

Бояд гуфт, ки дар замони ҳукмронии халифаи якуми Аббосиён – Абулаббос Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ас-Сафроҳ (702-754), солҳои ҳукмрониаш (749-754), Эрон тобеи халифат гардид ва Навбаҳт Аҳвозии Маҷусӣ гирифтори зиндон шуд. Бо таъсиси салтанати халифаи дуюми Аббосиён – Абуҷаъфар Абдуллоҳ ибни Муҳаммад, мулаққаб ба ал-Мансур (709-763), солҳои ҳукмрониаш (754-763), Навбаҳти Аҳвозӣ бо Мансур наздик шуд ва дӯстӣ пайдо кард. Сабаби дӯстӣ пайдо кардани Мансури Аббосӣ бо Навбаҳти Аҳвозӣ чунин будааст. Ҳанӯз замони дар зиндон будани Навбаҳти Аҳвозӣ, ки кеши зардушти дошт, Мансур дар зиндон бо ў вомехӯрад ва Навбаҳт санаи ба қудрат расидани ўро пешгӯӣ мекунад. Вақте ки ин пешгӯии ў амалӣ мегардад, халифа мунаҷҷимро ба хидмати худ даъват намуда, бо ў дӯст мешавад ва дар натиҷаи он дӯстӣ Навбаҳти Аҳвозӣ дини исломро мепазирад.

Дар натиҷаи дӯстии тарафайн ва садоқати Навбаҳти Аҳвозӣ бар халифаи Аббосиён, Мансур ўро бо мукофоти сазоворе қадрдонӣ карда, ба худаш ва авлодаш замин ва вазифаҳои баландро дар дарбор медиҳад. Ҳамин тариқ, ў соҳибмулки ду ҳазор ҷарӣ замин аз Ҳувайз мегардад.

Ҳувайз – мавзеи ободе ба монанди Шустар, Басра, Начаф дар қаламрави Аббосиён ва аз ҷиҳати ҷуғрофӣ дар ҷанубии шаҳри Бағдод воқеъ гардида буд.

Ҷарӣ – воҳиди андозагирӣ (ченак)-и ҳаҷм барои ҳисоби иқтидори ғалладона дар олами исломи асримиёнагӣ мебошад, ки 1 ҷарӣ ба 7 кафиз баробар буд. Андозаи ҷарӣ вобаста аз замон ва макон андаке тағйироти фарқкунанда дошт. 1 ҷарӣ гандум



дар асри аввали ислом, бинобар муодили андозагирии мусир, аз 22,715 то 29,5 л. гунчиш дошт.

Кафиз – воҳиди андозагирии ҳаҷм дар кишварҳои асримиёнагии олами ислом буд, ки бинобар муодили андозагирии мусир 1 кафиз ба 4,2125 л. баробар аст.

Ин замини тухфагардида дар давоми асрҳои VIII-X ҳамчун манбаи асосии сарвати хонадони Навбахтиён хизмат мекард. Худи Навбахти Ахвазӣ, ки дорои сарват ва нуфуз буд, дар замони Аббосиён ҳамчун ҳомии аҳли илм ва санъат шӯҳрат пайдо карда буд.

Дар қароргоҳи маҳсуси Аббосиён ашрофзодагони сиёсӣ, шоирон ва зиёйён ҷамъ меомаданд, ки Навбахтиён ба гайр аз илм, аз нуфузи бузурги сиёсӣ низ бархурдор буда, вазифаҳои ғуногуни давлатиро ишғол менамуданд.

Дар замони ҳукмронии Мансур шуҳрату маъруфияти Навбахт ҳамчун тарҷумон ва мунаҷҷим бештар гардида, ҳуди ў ба мақоми сарвари мунаҷҷимон ва тарҷумонони дарбори Аббосиён пазируфта шуд, ки ин хости Мансур буд. Вагарна дар дарбор мунаҷҷимони шинохта кам набуданд, ки донишманди яҳудию форсӣ Мошоаллоҳ ибни Асирии Басрӣ (ваф. 204/820) аз зумраи онҳо буд, ки ў низ бо Навбахт дӯстии қарин дошт.

Баъд аз исломро пазируфтани Навбахт, чӣ ҳеле қайд кардаем, дар натиҷаи дӯстии наздик бо Мансур, писаронаш ҳам исломро пазируфтанд. Навбахти Ахвазӣ дар дарбори Мансур ба гайр аз мунаҷҷимӣ инҷунин ба ҳайси тарҷумон аз забони паҳлавӣ ба забони арабӣ машғул буд, ки баъд аз вафоташ писарони ў вазифаи падарро дар дарбори сулолаи Аббосиён идома додаанд [11].

Навбахт ҳамчун мунаҷҷими маъруф ва узви дарбори ал-Мансур пирӯзии ҳалифаро бар Иброҳим ибни Абдуллоҳ, ки бо ҳамроҳии бародаронаш бар зидди ҳукумати Аббосиён шӯриш карда буд, дуруст пешгӯй кардааст. Аз ин рӯ ва баъд аз он, ки ў ҳатто марги Иброҳим ибни Абдуллоҳро пешгӯй карда буд, эътиқоди Мансур нисбат ба Навбахт боз ҳам бештар гардид. Навбахт ба дурустии ҳисобҳояш то андозае боварӣ дошт, ки ризоият додааст, агар ҳатое содир кунад, эъдом шавад [7; 10].

Навбахт дар соли 762 бо ҳамроҳии ҳалифа ал-Мансур ва ситорашиносу маунаҷҷими маъруфи асри VIII Мошоаллоҳ ибни Асирии Басрӣ, мулаққаб ба Яздонҳост барои бунёдгузории шаҳри Бағдоди асримиёнагӣ, мулаққаб ба “мадинат-уссалом” (“шаҳри сулҳу дӯстӣ”), андозагириҳои ҷуғрофӣ, ҳандасӣ ва ситорашиносиеро анҷом додааст.

Мошоаллоҳ, ки номи аслиаш Менассӣ буд, аз яҳудиёни эронӣ буд, ки дар олами ислом бо номи Мошоаллоҳ ва дар Эрон бо номи Яздонҳост маъруфият дошта, баъдар дар Аврупо бо номҳои Messahalla, Messahalah, Messala ва Yazdan Khwast шинохта шудааст [12].

Мошоаллоҳи Яздонҳост, ки ба монанди Навбахти Ахвазии Маҷусӣ дини ислоро пазируфта буд, яке донандагони санъати танҷим (астрология)-и сосонӣ, юнонӣ ва ҳиндӣ ба шумор мерафт. Аз 28 асари ба санъати танҷим баҳшидаи ў, 18 тояш ба забони лотинӣ тарҷума шуда, замони Ренессанси Аврупой мавриди истифода қарор мегирифт [12].

Дар таърихи илм собит гардидааст, ки маҳз Навбахт аз рӯи ҳисобу қитоби танҷимӣ (астрологӣ) бо назардошти мавқеи ҷирмҳои осмонӣ оғози соҳтани Бағдоди асримиёнагиро муайян кардааст. Дар ин бора Абурайҳони Берунӣ чунин маълумот медиҳад: “Ва дар рӯзи бисту сеюм дар дарё ҳавои сарде аст ва дар назди Филифис (Филипп – А.К.)-у Митрузурис (Митродор – А.К.) бодхое хоҳад омад ва ба ақидаи қибтиён бодҳои солиёна шурӯй ба вазидан хоҳад кард. Ва Абуҷаъфари Мансур дар ин рӯз буд, ки ба соҳтани Мадинатуссалом (яъне Бағдод – А.К.) оғоз кард. Ва ин ҳамон аст, ки дар ҷониби гарбӣ аз Даҷлаи Бағдод воқеъ шуда ва “Мадинатулмансур” (шаҳри



Мансур – А.К.) ном дорад. Ва ин амал дар соли як ҳазору ҳафтоду чори искандарӣ (762 григорианӣ – А.К.) будааст. Ва асҳоби аҳкоми нучум ба шиносоии ин вакъту таърихи он барои донистани таҳвилоту адвор ва муайян кардани замонҳо аз ин сол ниёзманданд, ки барои соҳибони онҳо ҳукми нучумӣ истихроҷ қунанд. Ва Навбаҳт ин вакътро ихтиёр карда буд. Ва ҳайати фалаку мавоқеи ситорагон дар фалак мувоғиқи ин шакл буд, ки мушоҳида мекунед” [1, с. 305; 2, с. 297].

Навбаҳт баъд аз умри бобаракат, дар синни 101 солагӣ даргузаштааст. Пас аз вафоти ўазифаи мунаҷҷими дарбор бар уҳдаи писараш – Фазл ибни Навбаҳт (738-818) voguzor гардид.

Аз осори ҳайатшиносӣ ва санъати танҷими Навбаҳти Аҳвозӣ китобе бо номи “Рисола андар асрори доварии ситорагон” (رساله فی سرائر احکام النجوم) - бокӣ мондааст, ки ҳамин дар сарчашмаҳо баъзан бо номи “Китобу-л-аҳком” (كتاب الاحکام) - «“Китоби доварӣ”-и [ситораҳо]» низ ёд мешавад [5; 8] ва нусҳаи дастнависи он ҳоло дар китобхонаи Истамбули Туркия мавқуф аст. Рисолаи фавқуззикр то ҳанӯз ба пуррагӣ омӯхта нашудааст, танҳо бо номҳои русии “Трактат о секретах астрологии” ва «Книга о приговорах [звёзд]» дар баъзе маълумотномаҳо ёд мешавад [6, с. 30].

Навбаҳти Аҳвозӣ аз худ авлоди сершуморе низ бокӣ гузашта, худаш асосгузори хонадони Навбаҳтиён пазируфта шудааст. Хонадони сулолаи Навбаҳтиён аз олимон ва арбобони машҳури форсӣ-тоҷикӣ иборат будаанд, ки дар бунёди тамаддуни исломӣ, маҳсусан дар соҳаи илмҳои риёзиву табииётшиносӣ саҳми босазо гузаштаанд. Масалан, Фазл ибни Навбаҳт, Ҳасан ибни Саҳл, Абдуллоҳ ибни Саҳл, Ҳасан ибни Мӯсо аз зумраи донишмандони маъруфи он хонадон ба шумор мераванд [4, с. 174-184].

Ёдоварии чанде аз намояндагони ин хонадони машҳур бад-ин тариқанд:

1. Ҳуди Навбаҳт Аҳвозии Маҷусӣ (676-777) асосгузори хонаводаи Навбаҳтиён;

2. Писари ў - Абусаҳл Фазл ибни Навбаҳт (ваф. 818) пас аз марги падарааш дар дарбори халифа Мансур вазифаи мунаҷҷими дарборӣ ва тарҷумониро ишғол карда буд. Ўро ҳамчунин саркитобхонаи «Хазинат-ул-ҳикма» («Хазинаи хирад»), ки баъдтар бо номи «Байт-ул-ҳикма» («Хонаи хирад») машҳур гардид, таъин карда буданд. Абу Саҳли Навбаҳтӣ муаллиф ва тарҷумони осоре оид ба ситорашиносӣ аз забони юнонӣ низ мебошад. Ўро тақрибан 80 сол зиндагӣ карда, дар рӯзгори ҳафт халифа фаъолият кардааст. Фарзандони Абусаҳл низ ҳамчун тарҷумони осори ҳайатшиносӣ, фалсафӣ ва адабӣ (назму наср) аз паҳлавӣ ба арабӣ шуҳрат пайдо кардаанд.

3. Абусаҳл Исмоил ибни Алӣ ибни Исҳоқ Навбаҳтӣ (ваф. 923) умдатан чун илоҳиётшинос ва файласуфи маъруфи шиа ёдовар мешавад. Аммо ў ҳам ҳимоятгари санъат ва шеър буд, ки бисёре аз сарвати худро ба сарпарастии шоирон сарф мекард. Шарқшиноси фаронсавӣ Луи Массинсон бо ишора ба “нафрати шадид”-и Абусаҳл нисбат ба тасаввуф, ўро масъули сарнавишти Мансури Ҳаллоҷ медонад, ки гӯё таваҷҷӯҳи мақомоти Аббосиро ба ирфон ҷалб карда, бад-ин минвол ўро боздошт, муҳокима ва эъдом кардаанд. Аммо дар ин бора амалан ягон далеле нест ва барои мо маълум нест, ки Луи Массинсон чунин иқтибосро аз кучо гирифта бошад. Дар таъриҳ нисбати мукотибаҳои Абусаҳл ва Мансури Ҳаллоҷ ёдоварӣ ҳаст, вале матни мукотибаҳо ба мо маълум нест.

4. Писари қалонии Абусаҳл - Абуҳасани Алӣ умдатан ба унвони ҳифзкунанда ва тарғибари осори падарааш дар таърихи хилофати Аббосиён ёд мешавад, ки ба шароғати корҳои ў фаъолияти падар ва бобояш дар таърихи илму фарҳанг собит шудаанд.

5. Писари хурдии Абусаҳл - Абуяқуби Исҳоқ ҳамчун сиёсатмадори барҷастаи замони халифа Муқтадир ёд мешавад. Гуфта мешавад, ки баъд аз кушта шудани ин ҳоким дар соли 932, Абуяқуби Исҳоқ дар ташвиқ кардани бародари халифа Ал-Қоҳир



(на писарааш Абуахмад) ва бар таҳт нишастани ӯ нақши мухим доштааст. Ачибаш он аст, ки Ал-Қоҳир дар ниҳоят Абуяъқуби Исҳокро бераҳмона ба қатл расонд ва фармууд, ки ӯро занҷирбанд карда, ба ҷоҳ партоянд, яъне зинда дафн карда шуд.

6. Ҳасан ибни Муҳаммади Навбахтӣ - мутахассиси мӯътабари ҳадис ва ҷараёнҳои шиъа буд. Писарааш Мӯсо, ки дар замони зиндагиаш бо лақаби Ибни Кибриё («Писари Ҷалол») шинохта мешуд, ҳамчун мунаҷҷим ва риёзидон маъруф буд.

7. Абумуҳаммад Ҳасан ибни Мусои Навбахтӣ (ваф. байни солҳои 912-922) ба унвони яке аз илоҳиётшиносон ва файласуфони барҷастаи шиъаи асри X маъруф аст. Китоби у «Фирак аш-шиа» («Мазҳабҳои шиа») аввалин асаре дар мавзӯи мазҳаби шиъа ба шумор меравад.

Бо мурури замон сарват ва мақоми иҷтимоии хонаводаи Навбахтиён хеле густариш ёфта, онҳо ба сарпарастии рӯшанфирони ҷомеъаи Аббосиён ном баровардаанд. Ҳамин тавр, Абу Саҳл Фазл ибни Навбахт вориси бевоситаи Навбахти Аҳвозӣ ба ҳайси мунаҷҷими дарбори Мансур ва се писарони ӯ (наберагони Навбахт) бо номҳои Абдуллоҳ, Исмоил ва Абулаббос ҳамчунин мунаҷҷимони дарбори Аббосиён будаанд. Масалан, маҳз хонадони Навбахтиён будаанд, ки сарпарастии шоири араб Абу Нуносро таъмин кардаанд. Яке аз ситорашинос, файласуф ва илоҳиётшиноси маъруфи асримиёнагии олами ислом Ҳасан ибни Мусо низ бародарзодаи Абу Саҳл ибни Навбахти Аҳвозӣ буд.

Хулоса, аз авлоди Навбахти Аҳвозӣ шаҳсони маъруфе дар соҳаҳои гуногуни илму фарҳанг – риёзиёт, нучум, ҳандаса, фалсафа, илоҳиёт, таъриҳ, китобдорӣ фъолият кардаанд, ки дар таърихи тамаддун бо номи Навбахтиён шинохта мешаванд. Қобили тазаккур ва ҷолиби таваҷҷӯҳ аст, ки хонадони Навбахтиён дар ташаккул ва рушди тамаддуни исломӣ (арабиу эронӣ) саҳм ва нақши босазо гузоштаанд.

Дар фарҷоми мақола як-ду сухан дар бораи китобхонаи “Байт-ул-ҳикма” ва шаҳри Бағдоди бостонӣ – шаҳри “афсонавӣ”-и достонҳои 1001 шаб ҳамчун хотираҳо аз таъриху дар таъриҳи ёдрас шудан, ба назарам, ба маврид хоҳад буд.

Китобхонаи маъруфи “Байт-ул-ҳикма” ҳамчун маркази илмӣ, омӯзишӣ, таълимӣ, тарҷумонӣ ва таҳқиқотӣ чунон шуҳратёр буд, ки дар он донишмандон бо ҷандин забонҳо гуфтугӯ мекарданд. Забонҳои асосии гуфтугӯй байни донишмандон асосан ду забон буд: арабӣ ва порсии дарӣ (тоҷикӣ), ҳарҷанд, ки донандагони забонҳои оромӣ, ибրӣ, юнонӣ, сурёнӣ ва ҳиндӣ кам набуданд.

Тарҷумонон ҳамеша дар пайи тарҷумаи осори илмӣ аз забонҳои юнонӣ, сурёнӣ, ҳиндӣ ва паҳлавӣ ба забони арабӣ буданд ва тарҷумонӣ қасби бошарафу пурдаромад маҳсуб мегардид. Бархе аз муҳаққиқон мегӯянд, ки барои пурра кардани китобхонаи “Байт-ул-ҳикма” ал-Маъмун барои тарҷумонон он қадар мукофоти олий медод, ки баробар ба вазни осори тарҷумакардаашон тиллои ҳолис ато тухфа мекард (воқеан, пардоҳти сазовор!).

Бояд гуфт, ки аввалин китобхонаи овозадори олами ислом дар шаҳри Бағдод – “Байт-ул-ҳикма” дар оғоз “Хазинат-ул-ҳикма” (“Хазинаи хирад”) ном дошта, таърихи дақиқи созмонаш маълум нест, вале санаи дақиқи вайронсозиаш маълум аст, ки дар таърихи 12 феврали соли 1258, замоне, ки лашкари хуношоми Чингизхон (Ҷуҷӣ) бо сардории Ҳулагуҳон шаҳри Бағдодро забт кард, муғулон китобхонаро вайрон карда, китобҳоро ба дарёи Даҷла партофтанд. Бинобар баъзе ривоят ранги дарёи Даҷла аз ранги рангдонҳову ранги китобҳо аввал сиёҳ шуда, баъди муддате аз хуни мусалмонон сурҳ шудааст.



## Адабиёт

1. Абурайхон Берунӣ. Осор-ул-боқия. – Душанбе: Ирфон, 1990. – С. 305.
2. Абу Рейхан Бируни. «Памятники минувших поколений» // Избранные произведения, Ташкент, 1957. – Т. I. – С. 297.
3. Бартольд, В. В. «Культура мусульманства» // Сочинения. Т. VI. М., 1966. – С. 174-184.
4. Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы. Биографический справочник. Изд. 2-е. – Киев: Наукова думка, 1986. – 512 с.
5. Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А. Наубахт // Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII-XVII вв.) / Отв. ред. А.П. Юшкевич. – М.: Наука, 1983. – Кн. 2. Математики и астрономы, время жизни которых известно. – С. 30. – 650 с.
6. Anthony, Sean W. Nawbakhti Family // Encyclopedia Iranica (2013).
7. Carmody, F.J. Arabic Astronomical and Astrological Sciences in Latin Translations: A Critical Bibliography. - University of California Press, 1956. - 193 pp.
8. Manfred Ullmann. Die Natur und Geheimqissenschaften in Islam. – Leiden: Brill Archive, 1972. – 500 с.
9. Nawbakht / Massignon L. // Encyclopaedia of Islam. 2 ed. [англ.]. in 12 vol. / ed. by P.J.Bearman, Th.Bianguis, C.E.Bosworth, E. van Donzel, B.Lewis, W.P.Heinrichs et al. – Leiden: E.J.Brill, 1960. – 2005.
10. عیاس اقبال آشتیانی خاندان نوبختی تهران ۱۹۳۳
11. [https://dbpedia.org/page/Mashallah\\_ibn\\_Athari](https://dbpedia.org/page/Mashallah_ibn_Athari)
12. <https://iranicaonline.org/articles/nawbakti-family>

### ДОНИШМАНДИ ФОРС-ТОЧИК СОЗМОНДЕХИ БАҒДОДИ АСРИМИЁНАГӢ ВА САРВАРИ КИТОБХОНАИ «ХАЗИНАТ-УЛ-ҲИКМА» («БАЙТ-УЛ-ҲИКМА»)

Мақола ба таърихи таъсиси китобхонаи «Байт-ул-ҳикма» («Хонаи хирад»), ки дар оғоз «Хазинат-ул-ҳикма» («Хазинаи хирад») ном дошт ва фаъолияти яке аз созмондиҳандагони он Навбахти Аҳвазии Маҷусӣ (676-777), ки 107 сол (зиёда аз як аср!) қабл аз Муҳаммад ибни Мӯсои Хоразмии Маҷусӣ (783-847) намояндаи миллии илми форс-тоҷик дар Шарқи асримиёнагии мусалмонӣ ба шумор меравад, бахшида шудааст.

Навбахти Аҳвазӣ яке аз аввалин олими олами ислом – донишманди овозадори форс-тоҷик, табиатшинос, забоншинос, мунаҷҷим ва тарҷумони маъруф аз забони паҳлавӣ ба забони арабӣ ва асосгузори хонадони Навбахтиён буд, ки ин хонадон дар ташаккул ва инкишофи китобхонаи «Байт-ул-ҳикма» - ҳамчун маркази илмиву таълимӣ дар фаҳмиши мусоири Академия ва Донишгоҳ сахми босазое гузаштаанд.

Навбахти Аҳвазӣ дар соли 762 бо ҳамроҳии халифа ал-Мансур ва ситорашиносу маунаҷҷими маъруфи асри VIII Мошоаллоҳ ибни Асирии Басрӣ, мулаққаб ба Яздонхост барои бунёдгузории шаҳри Бағдоди асримиёнагӣ, мулаққаб ба “Мадинат-ус-салом” (“Шаҳри сулҳу дӯстӣ”), андозагириҳои ҷуғрофӣ, ҳандасӣ ва ситорашиносиро низ анҷом додааст.

Мақола барои мутахассисони таърихи илм нигаронида шуда, умуман барои муаррихон, мусташиқон ва тамоми фарҳангшиносон низ судманд хоҳад буд.

**Калидвоҷаҳо:** Навбахти Аҳвазӣ, “Байт-ул-ҳикма”, форс-тоҷик, донишманд, китобхона, таъриҳ, фарҳанг, илм.

## ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИЙ УЧЕНЫЙ – ОСНОВАТЕЛЬ СРЕДНЕВЕКОВОГО БАГДАДА И ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ «ДОМ МУДРОСТИ» («БАЙТ АЛЬ-ХИКМА»)

В статье описана история основания библиотеки «Бейт-уль-Хикма» («Дом мудрости»), первоначально называвшейся «Хазинат-уль-Хикма» («Сокровищница мудрости»). В ней речь идёт также о деятельности одного из ее организаторов - Навбахти Ахвази Маджуси (676-777), который жил и творил за 107 лет (более века!) до Мухаммада ибн Мусы аль-Хорезми Маджуси (783-847), считающегося национальным представителем персидско-таджикской науки средневекового мусульманского Востока.

Навбахт Ахвази был одним из первых учёных исламского мира – известным персидско-таджикским учёным, естествоиспытателем, лингвистом, астрологом и переводчиком с пехлевийского языка на арабский. Он является основателем навбахтского рода, которые способствовали формированию и развитию библиотеки «Дом мудрости» - как научно-образовательный центр, и в современном понимании как Академия и Университет, а также внесли ценный вклад в её развитие.

В 762 году Навбахт Ахвази вместе с халифом аль-Мансуром и знаменитым астрономом и астрологом VIII века Машоаллахом ибн Асири Басри по прозвищу Йезданхост основал средневековый город Багдад, получивший прозвище «Мадинат-ус-Салам» («Город мира и дружбы»), произвел географические, а также геометрические и астрологические опыты и измерения.

Статья предназначена для специалистов по истории науки и будет полезна историкам, востоковедам и вообще всем культурологам.

**Ключевые слова:** Навбахти Ахвази, «Дом мудрости», персидско-таджикский, учёный, библиотека, история, культура, наука.

## PERSIAN-TAJIK SCIENTIST – FOUNDER OF MEDIEVAL BAGHDAD AND DIRECTOR OF THE “KHAZINAT-UL-HIKMA” LIBRARY (“BAIT AL-HIKMA”)

The article describes the history of the founding of the library “Beit-ul-Hikma” (“House of Wisdom”), originally called “Khazinat-ul-Hikma” (“Treasure of Wisdom”). It also talks about the activities of one of its organizers – Navbakhti Ahwazi Majusi (676-777), who lived and worked 107 years (more than a century!) before Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi Majusi (783-847), considered a national representative Persian-Tajik science of the medieval Muslim East.

Navbakht Ahwazi was one of the first scientists of the Islamic world - a famous Persian-Tajik scientist, naturalist, linguist, astrologer and translator from Pahlavi to Arabic. He is the founder of the Navbakht family, who contributed to the formation and development of the “House of Wisdom” library - as a scientific and educational center, and in the modern sense as an Academy and University, and also made a valuable contribution to its development.

In 762, Nawbakht Ahwazi, together with Caliph al-Mansur and the famous 8th century astronomer and astrologer Mashoallah ibn Asiri Basri, nicknamed Yazdanhost, founded the medieval city of Baghdad, nicknamed “Madinat-us-Salam” (“City of Peace and Friendship”), geographical dimensions, and also completed geometry and astrology.

The article is intended for specialists in the history of science and will be useful to historians, orientalists and, in general, all cultural scientists.

**Key words:** Navbakhti Ahvazi, “House of Wisdom”, Persian-Tajik scientist, library, history, culture, science.



**Маълумот дар бораи муаллиф:** **Комили Абдулхай Шарифзода** – директори Институти илмӣ-таҳқиқотии таърихи илмҳои табииётшиносӣ ва техникаи назди Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав, доктори илмҳои физикаю математика, номзади илмҳои таърих, профессор; Нишонӣ: 735140, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Боҳтар, кӯчаи Айнӣ, 67; Тел.: (+992) 918 64 68 87; E-mail: [akomili2006@mail.ru](mailto:akomili2006@mail.ru)

**Сведения об авторе:** **Камили Абдулхай Шарифзода** – директор Научно-исследовательского института истории естественных наук и технологий Бохтарского государственного университета имени Носира Ҳусрава, доктор физико-математических наук, кандидат исторических наук, профессор; Адрес: 735140, Республика Таджикистан, г. Бохтар, улица Айни, 67; Тел.: (+992) 918 64 68 87; E-mail: [akomili2006@mail.ru](mailto:akomili2006@mail.ru).

**Information about the author:** **Komili Abdylhay Sharifzoda** - director of the Scientific-Research Institute of the History of Natural Sciences and Technology at the Bokhtar State University named after Nosir Khusrav, doctor of physics and mathematics, candidate of historical sciences, professor; Address: 735140, Republic of Tajikistan, sh. Bokhtar, Aini street, 67; Ph.: (+992) 918 64 68 87; E-mail: [akomili2006@mail.ru](mailto:akomili2006@mail.ru)

**ТДУ 9точик+008+39точик+82точик**

## ЗИКРИ ХАТЛОН ДАР «ТАЪРИХИ БАЙҲАҚӢ»

**Сайфуллоҳи Муллоҷон**  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Барои омӯзишу таҳқиқи воеъаҳои сиёсӣ ва авзои иҷтимоиву фарҳангии садаи XI-милодӣ нақши асари камназири дабири фарazonai дарбори Фазнавиён Хоҷа Абулғазл Муҳаммад ибни Ҳусайнӣ Байҳақӣ хеле бузург аст. Ҷилдҳои аз газанди рӯзгор маҳфуз мондаи ин асар, ба салтанати даҳсолаи Масъуди Фазнавӣ (1030-1041) баҳшида шуда бо номи «Таърихи Масъуди» ё бештар «Таърихи Байҳақӣ» маъруф аст [10, с.24-26]. «Таърихи Масъудӣ», ки бо номи муаллифи донишманду нуктасанҷу гаронқадраш Байҳақӣ, ба «Таърихи Байҳақӣ» шуҳрат ёфтааст, мухимтарину дақиқтарин китоби таърихӣ ва аз осори камназири насли форсӣ аст. Байҳақӣ, ки дар нигоштани таърих амонатро риоят намуд, умединияшро аз ҷовидон гаштани ин навиштааш чунин баён медорад: «Гарази ман он аст, ки таърихи поје бинависам ва биное бузург афрошта гардонам, чунонки зикри он то охир рӯзгор бοқӣ монад» [1, с.141].

Ин чо аз ҷойгоҳи рафеъу манзилати асари Байҳақӣ чизе нагуфта, танҳо ба ду эътирофи донишмандон иктиро мекунем, ки ҳикоят аз азамату манзалати ин асар доранд. Яке суханони муарриху тарҷумони шаҳири рус ва мутарҷими русии асари Байҳақӣ А. Арендс аст, ки ў фармуда буд, «аз миёни таърихномаҳои форсӣ се асарро метавон баршумурд, ки баландтарин мақому мартабаро ба худ ихтисос додаанд: инҳо «Таърихи Ҷаҳонгушӣ»-и Ҷувайнӣ, «Ҷомеъу-т-таворих»-и Рашидуддин Фазлуллоҳ ва «Таърихи Масъудӣ»-и Абулғазли Байҳақӣ мебошанд» [2, с.17]. Дигар, суханони Аллома Дехҳудо, ки ҳафтод сол қабл ба донишмандони эронӣ супориши дода буд, ки «Баъд аз Шоҳнома се китоб ҳаст, ки бояд дар тамоми калимот, балки тамомати хуруфи он татабуъ ба амал ояд. Ва умру вақти ман иҷозат накард ва бар оядагон аст, ки ин

вашибаро адо кунанд ва он се китоб «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ», «Тарҷумаи Таърихи Табарӣ» ва «Таърихи Абулғазли Байҳақӣ аст».

Ба гуфтаҳои ин донишмандон ду нуктаи дигарро дар фазилати ин асар изофа мекунем;

Нахуст ин, ки асари Байҳақӣ аввалин асари хатти форсист, ки дар он истилоҳи *тоҷик* (дар шакли маъмули он замон – *тозик*) корбаст шуда, пас аз ӯ дигар ин ном дар таъриху адаби мо роиҷ мегардад; ба таъбири дигар Байҳақӣ нахустин тоҷикест, ки ҳуввияти қавмии мардуми буими Ҳурӯсонро гушзад мекунад ва ҳудро таъкидан «мо тоҷикон» гуфта ёдовар мешавад [9, с.184-190].

Нуктаи дигар ин, ки дар қатори аҳбори нодиру ҷузъиёти ҳаводиси солҳои 1030-1040-и Ҳурӯсону Мовароуннаҳр асари Байҳақӣ як вижагии дигар дорад. Ин вижагӣ он аст, ки ба таърихи музофти низ таваҷуҳ кардааст. Барои таърихи мардуми тоҷик ин падидай тозае нест ва тавориҳи маҳаллӣ қабл ва пас аз Байҳақӣ ҳам оғарида шуданд. Аҳамияти таърихномаҳои маҳаллӣ камтар аз таъриҳҳои умумиву силсилавӣ нест [12, с.158-160]. Имрӯз агар мо «Таърихи Бухоро»-ро надоштем, қадом сарчашми дигар ба мо чунин аҳбори бикру нодир перомуни маросими гиромидошти Сиёвуш дар Бухоро, неҳзати Абрӯй, омадани арабҳо ба Бухорову сарнавишти хотуни Бухоро, нисфи хонаҳоро ба арабҳо баҳшидану қиёми мардумии сүғдиён бо сарварии Муқаннаъ ва даҳҳо қиссаву саргузашти ачиbro ба мо мебаҳшид. Ҳамчунон аҳбори нодири «Таърихи Систон» ва «Таърихи Нишопур» барои таърихи тоҷикону дигар ҳалқҳои минтақа хеле муҳимманд.

Ҳамин тавр Байҳақӣ низ дар ҳусуси баъзе аз музофоти қаламрави Ғазнавиён маълумоти қӯтоҳ, vale қобили мулоҳизаву нодир медиҳад. Ӯ дар ҳошияи саргузашти Султон Маъсӯд аҳборе аз вазъи шаҳру минтақаҳои Нишопуру Балх, Систону Қусдор, Ғазнину Узганд ва Марву Рай ироа мекунад, ки ҳама нодиру мондагоранд. Дар асари Байҳақӣ пиromуни Хатлон низ ишораҳову тазаккуроте мавҷуд аст. Ин ишораҳо хеле қӯтоҳ ва баъзан танҳо зикранд, vale боз ҳам азбаски гузориши расмӣ ва мустанаданд, аҳамияти муҳимми илмӣ доранд, зеро тавре гуфта омад, дар дигар таъриҳҳо аслан такрор намешаванд ва мунҳасир ба фарданд. Дар маҷмуъ, дар 17 маврид Байҳақӣ аз Хатлон зикр мекунад, ки дар гузориши зер қӯшиш мешавад, ки чигуагии он арзёбӣ шавад.

Дар аҳди Сомониён Ҳутал ҷузви қаламрави онон буда, муаллифи Ҳудуд-ул-олам, онро «аз мулки атроф» номидааст [13, с.74]. Ҳамзамони ӯ Мақдисӣ Хатлонро аз Ҷағониён бошукуҳтар, густурдатар ва дорои шаҳрҳои бештар донистааст (8, с.290). Аспҳои ин хитта дар тамоми оғоқ машҳур буданд [5, с.555]. Ҳонаводаи маҳаллии Абдуловудиён, ки аз насли арабҳои дар ин ҷо сокиншуда буданд, ҳоким ва хироҷгузори Бухоро ба ҳисоб мерафтанд. Дар бораи мансубияти этникии ин хонадон назариёти дигаре ҳам ҳаст, ки баёни он моро аз асли матлаб дур месозад. Инро ҳам медонем, ки Хатлон ба дарбори Бухоро хироҷ намефристод, балки онро ҳуд сарф мекарду, танҳо бар сиккаву ҳутбаи ҳуд номи амири Ҳурӯсонро, ки намояндаи дудмони сомонӣ бар он ҳукумат мекард, тазаккур медиҳад. Бо суқути Сомониён қудратҳои навҳостаи қароҳонӣ ва ғазнавӣ марзҳои онро байни ҳуд тақсим карданд [10, с.54-57]. Дақиқан аз қадом сол ба қаламрави Ғазнавиён дохил шудани Хатлон муайян нест, vale мӯҳакқики тоҷик F. Ғоибов ин ҳодисаро маҳсули воқеаҳои соли 1008 медонад [5, с.231-232]. Тавре маълум аст, дар ин сол буд, ки миёни Ҳониёну Ғазнавиён дар Балх набарди ҳунине рӯҳ дода,



минбаъд моддаи тамаъи Хониён аз ин бисот чида шуд. Ин ки Маҳмуд (999-1030) ба Ҳатлон лашкар қашид ё не дар хеч сарчашмаи таърихӣ ишорае сурат нагирифтааст, vale дар қасидаи маъруфи Носири Ҳусрави Қубодиёнӣ ки дар ситоиши марзи пургуҳари Ҳурӯсӣ, сарзаниши зиёйёни чоплӯс ва шоҳи фирефтаи Ҳурӯсӣ Маҳмуди газнавӣ ё ба таъбири Носири Ҳусрав Маҳмуди Зобулистон баҳшида шудааст, чунин мисраъе омадааст:

Салом кун зи ман бод мар Ҳурӯсонро,  
Мар ахли фазлу хирадро на ому нодонро,  
Ба мулки турк чиро гарраед ёд кунед,  
Ҷалоли давлати маҳмуди Зовулистонро.  
Кучост он ки фаригуниён зи ҳайбати ӯ,  
Ба дасти хеш супурданд Гузгононро.  
Касе чун ӯ ба ҷаҳон дигаре надод нишон,  
Ҳаме ба Синдон андар нишонд пайконро.  
Чу Систон зи Ҳалаф, Рай зи розиён бигрифт.  
Ваз авчи қайвон сар барфарошт айвонро.  
Чу Ҳиндро ба суми аспи турк вайрон кард,  
Ба пойи пилон биспурд ҳоки Ҳатлонро [6, с.8-9].

Ба назари мо ин танҳо ишораи Носири Ҳусрав, тасодуфӣ ва барои эҷоди шеър набуда, ба ҷанд далел метавон онро воқеъӣ номид. Якум ин ки Носири Ҳусрав дар вақти ин лашкаркашӣ дар ҳамсаъии Ҳатлон, яъне дар Қубодиён зиндагӣ карда, ин вақт чор ё панҷсола буд ва овозаи ин лашкаркаши мудҳишро ҳатман шунида буд, ё аз падару ҳамзамонон дониста буд. Дигар ин ки тамоми мулкҳои дар ин қасида оварда шуда воқеан ҳам аз тарафи Маҳмуд тасарруф шуда буданд. Аз ҷумла соли 1002 Систон, соли 1010 Гузгонон, соли 1029 Рай, солҳои 1005-1007 Синҷ ва беш аз 15 маротиба Ҳинд омочи ҳамалоти даҳшатафканонаи Маҳмуд гардид. Дар осори таърихие назири «Зайнул-аҳбор», «Таърихи Яминӣ» ва «Равзату-с-сафо» ин аҳбор тазаккуру такрор мешаванд. Пас наметавонист ки Ҳатлон дар қасидаи гаррои Носири Ҳусрав барои танзими қофияву радиф омада бошад. Ва далели саввум ҳам он, ки дар шуруъ аз поёни даҳаи дувуми асри XI бар сиккаҳои Ҳатлон номи салотини газнавӣ пайдо мегардад.

Дар бораи оғози салтанати сулолаи газнавӣ сиккаҳои ёфтшуда санаи баъдтарро (соли 1024) нишон медиҳанд [7, с.33-36], vale ин далел аҳбори сарчашмаҳо (Утбӣ, Гардезӣ ва Байҳақӣ)-ро ботил намекунад. Агар Маҳмуд баъзе сулолаҳои маҳаллиро (аз ҷумла Ҳалафро аз Систон, Фарингуниёнро Гузгонон) барканда бошад ҳам, ин корро дар Ҳутал накард ва далели аслии он ин буд, ки авзои Ҳутал аксаран ба сабаби ҳамлаҳои баъзе қавмҳои кӯчӣ ноором мегашт ва Маҳмуд, ки саргарми лашкаркашӣ ба Ҳинд буд, меҳост ки ин гӯшай қаламраваш ӯро бе дарди сар дорад. Бо бар ҷой гузоштани сулолаи маҳаллий Маҳмуд меҳост, ки худи силсилаи маҳали масъули дафъи ҳамлаҳои торочгарона ва амнияти мардум бошад ва танҳо бо пардоҳти молӣ аз ин музофот иктифо намояд.

Дар саҳифаи нахустини асари Байҳақӣ, ки номаи аъёни Ғазна ба Масъуд (1030-1041) дарҷ шудааст гуфта мешавад, ки онҳо бародари ӯ Муҳаммадро аз салтанат фурӯ

гирифта, дар Фазнин ба номи Масъуд хутба кардаанд, аз шахсе ном бурда мешавад бо номи Ҳурраи Хутталӣ. Тавре аз ишораҳои Байҳақӣ бармеояд, ин зан хоҳари Маҳмуд ва аммаи Масъуд будааст, ки Масъудро хеле дӯст дошта, маҳз ў пинҳонӣ нома навишта, Масъудро аз фавти Маҳмуд огоҳ менамояд ва сипас гузориш медиҳад, ки дар чанд рӯзи оянда бародараш Муҳаммад аз вилояти Гузгонон ба Фазнин расида, бар чойи падар менишинад [1, с.58].

Ин зан Гавҳар ном дошта, бонуфузтарин ва шояд гуфт танҳо зане буд, ки дар умури даргоҳу девони Фазнавиён таъсир дошт. Байҳақӣ мегӯяд, ки ин ҳурра «сӯҳтаи Масъуд буд», яъне ўро беҳад дӯст медошт. Нуфузи ў тавассути Масъуд, амалӣ мешуд ва инчунин ин шоҳбонуи газнавӣ дар ҳунари таббоҳӣ назир надошт. Аз ҷумлаи корҳои Ҳурра, ки ба Масъуд писанд меомад, омода кардани гизову ҳӯришҳои гуногуну болаззат буд. Доир ба ҷигунағии пайдо шудани унвони Ҳурраи Хутталӣ сарчаашмаҳои мұътабари ин давра (Байҳақӣ, Гардезӣ ва Утбӣ) ҳомӯши ихтиёр қунанд ҳам аз Ҷӯҳимол дур нест, ки Фазнавиён бо ҳонаводаи ҳукуматгари Хуттал әқди ҳешовандӣ баста, бо ин пайванд иртиботи силсилаҳо ва ҳукумати хеш бар Хутталро таҳқим бахшидаанд. Фазнавиён танҳо бо сарзамиҳои аз лиҳози стротежӣ муҳим ҷунин пайвандҳоро устувор мекарданд, аз ҷумла бо Оли Зиёр дар Гургону Табаристон, бо Маъмунини Ҳоразм ва бо ҳокими Ҷағониён. Инчунин бо ҳону ҳонзодаҳои қароҳонӣ. Ҷӯҳимол ин Гавҳар пас аз ин ки ба әқди ҳокими Ҳатлон даромада буд, бо марги ў дубора ба Фазнин даъват карда шуд. Ҳамон тавре ки дигар дуҳтари Сабуктагин Ҳурраи Колличӣ пас аз қушта шудани шавҳараш ба Фазнин даъват шуд.

Баъд аз мулоқоти Маҳмуд бо Қадархонӣ соли 1024 дар Самарқанд муносибати ду тараф наздик гардид ва таъсири Фазнавиён ба Ҳатлону Ҷағониён бештар шуда, сиккаҳои газнавӣ низ мураттаб дар Ҳатлон зарб зада мешуданд ва төъдоди зиёд ҳам аз ин сиккаҳо ба даст омадааст. Байҳақӣ овардааст, ки омили Ҳатлон дар рӯзгори Маҳмуд Абулҳайри Балҳӣ буда, дар оғози кори Масъуд то аз зиндан озод шудани Ҳасани Маймандӣ шуғли вазорат ва ҳисобу китоби девонро ў масъул будааст [1, с.138]. Ба рӯзгори Маҳмуд намояндаи яке аз ҳонаводаҳои бонуфузи Ҳурросон Табониён Бусодики Таббонӣ, ки пайрави мазҳаби ҳанафӣ буд, қозиюлқузоти Ҳатлон таъин мешавад. Байҳақӣ дар ин бора маълумот дода менависад, ки «он ҷо бисту анд мадраса аст ба авқоф ба ҳам ва ба ҳама рӯзгорҳо он ҷо малике буд мутоъю муҳташам» [1, с.266]. Тавре маълум аст, вакф бо ангезаи накӯкорӣ собиқаи тулонӣ дар таърихи минтақа дошта, ин ниҳод маншай ҳадамоти илмӣ, фарҳангӣ ва мазҳабӣ гардидааст [11, с.32-51]. Аз ин омори овардаи Байҳақӣ ҷунин бармеояд, ки таваҷҷуҳ ба амри таълиму тарбият ва эҷоди мароқизи омӯзишӣ дар хиттаи Ҳатлон ҳамвора рӯ ба тавсеваву густариш будааст.

Навиштаҳои Байҳақӣ асосан ба замони салтанати Масъуд бахшида шудаанд. Баъд аз марги Маҳмуд, миёни фарзандони ў Маҳаммад ва Масъуд барои ҷонишинии падар низоъ барҳост. Азбаски аъёну ашрофи Ғазна нахуст Муҳаммадро ба амири бардоштанд, Масъуд ки ин замон дар Исфаҳон ва дур аз Фазнин буд, ба Алитагини қароҳонӣ нома навишта, аз ў дарҳост намуд, то дар муборизаи зидди бародараш ўро ёрӣ намояд. Бар ивази он ваъда кард, ки Ҳатлонро ба ихтиёри ў вомегузорад. Алитагин изҳори омодагӣ кард, вале тавре маълум аст, бидуни ҷанг Масъуд ба таҳт соҳиб гашт ва ин ваъдаи ҳудро фаромӯш карда, зарур надонист, ки Ҳатлонро ба Алитагин дихад.



Алитагин аз ин ранцида аз рӯзҳои нахустини салтанати Масъуд ба Хатлон ҷашми тамаъ дӯхт. Олтунтош яке аз акобири лашкари турки дарбор вазъияти ҳососи минтақаро ба назар гирифта, ба Масъуд маслиҳат медиҳад, ки «Балх, Тахористон, Ҷагониён, Тирмиз, Қубодиён ва Хатлон ба мардум оғанда бояд кард, ки Алитагин «ҳар кучо холӣ ёфту фурсат дид, горат кунаду фурӯ кӯбад» [1, с. 136-137].

Дигар ишораи Байҳақӣ ба Хатлон ба замоне даҳл дорад, ки дар сари Масъуд ҳавасе омад, ки ба Ҳиндустон сафар намояд. Ӯ ин нияти хешро ба аркони ҳукumat баён медорад, ки меҳоҳем «суннати падарон тоза карда бошему мардӣ ҳосил карда ва шукур гузорда». Вазир ӯро аз ин сафар барҳазар дошта таъкид менамояд, ки боястӣ дар Ҳурӯсон мақом қунад. Дар гайри ин сурат ҳушдор медиҳад ки, Алитагин «мори думканда аст», «агар қасди Балху Тахористон ナқунад, бошад, ки сӯйи Хатлону Ҷагониёну Тирмиз ояду фасод ангезад ва обрехтагӣ бошад» [1, с. 337]. Байҳақӣ решаш ин ҳодисаро медонист, ки Алитагин хостори Хатлон буда ва он ваъдаи дар ҳоли изтироб додаи Масъудро ёд дораду «он ҳавас дар дили вай мондааст» [1, с. 338]. Алитагин – ин ҳокими Самарқанду Бухоро, ки робитааш бо ҳукумати марказии Қароҳониён ҳуб набуд, меҳост бо гирифтани Хатлон аз ҷойгоҳи муҳими стротежии он истифода барад. Аз дигар сӯ, Ғазнавиён низ ба ин шаҳр аҳамият медоданд, то ҷое, ки вазир Аҳмад Ҳасани Маймандӣ ба амир маслиҳат медиҳад, ки Ҳиндро бо фиристодани сипаҳсолор оромиш бахшад ва худ бо тани ҳеш аз Тахористону Хатлон дифоъ намояд. Ин навиштаи дабири дарбор гувоҳест бар ҷойгоҳи Хатлон дар давлатдории Ғазнавиён.

Байҳақӣ дар се мавриди ҳудуди марзҳои Ғазнавиро оварда, ки он бад-ин қарор аст: Ҳурӯсон, Нимрӯз, Зобулистон, Ҳинду Синҷ, Ҷагониён, Хатлон, Қубодиён, Тирмиз, Қусдор, Макрон, Волиштон, Кийконон, Рай, Чибол, Сипоҳон, Гургону Табаристон. Масъуд аз ҳалифаҳои ҳамзамони ҳеш Қодир ва Қоим барои идораи ин мулкҳо маншур меҳост [1, с. 346].

Мавриди дигари зикри Хатлон дар шоҳкори Байҳақӣ, ба омадани қумиҷиён ба Хатлон муртабит аст. Маскани қумиҷиёнро манобеи он аср аз кӯҳҳои Бутамон дар болои дараҳое, ки ба Ҷагониёну Хатлон мерасид, донистаанд. Баъзе муарриҳон онҳоро турк меноманд, ки дур аз воқеяият аст. Фикри ба воқеяият наздик он аст, ки қумиҷиёнро бақияи ақвоми нахустини Осиёи Миёна, чун сакоиён донем. Байҳақӣ меоварад, ки «навоҳии Хатлон шӯрида гашта буд аз омадани қумиҷиён ҳамчунин то ба Валволич ва Ғанҷоб (Панҷоб)» [1, с. 443]. Амир вазир Аҳмади Абдусамадро дастур дод, ки бо як ҳайати мұтабар, ки дар он ҷор ҳочиб, даҳ сарҳанг ва ҳазор савор буд, озими Балху Тахористон гардад. Ҳамчунон вазир дастур гирифт, ки ҳар рӯз ба Амир Масъуд аз рафти кор гузориш дихад. Дар идомаи баҳс амир ба яке аз аъёни даргоҳ иброз медорад, ки пас аз ҷанде худ низ озими Балх мегардад то ба маркази фитна (яъне Хатлон) наздиктар бошад. Вазир озими ин минтақа гардид, то авзоъро сомон бахшаду Хатлонро барои Ғазнавиён нигоҳ дорад.

Байҳақӣ дар идомаи китоби ҳеш овардааст, ки дар яке аз номаҳои борамз (*мулаттаф*) вазири Ғазнавиён ба амир гузориш дод, ки ин ҷо (яъне дар Балх) асосан ба гирифттории Хатлону Тахористон расидагӣ қунад ҳам, аз мавқеяияти он истифода бурда ба корҳои дар ин замон ошуфтани Ҳоразм ҳам даҳл менамояд. Ниҳоят пас аз панҷ моҳи интизори соли 436-и ҳичрии қамарӣ (1034-и милодӣ) «Хочаи бузург Аҳмади Абдусамад

дар расид ғонимаи зофиран, ки бузург коре бар дasti вай баромада буд ба худуди Хатлону Тахористон ва он навоҳиро ором додаву ҳашамате бузург уфтода ва чун наздики амир расид бисёр навоҳт ёфт бармalo ва бо вай ҳамон соат холӣ кард», зеро «кори Тахористону Хатлон мунтазам гашт ва ҷидду саъии нерӯи Ҳоча» [1, с. 464-465]. Хатлон ва умури он ба ихтиёри Билкотагин ном ҳоҷиби даргоҳ, ки аз мукаррабони амир Масъуд буд супурда шуд. Ҷузву томҳои маҳдуми артиш низ дар худуди Хатлон мустақар гаштанд.

Се моҳ пас аз ин ба навиштаи Байҳақӣ аз Балх номае мерасад ба амир Масъуд, ки Алитагин душмани сарсаҳти Ғазнавиён аз дунё гузаштааст ва фарзанди аршади ӯ ҷойнишини падар шуд. Аммо ин ҳабар боиси нигаронии Масъуд гардид, чун «кор ба ҷавонони корнодида уфтод, андешид, ки набояд, ки таҳаввуре равад». Ҳарчанде номаи таъзият ба назди писари Алитагин фиристода, ӯро фарзанд ҳонд, vale ӯ бо Ҳоруни Ҳоразмшоҳ, ки аз дарбори Ғазна озурда гашта буд, як ҷо алайҳи дарбори Ғазнин фаъолият мекарда. Онҳо дар ҳамин давра Ҷагониёну Тирмизро, ки бо Хатлон наздик буданд, горат карданд. Бо тадбири лашкар мұяссар гашт, ки мұқовимати душманони муштараки Ғазнавиён – писарони Алитагин ва фарзандони исёнкардаи Олтунтош Ҳоразмшоҳ дарҳам шикаста шавад. Хатлон низ ба оромиш расид. Ин оромӣ дар итоати дарбори Ғазнин боқӣ мондани хиттаи Хатлон дер напоид.

Соли 1036 вазъияти Ғазнавиён бинобар хуручи туркманҳои салчукӣ хеле бад шуд. Ҳамзамон авзои Ҳоразм ноором гашт. Аз ин фурсат Буритагини қараҳонӣ хуб истифода мекунад ва ба сӯйи Хатлон ҷашм медӯзад. Бо баёни воқеъаҳои марбут ин давра зикри Хатлон ва умуман муҳтавои «Таърихи Байҳақӣ» поён меёбад.

Байҳақӣ оварда, ки соли 1038 нома аз бариди Вахш расид, ки Буритагин аз миёни кумициён бо 3 ҳазор лашкар қасди Ҳулбук – маркази Хатлонро доранд. Дар идома оварда, ки ҳамзамон бо ин огоҳномаи барид аз худуди Хатлон номаҳои шикоятигу додҳоҳии мардум мерасид, аз кирдори бади Буритагину ҳамроҳонаш. Ба ривояти Байҳақӣ «Амир аз ин нома андешаманд шуду ҷавоб фармуд, ки инак мо омадем». Аз омадани амир огоҳ шуда, Буритагин ҷавоб менависад, ки ӯ бехабар аз он чӣ ба Ҳулбук рӯҳ дода ва қасд дорад ба хидмати амир ояд. Дар ин асно муносибати амир бо вазир сард ва аскарон тадбирҳои андешидан вазирро рад мекарданд. Аз ҷумла, пиromуни наҳваи мубориза бо Буритагин миёни дарбориён баҳсу ихтилоф буд. Вазир таклиф намуд, ки бо Буритетин ба гуфтугӯ нишаста, аз нерӯи ӯ зидди туркманҳо истифода кунанд, vale амир тасмим мегирад, ки алайҳи Буритагин бичангад, ҳарчанд ҳабар мерасид, ки Буритагин бо шунидани омадани Масъуд фирор намудааст. Вазир боз гуфт, ки «то коре муҳимтар дорем лашкарро ба Буритагин машғул кардан саҳт носавоб аст,...нома кард ҳам ба волии Ҷагониён ва ҳам писарони Алитагин, то думи ин гиранду ҳашми вай битозад, то ҳам коре барояд ва ҳам агар осебе расад ба яке аз эшон расад, ба лашкари мо нарасад» [1, с.596].

Ба ин қонеъ нашуда, Масъуд аз рӯди Ҷайхун (Омӯ) мегузарад ва Буритагинро дунбол мекунад. Дар ҳамин асно аз Ғазнин нома меояд, ки фарзанди маҳбуби амир Масъуд – Саъид вафот кардааст. Буритагин ба самти дараҳои Шумон (водии Ҳисор) паноҳ бурда, аз паси ҳуд артиши Ғазнавиёнро дар фасли сармои қаҳратун ба ин ҷо мекашонд ва ба қавли Байҳақӣ «дар ҳеч сафар лашкарро он ранҷ нарасид, ки дар ин



сафар». Аммо дар ҳамин вакт ҳабар мерасад, ки Довуди Салчуқӣ қасд дорад пули дар Тирмиз сохта ва лашкари Газнавиён гузаштаро ҳароб созад. Масъуд ночор баргашта бе ҳеч натиҷае сафарро қатъ менамояд ва Буритегин ҳатто ба лашкари ҳаста ва баргашта истода шабехун ҳам зада чанд аспу шутурро мера бояд. Ҳамзамон авзои Хуросон бо омадани Довуду Туғралу Ябгуи салчуқӣ ба Нишопур нобасомон гашта таваҷҷуҳи Масъудро ба самти Хуросон мекашонанд ва ў бармегардад. Дигар таваҷҷуҳе ба самти мулкҳои дар ин самти дарёи Ҷайхун (Ҷагониёну Ҳатлону Тирмиз) намекунад. Байҳақӣ таъкид мекунад, ки ҳамлаҳои Буритагини қароҳонӣ ба сарнавишти минтақа ва хусусан курсии он Ҳулбук бетаъсир намонд ва «мардуми Ҳатлон аз ваю лашкараш ранҷ диданд» [1, с.596].

Ҳамин тавр Буритагин зарбаи мудҳише ба Ҳулбуку соири минтақаҳои Ҳатлон зада, онро аз доираи нуфузи газнавиҳо берун мекунад. Ҳамон андозае, ки дар ҳайати давлати Газнавиён будани Ҳатлон барои ин силсила аҳамияти ҳаётӣ дошт, берун мондани он низ оқибати ногуворе барои ворисони Маҳмуд дошт, чун ҳалқаи иртиботӣ гусуста шуда, ҳамзамон бо Ҳатлон Ҷагониёну Қубодиён ва каме баъдтар Ҳоразм ва сарангом Хуросон низ дар дasti Газнавиён берун шуд.

Ҳамин тавр ишораҳои Байҳақӣ ба Ҳатлонро ҷамъбаст карда ба натиҷаҳои зерин расидан мумкин аст:

1. Ҳатлон аз ҷойгоҳи муҳимми истротежӣ бархурдор буда, силсилаҳои ҳукуматгар талош мекарданд, ки бар ин хитта тасаллут пайдо қунанд. Зоро он ҳалқаи васли мулкҳои газнавӣ ва курсие барои тасаллут бар тамоми минтақа буд. Аммо наҳваи идораи Газнавиён аз Салҷуқиён тафовут дошта, онҳо меҳостанд, ки ин мулк дар итоати бечунучарои Газнин бошад, ки вакт нодурустии онро собит кард;

2. Газнавиён пас аз тасарруфи сарзамини Ҳатлон, барои дар итоати худ нигаҳ доштани Ҳатлон, бо хонадони ҳукуматгари маҳаллӣ ақду аҳд баста, шоҳзодаҳонуми ин силсиларо ба ақди ҳокими Ҳатлон медароранд. Ва ин гувоҳест ки ҳамон аҳамияте ки Газнавиён барои Ҳоразму Гургону Табаристон қоил буданд, ба Ҳатлон низ ҳамон таваҷҷуҳро доштанд.

3. Ҳамон андоза ки ба даст овардани Ҳатлон дар басту назми имперотурии Газнавиён нақшофаринӣ кард, берун шудани он низ аз дasti ин силсила, ба оқибатҳои ногувору сарангом аз даст додани Хуросон мунҷар гардид.

### Адабиёт

1. Байҳақӣ, Ҳоча Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайнӣ. Таърихи Байҳақӣ / таҳиягари матн, муаллифи муқаддима, ҳавошӣ ва феҳристҳо С. Муллоҷон. – Душанбе, 2014. – 774 с.
2. Байҳаки Абулфазл, Та’рих-и Мас’уди / перевод и примеч. А. К. Арендса. Изд. 2-ое доп. – М.: Наука, 1969. – 1008 с.
3. Бартольд, В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Бартольд, В. В. Сочинения: В.9. т. – М.: ИВЛ, 1963. – Т. I. – 758 с.
4. Бартольд, В. В. Хутталь // Бартольд, В. В. Сочинения: В.9. т. – М.: ИВЛ, 1965. – Т.III. – С. 555-557.



5. Фоибов, F. Таърихи Хатлон аз оғоз то имрӯз. – Душанбе, 2006. – 906 с.
6. Девони ашъори Носири Хисрави Қубодиёнӣ / ба тасҳеҳи Насруллоҳи Татавӣ. – Техрон: Гулшан, 1347. – 694 с.
7. Довутов, Д. Обращение газнавидских монет в Хуталяне // История и культура Куляба. – Куляб, 1989. – С. 33-36.
8. Мақдисӣ Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Аҳмад. Аҳсану-т-тақосим фи маърифатил ақолим / тарҷумаи Алинақии Мунзавӣ. – Техрон, 1385. – 810 с.
9. Муллоҷон, С. Зикри тоҷикон дар «Таърихи Байҳақӣ» // Тоҷикон дар қаламрави Ориёно / гирдоварӣ ва таҳқиқи М. Шукурзода. – Душанбе, 2007. – С. 184-190.
10. Муллоҷон, С. «Таърихи Масъудӣ»-и Абулғазли Байҳақӣ (муруре пиromуни соҳтори идорию русуми дарбори Фазнавиён). – Душанбе, 2013. – 160 с.
11. Муллоҷон, С. Бунёди хайрия ва суннати вақф дар таърихи мардуми тоҷик // Маҷмуаи мақолаҳои Маркази исломшиносӣ. – Душанбе, 2019. – С. 32-51.
12. Муллоҷон, С., Садиров, Ш. Таърихи маҳалӣ // Паёми Донишкадаи забонҳо. – 2022. – №4 (40). – С. 158-166.
13. Ҳудуд-ул-олам мин-ал-машриқи ила-л-мағриб / бо кӯшиши Манучехри Ситуда. – Техрон: Китобхонаи Тахурӣ, 1362. – 252 с.

### ЗИКРИ ХАТЛОН ДАР «ТАЪРИХИ БАЙҲАҚӢ»

«Таърихи Байҳақӣ» аз чумлаи манобеи муҳими порсӣ ба шумор рафта, дар бораи саҳифаҳои гуногуни таърихи сиёсӣ ва иҷтимоии ҳалқи тоҷик ва шаҳру музофоти гуногуни он маълумоти нодир медиҳад. Хатлон аз чумлаи минтақаҳоест, ки муаррихи тоҷик Абулғазли Байҳақӣ дар мавридҳои гуногун аз он зикр кардааст. Хатлон дар замони Сомониёну Фазнавиён чанд шаҳри ободу маъмур дошт, ки ба номи ҳокимони сомониву газнавӣ сикка мезаданд. Аз ин рӯ, қудратҳои сиёсӣ талош мекарданд, ки ин музофоти калидӣ дар байни Ҳурросону Мовароуннаҳро таҳти контрол биёваранд. Байҳақӣ навиштааст, ки дар ин хитта беш аз 20 мадраса фаъолият мекард, ки ҳар қадом дорои вақф будаанд. Байҳақӣ дар асари хеш аз зани соҳибнуғузе бо номи Ҳурраи Ҳутталӣ ёдовар мешавад, ки дар ҳаводиси солҳои 1025-1040-и давлати Фазнавиён нақш гузоштааст. Дар замони нооромии Ҳурросон (1035-1040) намояндагони чудогонаи Қарохониён барои ба даст овардани Хатлон бо Фазнавиён ба ҷангӯ пайкор пардохта, саранҷом соли 1038 Буритагин онро ба даст овард. Дар натиҷаи ин ҷангҳо Хатлони ободу ҳуррам ба ҳаробазор мубаддал гардид.

**Калидвожаҳо:** таъриҳ, Абулғазли Байҳақӣ, «Таърихи Байҳақӣ», манобеи порсӣ, тоҷикон, Хатлон, Сомониён, Фазнавиён.

### ХАТЛОН В «ИСТОРИИ БАЙҲАҚИ» («ТАРИХИ БАЙҲАҚИ»)

«История Байҳаки» является одним из важных персидских источников, где представлены уникальные сведения о различных страницах политической и социальной истории таджикского народа и его различных городах и провинциях. Хатлон — один из



регионов, неоднократно упоминаемый таджикским историком Абульфазли Байхаки. Во времена Саманидов и Газневидов в Хатлоне было несколько процветающих и административных городов, где чеканили монеты для саманидских и газневидских правителей. Поэтому политические силы пытались контролировать этот ключевой регион между Хорасаном и Мовароуннахром. Байхаки писал, что в Хатлоне было более 20 медресе, каждое из которых имело вакфы. В своей работе Байхаки упоминает влиятельную женщину по имени Хурраи Хуттали, сыгравшую роль в событиях 1025-1040 гг. в государстве Газневидов. Во время Хорасанской смуты (1035-1040) отдельные представители Карабаханидов боролись с Газневидами за Хатлон, и Буритагин завоевал его в 1038 году. В результате этих войн процветающий Хатлон превратился в руины.

**Ключевые слова:** история, Абулфазл Байхаки, «История Байхаки», персидские источники, таджики, Хатлон, Саманиды, Газневиды.

### MENTIONING OF KHATLON IN THE «BAYHAQI'S HISTORY»

«Bayhaqi's History» is one of the important Persian sources, which provides the necessary information about various periods of the political and social history of the Tajik people and its various cities and provinces. Khatlon is one of the regions repeatedly mentioned by the Tajik historian Abulfazli Baykhaki. During the times of the Samanids and Ghaznavids, Khatlon had several prosperous and administrative cities that minted coins in the name of the Samanid and Ghaznavid rulers. Therefore, political forces tried to control this key province between Khorasan and Mawaraunnahr (Transoxiana). Bayhaqi wrote that there were more than 20 madrassas in the area, each of which had a foundation. In his work, Bayhaqi mentions an influential woman named Hurrai Khuttali, who played a role in the events of 1025-1040 of Ghaznavid period. During the Khorasan troubles (1035-1040), individual representatives of the Karakhanids fought with the Ghaznavids for Khatlon, and Buritagin conquered it in 1038. As a result of these wars, prosperous Khatlon was reduced to ruins.

**Keywords:** history, Abulfazli Bahaqi, Bayhaqi's History, Persian sources, Tajik people, Khatlon, Samanids, Ghaznavids.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Сайфуллоҳи Муллоҷон – доктори илмҳои таъриҳ, профессори кафедраи таърихи дунёи қадим, асрҳои миёна ва археологияи Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон. Нишонӣ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17. Тел.: (992) 918-80-06-10; E mail: [saifullo7272@mail.ru](mailto:saifullo7272@mail.ru)

**Сведения об авторе:** Сайфуллахи Муллоджон – доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира, средневековья и археологии Национального университета Таджикистана. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17. Тел.: (992) 918-80-06-10; E mail: [saifullo7272@mail.ru](mailto:saifullo7272@mail.ru)

**Information about the author:** Saifullahi Mullojon - Doctor of History, Professor of the Department of History of the Ancient World, Middle Ages and Archeology of the National University of Tajikistan. Address: 734025, Republic of Tajikistan, sh. Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Tel.: (992) 918-80-06-10; E mail: [saifullo7272@mail.ru](mailto:saifullo7272@mail.ru)



УДК Тадж:9+39+398+008+003+908(575.3)

## ТАДЖИКИ В ЗАРАФШАНСКОМ ОКРУГЕ: ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ (на основе материалов А. Д. Гребенкина)

**Одинаев Абдумавлон Назирович,  
Козизода Шухратджон Кози**

Институт истории, археологии и этнографии имени А. Дониша НАНТ

Зеравшанский округ, окруженный историческими перипетиями и культурными особенностями, становится объектом внимания в исследовании, представленном А. Д. Гребенкиным. Данное исследование направлено на таджиков – этническую группу, населяющую данный регион Средней Азии. Проанализированные материалы А. Д. Гребенкина раскрывают не только исторические и языковые аспекты, но и особенности самоидентификации таджиков, выражющиеся через три употребляемых термина: «таджик», «тад» и «сарт».

Отмечается, что для таджиков город – не только место проживания, но и пространство для реализации своих характерных черт. Их тесная связь с городами отражает специфические аспекты социальной структуры и культурного развития, что делает исследование А. Д. Гребенкина ценным исследовательским вкладом в понимание этнического многообразия Средней Азии.

Дополнительно, анализ автора обращается к многогранности таджиков, их своеобразному характеру, который объединяется не только физическими особенностями, но и духовными качествами. А. Д. Гребенкин различает две группы таджиков, подчеркивая их разнообразие в языке, культуре и образе жизни.

Исследование также затрагивает влияние других этнических групп на формирование таджикского этнического типа в Зеравшанском округе, предлагая новый взгляд на этническую мозаику и культурные влияния в данном регионе Средней Азии.

Таким образом, материалы А. Д. Гребенкина представляют собой ценный вклад в исследование истории, особенностей и культурных аспектов таджиков в данном регионе. Кроме того, они способствуют обогащению понимания этнического многообразия и социокультурной динамики в Средней Азии.

С тем, как русские вступили в город Средней Азии в 1864 году, началась история исследования таджиков в Зеравшанском округе. По мере продвижения на восток и на юг, встречаясь с таджикским населением, русские обнаружили, что в западных отрогах Тянь-Шана, где берут свое начало реки Чирчик, Ангрен, Сыр, Аксу и Заравшан, таджикское население становится преобладающим. По мере времени эта территория превращается в исключительно таджикскую, подарив исследователям возможность изучить историю и особенности этого древнего народа.

А.Д. Гребенкин, занимаясь исследованием, сосредотачивается на таджахах Зеравшанского округа, предоставляя лишь изредка упоминания о таджахах других оазисов Средней Азии. Термин «таджик» используется туземцами для обозначения своего народа, и их самоназвание произошло от «тадж» - коронованный, свидетельствуя о временах, когда их цари носили корону. Эта историческая ассоциация



позволяет ознакомиться с остатками древней цивилизации, которая когда-то охватывала большую часть Азии [4, с.3].

А.Д. Гребенкин также обращает внимание на различные наименования таджиков в Зеравшанском округе: общее - «таджик», а также «тад» и «сарт» или «сасык-сарт» для выходцев из Мерва. Он разъясняет, что таджики, хотя разбросаны неравномерно по округу, образуют преимущественно городские и пригородные общины, и свободны от привязанности к месту, что делает их всегда готовыми к переселению [4, с. 3; 1].

В период присоединения Средней Азии к России в конце XIX века выявились две основные линии в российской политике по отношению к региону. Сторонники активной политики в Средней Азии настаивали на максимальной военной активности, тогда как другие полагали, что Средняя Азия имеет второстепенное значение для внешней политики России.

Для разрешения вопроса о Зеравшанской долине фон-Кауфман решил провести длительные переговоры с представителями эмира Музaffer (1860-1885) с ноября 1867 года по апрель 1868 года. Однако эти переговоры оказались неудачными, и в мае 1868 года военные действия между Россией и Бухарой возобновились. Результатом стало поражение бухарских войск и потеря ханством значительной части своей территории [11, с.77].

Занятие Самарканда и части Зеравшанской долины русскими войсками внесло новые политические вопросы в повестку дня. Вопрос о включении Самарканда в состав России не был решен немедленно. Царское правительство, особенно его внешнеполитическое ведомство, считало нецелесообразным непосредственное включение Самарканда в российскую империю, опасаясь возможного обострения англо-русских отношений.

Эмир принял все условия после Зерабулакского сражения. Единственная уступка со стороны колониальной администрации заключалась в предоставлении более льготных сроков для уплаты контрибуции, учитывая внутренние обстоятельства в Бухарском ханстве.

Актуальность изучения истории и особенностей таджиков в Зеравшанском округе вытекает из их значительного влияния и присутствия в этом регионе, особенно после завоевания города Средней Азии в 1864 году. С каждым шагом на восток и на юг, таджикское население становилось все более преобладающим, превращаясь иногда в сплошное таджикское население, особенно в западных отрогах Тянь-Шана, откуда берут свое начало реки Чирчик, Ангрен, Сыр, Аксу и Зарафшан [11].

Материалы А. Д. Гребенкина, предоставленные в исследовании, приобретают особую значимость, поскольку он обратил внимание на этнические, языковые и социокультурные аспекты таджиков в Зеравшанском округе. Он предоставляет уникальный взгляд на процесс формирования этого народа, изучая остатки древних обитателей Средней Азии и изменения, которые произошли в их культуре и образе жизни.

Исследование также подчеркивает, что таджики имеют особое отношение к городам и всегда стремятся к переселению в них. Эта тесная связь между таджиками и городами в среднеазиатском контексте отражает специфические аспекты социальной структуры и культурного развития этой этнической группы.



Исследование на основе материалов А. Д. Гребенкина предоставляет ценную информацию о истории, особенностях и культурных аспектах таджиков в Зеравшанском округе. Это также является значимым вкладом в изучение этнического многообразия и социокультурной динамики в Средней Азии[2-10].

Важным аспектом исследования является утверждение, что таджики в различных городах имеют разные типы и языки, но при этом сохраняют общие духовные качества. Это отражает разнообразие этнических и культурных влияний на таджикскую общность в Зеравшанском округе. Также отмечается, что в Средней Азии принято идентифицировать себя не как таджиков, а как жителей конкретных городов, что говорит о тесной связи между этнической и городской принадлежностью.

Описание характера таджиков подчеркивает их многогранный и смешанный характер, который объединяется не столько общими физическими чертами, сколько духовными качествами. Они представляют собой смесь различных этнических групп, пришедших в регион из различных городов Средней Азии. Эта смесь создает уникальный тип таджика, не поддающийся четкому определению и выражаящий богатство этнического многообразия в Зеравшанском округе [4].

Описанные две группы таджиков подчеркивают многообразие этнического состава их общины в Зеравшанском округе. Также стоит отметить, что пришлые таджики из различных городов Средней Азии вносят свой вклад в этническую мозаику региона, создавая богатство и разнообразие таджикской общности.

А.Д. Гребенкин в своих исследованиях выделяет религиозные и общественные аспекты среднеазиатского общества, особенно в отношении таджиков в Средней Азии. Он подробно описывает особенности религиозной практики, рассматривая ее как профессиональное занятие для мулл, казиев, богатых людей и монахов.

А.Д. Гребенкин подчеркивает двойственность отношения таджиков к религии. С одной стороны, масса таджикского народа в целом проявляет равнодушие к религиозным обязанностям, таким как намазы, посещение мечетей и др. С другой стороны, общество требует от каждого индивида строгого соблюдения религиозных норм и стандартов. Это создает некоторое напряжение между общими наклонностями массы и индивидуальными требованиями, нарушение которых подвергается общественному осуждению.

Также заметно, что под влиянием русского управления и с уничтожением раисов, традиционные религиозные практики среди местного населения сократились, что привело к уменьшению посещений мечетей и мактаб-хана (школ для обучения детей религиозным наукам. – О.А.) [4].

Он отмечает два различных обычая в городах и кишлаках: в долинах, где семьи объединены общим питанием или общим скотом, дома могут вмещать до 30 человек, в то время как в городах и горных кишлаках, обычно, проживает одна семья в доме, и численность населения в таких домах средне составляет 5-6 человек.

Автор предоставляет данные по числу мечетей и учащихся в различных населенных пунктах Зеравшанского округа, отмечая, что количество мечетей включает исключительно информацию о 212 кишлаках, а для остальных применена пропорция. Всего в округе 1,383 мечети с 22,610 учащимися.

А.Д. Гребенкин также замечает, что соотношение учащихся к населению, хоть и представляется благоприятным (1 учащийся на 14 жителей), не является однозначным



показателем образовательного уровня, учитывая особенности узбекского населения, склонного забирать своих детей из школ для участия в хозяйственной деятельности, и общей нелюбовью к грамотности [7, с.170-171].

А.Д. Гребенкин также описывает феномен лицемерия и тайны в обществе. Несмотря на равнодушие к религиозным обязанностям, общество негодует при нарушении этих обязанностей индивидуалом и подчеркивает вину в соответствии с социальными стандартами [4].

Наконец, автор обращает внимание на трансформации в образовании, связанные с приходом русской власти, указывая на уменьшение числа учеников в мактаб-хана и тенденцию родителей не посыпать своих детей в школу. Это отражает изменения в образовательных практиках и восприятии образования в контексте колониального управления.

Афанасий Давыдович Гребенкин (5 июля 1840-1888) был офицером Русской императорской армии, полковником и кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени. Он прошел военное образование в Михайловском Воронежском кадетском корпусе и Михайловской артиллерийской академии, завершив службу в 1887 году.

А.Д. Гребенкин проявил интерес к этнографии и традициям народов Средней Азии, особенно таджиков. Его вклад в исследования обусловлен участием в Искандеркульской военно-научной экспедиции в 1870 году, где занимался исследованием верховьев Зеравшан. Его служба в Зеравшанском округе и опыт в туркестанских походах предоставили ему уникальную возможность изучить обычай, быт и традиции таджиков [5].

А.Д. Гребенкин использовал военный опыт и пребывание в регионе для систематического сбора данных о таджиках. Его методы исследования включали описание обычаем, религиозной практики, социальной структуры и экономической деятельности таджиков. Он акцентировал внимание на религиозности народа, в частности, выявляя их отношение к вере и понимание ислама. А. Д. Гребенкин также проводил сравнительный анализ между таджиками и другими народами региона, особенно выделяя их религиозные практики и образ жизни [4].

Автор приходит к выводу, что таджики в Зеравшанском округе проявляют особенности в своей религиозной практике. Он отмечает, что таджики, по сравнению с другими народами округа, более осознанно придают значение религиозному внешнему облику, и их религиозность часто сопровождается лицемерием. Также выделяется высокое количество мечетей в округе, но небольшое число мулл и имамов, не являющихся таджиками.

А.Д. Гребенкин также проводит анализ разнообразных сфер деятельности таджиков, включая земледелие, ремесла, торговлю и образование. Он особо подчеркивает предпринимательский подход таджиков в сельском хозяйстве, где они не только занимаются земледелием, но часто выступают в роли предпринимателей, вкладывая капитал в производство, а не ограничиваясь ролью простых работников.

А.Д. Гребенкин внес значительный вклад в изучение этнографии и обычаем таджиков в Зеравшанском округе. Его методы исследования, основанные на военном опыте и пребывании в регионе, предоставили ценные данные о религиозных и социокультурных аспектах жизни таджиков [2-10].



Исследовательский подход к изучению таджиков в Зеравшанском округе, представленный А.Д. Гребенкиным, охватывает различные аспекты жизни этой этнической группы в данном регионе. Судя по предоставленным материалам, исследование Гребенкина включает анализ исторических исследований, а также методов, используемых для изучения таджикского населения.

Важным элементом исследования является описание особенностей земледельческой деятельности таджиков. Согласно предоставленным данным, таджики обрабатывают землю преимущественно в случае нехватки собственных угодий. Они занимаются различными видами сельского хозяйства, такими как садоводство, конюшенные работы, водовозы, мастеровые, ремесленники и мелкие торговцы.

Таджики активно занимаются сельским хозяйством, включая выращивание овощей, картошки, капусты, виноградников, а также шелкопрядением. Исследование указывает, что таджики, владеющие землей, стремятся отдавать ее в аренду другим таджикам. Также отмечается, что лучшие сады и виноградники принадлежат таджикам.

Вторая часть исследования посвящена ремесленной деятельности таджиков в Зеравшанском округе. А.Д. Гребенкин выделяет, что большая часть ремесленных производств сосредоточена в руках таджиков. Они занимаются различными видами ремесел, такими как выделка кожи, ткачество и изготовление различных предметов быта. Исследование подчеркивает, что таджики, как ремесленники, проявляют способности к усовершенствованию своей работы и стремление к использованию лучших методов и инструментов [4; 8].

Согласно представленным данным, таджики как ремесленники производят товары, соответствующие потребностям местного населения. Отмечается, что хотя их продукция может не соответствовать европейским стандартам в отношении законченности и красоты, они предлагают товары, доступные для большинства потребителей в округе. Таджик активно занимается выделкой кожи и производством различных текстильных изделий, таких как алачи, каламы и другие.

Согласно А.Д. Гребенкину, таджики в Зеравшанском округе не заселяют его сплошной полосой, а разбросаны по городам и кишлакам. Таджик сосредоточены в городах, таких как Самарканд, Ургут, Каттакурган, Пенджикент и Пеншанбе.

В целом, анализ материалов А.Д. Гребенкина о таджахах в Зеравшанском округе позволяет нам более понять историю, особенности и культурные аспекты этнической группы в данном регионе. Уделенное внимание терминологии, используемой для обозначения таджиков, раскрывает не только лингвистические аспекты, но и является ключом к пониманию самоидентификации этого народа.

Исследование выявляет разнородное распределение таджиков, подчеркивая их размещение в городах и кишлаках, что отражает интересные социокультурные взаимодействия в регионе. Важным аспектом является также специфическое отношение таджиков к городам, что свидетельствует о тесной связи между этнической группой и городской средой в среднеазиатском контексте.

А.Д. Гребенкин подчеркивает не только многообразие физических черт таджиков, но и их духовное единство, которое выражается через общие ценности и культурные особенности. Описанные две группы таджиков, различающиеся по языку и характеристикам, подчеркивают этническое разнообразие в Зеравшанском округе, создавая уникальный тип таджика, богатый историей и культурой.



Интересный аспект исследования – влияние различных этнических групп на формирование этнического типа таджиков. Смешивание культур и кровей приводит к уникальному этническому сгустку, отражающему многогранность и культурное богатство таджикской общины.

Таким образом, работа А.Д. Гребенкина является важным вкладом в исследование этнического многообразия и социокультурной динамики в Средней Азии, предоставляя ценную информацию и стимулируя дальнейшие исследования в этом направлении.

### Литература

1. Бобомуллоев, С. Гребенкин А. Д. о таджахах (к вопросу об этногенезе) [Текст] // ЦентрАзия URL: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://centrasia.org/newsA.php?st=1346658240> (дата обращения: 23.11.2023).
2. Гребенкин, А. Заметки о Когистане [Текст] // Туркестанские ведомости. – 1871. – № 22. – С. 87-89.
3. Гребенкин, А. Д. Мелкие народности Зеравшанского округа [Текст] / А.Д. Гребенкин // Русский Туркестан. – М., 1872. – Вып. 2. – С. 118.
4. Гребенкин, А. Д. Таджики [Текст] // Русский Туркестан [Текст]: Сборник, изданный по поводу Политехнической выставки. Выпуск II. Статьи по этнографии, технике, сельскому хозяйству и естественной истории. – М., 1872. – С. 3-50.
5. Гребенкин, А. Д. [Текст] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Гребёнкин, Афанасий Давыдович — Википедия ([wikipedia.org](https://ru.wikipedia.org)) (дата обращения: 23.11.2023).
6. Гребенкин, А. Д. Заметка о видах землевладения в Зеравшанском округе [Текст] / А. Д. Гребенкин // Туркестанский ведомости. – 1873. – №3. – С. 9-10.
7. Гребенкин, А. Д. Этнографический очерк Зеравшанского округа [Текст] / А.Д. Гребенкин // Туркестанский ведомости. – 1872. – № 45. – С.169-171.
8. Гребенкин, А. Д. Ремесленная деятельность таджиков Зеравшанского округа [Текст] / А. Д. Гребенкин // Материалы для статистики Туркестанского края: Ежегодник. – СПб, 1873. – Т.1. – С. 118
9. Гребенкин, А. Д. Заметки о Когистане [Текст] / А. Д. Гребенкин // Материалы для статистики Туркестанского края: Ежегодник. – СПб.: Туркестанский стат. ком. изд-во, 1873. – Вып. II. – С. 71-73.
10. Гребенкин, А. Д. Заметки о Когистане [Текст] / А. Д. Гребенкин // Туркестанские ведомости. – 1872. – №№ 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32.
11. Дмитриев, Г. Л. Самаркандинский вопрос в русско-бухарских отношениях 1867-1873 гг. [Текст] / Г. Л. Дмитриев // Материалы по истории присоединения Средней Азии к России. Ч. I / редкол.: П.А. Ковалев и др. – Ташкент: Ташкентский гос. ун-т, 1969. – С. 74-92.

### ТАДЖИКИ В ЗАРАФШАНСКОМ ОКРУГЕ: ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ (на основе материалов А.Д. Гребенкина)

Исследование, основанное на материалах А. Д. Гребенкина, представляет собой анализ истории и особенностей таджиков в Зеравшанском округе Средней Азии. Особое

внимание уделяется трем терминам, используемым для обозначения этнической группы – «таджик», «тад» и «сарт», раскрывая их исторические и языковые корни. Это позволяет более полно понять самоидентификацию таджикского народа в данном регионе.

Описывая многоликий характер этнической группы, А. Д. Гребенкин выделяет две группы таджиков, подчеркивая их различия в языке, культуре и физических чертах. Важным аспектом исследования является утверждение об интеграции различных этнических групп в формирование таджикского этнического типа, включая влияние евреев, персов, индийцев и арабов.

Исследование А. Д. Гребенкина предоставляет обзор исторических и культурных аспектов таджиков в Зеравшанском округе, обогащая наше понимание этнического многообразия и социокультурной динамики в Средней Азии.

**Ключевые слова:** Таджики, Зеравшанский округ, А. Д. Гребенкин, Средняя Азия, самоидентификация, социокультурные взаимодействия, городская жизнь, этническое многообразие, культурные влияния, исторические корни.

### ТОЧИКОНИ МИНТАҚАИ ЗАРАФШОН: ТАЪРИХ ВА ВИЖАГИҲО (бар асоси маводи А. Д. Гребенкин)

Таҳқиқоти анҷомшуда бар пояи маводи А.Д. Гребенкин намоёнгари таҳлил ва хусусиёти тоҷикон дар минтақаи Заражони Осиёи Миёна аст. Се истилоҳи баёнгари таалуқи қавмӣ (этникӣ) – «тоҷик», «тод», ва «сарт» ҷойгоҳи меҳварӣ дар мақола дошта, решоҳои таърихиву забонии ҳар кадом аз онҳо таҳқиқ шудааст. Ин имкони шинохт ва таъйини ҳувияти этникуи ҳалқи тоҷик дар ин минтақаро фароҳам кардааст.

А.Д. Гребенкин зимни шарҳ додани ҷандгунағии ин гурӯҳи этникӣ ва тақсими он ба ду даста ишора карда, тафовутҳои забонӣ, фарҳангӣ ва ҷисмонии онҳоро хотирнишон соҳтааст.

Назари хосси А.Д. Гребенкин баёнгари иштироки гурӯҳҳои муҳталифи этникӣ (ба шумули яҳудиён, форсҳо, ҳиндҳо, арабҳо) дар ташаккули этнотипи тоҷикон аст.

Таҳқиқоти А.Д. Гребенкин зимни ташрехи вижагиҳои таъриҳӣ ва фарҳангии тоҷикони минтақаи Заражон шинохти моро аз ғуногунии этникӣ ва раванди иҷтимоӣ фарҳангии Осиёи Миёна афзун мекунад.

**Калидвожаҳо:** тоҷикон, минтақаи Заражон, А.Д. Гребенкин, Осиёи Миёна, ҳудшиносӣ, ҳамкоориҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ҳаёти шаҳрӣ, ғуногунии этникӣ, таъсиру нуғузи фарҳангӣ, решоҳои таъриҳӣ.

### TAJIKS IN ZARAFSHAN REGION: HISTORY AND FEATURES (based on materials by A.D. Grebenkin)

Research based on materials by A.D. Grebenkin, is an analysis of the history and characteristics of the Tajiks in the Zeravshan region of Central Asia. Particular attention is paid to the three terms used to designate the ethnic group - “Tajik”, “Tad” and “Sart”, revealing their historical and linguistic roots. This allows us to more fully understand the self-identification of the Tajik people in this region.



Describing the multifaceted nature of the ethnic group, A.D. Grebenkin distinguishes two groups of Tajiks, emphasizing their differences in language, culture and physical features. An important aspect of the study is the statement about the integration of various ethnic groups in the formation of the Tajik ethnic type, including the influence of Jews, Persians, Indians and Arabs.

Research by A.D. Grebenkina provides an overview of the historical and cultural aspects of the Tajiks in the Zeravshan region, enriching our understanding of ethnic diversity and sociocultural dynamics in Central Asia.

**Keywords:** Tajiks, Zeravshan region, A.D. Grebenkin, Central Asia, self-identification, sociocultural interactions, city life, ethnic diversity, cultural influences, historical roots.

**Маълумот дар бораи муаллифон:** Одинаев Абдумавлон Назирович – ходими хурди илмии шуъбаи таърихи қадим, асрҳои миёна ва нави Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллӣ илмҳои Тоҷикистон. Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 734025, хиёбони Рӯдакӣ, 33. кӯч. Академик Раҷабовҳо, б. 9. E-mail: [abдумавлон1987@gmail.com](mailto:abдумавлон1987@gmail.com); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9730-8735>

**Қозизода Шӯҳратҷон Қозӣ** – докторант (PhD) Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ. Нишонӣ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33. E-mail: kozizoda\_1997@mail.ru

**Сведения об авторах:** Одинаев Абдумавлон Назирович – младший научный сотрудник отдела древней, средневековой и новой истории Института истории, археологии и этнографии имени А. Дониша, Национальной академии наук Таджикистана. Адрес: Республика Таджикистан, город Душанбе, 734025, проспект Рудаки 33. ул. Академиков Раджабовых, д. 9. E-mail: [abдумавлон 1987@gmail.com](mailto:abдумавлон 1987@gmail.com); ORCID идентификатор: <https://orcid.org/0000-0002-9730-8735>

**Қозизода Шӯҳратҷон Қозӣ** - докторант (PhD) Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дониша Национальной академии наук Таджикистана. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 33. E-mail: [kozizoda\\_1997@mail.ru](mailto:kozizoda_1997@mail.ru)

**About the authors:** Odinaev Abdumavlon Nazirovich is a Junior Researcher at the Department of Ancient, Medieval, and Modern History of the Institute of History, Archaeology, and Ethnology, A. Donisha National Academy of Sciences of Tajikistan. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe city, 734025, Rudaki Avenue 33., 9, Akademiks Rajabovs str. E-mail: [abдумавлон 1987@gmail.com](mailto:abдумавлон 1987@gmail.com); ORCID Identifier: <https://orcid.org/0000-0002-9730-8735>

**QoziZoda Shuhratjon Qozi** - PhD candidate at the Institute of History, Archaeology, and Ethnography named after Ahmad Donish, National Academy of Sciences of Tajikistan. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 33. E-mail: [kozizoda\\_1997@mail.ru](mailto:kozizoda_1997@mail.ru)



**ТАНҚИД ВА КИТОБИЁТ  
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ  
CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY**

ТДУ 9точик+016:9точик+37точик+001

**РАҲНАМОИ ИЛМӢ БАРОИ ОМӮЗИШИ ТАҶРИХИ ТОЧИКОН**  
**(андешаҳо дар ҳошияни дастури библиографии «Таҷрихи тоҷикон дар оинаи илм: китобнома / мураттиб А. И. Усмонзода. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2023. – 220 с.)**

**Комилзода Шариф**

Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллӣ»-и  
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ба ифтихори 115-солагии зодрӯзи Қаҳрамони Тоҷикистон, академик Бобоҷон Фағуров аз ҷониби нашриёти «Нури маърифат»-и Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Фағуров китобнома таҳти унвони «Таҷрихи тоҷикон дар оинаи илм» ба табъ расид [4]. Мураттиби он доктори илмҳои таҷрих, профессор Усмонзода Аюб Ислом мебошад. Мураттиби китобнома ҳамчун муаррихи шинохта дар таҳқиқи масъалаҳои мубрами илми таҷрих саҳми муносиб гузошта, дар ин самт як қатор асару мақолаҳои пурарзиш таълиф намудааст. Аз ҷумла, «Садриддин Айнӣ ва масъалаҳои таҳқиқи таҷрихи ҳалқи тоҷик дар қарни XX» (Ҳуҷанд, 2008. – 112 с.), «Тоҷикшиноси бузург»: китобномаи академик Бобоҷон Фағуров (Ҳуҷанд, 2017. – 136 с.), «Аҷдоди тоҷикон дар давраи пайдоиш ва густариши ислом (асрҳои VII-X)» (Ҳуҷанд, 2017. – 148 с.), «Арҷномаи устодони таҷрихнигор» (Ҳуҷанд, 2020. – 140 с.), «Взлет материальной культуры таджикской цивилизации в XX веке» (Ҳуджанд, 2005. – 248 с.), «Развитие духовной культуры таджиков в XX веке» (Ҳуджанд, 2012. – 484 с.). Ва маҳз ҳамин ҳубу ҳамаҷониба донистани давраҳои асосии ташаккули таҷрихи ҳалқи тоҷик ва дар робита ба он ба инобат гирифтани саҳми муҳаққиқону таҷрихнигорон дар ҳаллу фасли масъалаҳои матраҳшуда ба мураттиб имкон додааст, ки як асари қалонҷаҷми библиографиро барои хонандагон таҳия намояд. Ҷунонки дар маълумотномаи АМИТ «Ҳовар» ишора шудааст: «мураттиби китоб қабл аз таҳияи он давоми чанд соли охир силсилаи осори арзишманди илмӣ, дастури таълимӣ роҷеъ ба таҷрихи давлатдории Сомониён, хидматҳои бузурги Садриддин Айнӣ ва Бобоҷон Фағуров дар таҳқиқи таҷрихи ҳалқи тоҷик, Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ва амсоли инро ба қалам овардааст. Ин гуна пажуҳишоти қобили таваҷҷуҳ барои омода намудани чунин китобномаи муҳим заминai мусоид фароҳам овардаанд» [5].

Ҳамзамон, дар мақолаи муқаддимавӣ раиси вилояти Суғд, муовини аввали Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода қайд намудаанд, ки «китобномаи «Таҷрихи тоҷикон дар оинаи илм»-ро ки ба муносибати 115-солагии академик Бобоҷон Фағуров ва озмуни ҷумҳурияи ««Тоҷикон – оинаи таҷрихи миллат» омода ва нашр гардидааст, ташабbusi нек буда, дар роҳи шинохти мактаби таҷрихнигории мусосири тоҷик нақши муҳим ҳоҳад гузошт. Ин сарчашма метавонад ҳазорон ҷӯяндаи таҷрихи бошукуҳи Аҷамро ба аслу мабдаи таҷрихи ташаккулу такомули миллати озодаву начиби тоҷик пайвандад» [1, с.6]. Воеан, ин асари библиографӣ «барои иштирокдорони Озмуни ҷумҳурияи ««Тоҷикон»-оинаи таҷрихи миллат» роҳнамои судманд ба шумор рафта, имконият



медиҳад, ки тавассути мутолеа ва истифодаи он ба аксар манобеи мухим ва сарчашмаҳои омӯзиши таърихи гузаштаву имрӯзай миллат дастрасӣ пайдо гардад» [5]. Илова бар ин, китобномаи мазкур қодир аст на танҳо эҳтиёҷоти иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии ««Тоҷикон» – оинаи таърихи миллат»-ро саривакт қонеъ гардонад, балки ба кулли хонандагони тоҷик барои омӯхтани таърихи ҳалқи хеш ҳамчун сарчашмаи боэътиими迪 илмию пажуҳишӣ доимо хизмат намояд.

Доир ба мавзуи мавриди назар дар даврони шуравӣ аз ҷониби Китобхонаи марказии илмии ба номи Индира Гандии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (минбаъд АМИТ) дастури калонҳаҷми библиографии «Таърихи Тоҷикистон» иборат аз ду чилд, ки фарогири 4911 навиштаҷоти библиографӣ аст, соли 1986 нашр шуд [3]. Дар даврони соҳибиستиклолӣ Китобхонаи миллии Тоҷикистон ду дастури библиографӣ, ки яке бахшида ба ифтиҳори 1100-солагии давлати Сомониён [2] ва дигаре ба муносабати 70-солагии Ғалаба дар Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ [6] чоп шудаанд, то андозае талаботи ба ҷонин иттилоот доштаи хонандагонро қонеъ гардониданд.

Дар даврони истиқлол китобномаи «Таърихи тоҷикон дар оинаи илм» ягона феҳристе мебошад, ки адабиёти марбут ба таърихи ҳалқи тоҷикро нисбатан пурра инъикос карда, аз нигоҳи фарогирии мавод як давраи калони таъриҳӣ – 180 сол, яъне, адабиёти тӯли солҳои 1843-2023 интишорёфттаро дарбар мегирад. Мураттиб тавонистааст, ки дар заманаи маводи таҳқиқшуда ва адабиёти ба мавзуъ ихтисосдошта библиографияи адабиёти таърихии се қарн (асрҳои XIX-XXI)-ро бо ҳам муттаҳид соҳта, дар шакли феҳрист ба хонандагон пешниҳод намояд.

Мутобиқ ба таъйини мақсад ва хонандагии дастур, ҷунонки дар тавсифи интишоротии он ишора шудааст: «китобнома шомили номгӯи асару мақолаҳои олимони ватаниву ҳориҷӣ дар бораи таърихи қадим ва муосири ҳалқи тоҷик буда, аз рӯи сол ва забон дастабандӣ шудааст. Он барои истифодаи муҳаққиқони таъриҳшинос, шарқшинос, забоншинос, адабиётшинос, пажуҳандагони таърихи илм ва кулли дӯстдорону иродатмандони таърихи бошукуҳи миллат таҳия гардидааст» [4, с.2].

Китобнома аз 13 баҳш иборат буда, дар он 4144 навиштаҷоти библиографӣ ба осори олимони ватаниву ҳориҷӣ дода шудааст. Дар баҳши якуми китобнома мураттиб зарур донистааст, сараввал осори гаронарзиши Президенти мамлакат оид ба таърихи ҳалқи тоҷикро таҳти унвони «**Осори Пешвои миллат марбут ба таъриҳ, фарҳанг, адабиёт ва шинохти ҷаҳонӣ таъриҳӣ**» ҷойгир намояд. Ба ҳамагон маълум аст, ки истиқлолияти давлатӣ барои ҳудшиносии миллӣ, рӯй овардан ба омӯзиши таъриху тамаддуни хеш, зиндасозию ғадигардонии хотираи неки таъриҳӣ тамоми шароитҳоро мухайё соҳт. Дар ин робита бештари масоили марбут ба истиқлолият ва истиқлолиятшиносӣ ифодаи расмии ҳудро дар асару мақолаҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон пайдо кардаанд. Баҳусус тавсифи истиқлолият ҳамчун нишони барҷастаи пойдории давлат ва нақши он дар рушди истиқлолияти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа дар осори пурғановати Пешвои миллат ҳамаҷониба мавриди арзёбӣ қарор гирифтаанд. Аз ин рӯ, омӯзиш ва истифодаи афкор ва андешаҳои Пешвои миллат, ки дар асару мақола ва суханрониҳояшон дарҷ ёфтаанд барои дарки моҳияти бунёди давлати демократӣ, ҳукуқбунёд, дунявӣ ва ягонаи Тоҷикистон шароит мухайё соҳта, ҷиҳати муаррифи дастовардҳои назарраси даврони соҳибистиклолии мамлакат ҳамчун як давраи нави таъриҳӣ мусоидат менамояд. Матни суханрониҳо, маърӯзахо, мақолаҳо, мусоҳибаҳо, изҳоротҳо, хитобияҳо, муроҷиатномаҳо ва паёмҳои табриқотии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон шуруъ аз моҳи ноябриси соли 1992 дар силсила маҷмуаи «Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат» ҷамъовариву гурӯҳбандӣ шуда, аз соли 2002 аз ҷониби нашриёти «Ирфон» ба забонҳои тоҷикию русӣ дар нашрҳои ҷудогона ба табъ мерасанд. Мутобиқ ба мазмуну муҳтавояш силсила маҷмуаи «Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи



миллат» бояд китоби рӯйимизии кулли кормандони ниходҳои давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо, донишгоҳу донишкадаҳо ва зинаҳои дигари таҳсилот бошад. Чунки дар ин силсила маҷмау матни тамоми маърӯзаву суханрониҳо, паёму изҳорот, мақолаву мусоҳибаҳои Пешвои миллат чамъовариву пешниҳод мешаванд ва аз ин мавод ҳарчи бештар муҳаққиқону мутахассисони соҳаҳои муҳталифи илм истифода мекунанд. Ҳамзамон ин силсила маҷмау омӯзгорону донишҷӯён, магистранту унвонҷӯён ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна низ мавриди истифода қарор медиҳанд. Аз ин рӯ, дар бахши якуми китобномаи «Таърихи тоҷикон дар оинаи илм» дар радифи силсила маҷмауи «Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат» ворид шудани асарҳои бунёдии Сарвари давлат, аз қабили «Тоҷикон дар оинаи таърих», «Забони миллат – ҳастии миллат», «Чехраҳои мондагор», «Саразм – ҳазинаи тиллоии таърихи ҳалқи тоҷик», «Ориёҳо ва шинохти тамаддуни ориёӣ», «Имоми Аъзам ва ҷаҳони мусоир», «Мавлоно ва тамаддуни инсонӣ», бисёр муҳим ва ҳадафманд буда, барои омӯзиши масъалаҳои мубрами таърихнигории мусоир ва таҳқики масъалаҳои то ҳол омӯхтанашудаи таърих ҳамчун сарчашмаи боъзтимоди илмӣ мусоидат мекунанд.

Дар бахши дуюми китобнома мураттиб 281 номгӯи сарчашмаҳои марбут ба 5500-солагии Саразми бостонро, ки ба забонҳои тоҷикию русӣ дар нашрҳои даврӣ, гайридаврӣ ва давомдор дарҷ шудаанд, чой дода, таваҷҷӯҳи хонандаро ба мутолиаи асару мақолаҳои бостоншиносон, муаррихон ва олимони соҳаҳои гуногуни илм ҷалб намудааст.

Бахши сеюми китобнома, ки яке аз бахшҳои асосии китобнома маҳсуб меёбад 3094 номгӯи адабиёти марбут ба таърихи ҳалқи тоҷикро фаро гирифтааст. Аз ин ҳисоб китобҳо: ба забони тоҷикӣ – 346 номгӯй, ба забони русӣ – 380 номгӯй, мақолаҳо ба забони русӣ: аз рӯзномаҳо – 706 номгӯй, аз маҷаллаҳо – 334 номгӯй, мақолаҳо ба забони тоҷикӣ: аз рӯзномаҳо – 963 номгӯй, аз маҷаллаҳо – 365 номгӯйро ташкил медиҳанд.

Бахши ҷоруми китобнома 45 номгӯи мақолаҳои дар саҳифаҳои ҳафтномаву рӯзномаҳои «Ҷумҳурият», «Садои мардум», «Минбари ҳалқ», «Омӯзгор», «Адабиёт ва санъат», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Бадаҳшон», «Хатлон», «Паёми Душанбе» ва «Чархи гардун» интишорёфттаро бахшида ба 60-солагии Фалаба дар Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ (солҳои 1941-1945) фаро гирифтааст.

Бахши панҷуми китобнома 78 номгӯи мақолаҳои ба забони тоҷикӣ дар саҳифаҳои рӯзномаҳои ҷумҳурӣ ба ифтихори 70-солагии Фалаба дар Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ (солҳои 1941-1945) нашршударо дарбар мегирад.

Дар бахши шашуми китобнома 43 номгӯи мақолаҳои ба забони русӣ дар рӯзномаҳои «Народная газета», «Бизнес и политика», «Азия-плюс», «Вечерний Душанбе» ва «Новый Хатлон» нашршуда, ки ба муносибати 70-солагии Фалаба дар Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ (солҳои 1941-1945) бахшида шудаанд, инъикос ёфтааст.

Бахши ҳафтуми китобнома 89 маводи дар саҳифаҳои рӯзномаву маҷаллаҳои ҷумҳуриявию вилоятӣ батабърасидаро бахшида ба 75-солагии Фалаба дар Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ (солҳои 1941-1945) пешниҳод кардааст.

Дар бахши ҳаштуми китобнома мураттиб 10 номгӯи мақолаҳои солҳои 2022-2023 дар саҳифаҳои рӯзномаҳои ҷумҳуриявию вилоятӣ ба ифтихори Фалаба дар Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ (солҳои 1941-1945) интишорёфттаро чой додааст.

Бахши нуҳуми китобнома 89 номгӯи мақолаҳои ба забони русӣ дарҷшударо бахшида ба 75-солагии Фалаба дар Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ (солҳои 1941-1945) инъикос менамояд.

Дар бахши даҳуми китобнома мураттиб 22 номгӯи осори марбут ба 60-солагии Институти таърих, археология ва этнографияи ба номи Аҳмади Донишро ворид соҳтааст.



Дар бахши ёздахуми китобнома 179 номгӯи автореферату диссертатсияҳои ба забони русӣ дифоъшуда марбут ба таърихи Тоҷикистон пешниҳод шудааст.

Дар бахши дувоздахуми китобнома 73 номгӯи сарчашмаҳо бахшида ба Соли бузургдошти тамаддуни ориёй номнавис шудаанд.

Ба бахши сенздаҳуми китобнома 104 номгӯи мақолаҳои ба забонҳои тоҷикию русӣ дар рӯзномаву мачаллаҳо бахшида ба 3000-солагии Ҳисор интишорёфта, ворид шудааст. Ба ин бахш ворид кардани асарҳои калонҳаҷми илмӣ, ки ба ифтиҳори ин санаи таъриҳӣ чоп шудаанд, мувофиқи мақсад буд. Масалан, ворид шудани китобҳои «Ҳисори Шодмон: аз бостон то ин замон» (Душанбе, 2013. – 368 с.), «Нақши Ҳисор дар тамаддуни Шарқ» (Душанбе, 2015. – 192 с.), «От зороастриского Шумона до Ҳисори Шодмона» (Душанбе, 2014. – 223 с.) ва силсилақитобҳои академик Аҳрор Муҳторов доир ба Ҳисор метавонистанд мазмуну муҳтавои бахши мазкурро бою рангин гардонанд.

Мураттиб дар анҷоми пешгуфтори худ ба китобномаи таҳияшуда, дар баробари шарҳи маҳақҳои асосии интиҳобу хостагирии адабиёт, манбаъҳои пажуҳишӣ ва дигар хусусиятҳои хоси таҳияи китобнома, ҳамзамон дар бораи нашрҳои минбаъдаи ин китобнома ҳарф зада, ишора мекунад: «Табиист, ки гирдоварӣ ва таҳияи китобнома ё феҳристи осору мақолоти вобаста ба таърихи тоҷикон аз сарчашмаҳои қадим то китобу рисолаҳои дар замони мо батабърасида, кори даҳсолаҳо буда, дар натиҷа силсилаи ҷандҷилдӣ рӯи кор ҳоҳад омад... ва итминон меварзем, ки таърихнигорони варзидаи қишвар бо такя ба дастуру ҳидоятҳои Пешвои муаззами миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таҳияи феҳристи ҷомеи таърихи миллати шарафманди тоҷик бо забони тоҷикӣ ва забонҳои дигари дунё саҳм ҳоҳанд гузошт» [4, с.10]. Вокеан дар заминаи ин пешниҳод метавон бо ҷалби мутахассисони қасбии китобхонаҳои милливу ҷумҳурияйӣ ва академии мамлакат дар таҳияи силсилақитобномаҳо комёбу муваффақ шуд. Дар соҳтори Муассисаи давлатии “Китобхонаи миллӣ”-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Маркази тоҷикшиносӣ” фаъолият менамояд, ки яке аз вазифаҳои асосиаш – таҳияи феҳристи мукаммал оид ба тоҷикшиносӣ мебошад. Имрӯз ин Марказ тасмим гирифтааст, ки оид ба мавзӯъҳои марбут ба таъриҳ ва шинохти тоҷикон силсилаи феҳристҳоро таҳия намоянд. Дар ин самт мутахассисони қасбии Китобхонаи марказии илмии ба номи Индира Гандии АМИТ низ метавонанд саҳмгузор бошанд. Ҳамчун мушовирон ва мукарризон ба ин силсиладастурҳо метавонанд олимони варзидаи илми таъриҳ, баҳусус ҳодимони илмии Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Доњиши АМИТ ҷалб шаванд.

Китобномаи «Таърихи тоҷикон дар оинаи илм» дар радифи дастовардҳо дорои норасоиҳо низ мебошад. Агар навиштаҷоти библиографӣ дар қисмҳои китобнома бо тарзи алоҳида бо нишон додани соли нашр номнавис шуда, дар доҳили он асарҳо бо тартиби алифбои муаллифон гурӯҳбандӣ карда мешуд, истифодаи дастур осон гардида, пажуҳишу дарёғти адабиёти зарурӣ вақти зиёдро талаб намекард. Дар робита ба ин, китобномаи мазкур бо кумакфехристҳои алифбоии асарҳо ва ашҳос таъмин нашудааст. Илова бар ин, китобнома бо төъдоди кам, ҳамагӣ 200 нусха нашр шудааст, ки албатта бо ҷунин төъдод талаботи тамоми китобхонаҳои мамлакатро қонеъ гардонидан ғайриимкон аст.

Дар маҷмуъ, нашри китобномаи «Таърихи тоҷикон дар оинаи илм» иқдоми камназир ва наҷибона дар китобноманигории адабиёт доир ба таърихи Тоҷикистон маҳсуб ёфта, ба муаррихон ва намояндагони соҳаҳои гуногуни илм ҷиҳати ҷустуҷӯ ва дарёғти маводи зарурӣ ҳамчун раҳнамои илмӣ мусоидат менамояд.



## Адабиёт

1. Аҳмадзода, Р. Раҳнамои таърихи бошукуҳи миллат [Матн] // Таърихи тоҷикон дар оинаи илм: китобнома / мураттиб А. И. Усмонзода. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2023. – С.4-6.

2. Давлати бузурги Сомониён [Матн]: феҳристи адабиёт баҳшида ба 1100-солагии давлати Сомониён / КМЧТ ба номи А. Фирдавсӣ; тартибиҳандагон: Б. Аҳмадов, Е. Дегтярёва, Р. Мамадамонова, И. Рытикова, А. Юнусов; муҳаррирон: Ҷ. Раҷабов, З. Содиқова; зери назари умумии С. Муҳиддинов; мушовири илмӣ А. Ҳ. Раҳимов. – Душанбе, 1999. – 107 с. – Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ.


3. История Таджикистана [Текст]: библиогр. указатель сов. литературы 1917 – 1983. Т. 1: История исторической литературы, вспомогательные исторические дисциплины, антропология, этнография / сост.: Д. С. Лейви, М. А. Бубнова; под ред. Б. И. Исандарова, Б. А. Литвинского; библиогр. ред. Л.А. Балуева; АН Тадж. ССР, ЦНБ, Ин-т истории им. А. Дониша. – Душанбе: Дониш, 1986.; История Таджикистана [Текст]: библиогр. указатель сов. литературы 1917 – 1983. Т. 2: Археология. Вспомогательные указатели / сост.: Д. С. Лейви, М. А. Бубнова; под ред. Б. И. Исандарова, Б. А. Литвинского; библиогр. ред. Л.А. Балуева; АН Тадж. ССР, ЦНБ, Ин-т истории им. А. Дониша. – Душанбе: Дониш, 1986. – 376 с.

4. Таърихи тоҷикон дар оинаи илм [Матн]: китобнома / мураттиб А. И. Усмонзода. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2023. – 220 с.

5. «Таърихи тоҷикон дар оинаи илм». Дар Донишгоҳи давлатии Хуҷанд таҳти чунин унвон китоб ба нашр расонида шуд [Матн]. – Душанбе, 22.07.2023 /АМИТ «Ховар»/[Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: khovar.tj/2023/07/ (санаи истифода 29.09.2023).

6. Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941-1945) [Матн]: рисолаи библиографӣ / Китобхонаи миллии Тоҷикистон; мураттибон: Ф. Қараев, Ф. Аминов; зери назари Ш. Комилзода. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 328 с. – Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ.

### РАҲНАМОИ ИЛМӢ БАРОИ ОМӯзиши ТАЪРИХИ ТО҆ЦИКОН (андешаҳо дар ҳошияни дастури библиографии «Таърихи тоҷикон дар оинаи илм: китобнома / мураттиб А. И. Усмонзода. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2023. – 220 с.»)



Дар такриз оид ба соҳтор, мақсад ва таъйини хонандагии китобномаи «Таърихи тоҷикон дар оинаи илм», ки ба муносибати 115-солагии зодрӯзи Қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Гафуров аз ҷониби нашриёти «Нури маърифат»-и Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров таҳияву интишор ёфтааст, маълумот дода шудааст. Китобнома аз 13 баҳш иборат буда, дорои 4144 навиштаоти библиографӣ мебошад.

Қайд мегардад, ки мураттиби китобнома ҳамчун муаррихи шинохта дар таҳқики масъалаҳои мубрами илми таърих саҳми муносиб гузошта, дар ин самт як қатор асару мақолаҳои пурарзиш таълиф намудааст ва маҳз ҳамин хубу ҳамаҷониба донистани давраҳои асосии ташаккули таърихи ҳалқи тоҷик ва дар робита ба он ба инобат гирифтани саҳми



муҳаққиқону таърихнигорон дар ҳаллу фасли масъалаҳои матраҳшуда ба ӯ имкон додааст, ки як асари калонҳаҷми библиографиро барои хонандагон таҳия намояд.

Ба андешаи муқарриз китобномаи «Таърихи тоҷикон дар оинаи илм» ягона феҳристе мебошад, ки дар даврони истиқлол адабиёти марбут ба таърихи ҳалқи тоҷикро нисбатан пурра инъикос карда, аз нигоҳи фарогии мавод як давраи калони таърихӣ – 180 сол, яъне, адабиёти тӯли солҳои 1843-2023 интишорёфтари дарбар мегирад.

Хулоса мешавад, ки нашри китобномаи «Таърихи тоҷикон дар оинаи илм» иқдоми камназир ва начибона дар китобноманигории адабиёт доир ба таърихи Тоҷикистон маҳсуб ёфта, ба муаррихон ва намояндагони соҳаҳои гуногуни илм ҳамчун раҳнамои илмӣ ҷиҳати ҷустуҷӯ ва дарёғти маводи зарурӣ мусоидат менамояд.

**Калидвожаҳо:** Бобоҷон Гафуров, сарчашма, китобнома, дастури библиографӣ, кумакфеҳрист, тоҷикшиносӣ, таърихи ҳалқи тоҷик, раҳнамои илмӣ.

## НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ТАДЖИКОВ

(размышление в контексте библиографического пособия «История таджиков в зеркале науки: библиография / составитель А. И. Усмонзода. – Худжанд: Нури маърифат, 2023. – 220 с.»)

В рецензии представлена информация о структуре, целевое и читательское назначения библиографического пособия «История таджиков в зеркале науки», которая была разработана и издана издательством «Нури маърифат» («Свет знаний») Худжандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова по случаю к 115-летию со дня рождения Героя Таджикистана Бободжона Гафурова. Пособия состоит из 13 разделов и содержит 4144 библиографических записей.

Отмечено, что составитель пособия, как известный историк, внес значительный вклад в исследование важных вопросов исторической науки, написал ряд ценных работ и статей в этом направлении, а также именно это хорошее и всестороннее знание основных периодов становления истории таджикского народа и в связи с этим учет вклада исследователей и историков в решение поставленных вопросов дали ему возможность подготовить большой библиографический труд для читателей.

По мнению рецензента, библиография «История таджиков в зеркале науки» является единственным каталогом в период независимости, в котором сравнительно полно отражена литература, связанная с историей таджикского народа, и по охвату материала она охватывает большой исторический период – 180 лет, т. е. литература, изданная в 1843-2023 годах.

Делается вывод, что рецензируемая пособия «История таджиков в зеркале науки» является редким и благородным шагом в библиографирование литературы по истории Таджикистана и помогает историкам и представителям различных областей науки искать и находить необходимые материалы в качестве научного путеводителя.

Ключевые слова: Бободжон Гафуров, источник, библиография, библиографический пособия, вспомогательный указатель, таджиковедение, история таджикского народа, научный путеводитель.



### ASCIENTIFIC GUIDE FOR STUDYING THE HISTORY OF TAJIKS

(thoughts in the bibliographic guide "The history of Tajiks in the mirror of science: a book / compiled by A. I. Usmonzoda. - Khujand: Nuri Magnafan, 2023. - 220 p.")

In the review of the structure, purpose and readership of the book "History of Tajiks in the mirror of science", which was developed and published by the "Light of Knowledge" publishing house of Khujand State University named after academician Bobojon Gafurov on the occasion of the 115th anniversary of the birth of the Hero of Tajikistan Babajon Gafurov , information is provided. The book consists of 13 sections and contains 4144 bibliographic entries.

It should be noted that the author of the book, as a well-known historian, has made a significant contribution to the study of important issues in the science of history, and has written a number of valuable works and articles in this direction, and it is precisely this good and comprehensive knowledge of the main periods of the formation of the history of the Tajik people, and in this regard, taking into account the contribution of researchers and historians in solving the issues raised gave him the opportunity to prepare a large bibliographic work for readers.

According to Mukarriz, the book "History of Tajiks in the mirror of science" is the only catalog that in the era of independence reflects the literature related to the history of the Tajik people relatively fully, and in terms of coverage of the material, it covers a large historical period - 180 years, i.e., the entire literature of the years 1843-2023. includes published.

It is concluded that the publication of the book "History of Tajiks in the mirror of science" is a rare and noble step in the bibliography of literature on the history of Tajikistan, and it helps historians and representatives of various fields of science as a scientific guide to search and find the necessary materials.

**Keywords:** Babajon Gafurov, source, bibliography, bibliographic guide, index, Tajik studies, history of the Tajik people, scientific guide.

**Маълумот дар бораи муаллиф: Комилзода Шариф** – номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, сармухахассиси МД “Китобхонаи миллӣ”-и Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Нишонӣ: 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Техрон 5. Тел.: (992) 900-67-18-06; E mail: komilzoda1958@mail.ru

**Сведения об авторе:** **Комилзода Шариф** – кандидат педагогических наук, доцент, главный специалист ГУ «Национальная библиотека» Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан,. Адрес: 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Тегеран 5. Тел.: (992) 900-67-18-06; Электронная почта: komilzoda1958@mail.ru

**Information about the authors:** **Komilzoda Sharif** – Candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor, chief specialist of the State Institution "National Library" of the Executive Office of the President of the Republic of Tajikistan. Address: 734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tehran Street 5. Tel.: (992) 900-67-18-06; Email:komilzoda1958@mail.ru



**Талабот  
ба дастнависҳои пешниҳодшуда барои чоп дар мачаллаи илмии  
«Паёми Китобхонаи миллӣ»**

**1. Муқаррароти умумӣ**

1.1. Мачалла матни аслии мақолаҳои мукаммали илмии дорои хусусияти назарӣ ва амалиро, ки дар заминаи масъалаҳои мубрамми соҳаҳои гуногуни таъриҳ, педагогика, психология, китобшиносӣ, китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва фанҳои ба онҳо алоқаманд анҷом дода шудаанд, барои чоп қабул мекунад.

1.2. Маводи пешниҳодшуда бояд баёнгари ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти китобхонаҳо, марказҳои библиографию иттилоотӣ, ҳаёти илмӣ ва фарҳангии қишвар бошанд.

1.3. Мачалла фақат маводи пештар чонишударо нашр менамояд. Лозим аст, ки корҳои пажуҳишӣ комил ва дорои ҳулосаҳои қобили эътиимод, асоснок ва мудаллал бошанд.

1.4. Мақола бояд бо услуби илмӣ навишта шуда, мағҳумҳои нави воридшуда таъриф дошта бошанд. Маводи мақола бояд ба низом дароварда шуда, дорои соҳтори возех, санаду далел бошад, хусусияти проблемавии масъалаҳои матраҳшударо ошкор намояд, роҳҳои ҳалли масъаларо аз рӯи натиҷаҳои дар таҳқиқот бадастомада нишон дихад.

1.5. Дар мақолаҳо бояд нишон дода шаванд:

- сарчашмаҳо (китобҳо, дастурҳо, захираҳои интернетӣ ва ғ.), ки асоси маводи пешниҳодшударо (истифодашуда) ташкил медиҳанд;

- муаллифоне, ки ақоид ва китобҳои онҳо дар маводҳои пешниҳодшуда инкишоф дода шудаанд;

- ҳангоми иқтибосоварӣ адабиёти истифодашуда ва саҳифаи мушаххаси он бояд дар қавси ҷаҳоркунҷа [ ] нишон дода шавад. Намуна: [1, с.12]. Яъне, манбаи иқтибос адабиёти №1 ва саҳифаи 12-и он мебошад.

1.6. Мақолаҳо дар ҷаласаҳои ҳайати таҳририя мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд.

1.7. Муҳлати баррасии мақола на камтар аз се моҳ аст.

1.8. Ҳайати таҳририя ҳукуқ дорад, ки зимни мувофиқат бо муаллиф мазмуну мундариҷаи мақоларо таҳрир намояд.

**2. Тартиби пешниҳоди маводҳо**

2.1. Мақола барои мачалла ба суроғаи идора ба воситаи почта, почтаи электронӣ ё шаҳсан фиристода мешавад.

2.2. Мақола бояд ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионӣ оид ба тарҳрезии нашрияҳои илмӣ мувофиқ бошад.

2.3. Мақола аз ҷониби муаллиф бояд бо тартиби зерин пешниҳод карда шавад:

- рамзҳои ТДУ (УДК) ва ТҚБ (ББК);

- унвони мақола;

- насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падар;

- номи муассисае, ки дар он муаллифи мақола кору фаъолият менамояд;

- тавсиф, калидвожаҳо (бо се забон: тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ);

- тавсиф на кам аз 25 сатр иншо шуда, калидвожаҳо бояд аз 8 то 10 мағҳумро дарбар гиранд.

- матни асосии мақола;

- тавсияҳои кафедра, лаборатория, шурои илмӣ, ки барои сифати мавод ва эътиимоднокии натиҷаҳо мастьуланд.

2.4. Ба сифати муқарриз метавонад:

- барои дарёftи рисолаи номзадӣ на камтар аз як мутахассиси дорои унвони докторӣ ё номзади илм аз рӯи ихтисоси ин кор;

– барои рисолаи докторӣ – ҳадди ақал як мутахассис, ки аз рӯи ихтисоси ин кор унвони докторӣ дорад, интихоб шавад.

2.5. Мақола барои гирифтани унвони илмии номзади илм аз тарафи роҳбар зимни тасдиқи шинос будани ў бо мазмуни мақола имзо карда мешавад ва барои чоп тавсия намудани онро имконпазир мешуморад.

2.6. Маълумот барои тамос. Дар охири мақола бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) барои ҳар як муаллиф маълумоти зерин пешниҳод карда шавад: насад, ном ва номи падар пурра; чойи кор, вазифа, дараҷа ва унвонҳои илмӣ (агар дошта бошад); суроғай чойи кор ё истиқомат; телефонҳо барои алоқа; суроғай почтаи электронии муаллиф.

### 3. Тартиби баррасии дастнавис

3.1. Ҳамаи мақолаҳои ба идора воридшуда сабт мешаванд. Ба онҳо раками бақайдгирий гузашта мешавад.

3.2. Мақолаҳои барои чоп пешниҳодшуда аз ҷониби коршиносони соҳае, ки ба масъалаҳои тадқиқот шиносанд, тақризу баррасӣ мешаванд. Тақризу баррасӣ мувофиқи “Тартиби тақриз кардани дастнависҳо” сурат мегирад.

3.3. Қарор оид ба чопи мақола дар маҷлиси ҳайати таҳририя қабул карда мешавад.

3.4. Муаллиф дар бораи қарори ҳайати таҳририя дар бораи қабули мақола ба чоп ё рад кардани он тавассути почтаи электронӣ хабардор карда мешавад.

3.5. Пас аз қабули қарори мусбӣ, муҳлати нашри мақола муайян карда мешавад.

3.6. Маводи пешниҳодшуда баргардонида намешавад. Онҳо ба бойгонӣ интиқол дода мешаванд.

### 4. Талабот оид ба шаклбандии матни мақола

4.1. Мақола дар формати Microsoft Word, шрифти Times New Roman TJ (барои матни тоҷикӣ) Times New Roman (барои матни русӣ ва англисӣ), андозаи ҳарф 14, фосилаи 1 навишта шавад.

4.2. Ҳама саҳифаҳо рақамгузорӣ карда шаванд.

4.3. Ҳаҷми мақола то 15 саҳифа (A4) бошад.

4.4. Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад.

*Сурогай мө: 734024, ш. Душанбе, кӯчаи Текрон – 5, КМ, Идораи маҷаллаи “ПКМ”. Тел.: (+992 37) 221-04-83; E-mail: payot@kmt.tj*

### Требования к рукописям, представленным для публикации в научном журнале «Вестник Национальной библиотеки»

#### 1. Общие положения

1.1. Журнал принимает к публикации оригинальные законченные научные статьи теоретического и практического характера, выполненные в контексте актуальных проблем в различных областях истории, педагогики, психологии, книговедения, библиотековедения, библиографоведения и смежных дисциплин.

1.2. Представляемые материалы должны раскрывать различные аспекты деятельности библиотек, библиографических и информационных центров, научной и культурной жизни страны.



1.3. Журнал публикует только ранее не публиковавшиеся материалы. Они должны представлять собой законченные научно-исследовательские работы, выводы которых являются достоверными, обоснованными и доказательными.

1.4. Статья должна быть написана в научном стиле, вводимые новые понятия должны иметь определения. Материал в статье должен быть систематизирован, иметь четкую структуру, доказательную базу, раскрывать проблемность освещаемых вопросов, показывать на результатах, полученных в исследовании, пути решения проблемы.

1.5. В статьях обязательно указываются:

- источники (книги, пособия, интернет ресурсы и пр.), которые легли в основу (использовались) представленного материала;
- авторы, чьи идеи и книги получили развитие в предлагаемых материалах;
- при цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных скобках [ ].

Образец: [1, с.12]. То есть, литература №4 и ее страница 25.

1.6. Статьи будут рассматриваться на заседаниях редакционной коллегии.

1.7. Срок рассмотрения статьи - не менее трех месяцев.

1.8. Редакция оставляет за собой право по согласованию с автором редактировать содержание статьи.

## 2. Порядок подачи материалов

2.1. Статья для журнала отправляется на адрес редакции по почте, электронной почте или лично.

2.2. Статья должна соответствовать требованиям ВАК по оформлению научных публикаций.

2.3. Статья должна быть представлена автором в следующем порядке:

- коды УДК и ББК;
- название статьи;
- фамилия и инициалы в сокращенном виде;
- название учреждения, в котором работает автор статьи;
- аннотация, ключевые слова (на трех языках: таджикском, русском и английском);
- аннотация должна состоять не менее чем из 25 строк, а ключевые слова должны содержать от 8 до 10 понятий;
- основной текст статьи;
- рекомендации кафедры, лаборатории, ученого совета, несущего ответственность за качество материалов и достоверность результатов.

2.4. В качестве рецензента может выступать:

- для кандидатской диссертации как минимум один специалист, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук по специальности данной работы;
- для докторской диссертации - как минимум один специалист, имеющий ученую степень доктора наук по специальности данной работы.

2.5. Статья на соискание степени кандидата наук подписывается научным руководителем в подтверждение того, что он ознакомлен с содержанием статьи и считает возможным рекомендовать ее к печати.

2.6. Контактная информация. В конце статьи на трех языках (таджикском, русском и английском) для каждого автора должна быть указана следующая информация: фамилия, имя и отчество; место работы, должность, ученая степень и ученое звание (при наличии); адрес места работы или проживания; телефоны для связи; адрес электронной почты автора.

## 3. Порядок рассмотрения рукописи

3.1. Все статьи, поступившие в редакцию, регистрируются. Им присваивается регистрационный номер.



3.2. Статьи, представленные к публикации, рецензируются специалистами в области, связанной с проблематикой исследования. Рецензирование осуществляется в соответствии с «Порядком рецензирования рукописей».

3.3. Решение о публикации статьи в журнале принимается на заседании редакционной коллегии.

3.4. О решении редакционной коллегии о принятии статьи к публикации или ее отклонении автору сообщается по электронной почте.

3.5. После принятия положительного решения определяются сроки публикации статьи.

3.6. Присланные материалы не возвращаются. Они передаются в архив.

#### **4. Требования к оформлению текста статьи**

4.1. Статья должна быть написана в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman TJ (для таджикского текста) Times New Roman (для русского и английского текста), размер шрифта 14, интервал 1.

4.2. Все страницы должны быть пронумерованы.

4.3. Размер статьи до 15 страниц (A4).

4.4. Список используемой литературы должен быть разработан на основании требований ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008.

*Наш адрес: 734024, г. Душанбе, улица Тегеран 5, НБ, Редакция журнала «ВНБ». Тел.: (+992 37) 221-04-83; E-mail: payom@kmt.tj*

**Requirements  
for manuscripts submitted for publication in the scientific journal  
«Bulletin of the National Library»**

#### **1. General Provisions**

1.1. The journal accepts for publication the original completed scientific articles of a theoretical and practical nature, made in the context of topical problems in various fields of history, pedagogy, psychology, book science, library science, bibliography and related disciplines.

1.2. The materials provided should reveal various aspects of the activities of libraries, bibliographic and information centers, scientific and cultural life of the country.

1.3. The journal publishes only previously unpublished materials. They should be completed research papers, the conclusions of which are reliable, substantiated and evidencebased.

1.4. The article should be written in a scientific style, new concepts introduced should have definitions. The material in the article should be systematized, have a clear structure, evidence base, reveal the problematic nature of the issues covered, show the results obtained in the study, ways to solve the problem.

1.5. The articles should include:

– sources (books, manuals, Internet resources, etc.) that formed the basis (used) of the presented material;

– authors whose ideas and books have been developed in the proposed materials;

– when citing a specific material, references are indicated in square brackets [ ]. Sample: [1, p.12].

That is, literature number 4 and its page 25.

1.6. Articles will be considered at meetings of the editorial board.

1.7. The term for consideration of the article is at least three months.

1.8. The editors reserve the right, in agreement with the author, to edit the content of the article.



## 2. The order of submission of materials

2.1. The article for the journal will be sent to the address of the editorial office by mail, e-mail or in person.

2.2. The article should comply with the requirements of the Higher Attestation Commission for the design of scientific publications.

2.3. The article must be submitted by the author in the following order:

– UDC and LBC codes;

– article title;

– surname and initials in abbreviated form;

– the name of the institution where the author of the article works;

– abstract, key words (in three languages: Tajik, Russian and English);

– the abstract should consist of at least 25 lines, and keywords should contain from 8 to 10 concepts;

– the main text of the article;

– recommendations of the department, laboratory, academic council responsible for the quality of materials and the reliability of the results.

2.4. The reviewer can be:

– for a Ph.D. thesis, at least one specialist who has a Ph.D. or Doctor of Science degree in the specialty of this work;

– for a doctoral dissertation - at least one specialist who has a doctorate in the specialty of this work.

2.5. An article for the degree of Candidate of Sciences is signed by the supervisor to confirm that he is familiar with the content of the article and considers it possible to recommend it for publication.

2.6. Contact Information. At the end of the article in three languages (Tajik, Russian and English), the following information should be indicated for each author: last name, first name and patronymic; place of work, position, academic degree and academic title (if any); address of place of work or residence; telephones for communication; author's e-mail address.

## 3. The order of consideration of the manuscript

3.1. All articles received by the editors are registered. They are assigned a registration number.

3.2. Articles submitted for publication are reviewed by experts in the field related to the research problem. Reviewing is carried out in accordance with the "Procedure for Reviewing Manuscripts".

3.3. The decision to publish an article in the journal is made at a meeting of the editorial board.

3.4. The author of the editorial board to accept the article for publication or its rejection is reported to the author by e-mail.

3.5. After a positive decision is made, the timing of the publication of the article is determined.

3.6. Submitted materials will not be returned. They will be delivered to the archives.

## 4. Requirements for the design of the text of the article

4.1. The article should be written in Microsoft Word format, Times New Roman TJ font (for Tajik text) Times New Roman (for Russian and English text), font size 14, spacing 1.

4.2. All pages must be numbered.

4.3. Article size up to 15 pages (A4).

4.4. The list of used literature should be developed on the basis of the requirements of GOST 7.1-2003 and GOST 7.0.5-2008.

*Our address: 734024, Dushanbe, 5-Tehran Street, National Library, Editorial Board of the "BNL" magazine. Phone: (+992 37) 221-04-83; E-mail: payom@kmt.tj*

**ПАЁМИ  
КИТОБХОНАИ МИЛЛӢ**

*Маҷаллаи илмӣ*  
**2023, № 4 (4)**

**ВЕСТНИК  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ**

*Научный журнал*  
**2023, № 4 (4)**

**BULLETIN  
OF THE NATIONAL LIBRARY**

*Science Magazine*  
**2023, № 4 (4)**

---

Муҳаррири нашриёт  
**Шаҳобиддин Назаров**

Мусахҳехи матни тоҷикӣ ва русӣ  
**Саидонадир Курбонов**

Мусахҳехи матни англисӣ  
**Каримҷон Гадоев**

Тарроҳ  
**Зокирҷон Рабиев**

Барои чоп 11.12.2023 ба имзо расид. Коғази оғсет.  
Андозаи 60x84 1/8. Ҷузъи чопии шартӣ 19,25.  
Адади нашр 100 нусха.

---

Дар матбааи ҶДММ «Мехроҷ Граф» ба табъ расидааст.  
ш. Душанбе, кӯчаи Айнӣ, 126

Подписано в печать 11.12.2023 г.  
Формат 60x84 1/8. Усл. п. л. 19,25.  
Тираж 100 экз.

---

Отпечатано в типографии ООО «Мехроҷ Граф»  
г. Душанбе, ул. Айни, 126